

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН ПАЖӮҲИШГОҲИ
РУШДИ МАОРИФ БА НОМИ АБДУРАҲМОНИ ҶОМИИ АКАДЕМИЯИ
ТАҲСИЛОТИ ТОЧИКИСТОН**

Саидаҳмадов Мирзоҳомид Мирзоевич

**Таълими рӯзгору осор ва андешаҳои Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собит
Имоми Аъзам дар муассисаҳои таълими**

**Ихтисос: 13.00.02 - Назария ва методикаи омӯзишу парвариш
(Забон ва адабиёти тоҷик)**

**Роҳбари илмӣ: доктори илмҳои филологӣ,
профессор Ш.Р. Исрофилниё**

Рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ

Душанбе - 2019

Мундарича

Муқадима 4

БОБИ I

Авзои сиёсию динӣ ва фарҳангии замони зиндагии Имоми

Аъзам ва шеваи таълими онҳо

I.1. Авзои сиёсию динии замони зиндагии Имоми Аъзам ва шеваи таълими онҳо.....	11
I.2. Заминаҳои динӣ ва фарҳангии пайдоишу тарвичи мазҳаби Имоми Аъзам ва шеваи таълими онҳо	15
I.3. Масоили таълиму тарбия дар ислом ва методикаи таълими Куръону суннат дар мактабу мадориси МовароуннахруҲуросон.....	29

БОБИ II

Методикаи таълими рӯзгор ва шеваи зиндагии Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собит (р).....	33
II.1.Методикаи таълими зиндагии Имом Абӯанифа (р) ва муомалаи ў бо атрофиён, баъзе бадҳоҳон ва ҳокимони даврон	33
II.2.Методика ва шеваи таълими «Васиятнома»-и Имоми Аъзам (р).....	47
II.3. Методикаи тадриси Имом Абӯҳанифа (р)дар тарбияти шогирдон.....	67
II.4. Методикаи таълими рӯзгору осор ва андешаҳои шогирдони Имоми Аъзам (р)	74
II.5. “Андарзнома”-и Имом Абӯҳанифаи Нуъмон ибни Собит (р) ва шеваи таълими он.....	104
II.6. Шеваи мунозираҳои Имом Абӯҳанифаи Нуъмон ибни Собит (р) бо уламои замонаш ва методикаи таълими онҳо.....	118

Боби III

Методикаи таълими ақоиди мазҳаби Имоми Аъзам

III.1. Таснифоти Имоми Аъзам Абӯҳанифаи Нуъмон

ибни Собит (р)дар илми калом ва шеваи таълими онҳо.....	128
III.2. Шеваи омӯзиш ва методикаи таълими андешаи ақидатии Имом Абӯҳанифа (р).....	135
III.3. Услуби фиқҳи Имом Абӯҳанифаи Нуъмон ибни Собит (р) ва шеваи омӯзишу таълими усули мазҳаби ў.....	152
ХУЛОСА	161
Китобнома.....	165

Муқаддима

Аҳаммияти мавзӯи таҳқиқ. Таълими босалоҳият ва мақсадноки рӯзгору осори суханварон ва андешаву ақоиди мутафаккурони бузурги миллат дар муассисаҳои таълимӣ аз масоили муҳими таълиму тарбия ва методикаи таълим ба шумор меравад. Яке аз мавзӯи муҳими имрӯзи ҷомеаи Тоҷикистон шинохтани мазҳаби Имоми Аъзам ва шевай босалоҳияти таълими андешаҳои динии ўст. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид кардаанд, ки “Мо мероси гузаштаи маънавӣ ва шахсиятҳои баруманди илмӣ, динӣ, адабӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии ҳалқи худро бояд хуб шиноsem ва бо истифода аз осори ғанӣ ва боарзиши онҳо ҷомеаи имрӯзаро дар рӯҳияи эҳтиром ба гузаштагон тарбия карда, ба ин васила як давлати озод обод ва орӣ аз таассубу ихтилоф эҷод намоем” ва дар ин масъала омӯзиши ақоиди қаломии Имоми Аъзамро вазифаи муҳимми муҳаққиқон медонанд: “Имрӯз замоне фаро расидааст, ки андешаҳо ва ақоиди қаломии ин мутафаккир (*мурод Имоми Аъзам-С.М.М.*)-и бузург мавриди омӯзиш ва баррасии амиқу ҳамаҷониба қарор гирад. Ин вазифаи шарафмандонаи муҳаққиқони имрӯза ва оянда аст” (2,160). Мазҳаби ҳанафӣ, ки Имоми Аъзам бунёдгузори он аст, барои иттиҳоду ҳамbastagии мусалмонон дар гӯшаву канори олам, хусусан дар Тоҷикистон хизматҳои назаррасеро анҷом додаст ва бештари мардуми кишвари мо гаравидаи ин мазҳабанд. Аз сӯйи дигар, дар муассисаҳои таълимӣ, алалхусус дар Муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ фанни “Таърихи дин” таълим дода мешавад, ки қисмати асосии онро таърихи дини ислом ташкил медиҳад, ки мазҳаби Имоми Аъзам дар он ҷойгоҳи хосса дорад. Илова бар ин, бархурди тамаддунҳо ва ихтилофҳои мазҳабӣ боиси гаравидани ҷавонон ба равияҳои тундгаро гашта, ки ҷавонони

точик дар ин масъала истисно нестанд. Ҳама ин масълаҳо зарурати таҳқиқу омӯзиши мазҳаби Имоми Аъзам ва коркарди методикаи тадриси ин мазҳабро ба миён оварда, ки интихоби мавзӯъ низ аз инҷост.

Дараҷаи омӯхта шудани мавзӯъ. Дар Тоҷикистону Афғонистон, Ҳиндустон, Эрон ва мамолики араб доир ба масъалаҳои гуногуни мазҳаби Имоми Аъзам, ки яке аз чаҳор мазҳаби аҳли суннат аст, таҳқиқоти судманде анҷом шудааст. Аммо дар мавриди методикаи таълими осору рӯзгор, андешаҳои динии Имоми Аъзам (р) ва шевай тадриси мазҳаби ҳанафӣ ба ҷуз аз навиштаҳои академик М. Лутфуллоев “Имоми Аъзам ва равиши донишшандӯзӣ” (78), С. Маҳкамов «Омӯзиши ҳаёт ва эҷодиёти Имоми Аъзам дар мактаб» (85), Фахриддин Насриддинов “Усули таълим ва тадриси Имоми Аъзам” (127) ва М.Аҳмадов “Таълими адабиёти тоҷик”(47) ҷизи дигаре, ки бевосита ба мавзӯи мавриди таҳқиқ даҳл дошта бошад, ба назар нарасид. Устод М. Лутфуллоев дар навиштаи хеш “Имоми Аъзам ва равиши донишшандӯзӣ” перомуни шевай таълими Имоми Аъзам ва андешаҳои эшон дар мавриди усули донишшандӯзӣ изҳори назар кардаанд, ки ҷолиби таваҷҷӯҳ аст (78). Воқеан ин китоби С. Маҳкамов дар мавриди омӯзиши рӯзгору осори Имоми Аъзам барои омӯзгорони мактаб дастуралӣ мебошад. Муаллиф зарурати омӯзиши рӯзгор ва осори ин мутафаккири бузургро воқеъбинона ба миён мегузорад ва таъқид мекунад, ки «Омӯзиши ҳаёт ва фаъолияти пешвои мазҳаби ҳанафӣ ва фақеҳи аҳли суннат Имоми Аъзам дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ басо муҳим буда, хонандагонро дар рӯҳи одобу ахлоқи ҳамида, ғояҳои худшиносиву худогоҳӣ, покиву некӣ, матонату шучоат, дӯстиву бародарӣ, Ҳудофаҳмиву Ҳудотарсӣ, тамизи неку бад, ҳалолу ҳаром ва амсоли инҳо тарбият мекунад» (85,8). Аз он ҷо, ки муроди муаллиф танҳо хонандагони мактаб буда, дар ин китоб танҳо чанд масъалаи мазҳаби ҳанафӣ баррасӣ шуда, шевай таълими онҳо нишон дода шудаасту бас. Ф. Насриддинов низ дар мақолаи хеш перомуни фаъолияти омӯзгории Имоми Аъзам баҳс намуда, муҳимтарин ҳасоиси мактаби фикҳи ӯро бо дaloили илмӣ нишон додааст

(127). Мирзоҳабиб Аҳмадов дар китоби хеш “Таълими адабиёти точик” аз нақши бузурги мазҳаби ҳанафӣ дар чаҳони ислом ва зарурати омӯзиши усули таълим ва тадриси Имоми Аъзам (р)-ро ба миён мегузорад ва усули таълиму тадриси мутафаккирро шарҳ медиҳад (47). Дар китобу рисолаҳои дигар, ки доир ба рӯзгору осори Имоми Аъзам ба нашр расидаанд ва суроғай комили онҳоро дар “Китобнома” овардаем, ба усули фиқҳи ҳанафӣ ва шевай тадриси Имом Абӯҳанифа ишораҳо шудаанд, аммо дар ҳеч яке аз онҳо методикаи таълими рӯзгору осор ва андешаҳои динии пешвои мазҳаби ҳанафӣ ба таври комил таҳқиқ нашудааст.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ. Барои ҳалли мавзӯи тадқиқ масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ қарор гирифтанд:

-Таъйини мақоми Имоми Аъзам дар олами ислом ба ҳайси бунёдгузор ва пешвои яке аз чаҳор мазҳаби аҳли суннат ва муайян кардани шевай тадриси рӯзгори ў вобаста ба муносибати босалоҳият ба таълим;

-Таъйини методика ва шевай тадриси руқиҳои асосҳои мазҳаби Имоми Аъзам (р);

-Муайян кардани ҷанбаҳои ахлоқии Имоми Аъзам (р) дар бархурд бо дигарон ва таъйини шевай тадриси он;

-Муайян кардани шевай тадриси Имоми Аъзам ва усули таълими масоили илмӣ бо шогирдон ва баҳсҳои илмии ў бо ҳампешагон;

-Муайян кардани методика ва шеваву тарзу услуби таълими мазҳаби Имоми Аъзам дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ вобаста ба муносибати босалоҳият ба таълим;

-Муайян кардани шева ва тарзу услуби Имоми Аъзам (р) дар бархурди мухолифону фитнаандозони замонаш;

-Муайян кардани методикаи таълими Имоми Аъзам (р) дар таълими аҳқоми шаръӣ ба шогирдон аз рӯйи ақидаи аҳли суннат;

-Муайян кардани методикаи тадриси таълимоти Имоми Аъзам (р) ба шогирдон дар ҷавоб гуфтани масоили шаръӣ барои корафтодагон;

-Муайян кардани методикаи тарзу услуби Имоми Аъзам (р) дар баровардани масъалаҳои шаръӣ аз мазмуни оятҳои Қуръону ҳадисҳои набавӣ;

-Муайян кардани методика ва тарзу услуби Имоми Аъзам (р) дар ҳалқаи шогирдон дар вақти дарс гуфтанаш;

-Баррасии андешаҳои шогирдон ва олимони замонаш бар Имом Абӯҳаифа ва таъйини шеваи тадриси он;

-Муайян кардани методика ва тарзу услуби таълими андешаҳои се шогирди бовафои Имимои Аъзам (р): Зуфар, Абӯюсуф ва Имом Муҳаммад (р);

-Муайян кардани методика ва шеваи таълими андешаҳои Имом Абӯҳанифа (р) дар ҷавоб бо олимону донишмандоне, ки муҳолифи ў буданд;

-Муайян кардани методика ва тарзи услуби қазову фатво аз нигоҳи Имом Абӯҳанифаи Нуъмон ибни Собит, Имоми Аъзам (р).

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Ҳангоми омӯзиши ҳамаҷонибаи мавзӯъ аз осори Имом Абӯҳанифаи Нуъмон ибни Собит, алалхусус рисолаи «Фиқҳи акбар»-и Имом Абӯҳанифа (р), «Ал-олиму ва-л-мута-ал-лим»-и Имом Абӯҳанифа (р), «Абӯҳанифат-ан-Нуъмон рисолатуху ило Усмони Албаттӣ»-и Имом Абӯҳанифа (р), Қуръону аҳодиси набавӣ, китоби «Табийиз-ус-Саҳифа»-и Абӯғазл Ҷалолиддин Абдурраҳмон ибни Абӯбакри Суютӣ, «Абӯҳанифа ҳаётуҳу ва асрӯҳу»-и Али Абдулфаттоҳи Мағрибӣ, «Алфарқ-ул-каломият-ил-Исломия»-и Шайх Муҳаммад Абӯзахра, «Абӯҳанифа ҳаётуҳу ва асрӯҳу ва ороуҳу ва фикӯҳу»-и Шайх Муҳаммад Абӯзахра, «Тафсири муқотил ибни Сулаймон»-и Абӯлҳасан Муқотил ибни Сулаймон ибни Башири Азадии Балхӣ, «Шарҳи фиқҳи акбар»-и Имом-ул-Худо-и Абӯмансури мотуридӣ, «Абӯҳанифаи Нуъмон»-и Ваҳаб ибни Сулаймони Ғоваҷӣ, «Ал- Мунҷид»-и Луйис Маълуф, «Ал-мунҷиди араби ба форсӣ»-и тарҷумаи Муҳаммад Бандаррегӣ, «Умдат-ул-Қорӣ шарҳи Саҳехи Бухорӣ»-и Бадриддини Айнии ҳанафӣ, «Таърихи Бағдод»-и Ҳатиби Бағдодӣ ва дигар китобҳое,

ки дар доир ба Имоми Аъзам (р)-у мазҳаби ҳанафӣ навишта шудаанд, мавриди омӯзишу истифода қарор ёфтанд.

Ҳамчунин дар рисола муҳити динии Тоҷикистон, андешаву орои муҳаққиқону донишмандони ин соҳа доир ба Имом Абӯҳанифаи Нуъмон ибни Собит ва мазҳаби ҳанафӣ ба ҳайси предмети тадқиқ мавриди омӯзиш ва барасӣ гирифта шудааст.

Методология ва усули тадқиқот. Рисола дар заминаи усулҳои муқоисавӣ, муқоисавӣ-таъриҳӣ, зимнан равиши сохторию оморӣ навишта шудааст. Асоси методологии тадқиқ ба шеваи методикаи таълими мусоир ва равиши таърихии динию таҳлили муқоисавӣ сурат гирифтааст. Дар рисола ҳангоми баррасии мавзӯъ аз нуктаҳои назариявӣ ва амалии донишмандони соҳаи методикаи таълим, монанди М.Лутфуллоев, С. Шербоев, М.Маҳкамов, А.Муллоев, М. Аҳмадов, Ш.Р. Исроғилниё ва уламои илмҳои динӣ, амсоли Абдушшарифи Боқизода, Мавлоно Абӯмуҳаммад Мирзотоҳир, Имом Суютӣ, Абӯзахра, Абӯисҳоқи Шерозӣ, Абдуллоҳи Қазвинӣ, Муҳаммади Лоҳурӣ, Амр ибни Муҳаммади Шерозии Байзовӣ, Бадриддини Айнии Ҳанафӣ, Сулаймон ибни Башири Азадии Балҳӣ ва дигарон суд ҷустаём.

Навовариҳои рисола. Дар рисола бори нахуст методикаи таълими рӯзгору осори Имоми Аъзам (р) ва шеваи тадриси мазҳаби ҳанафӣ таҳқиқ шуда, роҳҳои нисбатан осони шинохти ин мазҳаб ва тарзи дурусти таълими он дар зинаҳои таҳсил вобаста ба муносибати босалоҳият ба таълим таъйин шудааст. Илова бар ин дар рисола бори аввал шеваи дарсгӯии Имоми Аъзам (р) дар ҳалқаи шогирдон, баҳсҳои ӯ бо донишмандони дин, алалхусус бо намояндагони мазоҳиби дигар, ҷавоб ба суолоти корафтодагон дар масоили шаръӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба мазҳаби ҳанафӣ барасӣ гардидаанд.

Аҳаммияти амалии рисола. Рисола барои шинохти мазҳаби ҳанафӣ ва методикаи таълими рузгору осор ва андешаҳои поягузори ин мазҳаб – Имоми Аъзам Нуъмон ибни Собит (р) аз чанд ҷиҳат судманд аст. Омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳангоми тадриси

фанни «Таърихи дин» ва устодони мадраса ҳинни таълими ақоиди Имоми Аъзам (р) онро метавонанд ба сифати дастури таълимӣ истифода баранд. Ҳамчунин, дастовардҳои рисолаи мазкурро метавон дар раванди тарбиявии ахлоқи ҷавонон ва оммаи мардум аз нигоҳи дину мазҳаб дар Тоҷикистон ва дигар кишварҳои мусулмонӣ истифода кард.

Аҳаммияти назарии рисола. Натиҷаи тадқиқот метавонад дар навиштани китобҳои дарсӣ доир ба таърихи дини ислом, дастурҳои таълимӣ доир ба методикаи таълим, курсҳои назариявӣ, васоити таълимӣ барои донишҷӯёну хонандагон, хондани лексияҳо, инчуни барои гузаронидани курсҳои маҳсус ва семинарҳо аз методикаи таълим ва шинохти таълимоти Имоми Аъзам (р) мавриди истифода қарор бигирад.

Масъалаҳои асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд:

1. Дар рисола методикаи таълим вобаста ба низоми босалоҳият дар асоси шеваи таълими рузгору осори Абӯҳанифа Нӯъмон ибни Собит таҳқиқ шудааст.
2. Ҷойгоҳи мазҳаби ҳанафӣ дар ислом ва мақоми поягузори он Абӯҳанифа Нӯъмон ибни Собит дар ҷомеаи мусулмонон, алалхусус тоҷикон ва тарзу усули босалоҳияти таълими ақоиди ин мутафаккири бузурги ислом муайян шудааст.
3. Шеваи шинохти мазҳаби Имоми Аъзам(р) ва методикаи босалоҳияти таълими ақоиди ў дар зинаҳои таълим (дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва омӯзишгоҳову макотиби олӣ бо назардошти синну соли хонандагон) таъйин шудааст.
4. Методика ва тарзу услуби Имоми Аъзам ҳангоми тадриси масоили илмӣ бо шогирдон муайян шуда, шеваи таълими он таъйин шудааст.
5. Услули фикҳи Имоми Аъзам (р) дар баровардани масъалаҳои шаръӣ аз мазмуни оятҳои Қуръону ҳадисҳои набавӣ муайян шуда, шеваи таълими он таъйин шудааст;

6. Қазову фатво аз нигоҳи Имом Абӯҳанифа Нұғайын ибни Собит (р) муайян шуда, шеваи тадриси он таъйин гардидааст.

Тасвиби рисола. Рисола дар маңлиси шұйбаи илм ва инноватсияи ПРМ АТТ ба номи Абдураҳмони Ҷомӣ №_____ аз “___” ____ 2019 ва кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти ДДОТ ба номи С.Айнӣ санаи “___” ____ 2019, тибқи суратмаңлиси №_____ баррасы гардида, ба ҳимоя рухсат дода шудааст.

Чанбаҳои мұхимми тадқиқот ва моҳияту мундарицаи он дар 3 мақолаи илмӣ дар маҷалаҳои шомил ба рӯйхати Коммиссияи Олии Аттетсатсионии Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия ва Коммиссияи Олии Аттестатсионии назди Дастгохи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 4 дастури таълимӣ ва 4 мақола дар маҷаллаҳои дигар ба табъ расидаи муаллиф дарч гардидаанд.

Сохтори рисола: Рисола аз муқаддима, се боб, ки ҳар як дорои фаслҳои маҳсусанд, хулоса ва китобнома иборат аст.

БОБИ I

Авзои сиёсию динӣ ва фарҳангии замони зиндагии Имоми

Аъзам ва шеваи таълими онҳо

I.1. Авзои сиёсию динӣ ва фарҳангии замони зиндагии Имоми Аъзам ва шеваи таълими онҳо

Яке аз масъалаҳои муҳим дар таълими адабиёт омӯзиши замони зиндагии адиб мебошад, зоро бидуни донистани авзои сиёсию иҷтимоӣ, илмию адабӣ ва динию фарҳангии даврони зиндагии суханвар ба дурустӣ фаҳмидани андешаву ақоиди ўз имкон берун аст. Омӯзгор бояд қабл аз баррасии ҳаёт ва эҷодиёти ин ё он суханвар бояд доир ба авзои сиёсию иҷтимоӣ, илмию адабии замони зиндагии ўз маълумот дигар. Чун мавзӯи таҳқиқи мо доир ба андешаҳои яке аз бузургони олами ислом ва поягузори мазҳаби ҳанафӣ Имоми Аъзам аст, донистани вазъияти сиёсӣ ва алалхусус динии он даврон ногузир аст. Имом Абӯҳанифа (р) 52- соли ҳаёти хешро дар замони салтанати умавиҳо ва 18- солашро дар замони ҳукumatдории аббосиҳо гузаронидааст. Яъне, Имом Абӯҳанифа (р) ду давлат ва ё ҳукумати ду гурӯҳ мусалмононро дарёфт кардааст. Дар ин ду давра бо усулу шевае, ки доштанд, мекӯшиданд бо вучуди нобаробарихо оромӣ ва суботи чомеаро ҳифз намоянд. Ҳарчанд зимомдорони бехирад ба эшон зулм раво медиданд, Имом ҳилму бурдбориро аз даст намедоданд.

Аз он ҷо, ки вазъияти сиёсию динӣ ва фарҳангии замони зиндагии Имоми Аъзам доираи васеи масъалаҳоро дарбар мегирад, роҳи беҳтари тадриси он бо роҳи обзорӣ аст. Бояд зикр кард, ки таълими мавзӯи обзорӣ имкон фароҳам меоварад, ки хонандагон доир ба авзои сиёсию иҷтимоӣ ва алалхусус динии замони зиндагии Имоми Аъзам маълумоти коғӣ ба даст оваранд. Махсусияти мавзӯи обзорӣ дар он аст, ки

масоили зиёди ин ё он марҳалаи адабӣ ва динию фарҳангиро фаро мегирад. Бинобар ин омӯзгор бояд масоили марбут ба мавзӯъ, яъне авзои сиёсию динӣ ва фарҳангии замони зиндагии мутафаккири бузурго ба таври муҳтасар, фишурда амалӣ гардонад. Омӯзгор бояд ба таври муҳтасар перомуни футуҳоти арабҳо дар Хурисону Мовароуннаҳр, ки ватани ниёкони тоҷикон буд, маълумот диҳад. Агар баёни воқеаҳои сиёсӣ вобаста ба Имоми Аъзам ва хонандони ў сурат гирад, дарки масъалаҳои асосӣ барои хонандагон осонтар даст медиҳад. Зикри ин нукта, ки Имоми Аъзам ва аҳли хонадонаш аз ашрофзодагони тоҷик маҳсуб меёфтанд ва «тибқи санадҳои таърихӣ гузаштагони ў дар хиттаи Кобули таърихӣ ё Бомиён ва мутобики баязе маълумотҳо дар Марв ё шимоли Боҳтар иқомат доштанд» (2, 159), аз фоида холӣ нест. Асир афтодани бобои Абӯҳанифа –Марзбон, ки сарвари бонуфузи қавми тоҷик буд, дар оғози солҳои 60-уми асри Ү11 ҳангоми фатҳи Хурисон аз тарафи мусулмонон, бо хираду дониши азалий дар дар байни арабҳо ҳам эътибор ёфтани Марзбон, ба Куфа нақли макон кардани падари Имоми Аъзам – Собит, ба бозаргонӣ машғул шудану сарватманд гардидан ва дар ин шаҳр ба дунё омадани Абӯҳанифа ва дигар маълумотҳо доир ба ҳаёти пешвои мазҳаби ҳанафӣ бояд ба таври обзорӣ баён карда шаванд.

Имом Абӯҳанифаи Нуъмон ибни Собит Имоми Аъзам дар соли 80 ҳичрӣ мутобиқ ба 699 милодӣ дар Кӯфа ба дунё омаданд, ки дар он замонҳо Кӯфа маркази илму маърифат ба шумор мерафт. Имоми Аъзам дар ҳамин зодгоҳаш, ки гаҳвораи тамадунҳо ва илму маърифат ба шумор мерафт, дар оилаи марди тоҷир ба воя мерасид ва аз илму дирояти олимони замонаш баҳравар мегардид. Имоми Аъзам бист сол дар назди Ҳаммод таълим гирифта пас аз вафоти устодаш ҳалқаи дарсии хешро ташкил намуданд.

Бояд зикр кард, ки нимаи дуюми асри Ү11 барои дини ислом давраи хеле ҳассос ва пурмаҷаро буд. Мусалмонон сарзаминҳои зиёде фатҳ намуда буданд ва дини ислом хеле густариш ёфта буд. Бино бар таҳаввулоти иҷтимоӣ зарурате пеш омада буд, ки рӯзгор мардуми

мусулмон ва мардуми тоза мусулмоншуда назму тартиб дароварда шавад. Қуръон ва аҳодиси набавдастури раҳнамои мардуми мусулмон буд ва низоми чомеа, ки пайваста ислоҳоту такомулро тақозо дошт, масъалаҳои зиёд ва тоза ба тозаи иҷтимоиро пешорӯи мусулмонон қарор медод. Дар баробари муборизаҳои сиёсӣ ва ҳокимијатҷӯй, ки дар байни худи арабҳо, алалхусус аҳли қурайш дар таъйини халифа идома дошт, муборизаи шадиди динӣ-маънавӣ сурат гирифта ҷараёнҳои зиёде дар дохили ислом ба вучуд омаданд. Ин ҳама масъалаҳоро бояд омӯзгор пеш аз баррасии андешаҳои Имоми Аъзам бояд матраҳ кунад, то хонандагон ба моҳияти мазҳаби Имоми Аъзам сарфаҳм раванд.

Дар он замон ҳавориҷ ва фирқаҳои гумроҳ мардумро меҳостанд гумроҳ кунанд Имоми Аъзам барои пеши роҳи ин мунҳарифон ва қаҷрафторонро гирифтан мазҳаби ҳеш, ки бо ақидаи саҳобагони гиромии Расули Худо (с) ҳамнаво буд, ташкил намуданд, ки ин аз натиҷаи дарсҳояш бо шогирдону толибилмон баъдан зоҳир гардид. Мазҳаби Имоми Аъзам ҳамчуноне ки дар замонаш барои мусалмонон дастурамале буд, ки роҳи ҳақиқати зиндагиро дар партави Қуръону суннат барояшон нишон медод, то ба имрӯз барои ҷомеаи мусалмонон ба ҳамон тариқа роҳу равиши зиндагиро нишон медиҳад. Агар мо дар ҷомеаи имрӯзай мусалмонон мунсифона назар кунем, мебинем, ки мазҳаби Имоми Аъзам дар гузашта барои амният ва оромии мусалмонон хизматҳое кардаву имрӯз ҳам барояшон ҳамчун боду ҳаво даркор аст.

Аз тарфи дигар, мазҳаби Имоми Аъзам дар олами ислом мақоми хоссаеро қасб намудааст. Имоми Аъзамро Ҳудованд ақли расову зеҳни фавқулодае дода буд, ки дар масоили шаръӣ ва ё умури зиндагӣ бисёр зирақу тезфаҳм буданд, масоили пешомадаро дар они воҳид аз оятҳои Қуръон ва ё ҳадисҳои Пайғомбари гиромии Ислом барои шогирдону ҳочатмандон файсала карда, баён менамуданд, ки ин кору зиндагии инсонҳоро тибқи дастуроти Қуръону суннат осон мегардонд. Мазҳаби Имоми Аъзам барои ҷомеаи мусалмонон дар як замоне рӯйи кор омад, ки ба монанди ин асри пурталотуме, ки мо дар он зиндагӣ дорем,

фитнаҳои хавориҷу мӯтазилиҳо ҳамаро фаро гирифтаву мардум ҳама ҳайрону саргардон шуда буданд ва намедонистанд, ки ҳақиқати Ислому зиндагӣ дар партавӣ суннати Пайғомбари Худо (с) қадом аст.

Имоми Аъзам бо он илми Худододии хеш бо ин гурӯҳҳои ифротгарову мунҳариф баҳсҳову мунозираҳои беамон мебурданд ва барои атрофиён ва умуман мусалмонон мефаҳмониданд, ки ҳақиқати зиндагӣ на ин аст, ки ин мӯтазилиёну хавориҷон барои шумо мегӯянд, балки ҳақиқат он аст, ки Худо ва Расулаш моро ҳидоят намудаанд. Мо метавонем ин ҳақиқатро аз Қуръону суннат ва рафтори саҳобагони бовафои Пайғомбари гиромии Ислом ҷустуҷӯ кунем. Имоми Аъзам барои ҷомеаи мусалмонон фаҳмонида тавонистанд, ки ин қаҷрафторон бо ин ақидаи фосидашон меҳоҳанд шуморо гумроҳ карда зиндагии шуморо ноором бигардонанд ва ин оромиши шуморо ба хоку хун бикашанд. Мусалмонони олам, ки ташни ҳақиқат буданд, ин мазҳабу роҳу равиши Имоми Аъзамро хуб пазируфтанд.

Аз ахирҳои солҳои хилофати Умарӣ Форуқи аъзам (рз), яъне дар соли 21-и ҳичрӣ фатҳи билоди Ҳурисон шурӯъ гардида, то солҳои 22-23-и ҳичрӣ идома ёфт ва дар ниҳоят дар замони хилофати Ӯсмони Зинурайн (рз) саҳобагони Пайғомбари гиромии Ислом (с) барои даъвати Ислом ва таълими қасоне, ки исломро мепазируфтган ташриф оварданд. Қайд кардан ба маврид аст, ки бино кардани Кӯфаро мусалмонҳо дар замони хилофати Умар (рз) шурӯъ карданд ва баъзе саҳобагони гиромии Пайғамбар (с) он ҷо маскан гирифтанд, ки баъзе аз онҳо фақеҳ ва баъзеи онҳо олиму ориф ба Қитоби Худо ва суннати Набии Мустафо (с) буданд. Машҳуртарини онҳо Алӣ ибни Абитолиб ва Абдуллоҳ ибни Масъуд буданд. Умар (рз) Ибни Масъудро ба сӯи аҳли Кӯфа фиристод ва навишт, ки ман Абдуллоҳ ибни Масъудро барои шумо чун муаллим ва вазир фиристодам ва шуморо бар нафси худам ихтиёр кардам, яъне Ибни Масъуд дар Мадина барои ман лозим буд, аммо ба хидмати шумо фиристодам. (101,13.)

Илму дониши Имом Ауханифа аз Умари Форук ва Алий ибни Абутолибу Абдуллоҳ ибни Масъуд сарчашма мегирифт ва дар фақоҳату сиёсатшиносӣ ва таҳлилу барраси намудани вазъияти кишвараш ва ҳолу зиндагии мардуми мусалмон Имом Абӯҳанифа бисёр хубра ва моҳир буд. Сиёсати он рӯзи Кӯфа ба монанди имрӯзи мо бисёр печида ва ҳучуми ақидаҳои бегона бисёр ба назар мерасид ва ин кори ифратгароёнаи хаворич ва мұтазилиҳо метавонист вазъияти сиёсӣ ва ҳам вазъияти динии шаҳри Кӯфа ва дигар кишварҳои мусалмоннишинро ноором бигардонад, ки баъзан ин бадҳоҳон мувафақ ҳам гардида буданд. Имом Абӯҳанифа ин хатарро пештар дарк карда буданд ва барои начоти дину ақидаи мусалмонон дониш ва малакаи хешро сарф намуданд.

I.2. Заминаҳои сиёсию динӣ ва фарҳангии пайдоишу тарвичи мазҳаби Имоми Аъзам ва шеваи таълими босалоҳияти онҳо

Дар ин фасл тасмим гирифтем замина ва омилҳои пайдоиши мазҳаби ҳанафӣ ва сабабҳои такомулу ривоҷи он дар кишварҳои мусулмонӣ, алалхусус манотики тоҷикнишин муайян намуда, шеваи таълиму тадриси он пешниҳод намоем.

Қаблан бояд зикр кард, ки ҳангоми тадриси заминаҳои сиёсию динӣ ва фарҳангии пайдоишу тарвичи мазҳаби Имоми Аъзам омӯзгор бояд методеро ба кор барад, ки шогирдон ба осонӣ ва ба дурустӣ аз моҳияти масъала боҳабар шаванд. Дар қадами аввал бояд дар назар дошт, ки мавзӯи мазкур ба қадом зинаи таҳсил таълим дода мешавад. Яъне, ба назар гирифтани хусусияти синнусолии шогирдон ҳатмист. Агар мавзӯи мазкур дар муасисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳангоми таълими “Таърихи дин” тадрис мешавад, бояд бо забони содда ва далелҳои равшан, бидуни тавзехи барзиёди масоили динӣ мавзӯъ баён карда шавад. Методи нақл дар баёни мавзӯи мазкур созгор аст. Нақли муаллим бояд таъсирбахш бошад, то хонандагонро тавонад муассир созад. Дар суннати гузаштаи миллати мо воизон, ки аз санъати волои суханварӣ бархурдор буданд, ҳазорон касро аз нақлу баёни худ муассир мекарданд. Омӯзгор бояд то андозае аз хунари суханварӣ бархурдор бошад, хусусан

дар таълим мавзӯи фавқуззикр нақли муаллим мавқеи асосӣ касб мекунад. Ҳангоми таълими мавзӯи номбурда дар мадраса ва макотиби олӣ дар нақли муаллим далелҳои мантиқӣ ва санадҳои таъриҳӣ бояд бештар ба кор раванд, то мавзӯъ дар сатҳи баланди илмӣ ҳаллу фасл шавад. Дар ин зинаи таълим низ методи нақл бештар бояд ба кор равад.

Ҳангоми корбурди методи нақл омӯзгор бояд ба чанд нукта таваҷҷуҳ дошта бошад: а) Дар нақли омӯзгор бояд балоғату фасоҳати сухан риоя карда шавад; б) Омӯзгор мавзӯъро то ҷое нақл кунад, ки хонандагон завқи гӯш кардану фаҳмидани давоми ҳодисаву воқеаҳоро дошта бошанд. Ин ҳолат имкон медиҳад хонанда барои қонеъ намудани завқи худ давоми мавзӯъро бомулоҳиза мутолиа намояд ва муҳтавои мавзӯъ дар хотираи ӯ нақш мебандад.

Танҳо бо методи нақл кор гирифтани омӯзгор хонандагонро хаста ва дилхунук мекунад. Аз ин рӯ ҳангоми нақл баррасӣ ва қазовати мавзӯъ имкон медиҳад, ки нақли муаллим ба таҳлили мавзӯъ пайванداد. Саволу ҷавоб беҳтарин методи таҳқим ва мустаҳкам кардани дониш хонандагон аз нақли мавзӯъ аст. Суолҳои проблемавии омӯзгор имкон медиҳанд мавзӯъ беҳтару хубтар аз ҷониби хонандагон қабул карда шавад.

Бояд зикр кард, ки сабабҳои бавучуд омадани мазҳаби ҳанафӣ ва пазируфтани он аз тарафи қисмати бештари мусулмонон, алалхусус аҳолии Мовароуннаҳру Ҳурӯсӣ ба ҷандин омил вобаста аст. Мусалмонони олам, хусусан сокинони Мовароуннаҳру Ҳурӯсӣ аз қашмакашиҳо ва роҳу равиши беҳирادонаи ифротгароёнаи ҳавориҷ ва мұтазилиҳо ва дигар ақидаҳои ифротгаро ба ҷон омада буданд ва худ маълум аст, ки табиати инсонӣ оромиш ва осудаҳолиро дӯст медорад аз ҳамин хотир меҳостанд ақида ва тарзу услугу роҳуравишеро пайравӣ намоянд, ки ҷомеасоз бошад, на ифротгарову мардумозор. Мардуми мусалмон ин амниятиу офииятро дар ин мазҳаб пайдо намуданд ва диданд, ки қонунҳои ин шева ва тарзу услугаш барои оромиши ҷомеа ва дину ойинашон созгор аст онҳо метавонанд бо пайравӣ намудани ин мазҳаб дунё ва ҳам охирати худро обод намоянд. Ҳамин буд, ки зина ба

зина ин таълимоти поки мазҳаби Имоми Аъзам (р) дар гӯшаву канори олами ислом пайравон ва ҳаводорони зиёди хешро пайдо намуд.

Имрӯз агар мо чаҳони мусалмононро назар андозем мебинем, ки дар байни чаҳор мазҳаби аҳли суннат пайравони мазҳаби Имом Абӯҳанифа бештар ба назар мерасад. Ин худ аз он дарак медиҳад, ки ин тарзу услуг ва шевай ин мазҳаб барои мусалмонони чаҳон фаҳмотар ва барои пешрафти зиндагии онҳо дар ин замони пурфитнаву шар созгортар аст. Пешвои миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мақолаи хеш “Имоми Аъзам – асосгузор ва пешвои мазҳаби таҳаммулгаро” таъкид кардаанд, ки “Мо мероси гузаштаи маънавӣ ва шахсиятҳои баруманди илмӣ, динӣ, адабӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии ҳалқи худро бояд хуб шиноsem ва бо истифода аз осори ғанӣ ва боарзиши онҳо ҷомеаи имрӯзаро дар рӯҳияи эҳтиром ба гузаштагон тарбия карда, ба ин васила як давлати озод обод ва орӣ аз таассубу ихтилоф эҷод намоем” ва дар ин масъала омӯзиши ақоиди қаломии Имоми Аъзамро вазифаи муҳимми муҳаққиқон медонанд: “Имрӯз замоне фаро расидааст, ки андешаҳо ва ақоиди қаломии ин мутафаккир (мурод Имоми Аъзам-С.М.М.)-и бузург мавриди омӯзиш ва баррасии амиқу ҳамаҷониба қарор гирад. Ин вазифаи шарафмандонаи муҳаққиқони имрӯза ва оянда аст” (2,160). Пас, моро лозим аст, ки ин мазҳаб ва роҳу равиши аҷдодии хешро ҳубтар биомӯзем ва барои ояндагони хеш ин шеваро таълим намоем, то дар ин гирудори зиндагӣ ва бархурди тамаддунҳо мунҳариф нагарданду барои падару модар ва ҷомеаву кишвар дарди сару ҳатарзо набошанд. Мазҳаби Имом Абӯҳанифа (р)ро мазҳаби аҳли раъӣ ном мебаранд, ки яке аз муқаддатарини мазҳабҳои чаҳоргонаи аҳли суннати ва-л-ҷамоат ба шумор меравад, ки соҳиби ин мазҳаб Имом Абӯҳанифаи Нуъмон (р) мебошад. Мазҳаби Имом Абӯҳанифа (р) дар зодгоҳаш Кӯфа нашунамо ёфта, баъдан баъд аз вафоти Имом Абӯҳанифа (р) дар Бағдод ба омухтану таълим гирифтани ин мазҳаб мардум шурӯъ карданд ва баъд аз ин дар гӯшаву канори олам Ислом парешон гардид. Ибтидо дар

Мисру Шоми шариф ва билоди Рум ва Ироқу Мовароуннахр ва баъдан аз ин ҳудудҳо низ убур карда ба Ҳинду Чин ҳам расид, ки дар бештари шаҳрҳо ва дар аксари вақтҳо қариб танҳо буд, яъне танҳо мазҳаби Имом Абӯҳанифаи Нуъмон (р) ҳукумронӣ мекард, ҳатто то ба имрӯз ҳам чунин наст. (45, 50).

Агар пайравони ин мазҳаб дар Тоҷикистон бевафои нишон надиҳанд ва ба мазҳаби хеш беиътинои накунанд, то ба имрӯз қариб мазҳабҳои бегона натавонистаанд оромиш ва иттифоқу ҳамbastagии ин мазҳаби ахли суннати ва-л-чамоатро ҳалалдор гардонанд, аммо мутаассифона, ҳам аз ҷониби масулин ва ҳам мардуми кишвар хосса ҷавонон баъзан бӯйи ихтилоғу бемазҳабӣ ба димоғ расида истодааст, ки ин ба нафъи давлату ҳукумат ва на ҷомеаи имрӯзу ояндаи мо мусалмонони Тоҷикистон меанҷомад.

Устодон ва донишмандони кишварро лозим аст ин масъаларо ҷиддӣ бигиранду ба бемазҳаб гардидани ҷомеаи мусалмонони кишвар ҳусусан ҷавонон роҳ надиҳанд. Бояд ин методу услуб ва шеваи мазҳабамонро хуб биёмузанд ва дар вақтҳои дарс гуфтанашон бо шогирдони хеш, ки ояндаи ин ҷомеа ва кишвари азizamон ба дasti онҳост суҳбати судманде дошта бошанд. Эй кош аз ҳама пештар масулин ва донишмандони кишвар аҳамияти мазҳаби Имом Абӯҳанифаро дар масири на ҷандон дури кишвар варақ мезаданд ва медианд, ки ин мазҳаб барои нигоҳ доштани ҳувийти милли ва иттифоқу ҳамbastagии мардуми кишвар чиқадар моро мусоидат кардааст ва дар баробари ин Исломи ноби Муҳаммадиро ҳолӣ аз ҳама фитнаҳову тафриту ифрат дар ин кишвари азizamон Тоҷикистон нигоҳ доштааст. Имрӯз вазифаи ҷонӣ ва имонии давлату ҳукумат ва ҳамзамон мардуми шарифи Тоҷикистон ин аст, ки дар ин баҳри пурталотуми зиндагӣ ва фитнаҳояш ин мазҳабро аз даст надиҳанд ва барои мазҳабҳои бегона роҳро ҳамвор нагардонад.

Барои нигоҳ доштани ин мазҳаб дар кишвар бояд барои донишҷӯён ва толибилимон дар ин самт шароит фароҳам биёваранд, методикаи таълимии ин мазҳабро дар кишвар роҳандозӣ кунанд, то дар

оянда мо битавонем олимону донишмандонеро рўйи кор оварем, ки аз ин мазҳаб ва роҳу равишаш дар баробари мазҳабҳои бегона дифоъ карда тавонанд. Дар ғайри ин сурат агар ба ҳамин минвол рафтан гирад, дар ояндаи наздик донишмандони ин мазҳаб аз байн мераванд. Мо ҷойнишине барояшон таёр накардаем ба мушкилоти мазҳабҳои бегонаву иғвоангезе рӯбарӯ меоем, ки Худованд аз он рӯз ва фитнаҳояш мор нигоҳ дорад. Омӯзгорон ва устодони кишвар бояд шогирдонро аз ин хатари bemazhabib ogoҳ созанду ин шеваро ҷиддӣ ба роҳ монанд, ки дар оянда ҷавонони мо бо мушкилоти ҷиддие rӯba rӯ нагарданд ва агар rӯ ба rӯ гаштанд, наҳаросанд, аз ин шева ва тарзу услуби мазҳабамон кор гирифта фиребу найранги дасисабозонро нахӯранд.

Ин нуктаи асосӣ, ки бояд омӯзгорон ба шогирдон таъкид кунанд, яке аз хидматҳои бузурги Имоми Аъзам дар ҳифз ва асолати таърихӣ ва фарҳангии ҳалқи тоҷик аст. Бояд зикр кард, ки давраи зиндагии Имоми Аъзам ва ташаккули мазҳаби фиқҳии ў дар даврони ниҳоят ҳассос ба майдон омадааст. Дар он замон заминаи созгор барои ташаккули давлати миллӣ мавҷуд набуд, ҳеч як арзиши миллӣ, алалхусус тоҷикӣ ба сабаби ривоҷи шовинизми арабӣ аз тарафи хилофат қабул намегардид, мазҳабу ҷараёнҳои динӣ, ки бештари онҳо созмонҳои ифратӣ ва тундарави динӣ буданд, фаъолияти густарда доштанд. Ҳокимони ва дигар аъёну ашрофи маҳаллӣ, ки дастнишони арабҳо буданд, бо гаразҳои дунёвӣ, на исломӣ арзишҳои тамаддун ва фарҳангӣ хоҷагони худро пазируфта, асолати миллӣ-таърихии ҳалқи худро фаромӯш карда буданд. Дар чунин даврони пуртаззод ва ҳассос “Имоми Аъзам забони модарии худ – забони тоҷикиро ҳамчун забони дувуми ибодати динӣ, фаъолияти фарҳангӣ ва иҷтимоӣ ҷоиз дониста, ба хотири ҳифзу нигаҳдошти он асосҳои шаръиро таъмин намуд” (2, 164).

Чунончӣ дар боло ёдовар шудем, пайравони мазҳаби Имоми Аъзам (r)-ро аҳли раъӣ мегӯянд, зоро ҳадисҳои Пайғомбари гиромии Ислом нисбат ба Маккаву Мадина камтар буд. Олимону донишмандони ин минтақа аз мактаби Абдуллоҳ ибни Масъуд(рз) саҳобии бузурги

Пайғомбари гироми Ислом (с) пайравӣ мекарданд ва масоилро бештар ба ҳам қиёс менамуданд, ки дар ин самт моҳир гашта буданд ва алҳамдулиллоҳ мувафақ ҳам шуданд. Ноқилони ахбору ровиёни сухан чунин нақл мекунанд, ки он нафароне, ки мазҳаби Имом Абӯҳанифа (р)ро ҷамъоварӣ карда, китоб намуданд, чиҳил нафар буданд, ки машҳуртарини он шогирдони бовафои Имоми Аъзам Имом Абӯюсуф, Яъқуб ибни Иброҳим ва Абӯҳузайл Зуфар ибни Ҳузайли Анбарӣ будаанд ва аввалин нафаре, ки китобе дар ин мазҳаб навишт, Асад ибни Амр буд. (45,51).

Шогирдони Имоми Аъзам (р) бо ин илму фақоҳаташон бар оламиён нишон дода тавонистанд, ки масоили фикҳии ин мазҳаб метавонанд ба дарди ҷомеаи мусалмонон корагар бошад ва фатвоҳои ин мазҳаб дар ҳама давру замон метавонанд мушкилоти мусалмононро ҳал кунанд. Пас ба ҳамин тариқ пайравону хоҳишмандони ин мазҳаб дар гӯшаву канори олам меафзуд ва мардум дӯст медоштанд, ки масоили рӯзмарраи хешро аз ин мазҳаб ҷустуҷӯ намоянд. Вакте ки Ҳорунашид соҳиби мақоми халифаи муслимин гардид, Имом Абӯюсуф (р)-ро ба мақоми қозиолқуззоти муслимин таъин намуд, ки ин баъди вафоти Имом Абӯҳанифа (р) дар соли 170 ҳичрӣ ба вуқӯй паваст.

Ҳорунашид дар умури давлати бо Имом Абӯюсуф машварат мекарданд ва дар умури вазифа ва мақом додани донишмандон дар билоди муслимин машварати Имом Абӯюсуф (р)ро мепазируфт. Имом Абӯюсуф (р) ҳамон касеро ба мақоми қозигӣ дар Ироқу Мисру Шом ва ақсои Африқо пешбарӣ менамуд, ки аз мазҳаби Имом Абӯҳанифа (р) хуб оғаҳӣ дошта бошанд.

Барои ҳамин донишмандони замон ба омӯхтани мазҳаби Имом Абӯҳанифа (р) аҳамияти бештаре медоданд ва мардум ҳам ба пайравӣ намудани ин мазҳаб рағбати бештаре пайдо карданд ва мазҳаб дар ин кишварҳои мусалмонҳо интишори бештаре пайдо намуд. Ибни Ҳазм мегӯяд: «Ду мазҳаб ба сабаби раёsat ва қудрат парешон гаштанд яке мазҳаби Ҳанғӣ дар Машриқ ва мазҳаби Моликӣ дар Андалус». (45,50).

Ҳамеша ҳол ба ҳамин тартиб равон буд, то замоне, ки Ал-Қодирү биллоҳ дар Бағдод олими Шофеъӣ мазҳаб Абӯлаббос Аҳмад ибни Муҳаммади Боризии Шофеъиро мақоми қозигӣ дод, мардум ду фирмӯшуда, ихтилофе дар байнашон пайдо шуд. Халифа маҷбур шуд, ки қозии Шофеъиро бар канор карда, корҳои фатво ва қазоро ба дасти олими ҳанафӣ бисупорад. Ин кор дар солҳои 393 ҳичрӣ ба вукуъ пайваста буд. (164, 521) ва (45, 52).

Имом Абӯҳанифаи Нуъмон (р) илмро аз Ҳаммод ибни Сулаймон омӯхта буданд, ки ў шогирди Иброҳими Нахаъӣ буд. Иброҳими Нахаъӣ илмро аз Алқама ибни Қайс таълим гирифтаанд ва ў шогирди Абдуллоҳ ибни Масъуд (рз) буданд. Ин зоти шариф бештар майл ба иҷтиҳод ба раъй доштанд. Ҳангоме ки Умар (рз) ўро ба Кӯфа фиристод, ў Кӯфаро шаҳри хурраму сабз дарёфт ва дар қалби ў майли истинботи аҳкоми шариат қавитар гардид ва дар ин боб малакаи зиёдтаре пайдо кард. Ибни Масъуд дар Ироқ ба масоили зиёде рӯ ба рӯ омад, ки дар замони дар Мадинаи мунаvvара буданаш ба онҳо ошно набуд ва ё худ он масъалаҳои ҷузъӣ буданд.

Шогирдоне, ки илмро аз Ибни Масъуд омӯхта буданд, инчунин шогирдони шогирдонаш низ бо ҳамин роҳи устодашон рафтаанд. Пас, иҷтиҳод ба раъй дар Ироқ мунташир шуд ва дар ҳамин иҷтиҳод ба раъй уламои Ироқ моҳир гаштанд. Ба онҳо дар ин корашон ё кам будани ҳадисҳои Пайғомбари гиромии Ислом дар ин сарзамин, ё худ бегона будани таоруфҳои мардуми Форсу Ироқ ба урғу одатҳои мардуми Ҳичоз мусоадат мекард ва аз ҳамин ҷиҳат уламои Ироқро асҳоби раъй меномидагӣ шуданд. Уламои Мадина асҳоби ҳадис номида шуданд, зоро ки Мадина макони нузули ваҳӣ ва ватани Пайғомбари Ҳудо (с) ва ватани асҳоби гиромияшон баъд аз Расули Ҳудо (с) буд ва ҳамчунин дар замони Абӯбакр, Умар ва Усмон (рз) маркази хилофат буд. Барои Мадинаи Пайғомбар (с) дар интишори ҳадис ҳамин сифат як мақоми хосе эҷод мекард ва инчунин бисёр будани саҳобагоне, ки фақеҳ буда, феъли Набӣ (с)-ро дида ва шунида буданд, дар интишори

ҳадис сабаб мешуд. Имом Абӯҳанифаи Нуъмон (р) дар илми фиқҳ дар Ироқ моҳир ва машҳур шуд.

Ба улви (баланди) мақомаш дар фиқҳ Имом Молик ва Иимом Шофеъӣ (р) ва бисёре аз уламои замонаш шаҳодат додаанд. Гурӯҳе аз уламо бо Абӯҳанифа ҳамсӯҳбат гардида, аз ў мазҳабашро омӯхтанд ва натиҷаҳои сухбатҳояшонро тадвин намуданд ва ба асҳоби Абӯҳанифаи Нуъмон машҳур гаштанд. Баъд аз он ҷамоате аз ин уламо барои диросати мазҳаб пардохтанд ва дар масоили мазҳабӣ ва усулий баҳсҳо карданд.

Нафароне ҳам буданд, ки дар баъзе масоил устоди худ Абӯҳанифаро мухолифати фикрӣ мекардаанд, зоро устод ба онҳо озодии изҳори фикрӣ дода буд. Машҳуртариин шогирдони ў Абӯюсуф, Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ, Ҳасан ибни Зиёд ва Зуфар будаанд, ки на ҳамеша ва асосан дар масъалаҳои фаръӣ ба устод ҳамфикр намешуданд. Имом Абуюсуф (р) мегӯяд, ки дар ҳар масъалае, ки бо имом Абӯҳанифа (р) ихтилоф доштам, ин ҳам сухани худи Имом буд, ки ин масъаларо гуфтаву пас аз раъяш гашта буд. Ва дар маҷмӯъ афкори ҳамаи онҳо мазҳаби Абӯҳанифаи Нуъмон (р) номида шуд. Зоро мазҳаби ў асл буду масъалаҳои мухолифатшудаи мактабаш хеле кам буданд. Натиҷаи иҷтиҳоди эшонро дар татбиқ бар адиллаи мазҳаби уламои ҳанафӣ дар илми фиқҳ ба се табақа чудо кардаанд:

-Табақаи аввал: масоили усул;

-табақаи дуввум: масоили наводир ва ғайри наводир;

-табақаи саввум: фатово ва воқиот; Масоили усулро «зоҳирурривоят» меноманд. «Зоҳирурривоят» масъалаҳое мебошанд, ки аз Абӯҳанифа ва асҳобаш Абӯюсуфу Муҳаммад ва Зуфару дигар ёронаш, ки фиқҳро аз Абӯҳанифа омӯхтаанд, тарғиб мешуд.

Фолибан дар ҳамин масъалаҳо суханони Абӯҳанифа ва Абӯюсуф ва Муҳаммад пирӯз будаанд. Имом Муҳаммад ҳамаи ин масоилро дар 6 китоб ҷамъ овард, ки «Зоҳир-ур-ривоят» номида шудаанд ва ҳар китоб алоҳида «Мабсут», «Ҷомеъ-ус-сағир», «Ҷомеъ-ул-қабир», «Зиёдот»,

«Сияри кабир» ва «Сияри сағир» ном доштаанд. Ин китобҳо ба хотири он ки аз имом Муҳаммад ба ривояти суққот (шахсони мӯътамад) бар хилофи масоили наводир ривоят шуда буданд, «Зоҳир-ур-ривоят» номида шуд, ки дар боби он иншоаллоҳ сухан хоҳад рафт. Ҳамаи ин шаш китобро Ҳокими Шаҳид (мутаваффои санаи 334 ҳичрӣ) дар китоби воҳид ҷамъоварӣ намуд ва номи он китобро «Кофӣ» гузошт. Баъди аз дунё гузаштани Ҳокими Шаҳид китоби ўро Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Абӯсаҳли Сарахсӣ (мутаваффои санаи 490 ҳ.) дар китобаш «Мабсут» шарҳ дод. Аммо масоили «Наводир» масоиле будаанд, ки аз Абӯҳанифа ва асҳобаш дар китобҳои дигар ғайри китобҳои «Зоҳир-ур-ривоят» ба монанди «Ҳоруниёт», «Ҷурҷониёт» ва «Ал-кайсониёт» аз имом Муҳаммад ривоят шуда буданд. Инчунин ин масъалаҳо дар китоби «Ал-муҷаррад»-и Ҳасан ибни Зиёд ривоят шуда буд.

Мавзӯи «Фатовӣ ва воқиот» масоиле буданд, ки онҳоро муҷтаҳидини мутааххирин аз улами ҳанафия, ҳангоме ки аз ҳамин масоил суол карда шудаанд ва ривояте аз аҳли мазҳаби мутақаддимин дар ин масоил пайдо накарданд, истинбот карда буданд. Аввалин китобе, ки дар ин мавзӯъ шинохта шуд, китоби «Навозил»-и фақеҳ Абӯлайси Самарқандӣ буд. Мазҳаби Абӯҳанифаи Нуъмон (р) дар бисёре аз билоди Ислом, ба монанди Бағдод, Форс, Ҳинд, Бухоро, Яман, Миср, Шом ва ғайра паҳн гашта буд.

Аввалин шахсе, ки мазҳаби Абӯҳанифаи Нуъмонро ба сӯйи Миср бурд, қозии ҳанафӣ Исмоил ибни Ясаи Кӯфӣ буд. Ў қозигии Мисрро аз ҷониби Маҳдӣ дар соли 164 ҳ. соҳиб гашта буд. Амри ин қозӣ бар аҳли Миср бисёр вазнин омад. Онҳо гуфтанд, ки ин қозӣ барои мо аҳкомеро, ки мардуми билоди мо бо он ошно нестанд, овардааст. Пас Маҳдӣ Исмоил ибни Ясаи Кӯфиро аз мақоми қозигии Миср озод кард. Бо вучуди ин мазҳаби Абӯҳанифа дар Миср паҳн шуд, зеро мақоми қозигӣ дар асри Ҳорунаррашид баъди санаи 170 ҳ. насиби Имом Абӯюсуф шуд. Ҳорунаррашид низ ба билоди Ирок, Ҳурсон, Шом,

Миср ва то ақсои Африқо ба мақоми қозигӣ волӣ намегардонд, магар шахсеро, ки ишора мекард ба ӯ Имом Абӯюсуф (р).

Имом Абӯюсуф шахсеро, ки дар мазҳаби Имоми Аъзам бошад ба қозигӣ дастур медод. Аз ҳамин лиҳоз, мазҳаб дар ин билод интишори васеъе пайдо намуд ва мазҳаби Абӯҳанифаи Нуъмон (р) дар Миср бо тамоми иқтидораш дар муддати салтанати давлати Аббосия боқӣ монд. Лекин ба сабаби мунташир шудани ду мазҳаб: моликӣ ва шофеъӣ қазо танҳо бар ҳанафиҳо набуд, зоро ҳукми қазоро ҳанафиҳо торатан (боре) соҳиб мешуданд ва моликиҳо ва шофеъиҳо бори дигар (яъне ҳукми қазо байни ин се мазҳаб дasti ба даст мегашт). Ҳол инчунин боқӣ монд то он замоне, ки давлати Фотимия дар Миср соли 308 ҳ. ғалаба кард. (45, 52). Пас қазоро шиаҳо соҳиб шуданд ва мазҳабашон дар Миср зоҳир гардид. Мардуми Миср дар фатво ва қазо ручӯъкунанда ба ин мазҳаб гардидаанд. Аммо ибодат барои мардум дар пайравӣ кардани кадом мазҳабе аз мазоҳиби аҳли суннат, ки онро меҳостанд, мубоҳ гардонида шуда буд. Лекин дар муддати давлати Фотимиён мазҳаби Абӯҳанифаи Нуъмон (р) пӯшида монд, зоро ки онҳо аз ин мазҳаб чашм мепӯшидаанд. Баъзе аз ҷӯяндагон баён кардаанд, ки сабаби мазҳаби Абӯҳанифаи Нуъмон (р)-ро бад дидани Фотимиён ба он хотир буд, ки ин мазҳаб мазҳаби давлати Аббосия буд ва он мухолифи давлати Фотимиён дар Шарқ ба ҳисоб мерафт ва ҳамин баёнот ҳам дуруст аст.

Вақте ки давлати Фотимия аз байн рафт ва Мисрро соли 567 ҳ. Аюбихо соҳиб шуданд, мазҳаби аҳли суннат аз нав зухур кард ва Салоҳиддини Аюбӣ мадрасаи «Сӯфия»-ро дар Қоҳира барои тадриси мазҳаби Абӯҳанифаи Нуъмон (р) бино кард. Соли 641 ҳичрӣ Солеҳ Наҷмиддини Аюбӣ мадрасаи «Солеҳия»-ро дар Қоҳира бино кард ва дар он дарсхои чаҳор мазҳаби аҳли суннат ва ҷамоатро ба танзим овард ва ин аввалин танзим ва тартибе дар мадориси Миср буд. Бо вуҷуди ин ки мазҳаби ҳанафӣ дар Миср дар муддати салтанати Аюбихо ба интишор баргашт кард, вале қазо хос ба мазҳаби шофеъӣ буд. Лекин барои қозии шофеъӣ ноибе аз ҳанафӣ ва моликӣ ва ҳанбалӣ таъин

мешуд. Баъди интиҳои давлати Банӣ Аюб дар Миср дар аҳди Зоҳири Бейбарс масъалаи қазо ба мазҳаби арбаа баргашт. (45, С.54).

Баъди оне ки Усмониён дар Миср соли 923 ҳ. волӣ гаштанд, қазоро танҳо ба мазҳаби Абӯҳанифаи Нуъмон (р) гардониданд, зеро ки мазҳаби ҳанафӣ мазҳаби давлатӣ буд. Пас, бисёре аз аҳли илм ба хотири соҳиб шудан ба мансаби қозигӣ ба ин мазҳаб рағбат карданд ва ҳамеша қазо ва фатво танҳо ба мазҳаби ҳанафӣ мансуб буд. Аз ин лиҳоз, мазҳаби ҳанафӣ дар шаҳрҳои Миср интишор ёфт. (45,54).

Фолиби мардуми диёри ақсои Африқо худ аҳли суннат будаанд. Абдуллоҳ ибни Фарруҳӣ, Абӯмуҳаммади форсӣ ба ин диёр омаданд ва мазҳаби ҳанафиро дар Африқо мунташир карданд. Ҳангоме ки Асад ибни Фурот ибни Сино, ки фикҳро аз асҳоби Абӯҳанифаи Нуъмон (р) омӯхта буд, қазои Африқоро волӣ шуд, дар Африқо мазҳаби Абӯҳанифа (р) то замоне, ки амри қазоро Муъиз ибни Бодис дар соли 407 ҳ. соҳиб шуд ва мардумро бар мазҳаби имом Молик (р) баргардонид, ки худ пеш аз ин моликӣ будаанд, боқӣ монд ва паҳн гардид. Инчунин мазҳаби Абӯҳанифаи Нуъмон (р) дар шаҳрҳои Андалус то замоне, ки мазҳаби ўро мазҳаби имом Молик (р) ғалаба кард, интишор ёфт. Муқаддасӣ дар китоби «Аҳсануттақосим» ҳикоятеро аз ғолиб омадани мазҳаби моликӣ бар мазҳаби ҳанафӣ аз гуфтаҳои баъзе аҳли Мағриб нақл мекунад. Гурӯҳе аз пайравони мазҳаби ҳанафӣ ва гурӯҳе аз пайравони мазҳаби моликӣ рӯзе дар назди султон мунозара кардаанд. Султон аз онҳо пурсид, ки Абӯҳанифа аз қадом шаҳр буд? Гуфтанд, ки аз шаҳри Кӯфа ва ў боз пурсид, ки имом Молик аз қадом шаҳр буд? Гуфтанд, ки аз Мадинаи мунаvvara. Султон гуфт: Олими аҳли Мадина моро басанда аст ва ба хориҷ кардани асҳоби Абӯҳанифаи Нуъмон (р) аз Андалус амр кард ва гуфт, ки дӯст надорам агар дар кори ман ду мазҳаб даҳолат кунанд (45, 56).

Бо вучуди ин, мазҳаби Абӯҳанифаи Нуъмон (р) дар билоди Африқо (Алҷазоир ва Тунис ва Таробlus) мавҷуд буд. Аҳли байти Молик (волии Тунис) дар Тунис аз аҳноф буд, аз ҳамин ҷиҳат мазҳаби

ҳанафī як имтиёзе дар ин осима (пойтахт) пайдо намуда буд(45, 57) . Ба ин тариқа фатво бар хилофи атрофҳои дигар, ки танҳо ба мазҳаби моликӣ буд, ҳам ба мазҳаби ҳанафī ва ҳам ба мазҳаби моликӣ интишор мешуд. Муфтии калони Тунис ҳанафī буд ва ин мазҳаб барои ў як шаҳомату маънавияти хосе дошт. Дар ҷамии атрофи пойтахт лақаби муфтии ом «шайхулислом» буд ва мазҳаби моликӣ дар ин билод мақоми дуввумро доро буд ва одате ҷорӣ шуда буд, ки нисфи мадрасаи «Ҷомиъуззайтун» ҳанафимазҳаб ва нисфи дигарааш пайравони мазҳаби моликӣ буданд. Аммо билоди дигаре, ки мо аз интишори мазҳаби ҳанафī дар он зикр кардем, дар баъзе шаҳрҳои ин минтақа мазҳаб аз ибтидои зуҳури хеш интишор ёфта буд. (45, 58.) Дар баъзе шаҳрҳои дигар сабаби интишори ин мазҳаб дар замонҳои муҳталиф ё рафтани уламои ҳанафī ба ин шаҳрҳо ва паҳн кардани мазҳабашон, ё ба дасти уламои ин мазҳаб будани ҳукми қазо ва фатво, ё ба ин шаҳрҳо сафар кардани уламои мазҳаби ҳанафī буд, зеро ки онҳо ҳар шаҳреро, ки ватан гирифтанд, мутамассики ин мазҳаб буданд ё сабабҳои дигаре низ дошт. (20, 135).

Хулосаи калом, дар аксари мамолики пешрафта, ба монанди Ироқ, Шом, Ҳинд, Афғонистон ва Туркистони шарқӣ(аз вилояти ҳудмухтори Син-зян, ки уйгурнишин буда дар давлати ҳалқии Чин то Мовароуннаҳр ҷойгир аст) ва ғарбӣ (Мовароуннаҳр ва Осиёи Миёна), Қафқоз ва бисёре аз Туркияи Ӯсмонӣ, албаниҳо, сокинони кишварҳои Балқон пайравони ин мазҳаб буда, ин мазҳаб хеле мунташир аст. Пайравони ин мазҳаб дар Ҳинд ба 48 миллион мерасад ва дар Бразилия ва Амрикои ҷанубӣ зиёда аз 25 ҳазор мусалмон аст, ки ҳамагӣ пайравӣ аз мазҳаби Имоми Аъзам (р) меқунанд. (45, 59). Интишори мазҳаби Имом Абӯҳанифа дар дигар кишварҳои мусалмон нишин дар ҳоли ҳозир; Ибтидои ворид шудани мазҳаби Имом Абӯҳанифа (р) дар соири кишварҳои мусалмон нишин дар қарни ҷаҳоруми ҳичрӣ шурӯъ шуда буд. Дар шаҳри Санъо ва Суъдаи Яман мазҳаби ҳанафī аз дигар мазҳабҳо голибтар ба назар мерасид. Фатово ва қазоё чунончӣ дар боло ҳам

ишора фармуда будем, дар Ироқу Шом ба мазҳаби ҳанафӣ содир мешуданд қария ва ё қишлоқе дар Шому Ироқ боқи намонда буд, ки мазҳаби ҳанафӣ он ҷо нарафта бошад, яъне тамоми хонадони Ироқу Шом аз мазҳаби Иоми Аъзам ҳабар доштанд ва аксар пайравӣ низ мекарданд. Аммо дар Яману Миср як муддате фотимиёни шиъа мазҳаби хешро роҳандозӣ карда буданд ва дар қазоё ба ин мазҳаб ҳукм мебароварданд. Дар иқлими шарқ бошад ба монанди Ҳурросон Сичистон ва Мовароуннаҳр ва бештари шаҳрҳои Мовароуннаҳр аз Мазҳаби Имоми Аъзам пайравӣ мекарданд ба ҷуз андаке аз мардум дар баъзе аз ин шаҳрҳо пайравони мазҳаби Имом Шофеъӣ (р) будаанд. Мардуми Гургони Ирон ва Табаристон аз иқлими Дайлам пайравони мазҳаби ҳанафӣ будаанд. Мусалмонон дар Армения ва Озарбойҷон ва Табрез низ аз мазҳаби ҳанафӣ пайравӣ мекарданд ва ҳанузам вуҷуд доранд. Дар шаҳрҳои Ҳузистон, ки дар замонҳои гузашта ба Аҳвоз машҳур буд олимон ва донишмандони машҳури мазҳаби ҳанафӣ умр ба сар мебурданд ва аксари кишварҳои форс нишини Ирон аз мазҳаби ҳанафӣ пайрави мекарданд ва шаҳрҳои Ҳиндӯ Покистон ва Бангола (Бангладеш) имрӯз ҳам бештари мардум пайравони мазҳаби ҳанафӣ мебошанд.(45, 85).

Агар мо имрӯз кишварҳои мусалмон нишинро назар кунем, ба монанди Мағрибу Алҷазоир ва Тунису Тароблус агарчанде бештар пайравони мазҳаби моликӣ бошанд ҳам, аммо аз се мазҳаби дигари аҳли суннат танҳо пайравони мазҳаби ҳанафи дида мешаваду бас. Дар Миср пайравони мазҳаби Шофеъӣ ва Моликӣ бештар ба назар мерасад. Шофеъиҳо бештар дар шаҳри Риф ва Моликиҳо дар шаҳри Саъид қарор доранд, аммо бештари фатвоҳои маҳкамаҳо ба мазҳаби Ҳанафӣ содир мешаванд, зоро дар гузашта ин мазҳаб дар Мисри араб шукуҳу шаҳомати хоссаэро ноил шуда буд. Нисфи мусалмонони аҳли суннати Шоми шариф Ҳанафӣ мебошанд ва ҷаҳорякашро шофеъиҳо ва ҷаҳоряки диарашро ҳанбалиҳо дарбар мегиранд. Аксари мардуми мазлуми Фаластин пайравони мазҳаби Шофеъӣ ва каме аз онҳо пайравони

мазҳаби Имом Ҳанбал (р) мебошанд мазҳаби Ҳанафӣ ва Моликӣ қариб дида намешавад.

Бештари мусалмонони ахли суннати Судон Моликӣ мазҳаб мебошанд. Бештари мусалмонони Ҳичоз ва Таҳома пайравони мазҳаби Шофеъӣ ва ҳанбалӣ мебошанд ва дар баъзе шаҳрҳояш мазҳаби ҳанафӣ низ ба ҷашм мерасад. Голиб ва бештари мусалмонони Наҷд ҳанбалӣ мезҳаб мебошанд. Аҳли суннат дар Яман ва Адан ва Ҳазарамавт Шофеъӣ мазҳаб мебошанд ва дар шаҳри Адан як қабила пайравони мазҳаби ҳанафӣ мебошанд. Аҳли суннати мардуми Форс бештар Шофеъӣ мазҳаб буда каме аз онҳо пайравони мазҳаби Ҳанафӣ мебошанд. Бештари мусалмонони Афғонистонро ҳанифиҳо ташкил мекунан, ки каме аз пайравони мазҳаби Шофеъӣ ва Ҳанбалӣ низ дида мешавад. Аксари мусалмонони туркистони шарқӣ (чин) пайравони мазҳаби Шофеъӣ буданд, аммо ба саъю қӯшиши олимони аз шаҳри Бухоро рафта мардум пайрави мазҳаби Ҳанафӣ гардианд. Шаҳрҳои Қафқозу атрофаш баъзе пайравони мазҳаби Шофеъӣ ва баъзеи дигар пайравони мазҳаби Ҳанафӣ мебошанд. Ва голиб дар Ҳинд чунончӣ пештар ҳам ишора шуда буд, пайравони мазҳаби Ҳанафӣ мебошанд. (45,86).

Хулоса имрӯз дар ҷаҳони Ислом мазҳаби Имом Абӯҳанифа (р) ривоҷу равнақи зиёдеро ба худ қасб кардааст ва пайравони зиёди мусалмонони олами Исломро ба мазҳаби хеш ҷалб намудааст. Агар муҳлисона мо имрӯз дар масоили рӯзмарai хеш бингарем ин мазҳаб барои осон гардонидани зиндагии мусалмонон хеле хизмати шоёне кардааст. мутаассифона бархе аз ҷавонони имрӯзаи мо ё аз рӯйи ҷаҳолат бошад ва ё аз рӯйи ҳақорату бадбини пайравони ин мазҳабро таҳқир намуда ба бесаводи ва ё камсаводи нисбат медиҳанд. Устодони дабистонҳо ва мактабҳои миёна ва олии кишваронро зарур аст ин маълумотро барои шогирдони хеш биомӯзонанд, то ҳамаги қадру манзалат ва дониши ин фарзанди фарзонаи миллати форсу тоҷикро

бишиносанду ба қадри заҳматҳояш бирасанд ва роҳу равиш ва мазҳаби ўро ҳамчун аксари мусалмонони ҷаҳон пайравӣ намоянд.

Муҳтарам Эмомалии Раҳмон соли 2009ро беҳуда соли бузургдошти ин фарзанди фарзонаи миллат эълон накарда буданд. Пешвои миллат меҳостанд мардуми кишварро хосса ҷавононамонро ба ин мард ва мазҳабу роҳу равишаш ошно бигардонанд. Акнун устодони дабистону макотиби олиро лозимаст, ки ин иқдоми Пешвои миллатро идома бидиҳанд ва методика ва тарзу услуби мазҳаби Имом Абӯҳанифа Имоми Аъзам (р) ро барои мардуми кишвар равшантар биомӯзонанд, то фиреби дасиса бозону мазҳабҳои бегонагонро нахуранд. Ва ҳамчун Имоми Аъзам ватан, дин, мазҳаб, кишвару миллати хешро дӯст бидоранд.

І.3. Масоили таълиму тарбия дар ислом ва методикаи таълими Қуръону суннат дар мактабу мадориси Мовароуннахру Ҳурросон

Дар ин фасл азм дорем ба таври муҳтасар перомуни мақоми таълиму тарбия дар дини ислом маълумот дода, методика ва шеваи таълими Қуръону суннат дар мактаб ва мадрасаҳои асримиёнагии манотики тоҷикнишин, аз ҷумла Мовароуннахру Ҳурросон муайян кунем. Ин маълумот имкон медиҳад, ки омӯзгорон аз методикаи суннатии Қуръону аҳодиси набавӣ огоҳ бошанд ва ҳангоми дарс аз шеваву услуби суннати пешиниён, ки дархури замон буда метавонад, истифода кунанд.

Бояд зикр кард, ки дар ин масъала, яъне доир ба таърихи тарбия ва методикаи таълими забону адабиёти тоҷик муҳаққиқон зиёде изҳори назар кардаанд. Аз ҷумла академик Қодир Қодиров дар “Таърихи тарбия аз аҳди бостон то замони Сомониён”(74) Қодир Рустамов дар “Таърихи методикаи таълими забони тоҷикӣ” дар мактаб (136), С.Шербоев дар “Методикаи таълими забони тоҷикӣ” (166), М. Аҳмадов дар “Таълими адабиёти тоҷик” (47) ва чанд тани дигар ҳангоми баррасии масоили дигари таълиму тарбия доир ба таърихи методикаи таълиму тарбия дар тамаддун ва фарҳанги ҳалқи тоҷик изҳори назар кардаанд. Ин ҳама моро аз таҳқиқи муфассали таърихи методикаи

таълиму тарбия бениёз мегардонад, аммо зикри чанд масъала, ки бевосита ба мавзӯи мавриди таҳқиқи мо дахл дорад, аз фоида холӣ нест.

Муҳаққиқон сабит кардаанд, ки таълиму тарбия ва талаби дониш дар ислом аз масъалаҳои бунёдӣ маҳсуб мешавад. Баъд аз оятҳои Қуръон ҳадисҳои Расули Акрам(с) роҳнамои асосӣ дар ҷодаи илм ва тарбия мусулмонон будааст. Тибқи таълимоти оятҳои қуръонӣ ва аҳодиси набавӣ инсон аз оғози оғариниши эҳтиёҷ ба таълиму тарбия доштааст. Омӯхтани илм ва талаб кардани дониш барои мусулмонон аз ҷумлаи фарзиёт дониста шудааст. Паёмбари ислом Муҳаммади Мустафо(с) дар ҳадиси ҳуд таъкид карда, ки «талаби илм барои ҳар як мард ва зани мусулмон фарз аст». (102,172) . Дар талаби илм вакту соати муайянро ҳудуд нагузоштаанд ва тақозо мешавад, ки ҳар як инсон бояд дар тамоми умраш аз талаби илму дониш барканор набошад. «Зи гаҳвора то гӯр дониш бичӯй!» - шиорест, ки ҷавҳари исломро дар мавриди илму дониш ташкил медиҳад ва чун зарбулмасал дар байни мардум шоёъ аст. Дар осори аксари шоирону нависандагони асримиёнагии мо, аз устод Рӯдакӣ то Садриддин Айнӣ, ки осорашон аз Қуръон ва аҳодиси набавӣ сарчашма мегирад, дар мавриди тарбия ва талаби дониш ашъори зиёде воҳӯрдан мумкин аст ва тамоми ин суханварон саодатмандии инсонро дар тарбия ва донишу хирад донистаанд.

Бино ба пажӯҳиши муҳаққиқон, мактаб дар гузашта намудҳои гуногун дошт ва ҳар қадоми он равияни муайяни таълимро соҳиб буда, барномаи онҳо аз ҳамдигар фарқ мекарданд. Абдураззоз Ҷаҳонӣ, Маърифат Қозиҷонов чор намуди он мактабҳоро номбар кардаанд:

- 1.Мактаби кӯҳна (мактабхона); 2.Қориҳона; 3.Далоилхона; 4.Мадраса.

Бар ин метавон афзуд, ки аз ҷиҳати ҳайъати толибилимонаш мактабҳо боз ду хел мешуданд: писарона ва духтарона. Инчунин бар мабнон омӯзиши руқиҳои ислом мактабҳои хосаи фиқҳӣ бунёд ёфтанд ва ба расмият пазируфта шуданд, аз қабили, мактабҳои фиқҳии ҳанафӣ,

ҳанбалӣ, моликӣ, шофей ва монанди инҳо (55,24).

Бояд гуфт, ки дар мактаб ва мадориси Мовароуннаҳру Ҳурисон таълими Қуръон ва ҳадисҳои набавӣ мавқеи асосӣ дошт. Чун мақсади асосӣ дар мактабу мадорис таълими Қуръону ҳадис буд ва аз ин сабаб таълими забони арабӣ низ ба роҳ монда шуда буд. Зинаи ибтидоии таҳсил, ки аз саводомӯзӣ иборат буд, омӯзиши алифбо, абҷад, ҳафтиякро фаро мегирифт. “Чаҳоркитоб” ба сифати китоби хониш дар давраи ибтидой нақши асосӣ дошт. Толибilmон аз “Чаҳоркитоб” ҳам савод мебароварданд ва ҳам аз қонунҳои асосии ислом боҳабар мешуданд. “Чаҳоркитоб”, ки ҳам ба назм ва ҳам ба наср эҷод шудааст, бо шеваи муколама мураттаб шуда, ки методи хеле роиҷ дар макотиби асримиёнагӣ аст.

Баъд аз “Чаҳоркитоб” қироат ва ҳифзи “Ҳафтияк”, ки аз ҳафт як қисмати Қуръон аст, дар макотиби кӯҳна маъмул буд. Муҳаққиқони замони Шӯравӣ усули таълими мактабҳои кӯҳнаро схоластикӣ номида, бар он андеша буданд, ки, ин тарзи таълим ба ягон натиҷаи дилҳоҳ намерасонид. Дар ин бора муаллифони китоби «Таълими адабиёт дар мактаб» — Абдураззоқ Ваҳҳобов ва Маърифат Қозиҷонов низ чунин хулоса мекунанд: «Дар аксарияти мактабҳои кӯҳнаи тоҷикӣ ягон унсури хониши бошуурона дида намешуд, хонандагон шеърҳоро ба тарзи механики меҳонданд ва аз ёд мекарданд...»(55,142). Маърифат Қозиҷонов дар ҷойи дигар таъкид менамояд: «Дар мактабҳои кӯҳнаи тоҷикӣ ягона усули хониш механикӣ ва қориёна аз ёд кардан буд» (55, 147). М. Аҳмадов бар он андеша аст, ки “азёдкунӣ низ натиҷаи дилҳоҳ дода метавонист, он дар маърифати ашъори бузургон ва суханомӯзӣ нақши хеле писандида дошт” (48, 44). Устод Муҳаммадҷон Шакурии Бухорӣ доир ба ин масъала менависанд: «Усули таълими мактаби кӯҳна аз бисёр ҷиҳатҳо схоластики буд, кӯдаконро маҷбур мекарданд,

ки он девонҳоро пурра ва ё қисман аз ёд кунанд. Вале ин схоластика баъзе бартариҳо ҳам доштааст: одам аз кӯдакӣ осори бузургони сухани бадеъро аз бар карда ва як умр дар ёд нигоҳ дошта, ҳама умр кам- кам ба моҳияти он пай мебурд, бо афзоиши таҷрибаи ҳаёти худ мазмуни фалсафӣ ва арзиши эстетикии онро амиқ мефаҳмид. Инсон аз аввал, аз кӯдакӣ имконият пайдо мекард, ки ҳофизаи худро бо суръат инкишоф дидад, онро аз доираҳои нав ба нави маънавию эстетикӣ ғанӣ гакрдонад. Ин ҳолат, бегумон, барои дарки зиндагии худ ва атрофиён, барои тарбияи худ ва инкишофи доимӣ замина тайёр менамояд» (48,44).

Дар мадрасаҳои Мовароуннаҳру Ҳурросон таълими Қуръону аҳодиси набавӣ ва китобҳои дастурии марбут ба онҳо, монанди “Шарҳи мулло” ва шарҳу ҳошияҳонӣ хеле густарда ва дарозмуддат ба роҳ монда шуда буд. Аз баргузидатарин ва тавонотарин мактабҳо дар асрҳои миёна мактаби фикҳии Имом Абӯҳанифа маҳсуб мегардад, ки бо равиши хоссаи худ на танҳо дар Мовароуннаҳру Ҳурросон ва ё Шарқи мусулмонӣ, балки дар саросари ҷаҳони ислом шуҳрати беназир қасб намудааст. Вучуди чунин мактабҳо, бино ба таъкиди методистон, бори дигар собит месозад, ки мактабҳои гузашта бо раванди мушахҳас ва тарзи таълими арзишманди худ дар омӯзонидани шогирдони кӯшо ва бодониш намунаҳои беҳтарини макотибу мадориси Машриқзамино дар маърази таълим қарор додаанд. Дар майдони таълиму тарбият бунёди илмиву амалии чунин маркази тадрису тарбият бо тақозои замон ва ба саҳму эҳтимоми фардҳои сарсупурдаи ислом аз миллати точик устувор гардидааст(48, 47).

Хулоса, таълиму тарбия ва фаро гирифтани дониш дар ислом аз масъалаҳои бунёдӣ буда, омӯхтани илму талаби дониш барои мусулмон фарз маҳсуб мешуд. Роҷҷтарин усули таълим дар мактабҳои Ҳурросону Мовароуннаҳр дар асрҳои миёна ҳамоно усули хониши механикӣ ва қориёна аз ёд кардани матн буд, ки бовучуди нақсу камбудҳо бартарию дастовардҳо низ дошт.

БОБИ II

Методикаи таълими рӯзгор ва шеваи зиндагии Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собит (р)

П.1. Методикаи таълими зиндагии Имом Абӯҳанифа (р) ва муомалаи ӯ бо атрофиён, баъзе бадхоҳон ва ҳокимони даврон

Рӯзгор ва шеваи зиндагии Имом Абӯҳанифаи Нуъмон (р) оганда аз аҳамияти тарбиявӣ буда, агар дуруст таълим дода шавад, дар камолоти маънавии шогирдон муассир хоҳад буд. Омӯзгорро лозим аст ҳангоми тадриси рӯзгори Имоми Аъзам (р) лаҳзаҳои ибратбахши зиндагии Имомро ёдовар шавад, ки дорои аҳамияти тарбиявист. Аз чумлаи масоили муҳими таълими рӯзгори Имоми Аъзам шеваи таълими зиндагии рӯзмарраи Имом Абӯҳанифа (р) ва муомалаи ӯ бо атрофиён: мардуми авом, баъзе бадхоҳон ва алалхусус ҳокимони замон мебошад.

Муаллифони сарчашмаҳои таърихию адабӣ ва динӣ бо такя ба далоили таърихӣ, ки аз зиндагии мутафаккири бузург ҳикоят кардаанд, Имом Абӯҳанифа дар зиндагони ва муомала бо атрофиён тарзу услуби хоссаи хешро доштанд. Ҳамеша мекӯшиданд коре барои ҷомеаи мусалмонон ва ё шаҳсияти онҳо ва ё қишвари хеш карда бошанд. Аз ҳамин ҷиҳат доим дар такопӯйи масоилу ҳалли мушкилоти мусалмонон будаанд. Чунончи ёдовар шудем Имом Абӯҳанифа (р) 52- соли ҳаёти хешро дар замони салтанати умавихо ва 18- солашро дар замони ҳукumatдории аббосиҳо гузаронидааст. Яъне, Имом Абӯҳанифа (р) ду давлат ва ё ҳукумати ду гурӯҳ мусалмононро дарёфт кардааст. Дар ин ду давра бо усулу шевае, ки доштанд, мекӯшиданд бо вучуди нобаробариҳо оромӣ ва суботи ҷомеаро ҳифз намоянд. Ҳарчанд зимомдорони бехирад ба эшон зулм раво медиданд, Имом ҳилму бурдбориро аз даст намедоданд. Шеваи зиндагии Имом Абӯҳанифа (р) намунаи олии Инсони Комил аст, ки хонандагонро дар рӯҳияи ҳудшиносӣ ва

худошиносӣ тарбият намуда, онҳоро ба роҳи рост ҳидоят мекунад, то саодати дуҷаҳониро ба даст оваранд. Ҳокимони замон, чи умавиён ва чи аббосиён меҳостанд донишу шуҳрати Имомро барои таҳқими давлаташон истифода баранд. Дар ҳамон замон Зайд ибни Умар ибни Ҳубайра волии Кӯфа буд, ба тарафи Имом Абӯҳанифа (р) касеро фиристод, ки ба назди ӯ биёд, то қалами фатво ва муҳрро ба ӯ бисупорам ва ҳар амру фармоне дар мамлакат ҷорӣ мегардад ба фатвои ӯ содир шавад. Имом Абӯҳанифа (р) ба воли Кӯфа ҷавоби рад доданд. Волӣ дар газаб шуда фармон дод, то ӯро чанд шаллоқе бизананд. Мардум аз ин фармони волӣ тарсиданд ва Имом Абӯҳанифа (р) ро насиҳат карданд, ки ин сухани Ибни Ҳубайраро қабул кунад. Имом Абӯҳанифа (р) дар ҷавобашон гуфтанд: «Қасам ба Худо агар ӯ аз ман дарҳост кунад, ки бароям дарҳои масcidro бишумор ман ҳаргиз ин корро намекунам, пас ҷигуна ман ба куштану гардан задании бегуноҳе фатво мдиҳам ба Худо қасам ҳаргиз ман ба ин кор розӣ наҳоҳам шуд». Сардори шурта ва ё пулис ба фармони Ибни Ҳубайра Имом Абӯҳанифа (р) зиндонӣ карда ҳар рӯз чанд шаллоқе ӯро мезаданд. Имом Абӯҳанифа (р) ҳамчунон дар қавлаш бокӣ монда буд.

Он нафаре, ки Имоми Аъзам (р) ро шаллоқ мезад назди Волӣ омада гуфт: Агар чунин идома ёбад ин мард хоҳад мурд. Волӣ барои ин мард гуфт: Имом Абӯҳанифа (р) ро бигӯ, то нафари дasti рости мо бошад. Имом Абӯҳанифа (р) дар ҷавоби волӣ гуфтанд: «Қасам ба Худо агар ӯ аз ман дарҳост кунад, ки бароям дарҳои масcidro бишумор ман ҳаргиз ин корро намекунам». Волӣ диданд, ки Имом Абӯҳанифа (р) ҳаргиз хоҳӣши ӯро намепазирад гуфт: Раҳояш кунед. Омӯзгор метавонад аз ин шучоату матонати Имом Абӯҳанифа ва устувории ӯ дар баробари ақидаи аҳли суннат бо шогирдон сӯҳбат карда моҳияти донишманд будану устуворию ҷавонмардиро ба шогирдон бифаҳмонад. Имом Абӯҳанифа (р) баъди раҳо шуданаш аз зиндону зулму ситами Умавихо маркабашро савор шуда дар соли 130 ҳ. ба Маккаи Мукаррама фирор

кард. Имом Абӯҳанифа (р) дар ҳарами Худованди Маннон, Маккаи мукаррама оромише ёфт, ки худ ҳаловат мебурд.

Бо уламо ва шогирдони Ибни Аббос (рз) ҳамсухбат шуда, аз ривоёт ва илми шогирдони рашиди писарамаки Пайғомбари гиромии Ислом (с) лаззат мебурд ва илми хешро боз ҳам такмил медоданд ва он уламо низ аз сухбату ривоятҳои Имом Абӯҳанифа (р) ҳаловат мебурданд. Имом Абӯҳанифа (р) дар Маккаи мукаррама, то замони ба дasti Аббосиҳо гузаштани ҳукумат боқӣ монд ва дар замони ҳукуматдории Абӯҷаъфари Мансур ба Кӯфа баргаштанд. (118, 38).

Имоми мусулмонон Абӯҳанифаи Нуъмон (р) гумон мекард, ки ин амакзодагони Пайғомбари гиромии Ислом (с) дар кору бори ҳукуматдорӣ аз роҳу равиши Расули Худо (с) кор мегиранду дар корҳои давлатдорӣ адолат мекунанд, аммо мутаассифона, зулму истибоди аббосиҳо аз зулму бедодгарии умавиҳо камтар набуд. Абӯҷаъфари Мансур - халифаи аббосӣ низ Имом Абӯҳанифа (р) –ро ба мансаби қозигӣ даъват намуд, аммо ҷавоби рад гирифт. Халифа Имом Абӯҳанифа (р) ро ба иллати ин ки мансаби қозигиро қабул накард, ҳабс намуд. Мансур амр карда буд, ки ўро бо зарби тозиёна маҷбур кунанд, то мансаби қозигиро қабул кунад. Имом Абӯҳанифа (р) -ро ҳар рӯз даҳ тозиёна ва умуман 120 - тозиёна заданд ва ҳар бор аз ў тақозо мекарданд, ки мансаби қозигиро қабул кунад. Имом Абӯҳанифа (р) бо ҳеч ваҷҳ нахостанд бо хулафоे, ки роҳу равиши Пайғомбарро нодида мегиранд, ҳамкорӣ кунанд. Мансур аз ғазаби мардум тарсида, Имомро озод кард, аммо аз фатво додан, бо мардум нишастан ва аз хонааш берун баромадан манъ фармуд. (118, 40).

Масъалаи муҳими дигаре, ки дар зиндагии пешвои мазҳаб борҳо иттифоқ афтодааст, дар баробари халифаву волиёни онҳо гуфтани сухани ҳақ аст, новобаста аз раъю ҳоҳиши зимомдорони давр. Омӯзгор, алалхусус муаллимони мадраса, ки ба донишҷӯён мактаби фикҳи ҳанафиро дарс мегӯяд, бояд шеваи зиндагии Имомро бо такя ба

Куръону суннат ва руқиҳои асосии мактаби бунёдниҳодаи ӯ таълим дидҳанд, то ҳақиқати зиндагии Имоми Аъзам ба дурустӣ равшан шавад.

Баъзе воқеъаҳо дар замони зиндагии Имом иттифоқ афтода, ки ақидаи Имом Абӯҳанифа (р)ро нисбат ба Абӯчаъфари Мансур ва ҳукуматдоронаш равшан месозад. Аз ҷумла Аҳли Мусил, ки яке аз шаҳрҳои Ироқ аст, аҳду паймонашонро бо халифаи аббосӣ - Абӯчаъфари Мансур шикастанд. Абӯчаъфари Мансур фуқаҳо ва донишмандонро даъват намуд, ки дар байни онҳо Имом Абӯҳанифа (р) низ буданд. Халифа гуфт: Оё ҳадиси сахиҳе аз Пайгобари гиромии Ислом (с) наёмадааст, ки фармудаанд: «Мӯъмин назди шарт ва аҳду паймонаш қарор дорад», яъне, бояд шарте бо касе гузоштааст, онро нашиканад. (49, 286). Аҳли Мусил бо ман аҳд карда буданд, ки бар алайҳи ман қиём намекунанд, аммо имрӯз бар алайҳи воли ман қиём кардаанд. Оё барои ман рехтани хуни онҳо ҳалол нест? Марде дар ҷавоби Абӯчаъфари Мансур гуфт: «Агар авфашон кунӣ, ту аҳли авғу баҳшиш ҳастӣ ва агар азобу уқубаташон кунӣ, ту ҳақ дорӣ ва онҳо мустаҳқи уқубат ҳастанд». Халифа аз Имом Абӯҳанифа (р) пурсид, ки эй Шайх ту чӣ мегӯйи? Оё мо дар ҷойгоҳи халифаҳои Пайғомбар (с) неstem? Имом Абӯҳанифа (р) дар ҷавоб гуфтанд: «Онҳо бар ту шарте гузоштанд, ки молику соҳиби он шарт нестанд ва ту низ бар онҳо шарте гузоштай, ки соҳиби он шарт нестӣ, зоро рехтани хуни мӯъмин ба ҳеч ваҷҳ ҳалол нест, магар ба анҷом додани се гуноҳ рехтани хунаш ҳалол мегардад дар назди қонуни шариат: 1. Агар муртад шавад (аз ислом рӯй бигардонад). 2. Касеро ба ноҳақ бикушад (дар бадалаш қасос карда мешавад). 3. Агар мард ва ё зане (шавҳар кардаву зандида бошанд) муртакиби зино шавад. Дар ғайри ин сурат рехтани хуни мӯъмин ҳаром аст. Агар уқубат кардӣ, хато кардай ва ҳақу қонуни Ҳудованд лоиктар аст, ки риъоя карда шавад». (118,47).

Ин аст тарзу услуби мазҳаби Имоми Аъзам (р) дар баробари ҳукуқи инсонҳо ба ҳеч ваҷҳ рехтани хуни мӯъминиро ин абармарди таъриҳи ҷоиз намедонад, ҳатто агар онҳо душмани халифаи вақт ҳам

бошанд. Омӯзгор бояд дар баробари нишон додани часорати Имоми Аъзам дар муқобили халифа дар дифои ўз аз мусулмонон, он воқеаҳоро бо ҳаводис замони мо муқоиса кунад ва ба хонандагону донишҷӯён ҳушдор диҳад, ки имрӯз аз номи ислом чи гурӯҳхое хуни ноҳақ мерезанд. Омӯзгор бояд ин нукта ба самъи донишҷӯён расонад, ки вақте аз Имом Абӯҳанифаи Нуъмон ибни Собит (р) дар масъалае фатво пурсида мешуд, ошкор ҳақро баён мекарданд ва агар чанде аз он фатво ҳукуматдорони замонашро хуш намеомад. Ҳукумат дорони замонаш меҳостанд обурӯй ва малакаву дониши Имом Абӯҳанифаро ба фоидай хеш истифода кунанд, ки Ўз аз ин макру ҳиллаи онҳо хуб огаҳи дошт ва ҳаргиз нахостанд, ки бозичаи дasti сиёсатмадорони даврони хеш бигарданд. Ба ҳамин хотир роҳуравиш ва тарзу услуби зиндагии хешро дар чомеаи онрӯза барои ҳамагон маълум намуданд, ки методикаи роҳуравиш ва зиндагии ўз тибқи шева ва рафтори Расули Худо (с) ва саҳобагони ўз мебошад ва ҳаркасе меҳоҳад дар ин роҳ бо ўз ҳамсафар бошад аввалан тарзу услугуб ва равиши мазҳаби ўро хуб биёмузад, пас дар ин роҳ масири зиндагии хешро метавонад пайдо кунад. Омузгор бояд аз ин шева ва рафтори Имом Абӯҳанифа худ хабар дошта бошаду бо шогирдон дар атрофи ин шева ва тарзу услуби мазҳабамон сухбатҳои васеъу ошкоре дошта бошад, то ҷавонон бидонанд, ки мазҳаби Имом Абӯҳанифа дар ҳама гиру дори зиндагии мусалмонон роҳу равиш ва услуби худро дошта ҳама вақт ба фоидай чомеаи мусалмонон интиҳо меёбад.

Ривоят мекунанд, ки вақте Зайд ибни Алӣ Зайналобиддин дар соли 121ҳиҷрӣ бар зидди Ҳишом ибни Абдумалик хурӯҷ карданд Имом Абӯҳанифа (р) низ ин иқдоми ўро бар алайҳи ҳукуматдорони золиму бебок дастгирӣ намуда, мегуфтанд: «Ин иқдоми Зайд ҷиҳоди Пайғомбари гиромии ислом (с)ро дар ҷангӣ Бадр мемонад». Вақте аз Имом (р) пурсида шуд ҷаро бо ўз иқдом намекунӣ? Дар ҷавоб гуфтанд: «Агар медонистам, ки мардум бо ўз содик мебуданд ва ўро хиёнат

намекарданد ҳамчуноне, ки бар падара什 хиёнат карданд ҳаройина бо ҳамроҳии ўчиҳод мекардам, зеро ў Имоми ҳақ аст.

Лекин ўро ёрдами молӣ ҳоҳам кард ва барои Зайд ибни Алӣ Зайналобиддин даҳ ҳазор дирҳам фиристоданд». (118,36-37). Ин қиёми Зайд дар соли 122 ҳичри бар қатли ў анҷомид ва фарзанди ў Яҳёро дар Ҳурросон ва набераашро дар Яман ба шаҳодат расониданд. Зайд ибни Алӣ (рз) илму фақоҳати Имом Абӯҳанифа (р) бисёр қадр мекарданд ва фиқҳу дину хулқи ўро месутуданд ва Имом Абӯҳанифа (р) ро Имоми бар ҳақ медонистанд. Вақте Имом Абӯҳанифа зулму ситами ин золимонро дар ҳақи ахлибайти Пайғомбари гиромии ислом(с) диданд дарк намуданд, ки инҳо бар касе раҳм наҳоҳанд кард бисёр ноумед шуд ва ин корашонро маҳкум карданд.

Соҳиби китоби «Уқало» бо санад аз Муҳаммад ибни Яҳёи Қусарӣ ривоят мекунад, ки Абӯмансури Ҷаъфар Абӯҳанифа ва Саврӣ ва Мисъар ибни Кидом ва Шарик ро даъват намуд, то мақоми қозигии Бағдодро ба яке аз ин бузургмардон бидиҳад. Имом Абӯҳанифа дар роҳ бо шариконаш гуфт: «Ман дар ҳаққи ҳамагӣ як тахмине мезанам бубинем, то чӣ пеш меояд. Ман ҳилае мекунам аз ин қазия худро ҳалос мекунам Мисъар бошад худро ба девонагӣ меандозаду ҳалос мешавад. Суфён дар нисфи роҳ мегурезад. Аммо Шарик дар ин маком мемонад». Вақте пеши Абӯҷаъфари Мансур даромаданд Имом Абӯҳанифа (р) гуфтанд: «Ман араб нестам арабҳо дӯст намедоранд, ки ғайри араб барои онҳо қозигӣ кунад, бовучуде, ки ман лаёқати ин корро надорам. Агар ман дар ин гуфтаам содик бошам, пас маълум аст, ки ман салоҳияти ин мақомро надорам. Агар дуруғ бигӯям, пас барои ту ҷоиз нест, ки дуруғгӯро бовар карда корҳои мусалмонон ва кишварро ба ў вогузор қунӣ». Сафёни Саврӣ бошад дар роҳ ўро нафаре барои ҳочате даъваташ намуд, ў ба ҳамин баҳона рафт ва киштиеро диду ба киштибон гуфт: «Агар маро дар киштиат савор накунӣ, худамро забҳ мекунам. Сафёни Саврӣ ҳадиси Расули Худо (с) ро дар назар доштанд, ки фармуда буданд: «Шахсеро қозӣ таъин карда шавад, ўро ба ғайри корд забҳ намудаанд». Вақте

киштибон исрори онро дид, дар зери бор ўро пинҳон кард, ба ҳамин тариқ ў дигар бар нагашт».

Нафари фиристодаи Абӯцаъфари Мансур чанде интизор монд, ки Саврӣ бар нагашт ў низ ба назди Мансур баргашт. Мисъар ибни Кидом, чигунае Имом Абӯҳанифа дар роҳ баён карда буд, вақте пеши Абӯцаъфари Мансур ворид гардид гуфт: «Дастатро бидех, чӣ ҳол дорӣ, фарзандон ва гову молат чиҳол доранд? Абӯцаъфари Мансур вақте ин ҳолро мушоҳида намуд, гуфт: «Ин девонаро аз кучо овардаед? Берунаш кунед». Ба ҳамин роҳ ин ҳам аз мақоми қозигӣ худро раҳонид. Аммо Шарик бошад noctor мақоми қозигиро қабул намуданд. Саврӣ (r)вақте ўро диданд сарзанишаш кард, ки ту имкони гурехтан доштиву нагурехти. (40,126).

Дар ин қазия ва таҳминҳои Имом Абӯҳанифа (r) агар амиқтар назар кунем, муъчизаи Пайғомбар (с)ро мебинем, ки фармудаанд «Аз фаросати мӯъмин ҳазар қунед зоро баъзе чизҳоро бо нури Худованд мебинад». (148, 312). Таҳмин задании Имом Абӯҳанифа (r) дар ҳақи худаш ва ҳамроҳонаш дуруст баромад. Ин бузургмардон хусусан Имом Абӯҳанифа (r) ба он хотир ин мақомро намепазируфтанд, ки дар замони ҳукумати Бани Умая ва Абосиҳо қабл аз Ҳорунаррашид дарбориён ба кори ҳукumat дахл ва тасарруф мекарданд ва агар дар қазовате доварӣ ба нафъи дарбориён намешуд, он қозиро бо интиҳои беҳурматӣ аз мақомаш маъзул менамуданд. Он замон қонуни муъаяне барои қазоват набуд. Имом Абӯҳанифа (r) инро медонист ва аз ҳамин хотир мақоми қозигиро напазируфт ва сароҳатан инкор кард. Мансур дар соли 146 ҳ. Имом Абӯҳанифа (r)ро ба иллати ин ки мансаби қозигиро қабул накард, ба Бағдод ҳонд ва ҳукми зинданашро содир намуд.

Чун мардум хабар ёфтанд, ки Имом Абӯҳанфа (r) зиндонӣ шудааст, толибилмон ва шогирданаш ба зиндон рафта, аз ў илм меомӯҳтанд ва ин зиндон зоҳирان зиндон, аммо дар ҳақиқат ба як ҳавзai илмӣ табдил ёфта буд. Аз тарафи дигар, Мансур амр карда буд, ки ўро бо зарби тозиёна маҷбур қунанд, то мансаби қозигиро қабул

кунад. Имом Абӯҳанифа (р) ро ҳар рӯз даҳ тозиёна ва умуман 120 - тозиёна заданд ва ҳар бор аз ӯ тақозо мекарданд, ки мансаби қозигиро қабул кунад, Имом (р) бо исори тамом мегуфт, ки ман салоҳияти ин корро надорам. Ҳангоме, ки зарбу лат аз ҳад гузашт, Имом Абӯҳанифа (р) дар пешгоҳи азamatи Ҳудованд дуо карданд: «Бор Ҳудоё! Шарри ин бадкоронро аз ман дур қун». Ҳудованди меҳрубон дуои Имом Абӯҳанифа (р) ро қабул кард. Навкарони Мансур хабар бурданд, ки ба ҳеч ваҷҳ қабул намекунад. Мансур амр намуд, то ӯро аз зиндан берун карданд. Аммо аз фатво додан, бо мардум нишастан ва аз хонааш берун баромадан манъаш карда буданд. Ҳоли Имом Абӯҳанифа(р) ҳамин буд, то замоне ки бо малакути аъло пайваст. Ин ривоятро Шайх Асьад Муҳаммадсаъид Ас-Соғарҷӣ дар китобаш «Ал-Фикҳ-ул-ҳанафӣ ва адилатуху», овардааст(162,19).

Имом Абӯҳанифа (р) ба хотири аз аҳли байти Расули Ҳудо (с) будани фарзандони Аббос ибни Абдулмуталлиб ва муҳаббати беандоза доштанаш нисбати аҳлибайти Расули Ҳудо (с), ба сари ҳукumat омадани Аббосиҳоро бисёр хуш пазируфтанд, гумон карданд, ки ҳукumat ба дасти соҳибони аслии хеш бар гашт ва Имом Абӯҳанифа (р) бо як ҳурсандии тамом ба ватан ва зодгоҳи хеш баргаштанд. Қайд кардан ба маврид аст, ки Имоми Аъзам (р) тибқи таълимоти Пайғомбари гиромии Ислом (с) зодгоҳ ва ватанашро бисёр дӯст медоштанд ва ҳарчад муддатеро дар ҳарамайн шарифайн мегузарониданд, аммо ҳамеша қалбашон қашоли ватану зодгоҳаш Қӯфа буд. Вақте фурсат ёфтанду донистанд, ки дар ватан ӯро чизе таҳдид намекунад, фавран ба зодгоҳаш Қӯфа баргаштанд. Абӯцаъфари Мансур халифаи Аббосӣ Имом Абӯҳанифа (р) ро бисёр эҳтиром мекард ва меҳост ӯро ба ҳуд ва ҳукуматаш наздик кунад, ҳадяҳо ва тухфаҳо ба Имом Абӯҳанифа (р) мефиристодан, аммо Имоми Аъзам (р) он ҳадяҳоро намепазируфтанд.

Шеваи зиндагии Имом Абӯҳанифа ҳамин буд, ки меҳостанд дар зиндагӣ ва амал кардан бо илму дониши хеш озод бошанд. Ӯ медонист, ки ин тухфаҳои ҳокимон ӯро дар содир кардани фатвоҳо тибқи

дастуроти Худо ва Расулаш монеъа мешаванд, зеро онҳо бо ин ҳадяҳояшон Имомро водор мекунанд, ки тибқи фармони онҳо фатво содир кунад, ки ин шеваро Имоми Аъзам (р) ҳаргиз намепазирутанд ва намехостанд муҳолифи Қуръону суннат фатвое дода бошанд. Имом Абӯҳанифа (р) дар кору фармонҳои содир кардаи халифаи Аббосӣ ҳаргиз касе нашунидааст, ки чизе гуфта бошанд ва ё дахолате карда бошанд, то замоне, ки ин ҳукумат ва саркардагонаш бар фарзандони Алӣ ибни Абӯтолиб (рз) душманиро шурӯъ карданд, пас муносибати Имом Абӯҳанифа (р) бо ин ҳукуматдорон тагир ёфт. Имом Абӯҳанифа ӯро эҳтиром мекарданд ва ҳар касе ба аҳлу байти Расули Худо (с) беихтироми мекард, Имом Абӯҳанифа (р) бар алайҳи ӯ душмани сарсаҳте буданд, ки асоси дини мубини Ислом ҳам ҳамин аст. Шеваи мазҳаби ин абармард аз дӯсти ва муҳаббати аҳлибайти Расули Худо (с) сарчашма мегирад. Омӯзгор бояд ин шеваро бо шогирдон дар миён гузошта, ҳақиқати аҳли байти Расули Худо (с)-ро ба онҳо бифаҳмонад ва дар ин самт ақидаи Имоми Аъзамро низ дар бораи хонадони Расули Худо (с) баён фармояд, то шогирдон дар ин самт низ хабар дошта бошанду фиреби найрангбозони даврони хешро нахуранд.

Сабаби хусумат ва бадбинии Абӯчаъфари Мансур нисбат ба Имом Абӯҳанифа (р) аз он ҷо шурӯъ шуд, ки наберагони Алӣ ибни Абӯтолиб (рз) Муҳаммад Нафси Закӣ ибни Абдуллоҳ ибни Ҳасан (рз) ва бародараш Иброҳим ибни Абдуллоҳ ибни Ҳасан (рз) бар зидди Абӯчаъфари Мансур қиём намуданд. Падари ин ду Абдуллоҳ аз ҷумлаи олимон ва донишмандоне буд, ки Имом Абӯҳанифа (р) бо ӯ рафтумади илмӣ доштанд ва он замон Абдуллоҳ (р) дар зинدونи Абӯчаъфари Мансур умр ба сар мебурд ва баъди кушта шудани ду фарзандаш ӯро низ ба шаҳодат расониданд. Имом Абӯҳанифа (р) ин беадолатиро дар ҳақиқи хонадони Расули акрам (с) напазируфтанд ва дар ҳалқаҳои дарсияш ин кори Абӯчаъфари Мансурро танқид мекарданд. Абӯчаъфари Мансур аз оне ки Имом Абӯҳанифа қиёми Муҳаммад Нафси Закиро бар алайҳи ӯ дастгири мекарданд, метарсид. Ба он хотир, ки мардуми Кӯфа ба Имом

Абӯҳанифа (р) эҳтироми хоссае қоил буданд ва як ишораи ӯ метавонист қиёми ҳамаи мардумро алайҳи Мансур ба бор орад.

Абӯчаъфари Мансур нисбат ба ҳукуматдориаш аз ҷониби Имом Абӯҳанифа (р) ҳатареро эҳсос менамуд, зоро Имом бадбиниашро нисбати ҳукумати Аббосиҳо дигар пинҳон намекард. Абӯчаъфари Мансур бехабар аз он буд, ки шева ва услуби Имом Абӯҳанифа (р) ҷамъ кардани мардуми қишвараш мебошад, на фтнаву душманиро зинда гардонидан аст. Дар ҳақиқат таълимоти поки Ислом мусалмононро бар иттиҳоду ҳамbastagӣ меконад, на ба тафриқаву низоъ. Омӯзгор бояд аз ин шева хуб боҳабар бошад, то дар дарсҳояш шогирданашро фаҳмонида тавонад, ки тибқи шеваи мазҳабамон Ислом ҳаргиз нифоқу ҷудоиро дар байни мусалмонон қабул намедорад ва тарафдорӣ намекунад, Ислом инсониятро бар он даъват мекунад, ки доим бо ҷамоати мусалмонон ҳамроҳ буда, ба тафриқаву низоъи байни ҳамдигарӣ роҳ надиҳанд. Абӯчаъфари Мансур дар ҳамон замонҳо дар садади бино кардани Бағдод шурӯъ карда буд ва меҳост Имом Абӯҳанифа (р) ро дар Бағдод муфтӣ таъин намояд, аммо Имом Абӯҳанифа (р) қабул накарданд. Мансур исрор намуд, ки ягон кореро дар ободии Бағдод ба уҳда бигирад. Имом Абӯҳанифа (р) гуфтанд: Оре қабул мекунам, дар шуморидани хиштҳои биноҳо ва ё монанд ба ин корҳо бошад. Имом Абӯҳанифа (р) ба ин суханаш ин бор низ тавонист аз фитнаи Мансур бираҳад. (119,47).

Бадбиние, ки Абӯчаъфари Мансур нисбати фарзандони Алӣ ибни Абӯтолиб (рз) дошт ва сардори онҳоро ба шаҳодат расонд, бадбинии Имом Абӯҳанифа (р) ро нисбати ин ҳукумат ва сардоронаш бештару бештар кард. Барои зоҳир нагардидан ин душманий ва ё ором кардани хеш Имом Абӯҳанифа (р) бештари авқоти хешро дар ҷустуҷӯйи илму дониш ва таълими шогирданаш мегузаронид. Имом Абӯҳанифа (р) бо машгул шудан ба илму дониш ва шогирдони рашиди хеш фитнаҳо ва шару шури ин дунёи дунпарварро пушти сар мекард ва то андозае аз ноадолатиҳои замона ва ҳукуматдоронаш ғофил мемонд, аммо

фитнаҳои ин дунё ӯро ором намегузоштанд ба сӯйи хеш даъваташ мекарданд ва ҳамвора ӯро меранҷониданд.

Яке аз методҳои муассир дар таълими шарҳи ҳоли суханвар муқоиса замони зиндагии ў бо даврони муосир аст. Омӯзгор бояд ҳаводиси замони Имоми Аъзамро, алалхусус он воқеаҳое, ки вобаста ба мухолифати мазҳабҳо ва ҷаҳолату хурофотпарастӣ ба миён меояд, бо ҳодисаҳои замони муосир дар муқоиса таълим диҳад. Ин амал имкон медиҳад, ки шогирдон ба моҳияти масъалаи мавриди назар дурустар сарфаҳм раванд. Имрӯзҳо рехтани хуни инсонҳо аз рехтани оби равон ҳам осонтар шудааст. Ин рафторашонро ҷиҳод ном кардаанд, дар ҳоле, ки занону кӯдакони бегуноҳ қушта ва пора пора гардида, баъзан дар оташ сӯзонда мешаванд. Оё ин мансабҳоҳоне, ки даъвои ислому мусалмонӣ мекунанд, аз қадом сарчашмаҳои Исломи ноби Муҳаммадӣ сүҳбат мекарда бошанд? Агар омӯзгорони мо аз ин шева боҳабар бошанд метавонанд бо шогирдони хеш бифаҳмонанд, ки ин даъвои қасоне моро ба ҷиҳоду хунрезӣ даъват мекунанд, фитнае беш нест ва ин гурӯҳҳо ҳанӯз ҳам аз шева ва тарзу услуги Расули Худо (с) хабар надоранд ва намедонад, ки бозичай дasti абарқудратон гаштаву қишвари хешро ба тороҷ додаву мардуми хешро ба хоку хун қашида истодаанд.

Ҳақиқати муносибати Имоми Аъзам бо халифаи вақт дар ҳикояти зер, ки муаллифони сарчашмаҳо ва асарҳои тадқиқотӣ нақл кардаанд, равshan мегардад : «Абӯчаъфари Мансур ҳамаро ба рафтани аз маҷlis иҷозат дод ва ҳама пароканда шудан. Пасон Имом Абӯҳанифа (р) ро даъват намуда гуфт: «Эй Шайх қавли дуруст он буд, ки ту гуфтӣ. Ба шаҳрат баргард ва фатвое надиҳӣ, ки бар шахсиятат айб бирасонад ва ҳавориҷро чуръат бидиҳад» (119, 49). Ин сухан ба Имом Абӯҳанфа (р) аз ҷониби Абӯчаъфари Мансур таҳдид буд.

Чунончи дар боло зикр кардем майли Имом Абӯҳанифа (р) ба сӯйи ҳонадони нубувват фарзандони Алӣ (рз) бештар буд, ки ин дар вақти дарс гуфтанаш ба шогирдон ғоҳе зоҳиру равshan садо медод. Ҳонандаи

закии мо бояд бидонад, ки дўст доштани хонадони нубуват ва ахлу байти Расули Худо (с) бар мўъминон вочиб аст, ки Имом Абўҳанифа (р) ин муҳаббатро дар амал низ татбиқ мекарданд.

Шеваи фатвои Имом Абўҳанифаи Нуъмон ибни Собит (р) чунин буд, ки вақте аз ў дар масъалае фатво пурсида мешуд, ошкор ҳақро баён мекарданд ва агар чанде аз он фатво ҳукуматдорони замонро хуш намеомад. Чунончи, дар боло ёдовар шудем Имом Абўҳанифа (р) ҳадяҳои фиристодаи Абўчаъфари Мансур ро ҳаргиз қабул намекарданд ва аз ин кораш ҳам ҳеч ҳаросе ҳам надоштанд, ки аз ҷониби Мансур бар сараш чи зулме меояд. 118,.53). Вақте Абўчаъфаи Мансур Имом Абўҳанифа (р) ро барои мансаби қозијолқуззоти мусалмонҳоро қабул кардан ба Бағдод даъват карданд Имом Абўҳанифа (р) ин ҳоҳӣши Мансурро рад намуданд. Мансур дубора аз ў ҳоҳиш кард, ки агар қозихо дар масъалае душворӣ қашиданд ичозат бидиҳад, то ба ў муроҷиъат кунанд. Имом Абўҳанифа (р) ин ҳоҳиши Мансурро низ қабул накарданд. Дар бораи қабул накардани Имом Абўҳанифа ҳоҳиши Мансурро ва ғазаби Мансуру озору шиканҷаи Имом Абўҳанифа (р) ривоятҳои гуногуне омадааст. (118,54).

Ривоят мекунанд, ки Абўчаъфари Мансур аз ин рафтори Имом Абўҳанифа (р) ба ғазаб омада фармни ҳабсу зиндони ўро содир намуданд ва ҳаррӯз Имом Абўҳанифа (р) ро дар зиндон даҳ тозиёна мезаданд, аммо ў боз ҳам қабул намекарданд ҳарчанд азобу шиканҷаи ҳокимони Аббоси дар зиндон болои Имом Абўҳанифа (р) бештар мешуд ў дар ақидааш устувортар қадам мемонд, дар ниҳоят диданд, ки ў дар қавлаш устувор аст агар бимирад ҳам ин фармонро қабул намекунад ноилоч ўро раҳо карда фармон содир карданд, ки дар хонаат биншин ва ҳар амре аз ҷониби Абўчаъфари Мансур меояд фатвояшро содир кун. Ҳокимон замон ҳар масъалаеро ба Имом Абўҳанифа (р) мефиристодан Имом Абўҳанифа (р) қабулашон намекард ва фатвое ҳам содир наменамуд. Абўчаъфари Мансур дубора амр намуданд, то ўро ба зиндон бурда азобу шиканҷаашро бештар кунанд. (118,55). Ровиён ва

ноқилони ахбор иттифоқи назар доранд, ки Имом Абӯҳанифа (р) баъди ин азобу шиканчаҳои зинданбонони Абӯчаъфари Мансур дигар мадори дарс гуфтани фатво доданро надоштанд ва ба иллати ҳамин азобу шиканча чон ба ҷонон супурданд.

Ровиён дар ин ихтилоғи назар доранд, ки Имом Абӯҳанифа баъди фишорҳову шиканчаҳо заҳр нушонида шуда дар зиндан ҷон ба Ҳақ таслим намуданд. Ва баъзе муаррихин менависанд, ки ўро баъди ин шиканчаҳо аз зиндан раҳо карда дарс гуфтани бо мардум вохурдан ва ё фатво доданро манъ карда буданд ва ба ҳамин дарду алам ба сўйи Холики додор шитофтанд. (118, 58). Оре мерасад рӯзе, ки золиму мазлум дар пешгоҳи азamatи Ҳудованд ҷамъ мешаванд ва Ҳудованди меҳрубон доди мазлуминро аз золимин меситонад. Вақто ки овозаи марги Имом Абӯҳанифа (р) дар шаҳр паҳн шуд, тамоми мардум аз гӯшаву канор барои намози ҷанозааш ҷамъ мешуданд. Ҳасан ибни Аммора (р) ки яке аз устодони Имом Абӯҳанифа (р) буд ўро ғусул дод. Дар ҳангоми ғусл доданаш мегуфт: «Ба Ҳудо қасам, ту бузургтарин фақеҳ, обид, зоҳид ва дорои тамоми сифатҳои писандида будӣ. Ту бозмондагони худро маъюс намудӣ, то дар мақоми ту бирасанд!». Нахустин бор ҷанозаашро Ҳасан ибни Аммора (р) хонд, ки тақрибан панҷоҳ ҳазор нафар ширкат дошт, то шаш мартаба намози ҷанозааш хонда шуд, сипас қарибии намози аср ба хок супорида шуд.

Чун Имом Абӯҳанифа (р) васият карда буд, ки маро дар гуристон Ҳизрон, (воқеъ дар шарқи Бағдод) дағн кунед, мутобики васияташ ба ҷониби шарқии Ҳизрон дағн карда шуд. То муддати бист рӯзи комил мардум омада ва бар қабраш намоз меҳонданд. Абӯчаъфари Мансур аз кардааш пушаймон шуда мегуфт: «Кӣ аз ҷониби ман аз Имом Абӯҳанифа (р) узроҳӣ мекунад аз ҳаёту мамоташ». (145, 84). Баъди ин пушаймониҳо Абӯчаъфари Мансур ҳам омад ва бар қабраш намози ҷаноза хонд. Вафоти Имом Абӯҳанифа (р) ро баъзе дар моҳи Раҷаб ва

баъзе дар моҳи Шаъбон ва баъзе таърихнависони дигар ёздаҳуми моҳи чимодул авали соли 150 ҳичри мегӯянд.(118,59).

Бояд зикр кард, ки узроҳиву ҷаноза ҳонданҳои Абӯҷаъфари Мансури суде надорад, дар ҳоле, ки ҷабру зулмро бар як олими Раббонӣ раво дид. Дар Қуръон Ҳудованд мо бандагонро бар шафқату меҳрабони нисбати якдигар амр кардву зулму ситамро бар нафси ҳеш ва бар бандагонаш низ ҳром гардонидааст. Омӯзгор метавонад дар мавриди ин халифаи мусулмонон, ки дар ҳаққи имоми муслимин ҷабру зулмро раво дид, сухани Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозро далел биоварад, ки дар «Гулистон»-и ҳеш мегӯяմ:

**Эй забардасти зердаст озор,
Гарм то кай бимонад ин бозор.
Ба чӣ кор оядат ҷаҳондорӣ?
Мурданат бех, ки мардум озорӣ!**

(70, 46)

Дар таълими мавзӯи шеваи зиндагии Имоми Аъзам ва муомилаи ў бо атрофиёнаш дар баробари методҳои нақлу суҳбат омӯзгор метавонад аз усули таълимии лексия низ истифода барад. Дар мактаб методи лексия танҳо дар синфҳои болоӣ истифода бурдан мумкин аст, агар ҳаҷми маводи таълим зиёд бошаду вақт маҳдуд. Аммо дар донишкадаву дошгоҳҳо лексия шакли асосии шарҳу баёни мавзӯҳои қалонҳаҷм аст. Шогирдони мактаб ҳанӯз салоҳияти шунидан ва навиштани маводи лексиониро надоранд. Омӯзгор бояд дар ин амал методи аз сода ба мураккаб гузаштанро ба кор бара два ҳонандагони синфҳои болоиро барои шунидан ва навиштани лексия омода созад. Ҳар чи қадар имкон аст маводи лексионӣ барои ҳонандагон мактаб соддаву фаҳмо баён карда шавад.

II.2.Методика ва шеваи таълими «Васиятнома»-и Имоми Аъзам (р)

«Васиятнома»-е, ки Имом Абӯҳанифа барои шогирдон ва ҳамнишинони хеш ироакарда буданд, дорои аҳаммияти бузурги ахлоқию тарбиявӣ буда, методикаи босалоҳияти таълими он дар камолоти шахсияти маънавии шогирдон муассир хоҳад буд. Ин «Васиятнома» аз дувозаҳ фасл иборат буда, то ба имрӯз дастурамали олимони ин мазҳаб гардидааст. Аз ҷумла дар фасли аввал «Васиятнома» омада, ки «Имон - иқрор кардани ба забон ва тасдиқ кардани ба дил аст». (54,20). Омӯзгор бояд хуб дарк кунад ва ба шогирдон талқин кунад, ки танҳо иқрор кардани ба забон имон комил намегардад. Имом Абӯҳанифа барои исботи ин гуфтаҳояш аз Қуръону ҳадисҳои набавӣ далелҳои равшане оварда, ки маводи таълимии хубе барои омӯзгор аст. Омӯзгор бояд дувозаҳ фасли васиятномаи Имоми Аъзам (р) бо ҳамроҳи шогирдон баррасӣ кунад, зоро ҳар як фасли он бо далелҳои равшан хонандаро ба рукунҳои дини мубини ислом аз нигоҳи усули мазҳаби Имоми Аъзам (р) ошно мегардонад.

Методика ва тарзу услуби Имоми Аъзам (р) дар тарбияти шогирдон ва пайравонаш низ услугуб ва шеваи хосе аст, ки барои донишмандону муаллимони кишвар ниҳоят судман буда метавонад. Аз мактаб шурӯъ намуда, то омӯзишгоҳову макотиби олий бояд ин шеваро биомӯзанд ва ба шогирдон таълим намоянд, зоро ин абармарди таъриҳ дар ин шева ва тарзу услуби хеш мувафақ гардида буданд. Агар мо имрӯз дар ин замони пурталотум ин шева ва тарзу услуби таълимо ба тарзи дуруст дар макотибу донишгоҳҳо роҳандозӣ қунем, ҷавонони мо метавонанд то андозае роҳи дурусти зиндагиро интихоб намоянд. Имом Абӯҳанифа (р) пеш аз ҳама шогирдонашро баробари фарзанди ягонаи хеш Ҳаммод дӯст медоштанд ва онҳоро ҳамчун фарзанд таълим дода, ягон лаҳаза вақти хешро аз онҳо дареф намедоштанд.

Пеш аз ҳама устодон ва донишмандони азизи мо бояд ин шеваро аз ин имому пешвои динии миллат биомӯзанд ва шогирдони хешро ҳамчун фарзандонашон дӯст бидоранд ва илоче кунанд, ки шогирдон ин муҳаббатро аз ҷониби устодони хеш эҳсос кунанд. Агар мо битавонем ин шеваро дар дабистонҳову макотиби миёна ва олии кишвар роҳандозӣ кунем ҷавонони мо метавонанд дар зиндагии хеш улгӯ ва ё ба истилоҳ идеале пайдо карда зиндагии худро рангин намоянд. Пеш аз ҳама, бояд таъкид кард, ки Имоми Аъзам ин шева ва тарзу услубашро аз Пайғомбари гиромии Ислом (с) омӯхта буданд, ки ин пешво ва муаллими башарияти ҷаҳон бо асҳобу атрофиёнаш ҷунин муносибат ва рафтore доштанд, ки шогирдон ва ҳамсӯҳбатонаш ўро аз ҷонашон бештар дӯст медоштанд. Имом Абӯҳанифа (р) ин шеваро ба тарзи солиму дуруст аз Пайғомбари гиромии Ислом (с) омӯхтаву дар зиндагии хеш пиёда гардониданд, ки шогирдон ўро низ баробари ҷонашон дӯст медоштанд ва ҳарчанд олиму донишманд гардианду метавонистанд мазҳаби хоссаи худро дошта бошанд, аммо ба хотири эҳтироми устодашон аз мазҳабу тарзу услуб ва роҳу равиши ў набаромаданд, балки мазҳаб ва шеваву тарзу услуби ўро ривоҷу равнак баҳшиданд. Агар мо мунсифона дар шева ва тарзу услуби ин мазҳаб назар андозем мебинем, ки он ҷунон равону соғу беолоиш аст, ки пайравон ва шогирдони худро аввал дар инсоният комил гардонида, баъд аzon роҳи дурусти зиндагиро барояшон мефаҳмонад. Он васияте, ки Имом Абӯҳанифа барои шогирдон ва ҳамнишинони хеш карда буданд, аз дувозаҳ фасли қӯтоҳ иборат буда, китобе гардидаву то ба имрӯз дастурамали рӯйи мизии олимиони ин мазҳаб гардидааст.

Китоби «Васиятнома»-и Имоми Аъзам (р) агарчи кам ҳам бошад, бисёр ҷомеъ ва барои толибилмон бисёр муфид аст. Дар ибтидои китоб омадааст: Ин васият аз Имоми бузург Абӯҳанифа барои шогирдон ва ҳамнишинонаш мебошад, Ҳудованд ҳамаро раҳмату мағфират карда бошад. Вақте Имом Абӯҳанифа (р) бемор шуданд, барои шогирдону наздиконаш, ки ҳамвора дар наздаш буданду лаҳзае ўро танҳо

намегузоштанд, гуфтанд: «Эй ҳамнишинон ва бародарони ман! Худованд шуморо дар зиндагии дунёву охират мувафак гардонад! Бидонед, ки дар мазҳаби аҳли суннати вал ҷамоат дувоздаҳ хислатест, ки ҳаркасе ин хислатҳоро доро бошад, ӯ аз ҷумлаи битъаткорону пайравони ҳавову ҳавсҳои хеш намегардад. Дӯстон ва бародаронам! Дорои ин хислатҳои ҳамида бошед, то дар рӯзи қиёмат аз шафоати Пайғомбарамон Муҳаммади Мустафо (с) бархурдор гардем». (54,20)

Фасли аввал: Имон иқрор кардани ба забон ва тасдиқ кардани ба дил аст. Ииро хуб бидонед, ки танҳо иқрор кардани ба забон имон гуфта ва ё ҳисобида намешавад, зеро агар танҳо иқрори ба забонро имон гуфта шавад, мунофиқҳо (Мунофиқ дар лугат шахси дурӯя ва дузабонаро гӯянд. Дар шариат мунофиқ касеро мегӯянд, ки: Бо забонаш мегӯяд: Ман Алҳамдулиллоҳ мусалмонам, аммо дилаш бо ин гуфтааш содиқ нест. Мунофиқинро Худованд дар Қуръон бисёр мазаммат намудааст, ҳатто ба дараҷае, ки бо коғирон дар ҷаҳаннам якҷоя ҷояшонро муайян кардааст. Сураи 63-уми Қуръон низ «Ал-Мунофиқун» маҳсус дар мазаммати ин тоифа нозил гардидааст) низ бояд мӯъмин бошанд. Имоми Аъзам (р) барои шогирдон ва пайравони хеш баён мекунад, ки танҳо бо забон гуфтан Алҳамдулиллоҳ ман мусалмонам ин барои мӯъмин будан коғӣ нест. Барои мӯъмини содиқ будан бояд дар дил низ ин гуфтаатро тасдиқ кардан даркор ва агар ин қалимаро дар қалбат тасдиқ намудӣ ин садоқат дар амалҳоят зоҳир мегардад ва илло дар рӯзи қиёмат бо ҳамроҳии мунофиқон маҳшур мегардӣ дар ҳоле ту умед дошти, ки мӯъмин ҳастӣ. Имом Абӯҳанифа (р) дар идомаи суханаш дар ин васиятномааш мегӯяд: Ҳамунин шинохтани Худованд бидуни иқрору тасдиқ низ имон гуфта намешавад, зеро агар шинохтани танҳо имон ҳисобида мешуд бояд аҳли китоб низ мӯъмин бошанд, зеро онҳо низ Худоро мешиносанд. Худованд дар ҳаққӣ мунофиқон мегӯяд:

﴿وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَادُّوْنَ﴾

(Сураи «Ал-Мунофиқун», ояти 1) .(1,554).

«Худован шаҳодат медиҳад, ки мунофиқон дурӯғгӯёнанд, зеро ҳар касе бигӯяд ба забонаш он чизеро, ки дар дилаш он гуфтаашро эътиқод надорад он шахс дурӯғӯй мебошад». (112,355).

Оре ҳар инсоне бигӯяд ман алҳамду лиллоҳ мусалмонам, аммо дар кирдораш, ки зоҳир қунандаи замиру қалби ўст, дида нашавад, он шахс дурӯғӯй ҳисобида мешавад. Имом Абӯҳанифа (р) бо овардани ин оят барои шогирдону пайравони мазҳабаш фаҳмонидани мешавад, ки агар Худованд имони дурӯғгӯёро қабул мекард, ҳатман имони мунофиқони замони Пайғомбарашро қабул менамуд, зеро онҳо бисёр моҳирона вонамуд мекарданд, ки мусалмонанд ва бо ҳамаи эътиқодоти Ислом бовар доранд, аммо дар асл дурӯге беш набуданд ва Худованд ин тоифа мардумро дар байни халоик расво намуду азоби дардноке дар интизорашон аст. Имом Абӯҳанифа (р) шогирдонашро насиҳат мекунад, ки дар зиндагӣ шахси содиқу самимӣ бошед, то ки Худованд шуморо баракат ва мувафакият ато намояд ва нафъу фоидаатон ба ҷомеаатон бештар бирасад. Ин як шева услуби маҳсусе буд, ки Имоми Аъзам (р) дар тарбияти шогирдон ба кор бурдааст. Омӯзгор агар ин шеваи таълими Имоми Аъзамро битавонад ба шогирдон бифаҳмонад, ҷавонон низ агар дарки ин маънӣ қунанд, дар ҷомеаи имрӯзи мо шахсони боэъти mode тарбият меёбанд. Медонанд, ки дурӯягӣ намудану ба дину ойин ватану миллат хиёнат намудан айни ноҷавонмарди ва сифати мунофиқон аст, ки Худованд дар Қуръон мунофиқонро баробари коғирон мазаммат намудааст. Моро лозим аст, ки шогирдон ва ҳамнишинони хешро аввалан ба садоқату ростқавлӣ ҳидоят намоем, зеро агар шогирдони мо дар ин самт муваффақ бигарданд, самтҳои дигари зиндагӣ барояшон осон мегардад. Имом Абӯҳанифа (р) чунончи, дар боло зикр кардем, танҳо шинохтани Худоро низ имон намедонад ва барои ин гуфтааш ин ояти каримаро далел меорад, ки Худованд фармудааст:

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ (1,23)

(Ин оят дар ду сураи Қуръон омадааст. Дар сураи «Бақара», ояти 146 ва дар сураи «Анъом», ояти 20). «Касоне, ки мо онҳоро китоб додаем (яхудону насрониёнро) мешиносанд Пайғомбари Худоро, ҳамчуноне ки фарзандони худро мешиносанд, зеро васфи ин Пайғомбари Ислом дар китобҳо онҳо, аз чумла «Таврот» зикр гардидааст». (23,31).

Имом Абӯҳанифа бо овардани ин оят шогирдонро фаҳмонданӣ мешавад, ки бояд шумо низ инро хуб бидонед, шинохтани Аллоҳ ҷаллаҷалолуҳу бидуни иқори шаҳодатайн бар забон ва тасдиқи ба дил имони банда саҳех намегардад. Агар мо дар ин васиятномаи Имоми Аъзам (р) бо диққат аҳамият бидиҳем мебинем, ки шева ва тарзу услуби ў дар баён намудани ақидаи мусалмонон ва тарбияту фаҳмониданашон бисёр нозук ва нуктасанҷона баён шудааст. Методика ва тарзу услуби ин абармарди таъриҳ ин аст, ки барои дақиқтар дарк кардани шигирдон мақсади устодашонро зина ба зина ва бо овардани далелҳо аз Қуръону суннат пеш меравад, то ки шогирдон дар баён намудани ақидаи хеш дар назди муҳолифонашон дар овардани хӯҷҷату далел танқиси накашанд. Омӯзгор бояд дар таълиму фаҳмонидани шогирдон аз ин шева истифода карда, шогирдонро дар масири зиндагӣ бо илму дониш ва ақидаи аҳли суннат ошно бисозад.

Агар мо дар ин васиятнома амиқтар назар андозем мебинем, ки Имоми Аъзам (р) барои фаҳмонидани шогирдону пайравони мазҳабаш ҳам далелҳои нақлӣ (Қуръону суннат) ва ҳам далелҳои ақлӣ меорад, то ки шогирдону пайравони мазҳабаш мақсади ўро дурусттар дарк кунанд. Устодони дабистону мактабҳои миёна ва олии кишварро лозим аст ин методика ва тарзу услуби баёнро аз пешваои мазҳабашон хуб биомӯзанд, зеро шеваи баён ин мард бисёр моҳирона ва қобили қабули шогирдону шунавандагон мегардад. Имом Абӯҳанифа (р) дар вакти баёни мақсади хеш ҳам далели ақлӣ меоварданд ва ҳам далели нақлӣ. Шеваи баёни Имоми мазҳаби ҳанафӣ ин буд, ки шахси муқобилро пеш аз баён кардани мақсадаш аз рафти сухбаташ дарк мекарданд, ки дар муқобили ў олиму донишманде истодааст ва ё ҷоҳилу нодон.

Пасон тибқи дарку фаҳмиши ў мақсадашонро баён менамуданд. Чунончӣ, ҳикоят мекунанд, ки даҳ нафар аз ҷавонони бесаводу ситеzaҷӯй беэҳиромона назди ў ворид гардида гуфтанд: Дар мазҳаби шумо ҳар касе дар намоз аз қафои имом агар ният кард, бояд ҳеч оятеро қироат накунад, балки ҳомӯш бошад, ин чи мазҳаб аст? Имом Абӯҳанифа диданд, ки бо инҳо аз ояту ҳадис сухбат кардан бефоида аст, зоро ба ҷуз як ҳадис чизи дигареро намедонанд ва то охир сари ҳомон як ҳадиси донистаашон давр мезананд. Аз ҳамин хотир Имом Абӯҳанифа аз роҳи ақл ба онҳо ворид гардида, гуфтанд: Шумо даҳ нафаред, ман чигуна бо даҳ нафар якбора сухбат кунам? Онҳо дар ҷавоб гуфтанд: Мо як нафарро интихоб мекунем, ту бо он сухбат кун. Имом Абӯҳанифа (р) дубора пурсиданд: Оё ҳарчи, ки ҳамин нафари интихобкардаи шумо бигӯяд, шумо розӣ мешавед? Онҳо дар ҷавоб гуфтанд: Оре, мо розӣ мешавем. Имом Абӯҳанифа бо нарми гуфтанд: Ман ҳам ҳамин гуфтаи шуморо гуфтаам, ки он нафареро мо имом интихоб кардаем, бигузор ў бо Ҳудованд сухбат кунад, мо бо гуфтаҳи ў розӣ мебошем. Ба ҳамин хотир мо бояд ҳомӯшона гӯш кунем ва ҷизе қироат накунем, то ба имоми интихоб кардамон ҳалал нарасонем. Ин даҳ нафар дар ин ҷавоб лол монда, ҷизе гуфта натавонистанд ва маъюсу шармандавор баромада рафтанд (119,65). Бо овардани ин ҳикоят ман аз устодон ва мурабиёни мактабҳо ва хусусан донишгоҳҳои олии кишвар эҳтиромона ҳоҳиш мекардам, ки ин тарзу услубро аз ин муаллими овозадор хуб биёмузанд, бо шогирдон тавре рафтор кунанд, ки ақлашон онро бипазирад. Ҳар шогирде, ки заковат ва илмаш бештар аст, барои ў далели нақлӣ биоваранд, то малакааш бештар бедор гардад ва ҳар шогирде, ки илму фаҳмишаш камтар аст, барои ў далели ақлӣ биоваранд, то он ҷавон низ ақлаш ба кор афтад ва аз илми устод баҳравар гардад, зоро шогирдон дар як синф ҳама яхел намефаҳманд. Имом Абӯҳанифа (р) дар давоми васиятномааш дар охири фасли аввал барои шогирдон мегӯяд: Имон зиёду кам намешавад, зоро кам будан ва ё нуқсони имонро он замон тасавур карда мешавад, ки куфр зиёда гардад

ва зиёда будани имонро он замон тасаввур мекунӣ, ки қуфр ноқис гардад. Пас дар як замон шахс ҳам мусалмону ҳам кофир шуда наметавонад. Оне, ки бо иқрору тасдиқи шаҳодатайн (калимаи тайиба: Лоилоҳа иллаллоҳу Мұхаммадуррасулллоҳ ва қалимаи шаҳодат: Ашҳаду Ал-лоилоҳа иллаллоҳу ва ашҳаду анна Мұхаммадан абдуҳу ва расулуху) мұғын гардид, ҳақиқатан мұғын аст. Ва оне, ки ба инкор кардани ин ду қалима қофар кардид, дар ҳақиқат кофир аст. Дар имони мұғын шакке нест ҳамчуноне, ки дар қуфри кофир ҳам шакке нест. Ҳамчуноне, ки Ҳудованди мутаъол мефармояд:

(1,177). ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً﴾

Сураи Ал-Анфол, ояти 4. «Қасоне, ки бар пайравӣ кардан бар Пайгомбари Ҳудо ва итоат кардан аз ў имон овардаанд, онҳо дар ҳақиқат мұғыниононад». (33, боби 4). Дар ҳаққи кофирон фармудааст:

(1, 102). ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً﴾

Сураи Ан-нисо, ояти 151. «Қасоне, ки ба сифатҳои қабиҳа дар ояти қабли зикр шудаанд дар ҳақиқат кофиронанд». (112,205). Ибни Аббос (рз) мегүяд: «Ҳудованд мұғынионро дар ҳақиқат мұғын гұфтаву кофирииро низ дар ҳақиқат кофиронанд гұftааст». (25,75).

Бо овардани ин оятҳои қарима Имом Абӯҳанифа исбот мекунад, ки дар имони мұғын шакке нест, ҳамчуноне, ки дар қуфри кофирон ҳам шакке вучуд надорад. (Масъалаи зиёду кам шудани имонро Имом Абӯҳанифа (р) дар китобаш «Фиқҳи акбар» зикр кардааст, ки «Имони ахли осмону замин зиёду кам намешавад». Шориҳи ин китоб Абӯлмунтаҳо Аҳмад ибни Мұхаммади Мұғнисовий ҳанафий дар саҳифаи 77 китобаш ин сухани Имом Абӯҳанифа (р) ро шарҳ дода мегүяд: «Имони ахли осмону замин зиёду кам намегардад аз ҷиҳати мұғыманунбих (он чизҳое, ки инсон ба сабаби қабулкардану бовар ҳосил кардан ба онҳо мұғын ҳисобида мешавад, ба монанди: Имон овардан

ба Аллоҳ ва малоикаҳои вай ва бар ҳамаи китобҳое, ки аз осмон бар пайғомбарон фуруд омадааст ва бар ҳаммаи Пайғомбароне, ки аз ҷониби Худованд барои халқаш фиристода шудааст ва ба рӯзи қиёмат, ки дар омаданаш ҳеч шакке нест ва ба тақдири неки ва бадӣ, ки ҳама аз ҷониби Худованд дониста мешавад ва ба зинда гардонидани баъд аз миронидан, ки ҳама ҳақ асту рост. Аз замоне Пайғомбари гиромии Ислом Муҳаммади Мустафо (с) Исломро барои ҷомеаи башарӣ дине аз ҷониби Аллоҳ оварда, шартҳои имонро баён намуданд ҳамааш ҳамин аст, ки ёдовар шудем, пас аз ҳамин ҷиҳат ба ақидаи Имоми Аъзам (р) имон зиёду кам намегардад. Аммо аз ҷиҳати яқину тасдиқи бандагон имонашон зиёду кам мегардад, ки ин басабаби тақвову парҳезгорӣ ва амал карданашон ба фармудаҳои Худо ва Расулаш мебошад).

Шева ва тарзу услуби Имоми Аъзам ва умуман уламои аҳли суннати валҷамоат ҳамин аст, ки гунаҳкорони уммати Муҳаммад (с)-ро мӯъмин медонанд, на кофир. Ин аз он дарак медиҳад, ки ин мазҳаб аз тафриту ифрот безор асту бандагони Худоро бо ҳар баҳона аз Худовандашон дур намегардонад, балки дар бораи қуфру имон бо халқи Худованд аз рӯйи эҳтиёт кор мегирад. Омӯзгорро лозим аст ин масъаларо бо шогирдон васеъ ба миён гузошта, дар борааш суҳбат намоянд, то шогирдон асли маъаларо дарк намоян, зеро имрӯза ҷавонон бо ҳар баҳонаву сабабҳо яқдигарро ба ширку қуфр ҳукм мекунанд, ки ин ба иззати нафси яқдигар мерасанд ва дар натиҷа низоъу фитнаҳо бармехезад, ки ин ба фоидаи ҳамватанони мо намебошад.

Фасли дуюм: Дар ин фасли китобаш Имом Абӯҳанифа шогирдону наздиқонашро васият мекунад, ки имон бо амал яке нестанд, балки имон гайри амал аст. Имом Абӯҳанифа ин гуфтаи хешро чунин исбот мекунад, ки бисёри вақтҳо амал аз мӯъмин бардошта мешавад, пас дар он сурат гуфтан ҷоиз нест, ки имон аз вай бардошта шуд. Масалан: Зане, ки моҳона хунравӣ мебинад, Худованд намозу рӯзаро аз вай бардоштааст. Мо гуфта наметавонем, ки Худованд аз он зан имонро бардошт ва ё ӯро ба тарки имон амр кард. Пайғомбари гиромии Ислом (с) барои ин занҳо

гуфтанд, ки рӯзаро тарк кунед, баъди ин муҳлати моҳонаатон гузаштан қазои рӯзаро бидоред. Дар ин сурат гуфтан ҷоиз нест, ки имонатонро бигузоред, пасон қазо доред. Чунончи, мегӯянд: Додани закот бар фақерону камбағалон воҷиб нест. Мо гуфта наметавонем, ки фақерону камбағалон имон надоранд. Имом Абӯҳанифа (р) бо овардани ин далелҳои ақлӣ меҳоҳад шогирдону ҳамнишинон ва пайравони мазҳабаш ба осони мақсадашро дарк кунанд ва баёноташ бисёр сода ва осонфаҳм баён карда шудааст, ки моро лозим аст ин шеваи баёнро хуб биёмузemu шогирдону наздикини хешро бо мисолҳои вазнин овардан дарди сар надиҳем, балки сухане битавонем гуфтан, ки оммафаҳм бошад ва дарки маънояш соддаву равон бошад.

Имоми Аъзам (р) барои шогирдон мефаҳмонад, ки бояд ҳарчи дар олам мегузарад аз неку бад ҳамаро аз ҷониби Аллоҳ бидонед, зоро ҳар касе, ки эътиқод дошта бошад, ки тақдири некиву бади аз ғайри Аллоҳ Таъоло ба вучуд меояд, он шахс кофар аст ва тавҳиду Худошиносияш ботил гардидааст. Масъалаи тақдир масъалаи хеле мубрам ва бисёр нозук аст бояд омӯзгор дар масъалаи тақдир бо шогирдон по фароҳ нагузорад, зоро масъалаи тақдири Илоҳӣ ба худи Худованд марбут мегардад то ниҳояташ фаҳмидан барои шогирдон дардисар оварандааст, барои ҳамин мо бояд шогирдонро бифаҳмонем, ки тақдири неки ва бади ҳама аз Худост ва мо ба он имон дорем.

Фасли сеюм: Имом Абӯҳанифа (р) мегӯяд: Бародарон ва дӯstonam! Инро хуб бидонед, ки амалҳои бандагон ба се қисм тақсим мешаванд: Фарз, фазилат ва маъсият(гуноҳ). Фарз амри Аллоҳ Таъоло буда, дар он хости Худованд ва муҳаббаташ ва ризо ва қазову тақдири тавфиқаш ва ҳукму илмаш ва китобати он амр дар Лавҳ-ул-маҳфузаш собит гардидааст. (Лавҳ-ул-маҳфуз номи китобест, ки дар он пеш аз ҳалқ кардани осмону замин бо амри Худованд тақдири ҳамаи коинот навишта шудааст, ки касеро ба он дастрасӣ нест ва касе ва ё чизе аз он берун нест ва то рӯзи қиёmt ҳамаи коинот тибқи он навиштаҳо дар маҷрои худ сайр мекунанд. (23,523).

Фазилат ин амри ӯ Таъоло нест, лекин бо хосту муҳаббат ва ризову қазои ӯ ва тақдиру тавфиқаш ва иродаву ҳукмаш ва донистану китобаташ дар Лавҳ-ул-маҳфуз событ мегардад. Фазилат амал кардан аст бар корҳои нек, ба монанди намози нафл хондан, садақа додан аз аҳволи беморе пурсидан, мискину бенавоеро ёрӣ додан ва монанди инҳо. Аммо маъсияту гуноҳ ба амри Худованд нест, балки бар хости ӯст, на бар муҳаббаташ ва бар қазои ӯ ҳаст, на бар ризояш бар тақдири ӯ ҳаст, на бар тавфиқаш (шахси гуноҳкунандаро тавфиқ надодааст) бар ҳалқ кардани ӯ ин гуноҳро ҳаст, аммо бар хор кардани Худованд аст шахси гунаҳкорро, ки бар кардани ин гунаҳ ӯро қодир гардонидааст. Ва бар илму китобати ӯст дар Лавҳ-ул-маҳфуз.

Омӯзгор бояд ин суханони Имоми Аъзам (р) ро бо шогирдон пурратар ва васеътар бифаҳмонад, ки усул ва шеваи таълимоти Имом Абӯҳанифа ин аст, ки шогирдонро водор мекунад, ки дар анҷом додани корҳои хайр бояд ҳамеша пешдаст бошед шарт нест, ки он амали хайр ҳатман бояд фарз ва ё воҷиб бошад, балки амри мустаҳаб ва ё фазилати ҷавонмардири низ доро бошед.

Фасли ҷаҳорум: Имом Абӯҳанифа мегӯяд: Эй дӯstonam, мо иқрор дорем, ки Аллоҳ Таъоло бар болои Арш истодааст аз ғайри ин ки Ӯро ҳочате ва ё истиқроре бар он Арш бошад. Ӯ Худованд нигоҳбони Арш ва тамоми оламу коинот аст. Агар ӯ ба чизе муҳтоҷ мебуд, ҳаргиз бар ҳалқ кардани олам ва тадбираш қодир намебуд. Агар Худованд бар нишастану қарор гирифтани бар болои Арш ихтиёҷ медошт, қабл аз ҳалқ кардани Арш дар кучо буд? Худованд пок аст аз ҳамаи ин гуфтаҳо ва бисёр олист (54,22). Ин масъалаест, ки мунҳарифону фитнаҷуён бо ин масъала сари ҷавонони моро гаранг мекунанд. Омӯзгор бояд бо шогирдон бифаҳмонад, ки гуфтаҳои Имом барои дарки ин маънӣ қифояткунанда мебошанд.

Фасли панҷум: Имом Абӯҳанифа мефармоянд: «Шогирдон ва бародаронам! Мо иқрор дорем, ки Қуръон қаломи Аллоҳ Таъоло ва ғайри маҳлуқ аст. Ваҳӣ (паём ба сӯйи касе фиристодан) Қуръон ва фуруд

омаданаш ва сифатҳои Худованд на зоти Худованд ҳастанд ва на ғайри ӯ, балки сифати бечуну ҷарои Худованд мебошанд» (54,23). Қуръон дар саҳифаҳо навишта шудааст дар забонҳо хонда шудааст ва дар синаҳо ҳифз карда шудааст. Рангӯ ҳарфҳову коғаз ва навиштаоти Қуръон маҳлук аст, зеро ҳамаи инҳо кори бандагон аст ва кори бандагон ҳамааш маҳлук аст. Аммо каломи Аллоҳ Субҳонаҳу ва Таъоло ғайри маҳлук аст. Навиштаоти Қуръон ҳарфҳо ва калимаҳо ва ҳамаи оятҳо инҳо ҳама олатест, ки бандагон барои хондан ва ё фахмидани маъни Қуръон ба ҳамаи инҳо эҳтёҷ дорад ончи феъли бандагон аст ва ё бандагон ба он эҳтёҷ доранд маҳлук аст ва худи каломи Аллоҳ қоим ба зоти худ буда ғайри маҳлук аст. Ҳар касе гӯяд: Қуръон маҳлук аст, вай кофар гардад, наузамбилиҳо мин золик.

Имом Абӯҳанифа дар масоили ақидати бисёр нозукбин буданд ва меҳостанд шогирдон ва пайравони мазҳабаш низ аз ҳамаи нозукиҳои мазҳабаш боҳабар бошанд. Барои ҳамин Имом Абӯюсуф шогирди бовафои Имом Абӯҳанифа (р) мегӯяд: Мо шаш моҳ дар ҳузури устодамон Имом Абӯҳанифа дар боби маҳлук ва ё ғайри маҳлук гуфтани Қуръон баҳсу мунозира кардем ва дар ниҳоят ба хулосае омадем, ки ҳар касе Қуръонро маҳлук бигӯяд, кофар гардад). (140,22).

Имом Абӯҳанифа дар охири фасли панҷум мегӯяд: «Аллоҳ Таъоло ҳамеша барои бандагонаш маъбуд аст ва каломаш ҳамеша хондашуда ва навишта шуда ва ҳифз карда шудааст аз ғайри дур шудани каломаш аз ӯ Таъоло» (54,23).

Фасли шашум: Мо икрор мекунем, ки беҳтарини ин уммат баъд аз Расули Акрам (с) Абӯбакр асту баъдаш Умару Усмон ва Алии Муртазо Худованд аз ҳамаи ин бузургон розӣ бошад. Имоми Аъзам барои ин гуфтааш ин ояти каримаро далел оварда мегӯяд: Худованд фармудааст:

(1,534). ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُفَرِّجُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12)﴾

Сураи Ал-вокеа. «Сабқат кунандагони ба сӯйи имон дар дунё сабқат кунандагони ба сӯйи ҷаннат ҳастанд дар охират ва онҳо аз ҷумлаи

муқаррабон ва наздикон ҳастанд ба сүйи ҹаннатҳои ҹаннат». (26,49). Ҳар нафаре ба сүйи имон овардан ба Пайғомбари гиромии Ислом (с) пешдастӣ кардааст, он беҳтарин дониста мешавад ва ҳар мӯъмини парҳезгору Худотарс онҳоро дӯст медорад ва ҳар мунофиқи бадбаҳт онҳоро бадгӯй карда ва ҳам бадашон мебинад. Ин ақида ва васияти Имом Абӯҳанифа барои шогирдон ва умуман мардуми мусалмони кишвар бисёр амри муҳим ва зарурест. Омӯзгоронро лозим меояд сари ин масъала васеътар бо шогирдон суҳбат намоянд ва ҳақиқати хизмати ёрони Расули Худоро ба шогирдон бифаҳмонанд, зеро баъзе мунҳарифон аз нодонии мусалмонон истифода карда фикру ақидаи онҳоро бинисбати саҳобагони Пайғомбар (с) бад мегардонанд, ки ин ба фоидаи ҷомеаи имрӯзи кишвар нест.

Имом Абӯҳанифа (р) дар ин фасли васиятномааш шогирдон ва пайравони мазҳабашро бо тарзу услуби хоссаи хеш насиҳат мекунад, ки ҷаҳор ёри Расули Акрам (с)-ро аз ҷумлаи беҳтаринон бидонед ва дӯсташон бидоред. Мо имрӯз бояд аз ин роҳу равиш ва тарзу услуби соҳиби мазҳабамон боҳабар бошему дӯstonро бо ин васила аз душманон чудо намоем, зеро ин тарзу услуг бароямон роҳи дурусти зиндагиро нишон дода, худиро аз бегона бароямон мешиносонад. Дар асари донистани ин тарзу услуг мо метавонем зиндагии оромона дар паҳлуи ҳам ва аз ифратгароиву хушунат барҳазар бошем. Аз ҳама бештар устодон ва донишмандон бояд аз ин методикаи таълим хуб хабардор бошанд, то ки дар тарбияти шогирдон ва ҷомеаи хеш ҳамчун имоми мазҳабашон, Имоми Аъзам (р) мувафақ гарданد.

Фасли ҳафтум: Мо иқрор дорем, ки банда бо ҳамроҳии амалҳояш ва иқрор карданаш бар қалимаи тавҳид ва шинохтанаш Аллоҳ Таъолоро махлук аст, вакте кунандаи кор махлук бошад, кораш низ албатта, махлук аст. Аллоҳ ҷалла ҷалолуху ҳамаи ҳалқро ҳалқ намудааст (Ҳалқ: Ба вучуд овардани чизе, ки собиқа надорад, яъне монанди он дар гузашта вучуд надошт. (12,71). ва онҳо тоқати зиндагӣ карданро надоштаанд, зеро заифу бечора буданд, Аллоҳ Таъоло ҳалқашон кард ва

ҳам ризқашонро низ муқаарар кард. Имоми Аъзам (р) барои исботи ин гуфтааш низ ояти каримаро далел меорад:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِسِّكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ﴾ (1,408).

Сураи Ар-рум, ояти 40. «Худовад вақте бадкорӣ ва Худо нашносии мушрикинро мебинад барояшон ёдовар мешавад, ки: Эй қавми беиродат! Худованд аст, ки шуморо халқ кард дар ҳоле ки чизе набудеду вучуд ҳам надоштед баъд аzon ризқатон доду дорандаатон кард, пеш аз ин чизе надоштед. Баъди ин ҳаёти пурмоҷаро шуморо Худованд мемиронад баъд аз ин барои ҳисобу китоби рӯзи қиёмат шуморо дубора зинда мегардонад». (12,273).

Инро яқин бидонед, ки қасб кардан ба амалкарди ҳалол ҳалол аст ва ҷамъ намудани мол аз ваҷҳи ҳалол низ ҳалол аст ва кору пайкор ва ҷамъ намудани мол аз роҳи ҳаром ҳаром аст. Ҳалқи Худо аз рӯйи табақа ба се гурӯҳ чудо мешаванд: Мӯъмини мухлис ва кофири ҷохир (зоҳиру ошкор кунандаи куфраш) ва мунофиқи мудҳин (пушонанда ва пинҳон кунанда) дар ниғоҳаш. Худованд бар мӯъмин амал кардан тибқи дастуроти Худо ва Расулашро ва бар коғир бошад имон овардани ба Худои ягонаро ва бар мунофиқ ихлосу эътиқоди комилро бар Худо ва Расулаш фарз гардонид. Имом Абӯҳанифа тибқи методика ва услуби мазҳабаш барои ин гуфтааш низ аз Қуръон ҳуҷҷати раднашаванде овардааст:

﴿بِاَنَّهَا النَّاسُ اَعْبَدُواْ رَبَّكُمْ﴾ (1,4).

Сураи Ал-бақара, ояти 21. «Эй мардум, Парвардигоратонро ибодат кунед! Ё айюҳаннос дар инчо ом омадааст, ғайри кӯдакону девонағон ҳамаи башариятро дар бар мегирад, хоҳ мӯъмин бошад ва ё кофар». (12,71).

Имоми Аъзам дар васиятномааш ин оятро чунин маъно мекунад: Эй мӯъминон, Худоро итоат кунед ва эй коғирон, ба Худо имон оваред ва эй мунофиқон, ба имону боваратон ихлос дотшта бошед. Шеваи Имоми Аъзам (р) он аст, ки меҳоҳад шогирдону наздикон ва пайравони

мазҳабаш дар ҳақиқат мусалмон бошанду аз фитнаву гурӯҳбозихо ва ё ҳилагариву шайтанатҳо дур бошанд, зеро Худованд гурӯҳ бозиву фитнагаронро дӯст намедорад ва Ислом мардумро бар ухувату бародарӣ ва ватандӯстиву хештаншиносӣ даъват карда, ҳифзи марзубуми кишвар ва номусу тақво ва тавҳиду диндориашонро барояшон фарз гардонидааст. Бояд мусалмонони Тоҷикистон ин шева ва тарзу услуби мазҳабамонро хуб биёмӯзанд ва дар тарбияти фарзандонашон дар ин рӯхия ба саҳлангорӣ роҳ надиҳанд, зеро ин бепарвоии мо имрӯз балое мешавад барои ояндагони ин миллат ва ин кишвар, ки пасомадагон ҳаргиз барои ин хатоямон моро наҳоҳанд бахшид.

Фасли ҳаштум: Имоми Аъзам (р) мегӯяд: Шогирдон ва бародаронам! Мо иқрор дорем, ки иститоат ва қудрат дар корҳо бо ҳамроҳии анҷом додани он кор аст(Қайд кардан ба маврид аст, ки Абдуллоҳ ибни Умар (рз) аз Набии карим (с) ривоят меқунад, ки ҳангоме мо бар Расули Худо (с) байат ва аҳду паймон барои анҷом додани умури шариат мебастем моро амр мекарданд, ки бигӯед ба миқдори вусъу тоқатам анҷом медиҳам. (99,982). Ва ё ҷойи дигаре омадааст: Абӯҳурайра аз Расули Худо (с) шунидаанд, ки мегуфт: Аз он чӣ шуморо боздоштам, боз истед ва ба он чӣ шуморо амр кардам, миқдори вусъу тоқататон он корро анҷом бидиҳед ва он қасоне, ки пеш аз шумо буданд (яҳуду насоро), сабаби ҳалокаташон ин буд, ки Пайғомбаронашонро суолҳои зиёде мекарданду бар муҳолифи гуфтаи онҳо амал мекарданд. (22,43).

Имом Абӯҳанифа (р) дар ин васияташ ҳамин иститоати гуфтаи Пайғомбари гиромии Ислом (с)ро шарҳ дода мегӯяд: На қабл аз анҷом додани он амал ва на баъди анҷом додан, зеро агар иститоат қабл аз анҷом додани он амал бошад, пас банда аз Ҳудои хеш дар анҷом додани он амал мустағнӣ ва бенаёз аст, ки ин гуфта муҳолифи гуфтаи Қуръон сурат мегирад, зеро Аллоҳ Таъоло фармуда:

﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ (1, 510)

Сураи Мұхаммад, ояты 38. «Худованд бенаёз аст аз он чӣ пеши шумост аз молу амвол ва шумо наёzmanду бечораед ба сӯйи он чӣ назди Худованд аст аз хайру раҳмату баракат». (23,242). Ва агар ин иститаат баъди анҷом додани кор бошад, ин маҳол аст, зеро он амал бидуни иститаату тоқат анҷом ёфтааст. Ин баёноти Имом Абӯҳанифа (р) барои шогирдону пайравони мазҳабаш ёдовар мешавад, ки ӯ дар масоили шаръӣ бисёр дақиқу нозукбин будаанд ва мо ин шеваро низ бояд биомӯзем, дар умуре, ки аз нигоҳи устод барои шогирд мушкилфаҳм аст, бояд дар он масъала дақиқтар ва ботаъкид шогирдонро фаҳмонидан даркор, то ки умқи масъаларо дуруст дарк карда, маъно барояшон фаҳмо гардад.

Фасли нухум: Мо икрор дорем, ки масҳ қашидан бар болои маҳсихо дар вақти таҳорат кардан барои шахси муқиму таҳҷо як шабона рӯз ва барои мусофир се шабонарӯз ҷоиз аст, зеро аз ҷониби Расули Худо (с) ҳадис чунин ворид гардидааст. Ва ҳар касе, ки ин суннати Пайғомбар (с) ро инкор кунад бар он шахс куфр таҳдид мекунад, зеро ин суннати Пайғобари гиромии Ислом (с) бо хабари мутавотир (Мутавотир исми фоъил аст аз тавотур, ки он ба маъни татобуъ ва пай дар пай будан аст, чунончи гуфта мешавад, ки تَوَاتِرُ الْمَطَرِ أَيْ تَتَابَعُ نَزَولَهِ «тоатер метр»), яъне мутавотир ва пай дар пай борон борид. Ва дар истилоҳи муҳаддисин мутавотир ҳадисеро гӯянд, ки онро як ҷамоъати бисёре, ки бар дуруғ иттифоқ кардани онҳо маҳол бошад ривоят карда бошанд яъне, мутавотир ҳадис ё ҳабарест, ки онро дар ҳар табақае аз табақоти санадаш як ҷамоати касире, ки иттифоқи онҳо бар дуруғ дар он ҳадис ё вазъи он ҳадис одатан маҳол шуморида шавад ривоят кунанд. (111, 52). событ гардидааст.

Қаср хондани намоз дар сафар ва ифтор кардани рӯза низ дар сафар бо далели сарехи Қуръон ҷоиз аст, зеро Худованди Бузург фармудааст:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (1, 94).

Сураи «Ан-Нисо», ояти 101. «Зарб дар оят ба маънои сафар кардан омадааст, яъне ҳангоми сафаркарданатон дар замин бароятон гуноҳ нест агар намозҳои чаҳор ракаъатаро ду ракъати бихонед (пешин, аср, хуфтан) ро». (128,249). Ин қаср хондани намозҳои чаҳор ракаъата тӯхфаест аз ҷониби Худованди Бузург барои бандагонаш ба хотири мушақат будани сафар. Назди шурои уламои ин кишвари азизамон Тоҷикистон миқдори қаср хондани намоз дар сафар ҳудуди 120 километр мебошад. Аз нигоҳи банда ин миқдор (120 қм) аз ҷониби шурои уламои кишвар таҷиди назар меҳоҳад. Дар бораи ифтор кардани мусоғир Худованд ҷалла-ҷалолуҳу фармудааст:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامِ أُخْرَ﴾ (1,28).

Сураи «Ал-Бақара», ояти, 184. «Пас шахсе аз шумо дар моҳи рамазон бемор бошад, ки тоқати рӯза гирифтандро надошта бошад ё дар моҳи рамазон дар сафар бошад (масофаи сафарро баён кардем) барои ӯ рухсатаст, ки рузаашро бихурад ва байди шифо ёфтанд ва ё аз сафар баргаштан рӯзаашро қазо медорад». (27,48).

Фасли даҳум: Мо иқрор мекунем ва бовар дорем ба ин сухан, ки Худованд қаламро амр намуданд, ки бинависад. Қалам гуфт: Ҷӣ чизро бинависам Эй Парвардигорам? Худованд дар ҷавоби қалам фармуданд: Бинавис ҳама чизеро, ки то рӯзи қиёмат дар дунё мегузараду сабит мегардад. Имом Абӯҳанифа (р) барои ин гуфтаҳояш ояти каримаро ҳучҷат оварда мегӯяд: Аллоҳ ҷалла-ҷалолуҳу мефармояд:

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعُلُوهُ فِي الرُّبُرِ (52) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطْرِ (53)﴾ (1,531).

Сураи «Ал-Қамар». «Ҳар амалеро, ки мардум анҷом медиҳанд (он амалҳо дар назди Худованд) дар саҳифаи амалҳои онҳо навишта шудааст (онҳо аз рӯйи муқадароти Худовандашон зиндагӣ мекунанд)

ҳама амлҳои хурду бузрге аз инсоният бавуҷуд меояд навишта шудаанд». (107, 486).

Бо овардани ин ояти карима Имоми Аъзам (р) шогирдон ва пайравони мазҳабашро огоҳ карданӣ мешавад, ки ин оламу одаме, ки шумо мебинед бо тамоми мавҷудоташ тибқи дастур ва услуби Ҳолиқи хеш ҳаракат меқунанд ва чизе аз хурду бузургро Ҳудованд ва Ҳолиқи мавҷудот фурӯ нагузоштааст ва то рӯзи қиёмат ин олами пир бо тамоми мавҷудоташ аз ин дастуру супоришҳои Илоҳӣ наметавонад сарпечӣ кунад. Мо низ бо ин гуфтаҳои Қуръон имон ва боварии комил дорем. Тарзу услуби Имоми Аъзам (р) дар баёноти роҳу равиш ва ақидаи мазҳабаш чунон нозукбинона роҳандозӣ шудааст, ки шогирдону пайравонаш дар аснои пайравӣ намудани ин мазҳаб, агар аз ин тарзу услуг пайравӣ кунанд, ҳаргиз роҳи хешро гум намекунанд. Мо бояд ҳамчуноне пешвои мазҳабамон Имоми Аъзам (р) бо ин тарзу услуби хоссаи хеш ба роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят намудааст, шогирдон ва фарзандонамонро бо ин тарзу услуг ошно гардонем, то ки дар масири зиндагии пурталотуми ояндаи хеш роҳгум назананд ва бозичаи фитнагарону дасиса бозон нагарданд.

Фасли ёздаҳум: Мо имону иқрор дорем, ки азоби қабр собит асту ин барои Ҳудованд ҳеҷ душвориву мушкилие надорад. Ва имтиҳону суолу ҷавоби Мункар ва Накир дар қабр низ ҳақ аст. Дар ин боб ҳадисҳои саҳехе аз ҷониби Расули Ҳудо (с) ворид гардидааст. Ҷаннат ва оташи дуzaх низ ҳаққу рост аст. Ин ҷаннат ва дуzaх аз ҷониби Ҳудованд ҳалқ карда шудаанд, вучуд доранду ҳаргиз фано ва тамом ё нобуд намешаванд ва аҳли ин ҷаннату дуzaх низ ҳаргиз фано наҳоҳанд шуд. Зоро Ҳудованд дар ҳаққи ҷаннат гуфтааст:

(1, 67). ﴿أَعْدَتُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

Сураи «Оли Имрон», ояти. 133. «Ҷаннат барои парҳезгорон омода карда шудааст». Ин ояти карима далел бар ин аст, ки ҷаннат алҳол

халқарда шудааст берун аз ин олам». (128,92). Ва дар ҳаққи дузах гуфтааст:

(1,4). ﴿عَدْتُ لِلْكَافِرِينَ﴾

Сураи «Ал-Бақара», ояти. 24. «Дузах омода карда шудааст барои кофирон. Ин ояти карима далел бар ин аст, ки дузах алҳол халқарда шуда ва омода аст». (128, 241). Худованд ин бихишту дузахро барои савобу азоби халқ омода кардааст. Мизон ва тарозуи амалҳои бандагон дар рӯзи қиёмат ҳаққ ва рост аст. Чунончи, Худованд мефармояд:

(1,326). ﴿وَنَصَّعُ الْمَوَازِينَ الْقُسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾

Сураи «Ал-Анбиё», ояти. 47. «Мегузорем мо амалҳои бандагонро дар тарозуи адл рӯзи қиёмат». (18,360). Хондани номаи аъмол дар рӯзи қиёмат ҳаққ ва рост аст, зоро Худованди Карим мефармояд:

(1,283). ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اَفْرَا كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14)﴾

Сураи «Ал-Исрө». «Дар рӯзи қиёмат Худованд барои ҳар як бандаш номаи аъмолашро кушода, дар пешаш матраҳ мекунад ва мегӯяд: Бихон ин номаи амалҳоятре, ки ҳамаи амлҳоят дар ин китоб дарҷ гардидаанд, чӣ хурду чӣ калон.Хондани ин номаи амлҳоят туро басандааст, ки натиҷаи корҳои кардаатро бидонӣ». (9,337).

Имоми Аъзам (р) дар ин фасли ёздаҳум барои шогирдону пайравони мазҳабаш чизҳои муҳим ва нозукро бо далелҳо баён мекунад, то ки шогирдону пайравони мазҳабаш дар арсаи зиндагӣ ва бархурд бо муҳолифони мазҳабаш беҳучҷату дармонда набошанд. Ин метод ва тарзу услуги баёни пешвои мазҳабамон моро водор месозад, ки дар таълим додани шогирдон бояд ба ҷиддият рафтор кунем ва ҳама масъалаҳои нозуке, ки аз нигоҳи устод барои шогирдон лозим аст, бо ҳуҷҷат баён карда шаванд. Омӯзгор метавонад аз ақлу малакаи зеҳни хеш истифода карда, шогирдонро аз ин масъалаи ҳассоси ақидати хубтар огоҳ кунад.

Фасли дувоздаҳум: Мо иқрор мекунем, ки Аллоҳ Таъоло ҷисмҳоро баъди мурданашон дар он рӯзе, ки миқдори он рӯз панҷоҳ ҳазор сол

аст, барои подошу ҷазо додан ва барои ҳаққӣ мазлуминро аз золимон ситонидан дубора зинда мегардонад. Дар ин бора низ Аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу фармудааст:

﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنِ فِي الْقُبُرِ﴾ (1,333).

Сураи «Ал-Ҳаҷъ», ояти. 7. «Зинда мегардонад Ҳудованд мурдагонро ва бармегардонад онҳоро ҳамчуноне дар ҳаёташон буданд, баъди оне, ки дар қабрҳояшон пусидаву хок гаштаанд ва онҳо барои муҳосаба кардан ба мавқифу қароргоҳи ҳисобот оварда мешаванд». (112,214).

Имом Абӯҳанифа баъди ин ҳама муҳимотро барои шогирдону пайравони мазҳабаш баён намудан мепардозад ба масоили баъди зиндагардонидани баъд аз мурдану ҳисобу китоб шудан ва мегӯяд: Шогирдон ва бародаронам! Яқин дошта бошед, ки дидани ҷамоли Парвардигори олам барои аҳли ҷаннат бечуну ҷаро ва чигунагӣ ва бе ташбеху масофа ҳаққ аст ва рост аст (54,26).

Шафоъати Пайғомбарамон Муҳаммади Мустафо (с) барои мӯъминон, агарчанде гуноҳи кабира низ анҷом дода бошанд, ҳақ аст ва рост аст. Оишаи сиддиқа (рз) маҳбубаи Расули Ҳудо (с) баъд аз Ҳадиҷаи кубро беҳтарини занҳои олам аст. Вай модари мӯъминон ва аз зино покаст. (Имоми Аъзам (р) ин сухан ва ақидаи аҳли суннатро барои шогирдон ва пайравони мазҳабаш ба он хотир таъкид мекунад, ки мунофиқини замони Пайғомбар ин бонуи Ислом ва маҳбубаи Пайғомбари гиромии Исломро тухмати зино зада буданд. Бо вуҷуде ки Ҳудованд дар сураи «Ан-Нур» барои пок домании модарамон Оишаи сиддиқа оятҳоеро низил гардонидааст ва мунофиқон он оятҳоро меҳонанду медонанд, боз ҳам аз ин таҳқири модари мӯъминон даст намекашанд. Мусалмонони кишвар бояд --ин ақидаи пешвои мазҳабамонро хуб бидонанду барои фарзандону пасомадагони хеш бифаҳмонанд, зоро имрӯзҳо ғавғои ифратӣ дар гӯшаву канори кишвари азизамон ба гӯш расида истодааст. Мутаассифона, бархе ба ном зиёйён ва ҷавонони фиреб ҳурдаи ин миллати шариф фиреби онҳоро меҳуранд.

Агар мо ин усули баён ва ақидаи аҳли суннати валҷамоатро ҳамчун Имоми Аъзам дона ба дона барои шогирдону фарзандони ин миллати азияткашида нафаҳмонем, он сайёдони шайёд ин ақида ва ҷавононамонро шикори хеш гардонида фитнаи наверо дар кишварамон роҳандозӣ мекунанд. Ҳамчуноне, ки Асосгузори сулҳу ваҳдат Пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар баромади 12/05/18, ки бо ҳодимони дину фаъолони кишвар сурат гирифта буд, «хизмати ин дӯстони дар ноҳунаки моро низ» қайд карда гузаштанд. Бо ин суханаш Пешвои мллат мо мардуми кишварро ҳушдор доданд, ки дӯстро аз душман бишиносед, ба дасисаву фиреби ҳар гурӯҳе, ки худро барои шумо дӯст вонамуд мекунанд дода нашавед.

Имоми Аъзам суханашро идома дода мегӯяд: Азизонам, яқин дошта бошед, ки аҳли ҷаннат дар ҷаннат ҷовидон мемонанд ва аҳли дузаҳ ҳам ҷовидони дар дузаҳ ҳоҳанд монд.

Худованди маннон барои мӯъминон мегӯяд:

﴿وَلِكُلِّ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ﴾ (1,12).

Сураи «Ал-Бақара», ояти. 82 «Улоика дар ин оят ишорат ба сӯйи қасоне ҳаст, ки ба Ҳудо имон овардаву амали солехро анҷом медиҳанд. Онҳо аз аҳли ҷаннат ҳастанду доимӣ дар онҷо мемонанд ба хилофи дунё, ки додаҳояш ҷовидони нест. (ҷавонияш пири дороияш нодорӣ ва мансабҳояш барканорӣ ва пириву камбағалиаш маргро дар пай дорад)». (128,352). Ва дар ҳаққӣ коғирон низ фармудааст:

﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ﴾ (1,12).

Сураи «Ал-Бақара», ояти. 81. «Ҳар касе бадкориро пешаи худ месозад, ҳатоҳо ва гуноҳонаш ўро ихота мекунанд, пас ин тоифа лозимгирандаи оташи дузаҳанд ва ҳаргиз аз он оташ берун карда намешаванд». (128, 352).

Имом Абӯҳанифа (р) бо ин тарзу услуби баёни хоссаи хеш барои шогирдон ва пайравони мазҳабаш дар ин дувоздаҳ фасли васият номааш

ҳама ақидаи аҳли суннати валҷамоатро ҷамъоварӣ намуда, тақдим намудааст, ки шогирдон бо пайравии ин ақидаи аҳли суннати валҷамоат дар ҳама даврузномон гули сари сабади аҳли маҷlisҳо будаанд. Мо низ агар ин усули фаҳмондадиҳии Имоми Аъзам (р)ро хуб омӯхта, ба шогирдонамон биомӯзонем, ҳам ҷавононамонро аз ифротгароиву ҳушунат ҳифз меқунем ва ҳам ақидаамонро бар ақидаи мусалмонони воқеи дуруст мегардонем. Дар ғайри ин сурат мо «дӯстоне» низ дорем, ки меҳоҳанд бо ақидаҳои шумашон моро фиреб намуда, мақсадҳои қасифи хешро дар қишвар роҳандозӣ кунанд. Агар мо дар ин самт ба саҳлангорӣ роҳ бидиҳем ҳаргиз пасомадагони ин миллат моро наҳоҳанд бахшид.

П.3. Методикаи тадриси Имом Абӯҳанифа (р) дар тарбияти шогирдон

Дар ин фасл тасмим гирифтем шева ва тарзу услуби Имоми Аъзам (р) дар тарбияти шогирдон ва пайравонашро баррасӣ кунем, ки то кунун дорои аҳаммияти илмӣ ва тарбиявист. Омӯхатани шеваи таълими Имоми Аъзам ва муносибати ў бо шогирдон ва дар амал тадбиқ намудани он барои донишмандону муаллимони қишвар, чи дар мактабҳо ва чи омӯзишгоҳҳову макотиби олӣ аҳаммияти бузурги аҳлоқию тарбиявӣ дорад. Ин шеваи таълим ва тарзи муносибат бо шогирдон намунаи олии муаллим – тарбиятгар будан аст. Агар муаллимони мо ин шева ва тарзу услуби таълимо ба тарзи дуруст дар макотибу донишгоҳҳо роҳандозӣ кунанд, ҷавонони мо метавонанд мазҳаби ҳанафиро ба дурустӣ бишиносанд ва роҳи дурусти зиндагиро интихоб намоянд. Имом Абӯҳанифа (р), пеш аз ҳама, шогирдонашро баробари фарзанди ягонаи хеш Ҳаммод дӯст медошт ва онҳоро ҳамчун фарзанд таълим медод.

Солеҳӣ мегӯяд: «Имом Абӯҳанифа дар ҳалқаи дарсияш шогирдони зиёдеро ҷамъ намуда буданд, ки ин микдор барои қасе аз фуқаҳои баъди ў ҷамъ нагардидаанд». (24,183). Бояд зикр кард, ки

Имоми Аъзам шева ва тарзу услуби таълими худро аз Пайғомбари гиромии Ислом Муҳаммад (с) омӯхта буданд, ки ин пешво ва муаллими башарият бо асҳобу атрофиёнаш чунин муносибат ва рафтore доштанд, ки шогирдон ва ҳамсуҳбатонаш ўро аз ҷонашон бештар дўст медоштанд. Имом Абӯҳанифа (р), ки чи дар зиндагӣ ва чи дар таълиму тадрис ба рафтору кирдор ва амали пайғамбарро сармашқи худ қарор дода буданд, шогирдон ўро низ баробари ҷонашон дўст медоштанд ва ҳарчанд олиму донишманд гардиданду метавонистанд мазҳаби хоссаи худро дошта бошанд, аммо ба хотири эҳтироми устодашон аз мазҳабу тарзу услуб ва роҳу равиши ў набаромаданд, балки мазҳаб ва шеваву тарзу услуби ўро ривоҷу равнақ бахшиданд.

Қобили зикр аст, ки шогирдони Имоми Аъзам (р), ки ҳар яке дар илми шариати исломӣ ба мақоми баланд расида, аз худ осори боарзиши боқӣ гузоштаанд. Барои дарки дурусти шеваи таълими Имоми Аъзам дар тарбияи шогирдон ва таълими босалоҳияту самарабахши таълимоти ў бояд, шеваи таълими андешаҳои Имом Абӯҳанифаро дар муқоиса ба ақоиди шогирдонаш омӯхта шавад беҳтар аст. Муқоиса ҳамчун усули омӯзиши асари бадей тафаккури мантиқии хонандагонро васеъ мекунад. Бино ба қавли А.В. Текучев, муқоисакунӣ «яке аз шеваҳои таълим ва ҳам амалиёти фикрӣ ба шумор рафта, «аз воситаҳои муҳимтарини дарки ҳақиқату воқеият дониста мешавад»(152, 61).

Дар бораи теъдоди шигирдони Абӯҳанифа сарчашмаҳо маълумот додаанд ва дар асарҳои тадқӣқотӣ ин масъала баррасӣ шудааст. Аз ҷумла Солеҳӣ дар боби панҷуми китобаш донишмандоне, ки аз қишварҳои гуногун дар назди Имом Абӯҳанифа (р) таҳсили илм намудаву аз илми ў баҳравар гардидаанд, ёдовар шуда, адади онҳоро ҳашсад нафар мегӯяд ва номҳо онҳоро батафсил зикр мекунад (24,88). Сарчашмаҳои таърихию динӣ васияти Имоми Аъзам (р) ба шогирдон овардаанд, ки шеваи илмомӯзӣ ва амали ўро дар мавриди фатво ва ҳукм шаръӣ ифода мекунад. Аз ҷумла «Имом Заҳабӣ аз Ҳасан ибни Зиёд ривојат мекунад, ки аз Абӯюсуф шунидам, ки мегуфт: Дар як рӯзи боронӣ

дар нази Имом Абӯҳанифа баязе шогирдон чамъ омада будем, ба монанди Довуди Тойӣ ва Қосим ибни Муин ва Офия ибни Язид ва Ҳафс ибни Ғиёс ва Вакеъ ибни Ҷарроҳ ва Молик ибни Миғвал ва Зуфар. Имом Абӯҳанифа (р) рӯй ҷониби мо гардонида гуфтанд: Шумо хушнудкунандаи қалби ман ва дуркунандаи ғамҳои ман ҳастед. Илми фикҳро зину лаҷом задам ва дар дasti шумо додам, мардумро гузоштаам, ки аз қафои шумо мегарданд ва суханҳои шуморо ҷустуҷӯ мекунанд. Ҳар қадоми шумо дар илм бар камол расидаеду салоҳиятии қозӣ шуданро доред. Шуморо ба Ҳудо ва ба он миқдор бузургие, ки шуморо ба азamatу кудрати илм додааст, қасам медиҳам, ки илматонро аз ҳорӣ ва беамали ҳифз кунед. Агар қадоме аз шумо ба мақоми қозигӣ имтиҳон карда шудед ва айберо дар ҳуд мебинед, ки Ҳудованд он айбро аз мардум пӯшонидааст, ҳаргиз ба ин мақом сазовор нестед ва ҳаргиз он луқмае аз ин мақом меҳӯред, бароятон ҳалол нест. Агар зарурате пеш омад, ки бояд ин мақомро бипазириӣ, ҳаргиз аз мардум пинҳон нашавед ва панҷ вақт намозатонро дар масҷид бихонед ва баъд аз ҳар намоз мардумро садо бизанед, ки ҳар касе ҳочате ва ё масъалае дорад, ман ҳозиром. Вақте намози хуфтанро ҳонда шудӣ, се бор садо бизан, ҳар касе ҳочате дорад, ман ҳозиром. Агар баъди ин вориди хонаат гардидию бемор шудӣ ва ба назди мардум баромада наметавонӣ, аз маошат ба қадри ҳамон рӯзҳоят кам кун. Қадом имом ва ё қозие бар ҳалқ хиёнат мекунад ва ё дар ҳукме бар мардум зулм мекунад, имоматӣ ва раёsatӣ вай ботил аст ва ҳукму фатвои ӯ ҷоиз нест». (82, 17).

Ин насиҳати Имоми Аъзам ба тамоми уламо ва донишмандони мазҳабаш мебошад, ки бояд ин насиҳатро сармашқи зиндагии хеш бигардонанд, то роҳи дурусти зиндагии дунёву охират барояшон муюссар бигардад. Омӯзгор бояд аз ин васияти Имоми Аъзам (р) натиҷагириӣ кунад ва шеваи зиндагии марди мӯъминро, ки пешвои мазҳаби ҳанафӣ ба шогирдон талқин намудааст, равshan созад. Яъне, шеваи зиндагии марди мӯъмину мусулмон дар ҳалол ҳӯрдану ҳалол зистан аст. Ҳоса марде, ки ба мансаби баланд мерасад, бояд ҳар амалу рафтор ва гуфтору

кирдораш ҷавобгӯи талаботи шариати муҳаммадӣ бошад. Марди мансабдор агар айбе дар худ мебинад, ки мардум онро намебинанд, бояд аз мансаб канорагирӣ кунад, то ба гуноҳ олуда нагардад.

Муҳаббате, ки Имом Абӯҳанифа (р) бо шигирдон нишон медод, як умр шогирдро волаву шайдои худ мекард ва он шогирд ҳаргиз намехост аз сухбати ў дур бигардад. Омӯзгорон бояд ин шеваро дуруст омӯхта, шогирдонро дар атрофи хеш ҷамъ намуда, илму маърифаташонро аз онҳо дарег надоранд. Имом Абӯюсуф (р) устоди хеш Имом Абӯҳанифа (р)-ро бисёр дӯст медошт ва дар тамоми зиндагияш аз замони Имом Абӯҳанифа (р) ро шинохту шогирд шуданд, ҳатто боре ҳам дарси ўро тарқ накардаанд, тамоми корҳои дунё дар баробари дарси Имом Абӯҳанифа (р) барои Имом Абӯюсуф (р) ба чизе намеарзид, яъне ҳозир шудан ба дарси устодашро аз ҳама чиз болотар медонист. Дар китобҳои фиқҳи ҳанафӣ бисёр ба ҷашм меҳурад, ки Имом Абӯюсуф (р) бо устодаш Имом Абӯҳанифа (р) дар баъзе масоил ихтилоғи назар дорад. Роҷеъ ба ин масъала худи ў мегӯяд: «Ин сухане, ки ман бо устод ихтилоф кардам, сухани худи устод аст. Ў ин суханро пештар гуфта буданду аз қавлашон гаштанд, ман ҳамон қавлро гирифтам». (45, 97).

Имом Абӯюсуф яке аз шогирдони маҳбуби Имом Абӯҳанифа (р) ба шумор мерафт. Абӯюсуф (р) дар оилаи бисёр факиру нодор ба воя расида буд. Ў дар синни қӯдакӣ ба хондану навиштан рағбат дошт, аммо модара什 ба ин кор розӣ набуд. Ў меҳост фарзандаш ҳунар ва шугле биомӯзанд ва молу сарват ба даст биёварад, то зиндагиаш хушу гуворо гузарад. Имом Абӯюсуф (р) худ мефармояд: «Замоне, ки падарам даргузашт, ман қӯдак будам. Чун мустаманд будем, модарам маро ба назди қассор (либосшӯй) бурд, то барояш кор кунам. Ман аз он ҷо гурехта, ба дарси Имом Абӯҳанифа ҳозир шудам, то аз қалимоти гуҳарбораш мустафид гардам. Модарам ба дунболам меомад ва маро мебардошт ва дубора ба назди қассор мебурд. Ва ман боз фирор карда, ба дарс ҳозир мешудам. Чун модарам дид, ки ҳамеша аз пеши қассор гурехта ба дарси Имом ҳозир мешавам, ба назди Имом омада гуфт: «Ин

бачаро фосид кардай, ин бача ятим ва бе бизоат аст, ман ўро аз касби худ харч медиҳам, меҳоҳам пулे ба даст биёварад, то маҳориҷаш аз худаш таъмин гардад». Имом Абӯҳанифа (р) фармуданд: «Эй нодон! Ин писар ин ҷо ҳӯрдани фолуда (ҳалво) бо равғани пистаро ёд мегирад». Имом Абӯюсуф (р) мегӯяд: Сипас, модарам аз он ҷо рафт ва ба Имом Абӯҳанифа (р) гуфт: «Ту пирамарди нодонӣ ва ақли худро аз даст додай». Имом Абӯюсуф (р) мегӯяд: «Ман ба дарси Имом Абӯҳанифа нашастанро аз ҳарчи боло донистам, то ки Ҳудованд маро аз илми ў баҳравар гардонид ва ба мақоми қозигӣ расонид». Ў мефармояд: «Ман рӯзе бо Ҳорунаррашид ҳамсафар будам, Ҳорунаррашид фолуда овард ва гуфт: Эй Яъқуб, аз инҳо бихӯр, ҳар рӯз барои мо аз ин таъом намеоранд». Гуфтам: «Магар инҳо чӣ ҳастанд?» Гуфт: «Фолудаи омехта бо равғани писта». Он вақт хандидам. Гуфт: «Сабаби хандаат чист?» Гуфтам чизе нест. Ҳорунаррашид исрор кард, то мочароро ба ў гуфтам. Ҳорунаррашид бисёр тааҷҷуб кард ва гуфт: «Худо Абӯҳанифаро раҳмат кунад, ў ба воситаи илм чизҳоеро медид, ки ҷашми сар ба дидани онҳо очиз буд». (29, 44).

Алӣ ибни Султон Муҳаммад қорӣ (р) дар китобаш «Маноқиби Имоми Аъзам» номҳои шогирдони Имоми Аъзам (р)-ро яксаду панҷоҳ нафар навиштаву мегуяд: Мо ин ададро аз китоби «Маноқиби Кардари» ихтизор кардаем. Кардари дар охири зикри номҳои шогирдони Имом Абӯҳанифа (р) мегӯяд: «Пас ҳамин ҳафсаду сӣ олим аз шаҳрҳои гуногун олимони замони хеш будаанду аз Имом Абӯҳанифа илм омӯхтаву ба мо расониданд Ҳудованд беҳтарини мукофотро барояшон насиб гардонад» (63, 518). Ҳудованди Маннон барои Имом Абӯҳанифа (р) зеҳни бурро ва малакаи бедоре ато фармуда буд, ки бо он зеҳну малака илми фаровонеро ҷамъ кардаанд. Ачибтар ин аст, ки лаҳзае аз вақти хешро бекор нагузарониданд, балки тамоми саъю қӯшиши хешро дар роҳи илму маъориф ва таълими шогирдону донишҷӯён сарф намуданд, то масулияти рӯзи қиёматро каме ҳам бошад осонтар гардонида бошанд. Мо пайравони мазҳаби ў имрӯз ўро бо дуои хайр ёд мекунем. Асад ибни

Фурот мегӯяд: Чихил нафар аз шогирдони Имом Абӯҳанифа китобҳои мазҳабашро ҷамъоварӣ намудаанд. Саркардаи онҳо Имом Абӯюсуф ва Зуфар ва Ҳузайл ва Довуди Тойӣ ва Асад ибни Амр ва Юсуф ибни Ҳолиди Симтӣ ва Яҳё ибни Закариё ибни Абӯзиода буданд. Ҳамин Закариё ибни Абӯзиода буд, ки сӣ сол навиштани масоилро ба ӯҳдаи вай гузошта буданд. (89,12).

Ҳалқаи дарси Имоми Аъзам метавон ба академия ё донишгоҳи бузург шабеҳ донист. Методика ва тарзу услуби донишгоҳ ва ё академияи улуми Имоми Аъзам ин буд, ки масъалаҳои мазҳабашро дар байни шогирдонаш ба машварат мегузоштанд, ки он масъала дар байнашон як моҳ ва ё бештар радду бадал мешуд. Имом Абӯҳанифа (р) ҷавоб ва фикри шогирдҳояшро доир ба он масъала мешунид ва ниҳоятан фикри худашро низ дар байнашон матраҳ менамуданд, ки ҳамаи шогирдон бо як овоз он масъаларо дар баробари далели равшан, агар қабул мекарданд ва Имоми Аъзам розигии хешро баён мекарданд. Мо ошкор гуфта метавонем, ки мазҳаби Имоми Аъзам бо иттифоқу машварати олимон ва шогирдонаш пой ба арсаи вучуд гузоштааст ва ин мазҳаб танҳо фикр ва андеша ва истинботи Имом Абӯҳанифа нест. Вақте чунин бошад, пас ин мазҳаб ба пайравӣ кардан беҳтар ва росту савоб будани масъалаҳояш ба ҳақиқат наздиктар аст. (40, 57).

Саймарӣ дар китобаш аз Исҳоқ ибни Иброҳим ривоят мекунад, ки “Шогирдони Имом Абӯҳанифа дар истинботи масъалаҳо бо устодашон бисёр амиқ фурӯ мерафтанд ва он масъала баъди радду бадалҳои зиёде ҳалли худро пайдо мекард. Имом Абӯҳанифа мегуфтанд ҳалли ин масъаларо ба Офия ибни Язид пешниҳод кунед, то фикри худашро баён кунад. Агар вай дар он маҷлис ҳозир намебуд, Имом Абӯҳанифа мегуфтанд интизор шавед, то биёяд. Офия баъди ҳозир шуданаш агар ҳалли он масъаларо қабул мекард, Имом Абӯҳанифа (р) барои дар усули мазҳаб ворид гардонидани он масъала иҷозат медоданд. Ва агар розигӣ

намедод, Имоми Аъзам барои ворид гардонидани он масъала амр намекарданд” (28,60).

. Абӯлфазл Аҳмад ибни Алӣ ибни Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Ҳаҷари Асқалонӣ дар китоби «Таҳзиз-ут-Таҳзиз» мегӯяд: “Офия ибни Язид яке аз шогирдони вафодори Имом Абӯҳанифа (р) мебошад, ки аз Аъмаш ва Абӯлайло ва Ҳишом ибни Урва ва дигар донишмандони замонаш ҳадис чунин ривоят кардааст. Дар замони хилофати Ҳорунаррашид дар байнин аскарони ҳукумат вазифаи қозигиро ичро мекард. Рӯзе Офия ба назди Рашид даромад. Рашид атса зад, ҳамаи ҳозириин бо як садо ҷавоби атсаи Рашидро доданд, ба ҷуз Офия, ки ҳомӯш буд. Рашид пурсид, ҷаро шумо ҷавоби атсаи маро надодед? Офия дар ҷавоб гуфт: Ба хотире, ки шумо дар вақти атса задан Ҳудоро ҳамду сано нагуфтед. Рашидро аз ин ростӣ ва ҳозирҷавобии вай хушаш омада гуфт: Ту ин қадар нозубинӣ, ҳатман дар ин мақом сазовортарӣ. (28,61).

Имом Абӯҳанифа (р) дар баробари он ки тоҷир буданду барои зиндагии хеш ва фарзандонаш заҳмат мекашиданд, олим ҳам будану бар масоили рӯзмараи мардумаш ҷавоб мегуфтанд. Ҳар рӯза барояш лозим меомад, ки дар баробари масоили пешомада аз «Қуръон»у суннат ҷавоби он масоилро истинбот кунанд. Даррбаробари дигар масоилу мушкилоти рӯзгори хеш барои ҷомеаи мусалмонон шогирдони олиму доно ва муҷтаҳидони барумандеро ба мисли худаш тарбият намудаан, ки то ба имрӯз мусалмонони ҷаҳони ислом, чи аз мазҳабаш ва ҷӣ аз илму дониши худ ва шогирдонаш истифода бурда истодаанд.

II.4. Методикаи таълими рӯзгору осор ва андешаҳои шогирдони Имоми Аъзам (р)

Дар ин фасл тасмим гирифтем доир ба шогирдони бовафои Имом Абӯҳанифа, ки баъд аз марги устод мазҳаби ўро равнак доданду шеваи зиндагии пешвои мазҳаби таҳаммулгароро сармашқи зиндаги худ қарор додаанд, маълумот диҳем. Бояд зикр кард, ки дар шинохти мазҳаби Имом Абӯҳанифа донистани андешаҳои шогирдони ин бузургвор ҳатмист, зоро андешаҳои шогирдони Имоми Аъзам доир ба масоили гуногуни шариат идома ва комилкунандай мазҳаби ҳанафист. Аз сӯйи дигар, зиндагӣ ва рафтору амали ин шогирдон нисбат ба устоду муаллими худ метавонад идеал ё худ улгуи шогирдони мактаб донишкадаҳо бошад, агар омӯзгор ба таври бояду шояд ин масъаларо ба шогирдон таълим диҳад. Дар таълими мавзӯи мазкур омӯзгор метавонад аз чанд методи таълим истифода кунад. Агар ин мавзӯъ барои донишҷӯён таълим дода шавад, дар ибтидо усули лексия созгор аст, зоро ҳаҷми мавод хеле зиёд аст. Баъд аз баёни нуктаҳои асосии мавзӯъ омӯзгор бояд аз методи сухбат кор гирад, зоро моҳияти асосии методи сухбат он аст, ки шогирдон дар он фаъол бояд бошанд ва доир ба ҳар масъала андешаи худро озодона баён созанд. Суолҳои пешгузоштаи омӯзгор дар методи сухбат мавқеи асосиро қасб мекунад. Масъалагузорӣ доир ба мавзӯъ ҳам аз ҷониби омӯзгор ва ҳам шогирдон дар методи сухбат бояд дақиқу мушаххас бошад.

Яке аз шогирдони Имом Абӯҳанифа Абӯюсуф ном мардии камбағале буд, ки Имоми Аъзам ҳар моҳ сад динор барояш идрорпулӣ медод, то аз дарсхояш қафо намонад (45,97шл). Имом Абӯюсуф (р) Яъқуб ибни Иброҳим ибни Ҳабиби Ансорӣ, аз рӯи нараб араб буд ва дар соли 113 ҳичрӣ мутобиқ ба 731милодӣ ҷашн ба олами ҳастӣ кушода, дар соли 182 ҳичрӣ мутобиқ ба 798 милодӣ аз олам гузаштаанд. Яке аз шогирдони маҳбуби Имом Абӯҳанифа (р) ба шумор мерафт. Абӯюсуф (р)

дар оилаи бисёр фақиру нодор ба воя расида буд. Аз файзи сухбати Имом Абӯҳанифа ва ҷаҳду талоши худ дар ҷодаи илм ин ҷавонмарди камбағал дар илм ба мақоми баланд мерасад, ки аксари донишмандони замонаш, алалхусус Имом Абӯҳанифа ба ӯ баҳои баланд додаанд. То замоне, ки Имом Абӯҳанифа (р) дар қайди ҳаёт буд, Имом Абӯюсуф дар ҳалқаи дарси ӯ ҳозир мешуд, баъд аз вафоташ дар соли 166 ҳичрӣ дар замони хилофати Маҳдии Аббосӣ Имом Абӯюсуф (р) ба мақоми қозигӣ таъин карда шуд. Баъд аз Маҳдӣ Ҳодӣ низ дар замони хилофати худ Абӯюсуфро аз мақоми қозигӣ дур накард. Чун замони Ҳорунаррашид расид, аз салоҳияти фавқулоддаи Имом Абӯюсуф (р) хуб хабар дошт, ӯро ба мақоми қозијолқуззоти тамоми кишварҳои исломӣ таъйин намуд, ки то он замон ин мақом ба касе насиб нагашта буд. (143,379).

Имом Абӯюсуф (р) аввалин инсоне буд, ки доир ба фиқҳи ҳанафӣ китоб навишт. Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ шогирди дигари Имом Абӯҳанифа (р) мегӯяд: «Як дафъа Имом Абӯюсуф (р) бисёр маризи саҳт шуд, ки ҳатари ҷонӣ дошт. Имом Абӯҳанифа (р) ба аёдати ӯ рафтанд ва ҳангоме, ки берун омаданд, бо дӯстоне, ки бо ӯ ҳамроҳ буданд, гуфтанд: «Агар Ҳудо наҳоста ин шахс (Абӯюсуф) вафот кунад, бузургтарин олими дунё вафот карда бошад». (165,65). Имом Захабӣ (р) ному насabi Имом Абӯюсуф (р) ро чунин ёдовар шудааст: Имом Муҷтаҳид аллома муҳаддис қозијолқуззоти мусалмонҳо, Абӯюсуф Яъқуб ибни Иброҳим ибни Ҳабиб ибни Ҳубайш ибни Саъд ибни Буҷайр ибни Муовияи Анзории Кӯфӣ мебошад. Саъд ибни Буҷайр аз ҷумлаи саҳобагони Расули Ҳудо (с) ба шумор меравад ва ӯро Саъд ибни Ҳабтаҳ низ ном мебаранд, ки ин номи модари ӯст. Саъд ибни Буҷайр аз қабилаи Баҷалӣ ҳампаймонони мардуми Анзори Мадинаи Мунаввара будаанд дар қандани ҳандақ ва ҷангҳо бо коғирону мушрикон бо ҳамроҳии Расули Ҳудо (с) иштирок кардаанд. Яъқуб ибни Иброҳим ибни Ҳабиби Анзории Кӯфии Бағдодӣ ва кунияаш Абӯюсуф ҳамсuxbat ва шогирди Имом Абӯҳанифа (р) ва аввалин нафарест, ки мазҳаби устодаш

Имом Абұханифа(р)-ро дар гұшаву канори олам густариш дод, фақеҳу донишманд ва олиму алломаи даврон ва муҳаддиси замони хеш будаанд. Имом Абұюсуф (р) дар Құфа таваллуд шуда, дар ҳамон зодгоҳаш дар назди олимон талаби илм намуда, аз муҳаддисинни замонаш ҳадисҳои Пайғомбари гиромии Ислом (с) ва ривоятхоро ҳифз намуда, дониши хешро болотар бурдааст. Баъд аз он шогирдии Имом Абұханифа (р) ро ихтиёр намуда, дар назди ин олими Раббоній илми хешро мукаммал гардониданд ва дар Бағдод дар соли ҳукуматдории Маҳдій ва Ҳодій ва Рашид мақоми қозигій ва баъдан мақоми қозиғүззоти мусалмонхоро ба ухда доштанд. Аввалин нафаре буданд, ки ба ин мақом ноил шуданд ва ба қозиғүззоти мусалмонхо мушарраф гардиданд ва дар замони хилофати Ҳоруннарашид дунёи фониро видоъ гуфт. (165, 47).

Довуд ибни Рашид мегүяд: «Агар Имом Абұханифа (р) ба ғайр аз Абұюсуф шогирди дигаре ҳам намедошт, фахри ин шогирд то рұзи қиёмат ұро басанда буд». (89,15). Имом Абұюсуф (р) ҳабдақ сол дар назди Имом Абұханифа шогирдій кард. Дар ин муддат ягон рұз аз дарси Имом таъхир накарда буд, ба қуз рұзхой бемориаш. Ҳатто мавти фарзандаш низ ұро ба ин кор водор накард, яъне дар рұзи мавти писараш ҹанозаи ұро ба ҳамсояғону наздиконаш voguzor карда, худ ба дарси Имом Абұханифа (р) ҳозир шуд. (89, 9-17). Хатиби Бағдоди мегүяд: Абұюсуф аввалин шахсе аст, ки дар Ислом қозиғүззот номбурда шуд. (160, 242). Имом Абұюсуф (р) мефармояд: «Дар дунё беҳтарин маңылары ман ҳалқаи дарси Имом Абұханифа (р) буд». То замоне, ки Имом Абұханифа (р) дар қайди ҳаёт буд, Имом Абұюсуф дар ҳалқаи дарси ұ ҳозир мешуд, баъд аз вафоташ дар соли 166 ҳ, дар замони хилофати Маҳдии Аббоси Имом Абұюсуф (р) ба мақоми қозигій таъин карда шуд. Баъд аз Маҳдій Ҳодій низ дар замони хилофати худ Абұюсуф-ро аз мақоми қозигій дур накард.

Чун замони Ҳорунаррашид расид, аз салоҳияти фавқулоддаи Имом Абӯюсуф (р) хуб хабар дошт, ўро ба мақоми қозиолқуззоти тамоми кишварҳои исломӣ таин намуд, ки то он замон ин мақом ба касе насиб нагашта буд. (143, 379). Имом Абӯюсуф (р) аввалин инсоне буд, ки доири фиқҳи ҳанафӣ китоб навишт. Вай намунае аз ривоятҳои Имом Абӯҳанифа (р)-ро ҷамъоварӣ карда, номи онро «Осор» гузошта буд ва баъзе он ривоятҳоро Имом Муҳаммад (р) низ ҷамъоварӣ карда, ў низ номи китобашро «Осор» гузошта буд. Чунончӣ, Ибни Ҳаҷари Асқалонӣ (р) дар китоби «Таъчилилманфиат» гуфтааст: «Муснади Имом Абӯҳанифа (р) дастрони ҷамъоварии ў нест, он суханони Абӯҳанифа ҳастанд, ки Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ (р) дар китобаш «Осор» ҷамъашон карда аст. Ва қаблан ба ҳамин ном ривоятҳои дигаре аз Имом Абӯҳанифа (р)-ро Имом Абӯюсуф (р) тасниф намуда буд». Ҳочӣ Ҳалифа дар китоби «Кашфузунун» зикр намудааст, ки ихтилофҳо ва ҷамъ ва тартиби «Муснад»-и Имом Абӯҳанифа (р) ба понздаҳ ривоят мерасад, ки ин ривоятҳоро уламои бузурги ҳадис ривоят кардаанд ва дар сиҳатии он айб расонида намешавад. Қавитарини он ривоятҳо аз рӯи санад «Осор»-и Имом Абӯюсуф ва «Осор»-и Имом Муҳаммад (р) мебошад. (95,96).

Хонандай закии мо бояд бидонад, ки шогирон ҳуд дастрони устодони хешро мемонанд, агар китобе ва ё мақолаэро онҳо ба сӯйи устодашон нисбат доданд, ин нисбат ҳақиқат дорад, зоро шогирдони бовағов ҳама вақт аз қадру эътибори устодашон дасгирӣ карда эҳтиромашро ба ҷо меоранд. На ҳамчун баъзе шогирдони беодоб кореро ва ё рафттору гуфттореро анҷом медиҳанд, ки бар обрӯи устодашон иснод меоранд. Омӯзгор бояд ҳамин шеваро барои шогирдони фахмонда тавонад ва мисолҳоро аз хидмати ин ҷавонмардон барои шогирдонаш равшан созаду онҳоро барои пайравӣ намудани устод дар таълиму ахлоқи накӯ ва шеваи гуфттору рафткор ва муҳаббати байни шогирду устод таълим намояд.

Ү дар илми ҳадису тафсиру сияри Пайғомбари гиромии Ислом (с) ва таърихи араб бисёр олим ва доири масоил фикҳи беназире будаанд. (165, 47). Алӣ ибни Ҳармалаи Таймӣ аз Имом Абӯюсуф (р) ривоят мекунад, ки эшон фармуданд: «Ман дар ҳоле талаби илм менамудам, ки бисёр нодор ва камбағал будем, падарам бароям меғуфт: Писарам, поятро ба пои Абӯҳанифа дароз нақун, ӯ нонаш дар руған аст, мо бошем ноне намеёбем, ки бихӯрем. Имом Абӯҳанифа вақте инро шунид, ба ман сад дирҳам доду гуфт: Дарсро тарқ нақун, агар тамом шуд ин маблағ, маро огоҳ кун. Ба ҳамин тартиб ҳар моҳ маро сад дирҳам медоданд». (160, 200).

Имом Абӯҳанифа (р) аз рӯйи заковату зеҳни Имом Абӯюсуф ӯро бисёр дӯст медошт ва барои ҳосил кардани илм барояш заҳматҳои зиёде мекашид. Ҳатто ки дар илми тафсиру ҳадису таъриху сияр ба дараҷаи камол расиданд ва дар илми фикҳ дар роҳу равиш ва илми устодаш Имом Абӯҳанифа (р) расида буданд. Мо метавонем бигӯем, ки Имом Абӯюсуф як муҷтаҳиди замони хеш буданд, аммо аз рӯйи эҳтируму муҳаббати устодаш аз мазҳаби ӯ берун нашуданд ва то зинда буданд аз роҳу равиши устоди бузургвораш берун нарафтанд. Методикаи тарбияти шогирдон Имоми Аъзам ҳамин буд, ки ҷозибае доштанд шогирдону ҳамсӯҳбатонаш ҳаргиз аз вай ва роҳу равишаш чудо намешуданд. Омӯзгорони макотиби олий бояд ин шеваро аз худ карда, бо шогирдон тавре рафтору муомала намоянд, ки шогирд, то зиндааст он муомала инсонпарварии устодро аз ёд набарад. Барои омӯзгорон имрӯз зарураст, ки ин абармарди таъриҳро барои мардуми кишвар, хусусан ҷавонон муаррифӣ намоянд, то аз мазҳабу роҳу равишаш ба тарзи дуруст пайравӣ кунанд ва ба мазҳабҳои бегона дода нашаванд.

Имом Абӯюсуф (р) аз ҳалқаи илмии Имом Абӯҳанифа (р) хайри зиёде ба даст оварда, илми ҳадис ва усули дин ва илми фикҳро аз бар намуд. Аббос аз ибни Муъин ривоят мекунад, ки меғуфтанд: «Абӯюсуф (р) соҳиби ҳадис ва соҳиби Суннати Расули Акрам (с) мебошад». (124, 292).

Ибни Ҳиббон дар китоби «Суқот» мегўяд: «Имом Абўюсуф олим ва донишманди сиққа ва мультамадест». Имом Абўюсуф олим ва донишмандест, ки аз замони толибilm ва донишчў буданаш, то ба имрӯз олами Ислом аз файзу баракати илми вай баҳра гирифта истодааст. Имом Абўюсуф фақеҳ ва донишманде буд, ки дар арсаи зиндагӣ қадру манзалат ва меҳнатҳои устодашро қадрдонӣ намуду Худованд ба дараҷаи устоди ва қозијолқуззоти муслимин расонидаш. Ногуфта намонад, ки Имом Абўюсуф (р) дар илми ҳадис яке аз саромадагони замони худ ба шумор мерафт. Чунончи, Яхё ибни Муъин мегўяд: «Аз аҳли раъй касеро намедонам, ки аз Абўюсуф бештар ҳадис ёд дошта бошад» (149,67).

Имом Абўюсуф(р) дар истинботи масоил аз ҳадисҳои Пайғомбари гиромии Ислом ҷавдати раъй ва маҳорати хуби зеҳнӣ дошт. Чунончи, Башир ибни Валид (р) аз Имом Абўюсуф (р) ривоят меқунад, ки фармудаанд: Боре Аъмаш (р) маро дар мавриди масъалае суол кард, чун онро ҷавоб додам, гуфт: «Ин масъаларо аз кучо истинбот кардӣ?» Гуфтам: «Аз ҳамон ҳадисе, ки шумо ривоят кардед ва он ҳадисро хондам». Аъмаш (р) гуфт: Эй Яъкуб! Ман издивчи падару модаратро дар ёд дорам ва ин ҳадисро пеш аз валодати ту ривоят карда будам, аммо матлаби ин ҳадисро нав фаҳмидам”(...). Имом Абўюсуф (р) шогирдони зиёде низ тарбият намуда буд, ки баъзе аз онҳоро ёдовар мешавем: Имом Аҳмад ибни Ҳанбал, (р) Аҳмад ибни Муниъ, Асад ибни Фурот, (мудавини мазҳаби Имом Молик (р)), И smoил ибни Ҳаммод ибни Абўҳанифа, (р) Алии Мадинӣ,(р) Фузайл ибни Аёз, Имом Муҳаммад,(р) Вакиъ ибни Ҷарроҳ, Ҳишом ибни Абдулмалик, Абўлвалиди Таёсӣ,(р) Ҳилол ибни Яхё ибни Одам,(р) Яхё ибни Муъин(р) ва дигарон. Имом Абўюсуф (р) таснифоти зиёде дошт ва дар онҳо фикрҳои хеш ва фикрҳои устодаш Имом Абўҳанифа (р)-ро ҷамъ карда буд, ки баъзе аз онҳоро ёдовар мешавем: Машхуртарини китобҳои ў «Алхароч», «Аррад ало сияри авзоъӣ», «Ихтилофи Абиҳанифа ва Ибни Абилайло», «Осор», китоби «Салот», китоби

«Закот», китоби «Савм», китоби «Фароиз», китоби «Буюуъ», китоби «Худуд», китоби «Ваколат», китоби «Васоё», китоби «Сайд ва забоих», китоби «Facб ва Истибро», китоби «Ихтилофил амсор», китоби «Рад ало Молик ибни Анас», китоби «Чавомеъ» ва гайра. (149,68). Олимон ва донишмандоне, ки то ба имрӯз дар гүшаву канори олам аз эшон ном мебаранд ва аз мазҳабашон пайравӣ мекунанд, ба монанди Имом Аҳмади Ҳанбал ва Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ ва Бишр ибни Валид ва Яҳё ибни Муъин ва Алӣ ибни Ҷуъд ва Алӣ ибни Муслими Тусӣ ва Амр ибни Абӯамр ва Ибни Самоъа ва Ҳилоли Рай ва дигар олимон дар назди Имом Абӯюсуф (р) илм омӯхтаанду аз ў ҳадис ва илми фиқҳ ривоят кардаанд.

Ҳангоми баррасии мавзӯи “Методикаи таълими рӯзгор ва осори шогирдони Имоми Аъзам”, тавре ки дар ибтидо қайд кардем, муаллим метавонад илова бар методҳои лексия ва нақл аз методи сухбат истифода барад. Бино ба қавли методист С. Шербоев, “сухбат чун усули таълим аз нақли муаллим бо чунин хусусияташ фарқ мекунад, ки агар ҳангоми нақли муаллим хонандагон танҳо шунавандай фаъол бошанд, дар ҷараёни аз методи сухбат (суолу ҷавоб) ташкил намудани лаҳзаҳои дарс, аз ҷумла дар лаҳзаи баёни мавзӯи нав дар баробари муаллим хонандагон ҳам дар ҳалли ҳодисаҳои забон ширкат варзида, бо ҷавобҳои худ ва баъзан баёни фикрҳои мустақили худ саҳм мегузоранд” (166, 54). Ҳангоми корбурди методи сухбат ташкил кардани суолу ҷавоб, ки ба моҳияти мавзӯъ дахл дошта бошад, имкон фароҳам меоварад, ки масъалаҳо хубтар бехтар ҳал гарданд. Ҳангоми истифодаи методи сухбат омӯзгор бояд ба мазмун ва тартиби он диққат дихад. Ҳар як суоли пешниҳодшуда ҳадафоро дар дунбол дошта бошад ва шогирдонро ба андеша водорад. Аз ривоятҳое, ки дар бораи шогирдони Имом Абӯҳанифа овардаем, муаллим метавонад чандин суолҳо омода кунад.

Дар мавриди вафоти Имом Абӯюсуф Бишр ибни Валид мегӯяд: “Имом Абӯюсуф (р) рӯзи панҷшанбе панҷуми моҳи рабеъулаввал соли 182 ҳичрӣ аз олам гузаштанд” (40, 242.). Ривояти дигаре низ ҳаст, ки Имом Абӯюсуф (р) дар моҳи рабеъулахир дар синни 69 солагӣ аз олам даргузаштааст. Дар ривояти дигаре низ омадааст: Қозӣ Абӯюсуф (р) панҷуми моҳи рабеулаввал, рӯзи панҷшанбе дар вақти зуҳр соли 182 ҳ. аз олам даргузашт. Дар вақти ҷон ба ҷаҳонофарин супурдан ин алфозро ба забон меовард. «Бор Илоҳо! Ту медонӣ, ки ман ҳеч вақт қазовате хилофи воқеъ накардаам, ҳамеша қӯшиш мекардам, ки қазоватам мутобиқ бо китоби Ҳудо ва сунати Расул (с) бошад, ҳар гоҳ бо мушкилие мувохех мешудам, пайравӣ аз суханони Имом Абӯҳанифа (р) мекардам. То хое, ки дар мавриди Имом Абӯҳанифа (р) оғаҳӣ дорам аҳкоми шуморо хуб мефаҳмид ва амдан аз ҷодаи сироталмустаким берун намерафт». (40, 242). Вақте Имом Абӯюсуф аз олам гузаштанд ва ин ҳабар дар гӯшаву канор паҳн гардид, мардум ҳама аз ин ҳабар андуҳгин гашта рафик ва дӯсти ў Абӯяъқуби Ҳаримӣ вақте ин ҳабарро шунид, гуфт: «Имрӯз олим ва фақеҳи дунё фавт кард Ҳудованд раҳмат қунад Абӯюсуф ро ва ҷаннатулмаъворо қароргоҳаш бигардонад». (40, 243). Шогирди Имом Абӯюсуф Қозӣ Иброҳим ибни Ҷарроҳ мегӯяд: «Устодам Имом Абӯюсуф бемор буданд ва ман ба аёдаташ рафтам ва ў дар ҳолати беҳушӣ қарор дошт, лаҳзае дар наздаш нишастам, ки ба худ омаданд ва гуфтанд: Эй Иброҳим, масъалаэро аз ту бипурсам, ту дар ин масъала чӣ мегӯй? Гуфтам: Шумо дар ин ҳолат қарор доред. Гуфтанд: Боке надорад, дарс мегӯем, шояд ин дарс наҷоти мо гардад ва аз саҳтии рӯзи ҷазо моро наҷот диҳад. Баъд аз он бароям гуфт: Эй Иброҳим, рамии ҷимор кардан (шайтонро дар вақти ҳаҷ кардан санг задан) савора беҳтар аст ё пиёда? Гуфтам: Савора. Гуфт: Ҳато кардӣ. Гуфтам: Пиёда беҳтар аст. Боз гуфтанд, ки ҳато кардӣ. Гуфтам: Устод, Ҳудо аз шумо розӣ бошад, ҳақиқаташро шумо бигӯед чигуна аст? Имом Абӯюсуф фармуданд: Агар пас аз санг задан биистад ва дуо қунад, пас пиёда

санг задан беҳтар аст. Ва агар баъди санг задан барои дуо наистад, пас савора санг заданаш беҳтар аст. Имброҳим суханашро идома дода мегӯяд: ман чанд лаҳзае бо Имом Абӯюсуф нишастам ва аз ӯ рухсат гирифта баромадам то пеши дари баромадгоҳи хонааш нарасида будам, ки садои гиря баланд шуду Имом Абӯюсуф ба малакути аъло пайвастанд». (30,15).

Имом Абӯюсуф (р) сарватманди бузурге буд, ӯ сарват ва дорояшро дар роғи Худо сарф мекард, ҳангоми вафот васият карда буд, ки чаҳор ҳазор дирҳам байнӣ мустамандони Макка, Мадина, Кӯфа ва Баидод тақсим қунанд. (143, 280). Имом Абӯюсуф (р) дар Бағдод вафот карданд ва дар гӯристони ба номи Қурайш дар шаҳри Козимия дар паҳлую Имом Мӯсои Козим (р) ва писараши Имом Муҳаммади Ҷаввод (р) ба хок супорида шуд. (30,25).

Хушо ба ҳоли он касе, ки аз зиндагӣ ва рафтани ин абармардони дин аз ин олами бевафову пуршурӯфутур ибрате бигиранд ва дар зиндагии хеш кореро ба анҷом бирасонад, ки пас аз рафтанаш аз ӯ низ ба некӣ ёдс қунанд. Оре, омӯзгор бояд ин методу роҳу равиши шогирд тарбият карданро аз эмоми мазҳабаш омузаду шогирдонро таълим намояд, то шогирдон дар арсаи зиндагӣ донишманди хубу қадр шинос ба воя бирасанд, ин тарзу услугуб имрӯз барои ҷомеаи мо бисёр муҳиму зарур аст.

Шогирди дигари Имом Абӯҳанифа Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ мебошад. Муҳаммад ибни Ҳасани ибни Фарқади Шайбонӣ шогирди Имоми Аъзам Абӯҳанифаи Нуъмон (р) паҳн қунандаи мазҳаби устодаш, ки ба фақеҳи Ироқ ва шогирди Имом Абӯҳанифаи Нуъмон лақаб гирифта буд, баъд аз Имом Абӯюсуф нафари дувумине буд, ки дар интишори мазҳаби Имоми Аъзам саҳми бо сазое гузоштааст. Баъзе таърихнигорон мегӯянд, ки ному насабаш Муҳаммад ибни Ҳасан ибни Убайдуллоҳ ибни Марвон аст.

Падару модараш аз ахли Ҳурusto (номи деҳаи машҳурест дар Димишқ) будаанд. Дар охири салтанати Умавиҳо падару модари вай ба Ироқ кӯч баста амаданд ва Имом Муҳаммад дар соли 132ҳичрӣ дар Восит (номи шаҳрест дар Ироқ байни Кӯфа ва Басра ҷойгир шудааст) ҷашм ба олами ҳастӣ қушодаанд.

Сипас волидайнаш ӯро ба Кӯфа оварданд ва дар ҳамин шаҳри пурталотуми илму дониши Имом Муҳаммад нашъунамо ёфта, бо сӯҳбату ҳамнишинии олимони Кӯфа ба воя расиданд. Каме дар назди Имом Абӯҳанифа ва пасон дар назди Имом Абӯюсуф дар илми фикҳ бар камол расиданд. Ибни Саъид мегӯяд: Асли Имом Муҳаммад Ҷазарӣ (дар Ироқ дар ҷазираи Ибни Умар шаҳрест дар болои Мусил, ки дар масофаи сешабона рӯза роҳ рустоҳҳо ва ё деҳаҳое ҳастанд бисёр сабзу хуррам, сокинони он деҳаҳоро ҷазарӣ мегӯянд)) мебошад, падару модараш дар шаҳри Шом сукунат мекарданد, дар соли 132ҳичрӣ Муҳаммад таваллуд шуданд. Падару модар фарзандашонро бардошта ба Ироқ омаданд, дар натиҷаи таълим Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ Бағдодро барои сукунат ихтиёر намуданд. (163,366).

Имом Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ (р) дар назди Имом Абӯҳанифа ва Мисъар ибни Кидом ва Молик ибни Миғвал ва Амр ибни Зарри Ҳамадонӣ ва Суфёни Саврӣ ва Авзоъӣ ва Молик ибни Анас илм омухтаву илми фикҳу ҳадис ва шеъру сарфу нахв ҳамаро аз бар кардааст. Вай дар Кӯфа нашъунамо ёфта ҳамагӣ чаҳор сол дар назди Имом Абӯҳанифа таълим гирифтаасту бас. Имом Абӯҳанифа аз олам даргузаштанд, дар он вақт Имом Муҳаммад ҳаждаҳ сол доштанд ва боқии илми Имом Абӯҳанифаро дар назди Имом Абӯюсуф омӯхтанд. Қайд кардан ба маврид аст, ки Имом Муҳаммад иловатан дар назди Суфёни Саврӣ ва Авзоъӣ тадрис намудааст ва ба Мадинаи мунаvvara сафар намуда, муддатеро дар назди Имом Молик ба ҳайси шогирд гузаронидааст. (82, 55-56).

Хатиби Бағдодің дар «Таърихи Бағдод» Мегұяд: «Имом Мұхаммад дар күфа нашұнамо ёфта, дар назди Имом Абұханифа ва Мисъар ибни Кидом ва Сүфёни Саврі ва Абұамри Авзөйі ва Абұюсуфи қозың таълими илм кардааст. Сипас ба Мадинаи мунаvvара сафар карда, дар назди Имом Молик ибни Анас (р) китоби вай «Муваталь»-ро хифз намуда, шархе низ дар болой он китоб навиштаанд, ки имрұз ҳам дар байни уламо маъруфу машхур аст. Имом Мұхаммад дар назди Имом Молик ҳадисхой зиёдеро хифз намудаву бо кулвори ҳадисхой гұхарбори Расули Худо (с) ба зодгоҳаш Ироқ баргашта, мәрдуми кишварашро аз файзи он ҳадисхой шунидааш баҳравар гардонид, ки бештари олимон ба назди вай рафта он ҳадисхоро мешуниданд. (160,172).

Шевааи тадриси Имом Абұханифа (р) дар бораи шогирдон ҳамин буд, ки бояд шогирд ҳамеша дар такопуйи илм буда, дигаронро низ аз файзи илми худ баҳравар гардонад. Шогирдон ин шеваро аз устодашон хуб омұхта буданд ва ҳамеша мекүшидан бо ин корашон рұхы устодашонро шод гардонанд. Омұзгор бояд дар ин бора бо шогирдон сұхбати васеъе дошта бошад ва бо мисолхо шогирдонро дар рұхияи инсонпарварй ва мұхаббати ватандұстиву озодандешій тарбият намояд, зеро ҳарчанд шогирдон донову зирак бошанд ҳамонқадар ба донишмандиву зираки устодашон баҳои баланд дода мешавад. Имом Мұхаммад низ дар тарбияти шогирдон ба монанді устодаш Имолм Абұханифа (р) мувафақ гардида шогирдони зиёде барои чомеаи мусалмонон таҳвил додааст.

Мұхаммад ибни Ҳасани Шайбонің мегұяд: «Аз падарам ба ман сій ҳазор дирхам мерос расида буд, ки понзақ ҳазорашро дар ҳосил кардани илми шеъру нахв сарф кардам ва понздақ ҳазори дигарашро барои ҳосил намудани илми фикху ҳадис масраф намудаам». (160,173). Яхё ибни Мұған дар назди вай китоби «Чомеъ-ус-Сагир»-ро навиштаанд. Баъд аз олам гузаштани Имом Абұюсуф раёсати илми фикхій мазҳаби ҳанафій дар Имом Мұхаммад ибни Ҳасани Шайбонің интиҳо меёбад, ки чунончи,

баён кардем, дар назди вай олимони зиёде таълим гирифтау таснифоти нодиреро болои коғаз овардаанд. Вай мегӯяд: «Се сол ва ё бештар дар назди Имом Молик таълим гирифтам, ки ҳосили он бештар аз ҳафсад ҳадиси Расули Худо (с) буд». (160,175). Имом Муҳаммадро олимони замонаш ба донишмандтарини олам васф менамуданд. (82, 50). Имом Шофеъӣ мегӯяд: «Ман на олимтар ва на донотар ба китоби Худо (Куръон) ва суннати Мустафо (с) аз Имом Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ надидаам. Агар бигӯям Куръон ба забони Муҳаммад ибни Ҳасан нозил шудааст, аз рӯйи фасоҳату балогаташ ҳаройина ҳақ дорам». (160, 176). Ҷойи дигаре низ Имом Шофеъӣ мегӯяд: «Ман мардеро надидаам, ки ба ҳарому ҳалол ва иллатҳои носиху мансух аз Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ донотар бошад». (41,123). Бувайтӣ аз Шофеъӣ ривоят меқунад, ки мегуфт: «Худованд маро дар ҳосил кардани илм ба ду мард ёриям кард, дар илми ҳадис ба Суфён ибни Уяйна ва дар илми фиқҳ ба Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ» (63, 527). Аз Дайламӣ ривоят карда шудааст, ки Имом Шофеъӣ (р) мефармуданд:«Бо Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ даҳ сол ҳамнишинӣ кардам, аз вай бори як уштур илм ҷамъоварӣ намудам. Агар вай моро ба қадри ақлу заковати хеш он илмҳоро мефаҳмонид, ҳаргиз мо чизеро намефаҳмиDEM, лекин Муҳаммад ибни Ҳасан бо мо ба қадри ақлу дироятамон сұхбат мекард». (63,528). Ҷойи дигаре низ Имом Шофеъӣ мефармояд: «Агар мардум бо инсоғ қазоват кунанд ҳар ойина медонанд, ки мисли Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ фақеху донишмандеро во нахурдаанд. Ман ҳаргиз бо марде нанишастаам, ки аз вай фақеҳтар бошад ва ё масъалаero ба монанди ӯ нозукона баён карда бошад. Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ фиқҳро ончунон бо далелҳову фасоҳату балоғат баён менамуданд, ки олимону донишмандон аз ин очиз буданд». (Ахбори Абӯҳанифа ва асҳобуҳу). С. 124.) Имом Шофеъӣ ҷойи дигаре низ мегӯяд: «Барои фаҳмидани китоби Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ шаст динор садақа додам, сипас бо тадбир онро хондам, дар баробари ҳар як масъала як ҳадиси Пайғомбари гиромии Ислом (с) –ро ниҳодам». (165, 51).

Бояд зикр кард, ки дар муайян кардани шахсияти ин ё он суханвар ва ё донишманди илм гуфтаҳои донишмандон ва ё суханварони мусири ў аҳаммияти бузург дорад. Мо нақлу ривоятҳоро дар бораи шогирдони Имом Абӯҳанифа ҳар чи бештар овардем, т о омӯзгорон ҳангоми барраси кардани мақоми шогирдони Имом ва нақши онҳо дар густариши мазҳаби ҳанафӣ аз онҳо истифода баранд. Агар омӯзгорон ин маводро ба мавқеъ дар дарс истифода баранд, ин ривоятҳо ба сифати маводи иловагӣ дар кушодани шахсияти Имоми Аъзам ва шогирдони ў хидмат карда метавонад. Имом Аҳмади Ҳанбал (р) мегӯяд: «Дар ҳар масъалае се нафар иттифоқ карда бошанд мухолифати сухани онҳо ҷое пайдо карда наметавонад. Гуфта шуд. Онҳо киёнанд? Гуфт: Абӯҳанифа ва Абӯюсуфу Муҳаммад ибни Ҳасан. Абӯҳанифа олимтарини мардум аст дар масоили қиёсӣ ва Абӯюсуф донотарини олимон аст ба осори саҳобагони Пайғомбари гиромии Ислом (с) ва Муҳаммад ибни Ҳасан донотарини илми лугати арабист». (39,204). Иброҳими Ҳарбӣ мегӯяд: «Аз Имом Аҳмади Ҳанбал (р) пурсидам. Ин масъалаҳои нозукро аз кучо пайдо намудӣ? Гуфт: Аз китобҳои Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ». (160, 177). Баъзе шогирдони Имом Муҳаммад (р) ривоят мекунанд, вай дар ҳар шаб сяеки Қурнъон тиловат карданро барои худ муқарар карда буд. Ва аз вай ҳикоят мекунанд, ки: Заковати олий ва ақли расову бузургии том ва тиловати Қуръонро доро буданд. (82,. 59).

Кисоӣ олиму донишманди илми сарфу наҳви арабӣ ва Имом Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ бо ҳамроҳии Ҳорунаррашид ба сӯйи Рай сафар карда, дар як рӯз ҳарду аз олам дар гузаштанд. Ҳорунаррашид бо таассуф гуфтан: «Имрӯз ҳам илми фикҳ ва ҳам илми наҳвро якҷоя дафн кардем». (160, 182). Имом Муҳаммад дар баробари он, ки шогирдонро тарбият намуда ба саволҳои рӯзмарраи атрофиёнаш посух медод, китобҳоеро низ доири мазҳаби устодаш Имом Абӯҳанифа (р) тасниф намудааст. Дар китобҳои мазҳаби ҳанафӣ бисёр ба ҷашм меҳурад, ки аз «Зоҳир-ур-ривоят» нақл мекунанд, барои хонандай азиз

лозим аст, ки бидонад маънои ин қалимот чист ва чӣ чизҳоро дар бар мегирад. Ибни Обидини Шомӣ дар рисолааш, ки «Уқуду расм-ил-муфтӣ» номи ин китобҳоро дар силки назм даровардаву нигоштааст:

Ва кутубу Зоҳир-ур-Ривоят атат ситан,

Ва бил усули айзан суммият.

Саннафаҳо Муҳаммад-уш-Шайбонӣ,

Ҳаррара фиҳо мазҳаб-ан-Нуъмонӣ.

Ал-Ҷомеъ-ус-Сагир вал-Кабир,

Вас-Сияр-ул-Кабир вас-Сагир.

Сумма Зиёдот маъал-Мабсут,

Ва тавотарат би суннат-ил-Мазбут.

Казо лаҳу масоил-ун-Наводир,

Иснодухо фил кутуби ғайру зоҳир.

Ва баъдаҳо масоил-ун-навозил,

Ҳарраҷаҳал ашёҳу бид-Далоил.

(10,69)

(Тарҷума: Китобҳои «Зоҳир-ур- ривоят» шаш ададанд, онҳоро китобҳои усул, низ ном мебаранд. Тасниф намудааст онҳоро Муҳаммади Шайбонӣ, таҳрир намудааст дар онҳо мазҳаби Нуъмонӣ. Ҷомеъ-ус-Сагиру Кабир ва ҳам Сияри кабиру сагир. Баъд аз он Зиёдоту Мабсут, Мутавотир омадааст санад бо суннати Расул. Инчунин барои уст

масоили наводир, санадҳои масоил дар ин китоб ғайри зоҳир. Баъди ин ҳама масоили навозил, таҳричи машоих аст бо далоил)

Баъди ин назм **Ибни Обидини Шомӣ** мегӯяд: «Масъалаҳои мазҳаби ҳанафӣ бар се табақа қарор доранд. Моро лозим аст, ки перомуни ин се табақа маълумот диҳем, то омӯзгорон аз моҳияти онҳо боҳабар шаванд.

Табақаи аввал: Масъалаҳои усулро онҳоро зоҳир-ур-ривоят низ мегӯянд. Дар ин китобҳо масъалаҳое ҷойгир шудааст, ки соҳибони мазҳаб Абӯҳанифа ва Абӯюсуф ва Муҳаммад ибни Ҳасан ривоят кардаанд, ки инҳоро уламои салоса низ мегӯянд. Гоҳҳо ба ин се нафар Имом Зуфар ва Ҳасан ибни Зиёд ва дигар олимоне, ки дар назди Имом Абӯҳанифа шогирди кардаандро низ шомил меқунанд, лекин ғолибан дар китобҳои “Зоҳир-ур-ривоят” суханони ин се нафар ва ё сухани яке аз ин се нафар дарҷ гардидааст. Масъалаҳоеро, ки зоҳир-ур-ривоят ва ё усул меноманд, он масъалаҳое ҳастанд, ки дар китобҳои навиштаи Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ ҷойгир шудаанд, ба монанди: «Ал-Мабсут», «Аз-Зиёдот», «Ас-Сияр-ил-кабир», «Ас-Сияр-ис-сағир», «Ал-Ҷомеъ-ул-кабир», «Ал-Ҷомеъ-ус-сағир». Ин китобҳоро ба он хотир Зоҳир-ур-ривоят ном ниҳодаанд, ки аз Муҳаммад ибни Ҳасан ба ривоятҳои сиққа ривоят шудаанд, он ривоятҳо ё мутавотира ва машхура мебошанд.

Табақаи дувум: Масъалаҳои наводир, масъалаҳоеро мегӯянд, ки он масъалаҳо низ аз соҳибони мазҳаб ривоят карда шудааст, лекин на дар китобҳои зикр гардида, балки дар китобҳои дигари Муҳаммад ибни Ҳасан ривоят шудаанд, ба монанди «Кайсониёт» ва «Ҳоруниёт» ва «Ҷурҷониёт» ва «Руқиёт». Ин китобҳоро ба он хотир ғайри «Зоҳир-ур-ривоёт» мегӯянд, ки аз Имом Муҳаммад(р) ба ривояти сиққа ва собиту устувор масъалаҳояш дарҷ нагардидаанд, чунончи дар китобҳои табақаи аввал зикр шуда буданд. Масъалаҳои наводир ривоятҳоеро мегӯянд, ки дар ғайри китобҳои Имом Муҳаммад омада бошанд, ба

монанди, китоби Ҳасан ибни Зиёд «Ал-Мұчаррәд» ва ё масъалахое, ки дар китоби Имом Абӯюсуф «Ал-Омөлій» ривоят шудаанд. Ё ривоятҳои муфрада, ки аз ривоятҳои Ибни Самаъа ва Муъалло ибни Мансур ва дигар масъалаҳои муъайянае, ки ба мо расидаанд.

Табақаи сеюм: «Ал-Фатово» ва «Ал-воқеъот» дар ин китобҳо масъалахое дарч гардидаанд, ки мұчтаҳидин онҳоро истинбот кардаанд ва ҳамчунин масъалахое дарч гардидаанд, ки уламои мутааххирин суол карда шудаанду он масъаларо аз ҷавоби мұчтаҳидин ва уламои мутақаддимин, ки онҳо шогирдони Абӯюсуф ва Мұхаммад ва шогирдони ин ду пайдо карда натавонистанд ва худ ҷавоб гуфтаанд. Ин гуна масъалаҳо хело зиёданд ва мо метавонем онҳоро аз китобҳои таърих ва ё китобҳои табақаҳои олимони мазҳаб пайдо кунем». (10, 70).

Агар чудогона номҳои китобҳои навиштаи Имом Мұхаммад ибни Ҳасани Шайбониро ёдовар шавем вай китобҳои зиёдеро ба риштаи таҳрир дароварда аст ва мадори (далоил) фиқҳи ҳанафӣ ба китобҳои ў мебошад. Бархе аз китобҳояш чунончи, дар боло низ зикр кардем, ба шарҳи зайл аст: «Мабсүт», «Ҷоме-ус-Сағир», «Ҷоме-ул-Қабир», «Зиёдот», китоби «Ал-Хүҷҷат ало аҳлил Мадина», «Сияри сағир», «Сияри қабир», «Ҳоруниёт», «Руқиёт», «Ҷурҷониёт», «Муватта», китоби «Осор», «Ақоиди Шайбония», «Қасидаи Алфия», китоби «Асл фил фуруъ», китоби «Икроҳ», китоби «Ҳаҷ», китоби «Ҳиял» ва ғайра. (8,23).

Қайд кардан ба маврид аст, ки баъд аз олам гузаштани қозиолқуззот, Имом Абӯюсуф (р) Ҳорунаррашид Имом Мұхаммадро ба ҷои вай таъин намудаанд ва ўро низ бисёр дўст медоштанд. Мо метавонем бигӯем, ки шеваи таълимии Имом Абӯҳанифа (р) бисёр моҳирона роҳандозӣ карда шудааст ва бо ин тарзу услуб шогирдонеро тарбият карда ба воя расониданд, ки ҳар касе агар мунсифона бо онҳо менишаст ва масъалаҳояшро барояшон матраҳ мекард, роҳ надошт, ки ҷавоби он масъалаҳоро қабул накунад ва ё онҳоро дўст надорад. Имом Абӯюсуф ва Имом Мұхаммад гули сари сабати он шогирдон буданд ва

ҳамчунин ҳоким ва халифаи замон Ҳорунаррашид низ аз файзи ҳамнишини бо ин ду олим аз худ номи хайре дар таърихи замона дарҷ гардонидааст, ки ҳар касе аз Имом Абӯюсуф ва ё Имом Мұхаммад ёд кунад, ҳатман нохудогоҳ ба суроғи Ҳорунаррашид хоҳад рафт. Ҷī ҳуш гуфтаанд, ки:

Сұхбати марди Ҳудо мардат кунад,
Сұхбати ҳар носазо сәрдат кунад. (72,44).

Абулҳасан Алī ибни Ҳамзаи Кисоии Наҳвī ва Мұхаммад ибни Ҳасани Шайбонии фақеҳ ва шогирди Имом Абӯҳанифа (р) дар як рұз ва дар соли 198x аз олам гузаштанд ва дар ҳамончо дағні карда шудаанд. (59,162).

Шогирди дигари Имом Абӯҳанифа Нұғын ибни Собит Имом Зуфар (р) мебошад, ки дар равнақи мазҳаби ҳанафī хзидмати босазо кардааст. Бо саҳеҳтарин гуфтахо Зуфар ибни Ҳузайл дар Ироқ соли 110 ҳичрī мутобиқ ба 728 мелодī чашм ба олами ҳастī қүшодааст. Дар бораи макони таваллуди вай таърихнигорон чизи аниқе нагуфтаанд. Баъзе аз қуяндагони таърих мегүяңд: макони таваллуди Имом Зуфар (р) Құфа будааст. (8,33).

Имом Зуфар дар асл арабитабор буда, падари ў Ҳузайл ибни Қайсро ба бани Анбари қабилаи Тамим нисбат медиҳанд, ки ин қабила дар фасоҳату балоғат машхури оғоқ гашта буд. Зуфар калимаи араби буда, маънои шүцөй ва қавонмарди бо қуду қарамро дарбар мегирад. Таърихнигорон силсилаи ақдоди Имом Зуфр (р)-ро чунин баён кардаанд: Зуфар ибни Ҳузайл ибни Қайс ибни Салим ибни Қайс ибни Мукмал ибни Зухл ибни Зуайб ибни Ҷазима ибни Амр ибни Ҳанчур ибни Ҷундаб ибни Анбар ибни Амр ибни Тамим ибни Мурра ибни Адбин ибни Амр ибни Иләс ибни Музар ибни Назор ибни Маъд ибни Аднон. Қайд кардан ба маврид аст, ки силсилаи ақдоди Имом Зуфар дар Иләс ибни Назор алакай ба Пайғомбари гиромии Ислом (с) мерасад. (63, 67).

Мо метавонем бигүем, ки аслу насаби ин марди начиб бо Расули Худо (с) риштапайвандии ачдодӣ дорад ва аз ҳамин силсилаи поку мутаҳҳар сарчашма мегирад. Падару бобои Имом Зуфар айши фарохе дошта, зиндагии бошаҳоматеро пуштисар мекарданд аз ҳамин лиҳоз Зуфар аз хурди барои таҳсили илм намудан ҳеч мушкилие садди роҳаш шуда наметавонист. Вай дар хурдсолӣ Қуръонро аз бар кардаву дар қироат кардан забонаш рост гашта буд. Имом Зуфар аз ҳамон хурдӣ ба таълими ҳадисҳои Пайғомбари гиромии Ислом (с) рағбати хоссае дошта, ҳалқаи дарсии муҳаддисини замонашро бисёр дӯст медоштанд. Имом Зуфар (р) дар ибтидои таҳсил барои худ мактаби муҳаддиси машҳури Кӯфа Сулаймон ибни Мехрон, ки дар байни муҳаддисин ва ё таърихнигорон ба Аъмаш маъруф аст, ихтиёр намуда, вайро устоди аввалини худ интиҳоб карда буд. Ҳамзамон аз илми Яҳё ибни Саъиди Анзорӣ ва Саъид ибни Аруба ва И smoил ибни Абӯҳолид ва Муҳаммад ибни Исҳоқ ва Аюби Саҳтёнӣ низ баҳравар гаштанд. Имом Зуфар бо ҳамнишинии ин олимону донишмандони бузурги Кӯфа ва бо ҳосил кардани илму дирояташон қадам ба қадам пешмерафт ва оҳиста оҳиста ба синни балогат мерасид.

Дар соли 126 ҳичрӣ мутобиқ ба 744 милодӣ Валид ибни Язид падари Имом Зуфарро волии Исфаҳон таин намуд, ки синни Имом Зуфар ба шонздаҳ мерасид. Вай бо ҳамроҳии падараш ба Исфаҳон сафар карда, аз илми олимони машҳури ин сарзамин низ баҳравар гардид. Агарчанде вилояти падараш дар Исфаҳон дер давом накарда бошад ҳам, Имом Зуфар дар илми ҳадис баркамол расида буду овозаи илму донишаш дар гушаву канор паҳн гардида буд. Вақто толибилимну донишҷӯён аз илму маърифат ва дирояти вай шуниданд, ҳама аз гӯшаву атроф ба назди вай барои шунидани илму таълим гирифтани ҳадисҳои Пайғомбари гиромии Ислом (с) рӯй меоварданд. Аз ҷумлаи машҳуртарини онҳо Абӯнаими Исфаҳонӣ ва Ҳасон ибни Иброҳим ва Аксим ибни Муҳаммад барои Имом Зуфар ҳамин шараф басандааст, ки Абдуллоҳи Муборак ҳофизи ҳадисҳои Пайғомбари Худо (с) ва Вакеъ

ибни Чарроҳ фақех ва донишманди уммат ва Холид ибни Ҳорис аз ҷумлаи шогирдон ва ҳамнишинони ҳалқаи дарсии вай ҳисобида мешаванд. (63, 67).

Имом Зуфар (р) олим ва донишманди хуби илмҳои ҳадис ва бохабар аз илми ҷарҳу таъдил ва носиху мансух буданд. Абӯнаим мегӯяд: «Вақте ҳадисҳои ҳифзкардаамро ба Имом Зуфар пешкаш мекардам, мегуфт: Инаш саҳеҳ асту инаш заиф, инаш носих асту инаш мансух, ки бо ин амал карда намешавад». (31, 88). Абӯнаим бо ин суханаш гуфтанист, ки Имом Зуфар дар донистани илми ҳадис бисёр моҳир буданд, ҳатто шуҳиомез барои Абӯнаим мегуфтанд: «Ҳадисҳои ҳифзкардаатро биёر, то ғалберашон кунам, яъне саҳеҳашро аз заиф носихашро аз мансух чудо кунам».

Мо сароҳатан гуфта метавонем, ки дар байнин шогирдони Имом Абӯҳанифа (р) олиме аз ҳар фан ва ё ҳар навъи илм пайдо кардан мумкин аст. Яке фақех буду дигаре муҳаддис ва савумин донандай нозукиҳои илми ҳадис ва ҷаҳорумин шайху муттақиву парҳезкор. Имом Абӯҳанифа (р) дар ҳалқаи ҳамин олимону донишмандони замонаш, ки дар назди вай сабақ меомӯҳтанд, мазҳабашро ташкил намудаву таҳвили ҷомеаи башарӣ намудааст. Агар дар масъалае ва ҳадисе ҳато мекарданд, ҳатман ин бузургмардон ўро ба роҳи савоб меоварданд. Дар ҳоле ки ҳама дар навбати худ олим ва донишманде дар ғанҳои илм будаанд ва метавонистанд мустақилона мазҳабе ташкил кунанд, аммо ба хотири эҳтироми устодашон аз мазҳаби вай берун набаромаданд ва мазҳабе ҳам ташкил нанамуданд. Донишҷӯён ва мусалмонони кишвар бояд хуб дарк кунанд, ки мазҳабҳои аҳли суннати вал ҷамоат, ҳусусан мазҳаби Имоми Аъзам (р) содда ва осон ба даст наёмадааст ва дар масъалаҳи рӯзмарраи мардум бисёр дақиқу нозук фикри хешро баён кардааст. Мо, мусалмонони кишвари Тоҷикистон барои иттифоқу ҳамbastагiro ҳифз намудан ва барои аз ҳиллаву найранги бегонагон огоҳ шудан ин мазҳабро бо дандонҳои

курсии худ мустаҳкам бидорем, то ҳамчуноне ки гузаштагони мо мувваффак гашта буданд мо низ мувваффак бигардем.

Имом Зуфар вақте ба Ироқ баргаштанд худро дар амвочи баҳри пурталотуми илм ёфтанд ва дар маҷлисҳои уламо давр мезаданд ва аз илмашон баҳравар мешуданд. Ва ниҳоятан расидан ба маҷлиси Имом Абӯҳанифа ва дарк намуданд, ки дар Ироқ раёсати илми фикҳ ба Имом Абӯҳанифа интиҳо меёбад, ба ҳамин хотир сухбат ва маҷлиси вайро ихтиёр намуданд. Ахлоқу фасоҳат ва баёни Имом Абӯҳанифа вайро чунон шефта гардонида буданд, ки агарче вай муҳаддис буд, аз муҳаббати устодаш майлу рағбаташ ба фикҳ бештар гардид ва ин илмро ба пуррагӣ аз устодаш омӯҳт ва то ба имрӯз машҳури чаҳони Ислом гардидааст. Имом Абӯчаъфари Таҳовӣ сабаби пайвастани Имом Зуфарро бо шогирдони Имом Абӯҳанифа (р) чунин қисса мекунад: «Дар байни шогирдон ва ҳамнишинони Имом Зуфар масъалае пайдо гардид, ки ҳамагӣ аз ҷавоби он очиз монданд. Вақте Имом Зуфар ба хотири ҷавоб гирифтанд ба он масъала ба назди Имом Абӯҳанифа омаданд, Имом Абӯҳанифа он масъаларо бо далелҳои возеху равshan баён фармуданд, ки Имом Зуфар аз ин ҷавобу фасоҳату баёни Имом Абӯҳанифа дар ҳайрат монданд. Вақте Имом Зуфар бо ҳамин ҳайратзадагӣ мехостанд аз назди Имом Абӯҳанифа (р) бираవанд вай ба Зуфар як суоле доданд, ки ӯ дар ҷавоби ин ҳам очиз монданд. Имом Абӯҳанифа ҷавоби ин масаларо низ бо далелҳои равshan барои Имом Зуфар гуфтанд, ки Имом Абӯҳанифа бо ҷавоб гуфтани ду масъала қалбу ҳастӣ ва худи Имом Зуфарро ба қавле сайд намуданд. Имом Зуфар аз ҳамон сухбати аввал Имом Абӯҳанифаро дӯст доштанд. Ҳангоме ба назди шогирдону ҳамнишинони хеш баргаштанд ва ҷавоби он масъаларо барояшон гуфтанд, ҳама дар ҳайрат монда ,пурсиданд, ки ҷавоби ин масъаларо аз кучо пайдо кардӣ? Гуфт: Аз Имом Абӯҳанифа, боз тааҷҷуби онҳо дучанд шуд. Имом Зуфар он масъалаеро, ки Имом Абӯҳанифа аз вай пурсиду вай дар ҷавобаш очиз омада буд, барои ҳозирин гуфтанд, ки инҳо низ дар ҷавоб гуфтанд дар монданд. Имом

Зуфар چавоби он масъаларо низ бо далелҳои равшан баён фармуданд. Онҳо дубора пурсиданд ин масъаро аз кучо пайдо кардӣ? Гуфт: Аз Имом Абӯҳанифа. Ҳама ба илму фақоҳат ва дирояти Имом Абӯҳанифа аҳсан мегуфтанд. Аз ҳамон рӯз сар карда Имом Зуфар маҷлису маҳфили Имом Абӯҳанифаро барои худ лозим гирифтанд, ки ин муҳаббати Имом Зуфарро бо устодаш рӯз ба рӯз бештару бештар мегардонид. а ҳамин тартиб Имом Зуфар дар назди Имоми Аъзам (р) бист сол таълим гирифтанд, то ба дараҷаи камол расиданд ва илми фикҳро барои худ лозим донистанд. Ҳуди вай мегӯянд: Ман дар зиндагӣ аз Имом Абӯҳанифа ҳайрҳоҳтар қасеро надидам». (76,184)

Қайд кардан ба маврид аст, ки Имом Зуфар дар тадвину ташкили мазҳаб аз ибтидо бо устодаш Имоми Аъзам (р) шарик буданд. Ман мегӯям: Бо ин илму дироят ва ҳифзи ҳадисҳои Пайғомбари гиромии Ислом Имом Зуфар дар ҷавоби фақат як масъала инқадар тааҷҷуб карданд ва сухбати Имоми Аъзамро барои худ лозим гирифтанд, пас агар дар ҷавоби ҳама ин масалаҳои мазҳаб мо тааҷҷуб намекунем ин аз рӯйи бесаводи ва нодонии мост. Алҳазар аз мардуми ҷоҳилу нодон.

**Зи ноҷинсу зи нодону зи нокас,
Ба шаб бигрезу мангар ҳеч бар пас. (72,43).**

Шогирдони Имом Абӯҳанифа ба монанди шогирдони дигар уламо кунд фаҳму бедироят набудаанд, балки ҳама донишмандони замони хеш маҳсуб мешуданд. Мо метавонем бигӯем, ки дарсхои Имом Абӯҳанифа (р) ончунон файзу баракоте доштанд, ки шогирде маҷлиси вайро агар ихтиёр мекард, ҳатман ба дараҷаи камол мерасид ва таърих низ гувоҳи ин гуфтаҳост. Шогирдони Имоми Аъзам дар навбати худ эҳтироми устодашонро аз ҳама чиз болотар медонистанд. Ман гумон мекунам, ки ҳама ин обруву шукуҳу шаҳомати онҳо низ аз ҳамин эҳтироми устодашон сарчашма мегирад.

**Чароги дил зи шамъи чон барафруз,
Усули илми устодон биёмуз.
Ба чон гар хидмати устод қардӣ,
Зи хидмат бархурӣ устод гардӣ.(72,65).**

Чунончи, Хатиби Бағдодӣ дар таъриҳаш мегӯяд: «Дар маҷлисе Вакеъ ибни Ҷарроҳ яке аз шогирдони Имоми Аъзам нишаста буданд, нафаре сухан оғоз кардаву аз Имом Абӯҳанифа эрод гирифтанд, ки дар масоил хато мекарданд. Аз ин сухан Вакеъ саҳт нороҳат шуда гуфтанд: Чигуна метавонад Имом Абӯҳанифа хато кунад, дар ҳол ки дар маҷлиси вай ба монанди Имом Абӯюсуфу Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ ва Имом Зуфар олимони фикҳу ҳадису тафсир ва лугати арабӣ ҳузур доштанд. Агар билфарзе хато ҳам мекард, ин олимони забардаст ӯро аз он ҳатояш огоҳ мекарданд». (160, 43). Ин сухани Вакеъ дар ин замони мо низ бисёр мувофиқ аст, зеро ба истилоҳ баъзе навруйидоне баромадаанд, ки аз илму дирояташон ҳеч дараке несту аз мазҳаби Имоми Аъзам (р) эрод мегиранд. Омӯзгор бояд ин шеваро бо шогирдон омузонад ва ҳақиқати мазҳабро бо фасоҳату балогати тамом барои онҳо шарҳ диҳад, то дар баробари бадгӯён дар даҳонашон об нагиранд ва мазҳабашонро бо чанд маблағи ночиз нафурӯшанд.

**Касе арzon ҳарид арzon фурушад,
Тифл гавҳар ба ними нон фурушад. (72,87).**

Вақте маҳфили издивоци Имом Зуфар фаро расид, вай аз устодаш Имом Абӯҳанифа ҳоҳиш намуданд, ки хутбаи никоҳашро вай бихонад. Имом Абӯҳанифа ин ҳоҳиши шогирдашро қабул карда, дар он маҳфил иштирок намуда, хутбаи никоҳи шогирдашро бо чунин суханон шурӯъ намуданд: Имом Зуфар яке аз пешвоён ва имоми мусалмонҳост, ки аз илму дирояту фақоҳат ва мақому манзalати вай ҳамаи шумо огоҳӣ доред. Имом Абӯҳанифа дар ин шогирд ояндаи хуберо эҳсос мекарданд,

барои ҳамин дар ин маҳфил баъзе аз андешаҳояшро нисбати ин шогирди бовафояш иброз доштанд, ки дар ин фикррониҳояш таърих гувоҳ аст, ки Имоми Аъзам (р) хато накардаанд. Имоми Аъзам нисбати шогирдонаш муҳаббати беандозае доштанд ва аз ҳама ҳолатҳои зиндагии онҳо боҳабар буданд. Имом Зуфар низ дар навбати худ устодаш Имоми Аъзамро бисёр дӯст медошт ва аз суханҳову мазҳабаш бо дилучон дифоъ мекард. Вай барои густариши мазҳаби устодаш ба Басра сафар намуда, маҷлисе ороста ва дар он маҷлис аз шахсияти Имом Абӯҳанифа саҳт дифоъ намуда, гуфтанд: «Шумо ба суханони муҳолифон ва ҳосидону ғаразмандон аҳамияте надиҳед, зоро Имом Абӯҳанифа суханаш ё сухани Пайғомбари гиромии Ислом (с) буданд ва ё суханони яке аз саҳобагони вай, сипас масъаларо бо сухани ин бузургмардон қиёс мекарданд ва масъаларо истинбот мекарданд». (. (8,87).

Имом Зуфар (р) дар ин сафар ва дар ин суханрониҳои пурмазмунаш қалби мардуми Басрасро тасхир намуда, ҳамаи мардум вайро ҳамчун пешво ва шайхи хеш пазируфтанд ва ба суханонаш гӯш дода, ба фатвои ӯ амал мекарданд. Ҳонандай закии мо бояд дарк карда бошад, ки методика ва тарзу услуби академияи Имоми Аъзам (р) ончунон ҳакимона тарҳрезӣ карда шуда ва шогирдонро омӯзонда шудааст, ки шогирдон низ дар маҷлисҳо ва баёноташон аз ин шева ба пуррагӣ истифода бурда, ҳамчун устодашон дар суханрониҳояшон муваффақ мегардиданд.

Имом Зуфар (р) шогирди шоистае буд, ки баъд аз реҳлати устодашон Имом Абӯҳанифа (р) шарикдарсонаш ӯро бо як овоз ҷойнишини устод таин намуданд. Вай бо ҳамин муҳаббату шуру шавқи шогирдона дар маҳфилҳои устодаш Имоми Аъзам иштирок мекард ва ҳаррӯза дарсанро бесаброна интизор мешуд. Ҳулоса ин марди бозаковат аз ҳалқаҳои дарсии Имом Абӯҳанифа то метавонист баҳравар гардид буд. Мо бандагон ҳоҳ меҳоҳем ва ё не, бояд шарбати маргро бичашем, ҳамчунин Имом Абӯҳанифаи Нуъмон ибни Собит он пешво ва ҷароғи умматони Мустафо (с) он ҳал созандай мушкилоти мусалмонон он

дўстдорандай суннати Расули акрам (с) он чонсупорандай шариати гаррои Муҳаммади Мустафо (с), он дўстдори саҳобагони киром, он сарсупорандай роҳи ҳақ Имоми Аъзами Кӯфии Сӯфӣ низ ин ҷаҳони пурталотуми бевафоро дар соли 150 ҳичрӣ мутобиқ ба 767 милодӣ видөй гуфтанд. Алакай шогирдон ба камол расида буданд ва медонистанд, ки дунё ҷунин бозихое низ дорад, ки шодияш саросар ғам асту ҷавонияш дар ҳуд пирие дорад ва пирияш дар ниҳоят маргро ба армуғон меорад ва инсони заъиф аз қабули ин ҷорае надорад ва зиндагӣ бошад бо маҷрои ҳуд тибқи фармони холиқаш роҳи ҳеш мепаймояд. Шогирдон бо ҳама муҳаббату эътиқоде бо устодашон доштанд, агар ҷанде аз рафтани устод таконе ҳурда бошанд ҳам, нахостанд ҷароғи маҳфили устодашон ҳомӯш гардад, ба ҳамин хотир ҳама бо як овоз иттифоқ карданд, ки Имом Зуфар (р) ҷойнишини устод гардида, ҳалқаи дарсии Имом Абӯҳанифаро сардорӣ намуда, ҳидоятгари шогирдони вай бошад. Ҳасан ибни Зиёд мегӯяд: «Вақте Имом Абӯҳанифа аз олам гузаштанд, барои шогирдон лозим омад, ки нафареро аз шогирдони Имом Абӯҳанифа дар мақоми вай интихоб қунанд ва ин мақоми содда ва оддӣ набуд, балки ҳам илм ва ҳам заковат ва ҳам масулият меҳост. Ҷашми ҳама ба сӯйи Зуфар ибни Ҳузайл равона буд, зоро ҳамагӣ аз илму дироят ва маконати вай дар назди устодашон Имоми Аъзам (р) хабардор буданд ва медонистанд, ки дўсташон ин масулиятро метавонад ба хубӣ анҷом диҳад. Ӯро ба ин мақом бо иттифоқи назар ҳонданд, вай низ ин масулиятро қабул карда, ба ҷойи устодаш нишаста шогирдон ва шарикдарсонашро дар ин кор низ шарик гардонида, бо як илми комил ва ахлоқи аз устод омӯхтааш ва бархурди оқилонааш ҷароғи ин маҳфилро равшан нигоҳ медошт». (195,77).

Холид ибни Сабех ҳалқаи дарсии Имом Зуфарро васф карда мегӯяд: «Ман дар роҳи Кӯфа будам, ки ҳабари марги Имом Абӯҳанифа ба гӯшам расид. Пас аз муддате вориди Кӯфа гардида, ба макони дарси вай ташриф овардам. Дидаам, ки шогирдони Имом Абӯҳанифа ҳама дар атрофии Зуфар ибни Ҳузайл ҷамъ гардида, маҳфил бо ҳамон шукӯҳу

шашомат пешмерафт». (76, 188). Вакеъ ибни Җарроҳ, ки аз ҳофизони ҳадисҳои Расули Ҳудо (с) буданд ва дар навбати худ фақехи забардасти ҳалқаи дарсии Имом Абӯҳанифа ба шумор мерафтанд, дар ҳалқаи дарсии Имом Зуфар низ ҳозир мешуданд ва рӯзе гуфтанд: «Ман баъд аз маҷлиси Имом Абӯҳанифа аз маҷлиси касе фоидаеро набурдам, ки аз маҷлиси Имом Зуфар бурдаам». Баъзе аз ҳосидон аз Вакеъ эрод гирифтанд, ки бо ҳамин илму фақоҳате дорӣ, маҷлиси Зуфар бароят чӣ лозим? Гуфт: «Бо ҳамин суханонатон маро ғофилгир кардед, ки Имом Абӯҳанифа аз олам гузашт, боз меҳоҳед маро ин дафъа низ ғофилгир кунед, ки Имом Зуфар аз олам бигзарад. Хоҳ дӯст медоред ва ё не, ман ҳаргиз аз маҷлиси вай то зиндаам дур намегардам». Ҳалқаи дарсии Имом Зуфар Вакеъро ончунон ба вачд оварда буд, ки рӯзе гуфтанд: «Худойро шукр мегӯям, ки туро ҷойнишини Имом Абӯҳанифа гардонид». (152, 79). Ҷойгоҳи Имом Зуфар дар пайравии мазҳаби Имоми Аъзам пайравии тақлидӣ набуд, балки пайравии як муҷтаҳид буд, ки медонист ин масъалаҳои мазҳаб аз қадом сарчашмаҳо гирифта шудааст ва ба қадом далел ҷоиз ваё ноҷоиз гаштаанд. Имом Зуфар ибни Ҳузайл дар истинботи масъалаҳо ва қиёс кардан ончунон моҳир буданд, ки касе аз шогирдони Имоми Аъзам (р) ба ӯ баробар шуда наметавонистанд. Имом Зуфар ибни Ҳузайл дар усули мазҳаб бо устодаш Имом Абӯҳанифа ҳамфикр буданд ва дар истинботи масоили фиқҳӣ ҳамчун устодаш аз Қуръону суннат ва гуфтаҳои саҳобагон ва истиҳсону Раъю қиёс амал мекарданд. Ӯ мегуфтанд: «Мо ба раъю қиёс дар сурате амал мекунем, ки асаре аз саҳобагон ба мо нарасида бошад, агар асаре пайдо шуд, мо он раъйро тарқ мекунем ва ба ҳамон асари саҳоба амал мекунем». (8,89).

Имом Зуфар (р) ончунон нозукбин буданд, ки агар нусус (ояту ҳадис)-ро меёфтанд, танҳо ба зоҳири он амал намекарданд, балки дар маънои он бисёр амиқ фурӯ мерафтанд, то маъно барояш равшан мешуд. Пасон масъалаеро аз оят ва ё ҳадис истинбот менамуданд. Вай дар қиёс кардани масъалаҳо бо ҳаммонандаш ба монанди устодаш Имоми Аъзам

(р) бисёр мохир буд, ки худи устодаш вайро дар ин фан мохир медонист. Аз ҳамин хотир Имом Зуфар дар байни шогирдони Имом Абӯҳанифа ба донандаи қиёси масоил машҳур гашта буд, ки касе аз шогирдони Абӯҳанифа дар ин масъала ба ӯ намерасиданд.

Имом Зуфар дар истинботи масъалаҳо ба нассҳои Куръону суннат иктифо намекард, балки по фарохтар мегузошт ва масъалаҳоро васеътар ҷустуҷӯ мекарданд. Дар баробари Куръону суннат аз қиёс кардани масъалаҳо бо ҳамсонашон низ кор мегирифтанд. Мо метавонем бигӯем, ки Имом Зуфар дар як масъалаи иҷтиҳод кардааш ҳам аз Куръону суннат далел меоварданد ва ҳам аз қиёси масоил, ки шахси муқобил ба ҷуз аз таслим шудану қабул кардани ҷавоби он масъала чорае надоштанд. Вайро дар ин кор бисёрии илму донишаш нисбати усулу фуруъи мазҳаб ва ақлу заковати Худододиаш ёри мекарданд. Вай дар эҷоди мазҳаби устодаш Имоми Аъзам мақоми волоero қасб намудааст. Кам нестан он масъалаҳое, ки Имом Зуфар дар дохили мазҳаби Имоми Аъзам фикри худашро дорад ва бо иҷтиҳоди худаш фатво додаст. Олимон ва донишмандони мазҳаби ҳанафӣ то ба имрӯз иҷтиҳоди вайро қадр намуда, фикри мустақили вайро дар китобҳои масоили мазҳаб ёдовар мешаванд. (152,89).

Имом Зуфар бо вучуди илми фавқулода ва тезии зеҳние, ки доштанд, ба монанди Имом Абӯюсуф ва Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ натавонистанд китобе ва ё рисолае бинависанд. Шояд ин ба хотири машғулиятҳояш дар паҳн кардани мазҳаб ва ё машғул буданаш ба дарс гуфтан бошад. Дар ҳаёти Имом Абӯҳанифа ва баъд аз реҳлати устодаш ин масулият дучанд гардид ва ё шояд аз сабаби умри кутоҳаш бошад, ки вай баъди устодаш фақат ҳашт сол зиндагӣ карда, бисёр ҷавон дар айни гурури ҷавонию илмӣ ин оламро падруд гуфтанд. Шояд иллатҳои дигаре низ бошад, ки Худованд худ донотар аст. Ба ҳар тақдир, агар мо дар китобҳои мӯътабари мазҳаби ҳанафӣ, ба монанди «Мабсут», «Бадоеъ-ус-Саноеъ», «Кашф-ул-Асрор» бингарем, қавлҳо ва гуфтаҳои Зуфар ибни Ҳузайлро бисёр вомехурем. Имом Зуфар дар ҳабдаҳ

масъалаи гуногуни мазҳаб фатво додааст, ки дар китобҳои мазҳаб метавонем онҳоро пайдо кунем. Пасон Аҳмади Ҳамвӣ дар боби он фатвоҳои Имом Зуфар қасидае навиштанд, ки номи вайро «Уқуду дурар фимо юфто биҳи фил мазҳаб мин ақволи Зуфар» ном гузоштанд. Сипас барои он қасида Шайх Абдулғани Ноблиси шарҳе навишта, номи он китобашро «Нуқуд-ус-Сурар шарҳи Уқуду дурар» гузоштаанд.

Хулоса ин ки Имом Зуфар олими мазҳаб ва донишманди варзидае дар олами Ислом буданд. Вай чи дар ҳаёти устод ва чи баъд аз вафот барои Ислому мазҳаби устодаш хизматҳои шоёне кардааст. Имом Зуфар ибни Ҳузайл олим ва донишмани варзида ва мустақиле буданд, ки дар баъзе масъалҳо бо устод ва шогирданаш ихтилоф мекарданд ва устод бо шогирдон фикрҳои Имом Зуфарро эҳтиром мегузоштанд ва қабул мекарданд ва натиҷаи онҳоро имрӯз мо метавонем дар китобҳои мазҳаб пайдо кунем. Имом Зуфар олиме буданд, ки аз устодаш Имоми Аъзам шурӯъ намуда, то Абӯюсуфу Муҳаммади Шайбони ва Ҳасан ибни Зиёд илму фақоҳат ва дирояти вайро қадр мекарданд ва ба ў эҳтироми хоссае қоил буданд. Уламои ҳамасри Имом Зуфар вайро чунин васф мекунанд, ки ў баҳри пурталотуми фиқҳ ва марди заковатмандтарини замони хеш буд. Зуфар ибни Ҳузайл шахсияте буданд, ки илму амалро ба ҳам ҷамъ карда буданд. Фазл ибни Дақин мегӯяд: «Вақте Имом Абӯҳанифа аз олам гузаштанд, ман сұҳбат ва ҳамнишинии Зуфар ибни Ҳузайлро интихоб кардам, зеро вай парҳезгортарин ва фақеҳтарини шогирдони Имоми Аъзам буданд ва ман аз ин шогирди ва ҳамнишинии Имом Зуфар фоидаи бисёре ба даст овардам. (8,91).

Вақте уламо ва донишмандони Басра дар маҷлиси вай нишастанд ва ҷавоби суолҳояшонро бо як фақоҳат ва дониши мӯйшикофона пайдо намуданд, гуфтанд: «Мо ба монанди Имом Зуфар дар илми фиқҳ донишманде надидем вай олимтарино мардум аст». (8,93). Имом Шофеъӣ (р) дар боби Имом Абӯҳанифа ва шогирданаш сухани ачибе дорад, ки мегӯяд: «Ҳар касе меҳоҳад илми фиқҳро хуб дарк кунад, бо

Имом Абӯҳанифа ва шогирдонаш бипайвандад, зеро Худованд донистани илми фиқҳро барояшон осон гардонидааст ва тамоми мардум дар донистани илми фиқҳ ба Имом Абӯҳанифа ва шогирдонаш муҳтоҷанд». (8,94).

Аз ҳамин ҷиҳат буд, ки ба хизмати Имом Зуфар ва ҳамсабақонаш Абӯюсуф ва Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ мазҳаби Имоми Аъзам интишори олам гашт. Имом Зуфар ба ҷуз дарс гуфтани аз қафои илм саргардон буданд, дар зиндагӣ кори дигареро барои хеш намеписандид. Вай нафаре набуд, ки дунёву зебогӣ ва мансабхову дорояш ўро бифиребад, ба ҳамин хотир вай он илме аз устодаш Имоми Азам барои зиндагии пурмоҷарои ин дунё туша гирифта буд, бо тадриҷ сарфи шогирдон мекард. Вақте вай ба Басра ташриф оварданد ва олимону донишҷӯён илми дониши вайро диданд, даври ў ҷамъ гардида, таълими илм шурӯъ намуданд, ки Имом Зуфар аз ин ҳалқаи шогирдон бисёр хушнуд буданд ва лаҳзаҳои ҳаёти пурбарақати хешро сарфи инҳо менамуданд. Чунончи, дар боло низ ёдовар шудем, Имом Абӯҳанифа (р) шогирдонеро таҳвили ҷомеаи мусалмонон намудаанд, ки ҳама имом ва донишманди замони хеш будаанд. Аз ҷумлаи авалини он шогирдон Имом Зуфар ибни Ҳузайлӣ Анбарӣ буданд, ки дар замонаш ўро низ ба мансаби қозигӣ даъват намуданд, ў ҳамчун устодаш таълими шогирдонро аз ҳама мансабҳои дунё болотар медонист ва ин мансабро низ қабул накарданд ва дарс гуфтани таълим додани шогирдонро идома медоданд. Вай шахсияте буданд, ки аз ҳалқаи дарсияш ҳам худ ва ҳам шогирдонаш ҳаловат мебурданд ва мо имрӯз аз рӯйи он ҳабарҳое ба мо расида, метавонем бигӯем маҷлиси Имом Зуфар сирф маҷлиси Раббонӣ буд ва ҳаргиз касе наметавонист дар маҷлиси вай аз дунё ва моғиҳои дунё сухбате оғоз кунад агар ҳам мешуд Зуфар ибни Ҳузайл вайро дар ҳол ҳомӯш мекард ва ё худ аз маҷlis берун мерафт ҳамаи шогирдону олимони замонаш инро медонистанд ва дар ҳар маҷlisе, ки Имом Зуфар менишаст сухан танҳо аз илм мерафту Ҳудо ва Расулаш. Толибilmон ва шогирдон Имом Зуфар маҷlisашро бисёр дӯст медоштанд ва ҳамвора

мачлиси вайро аз ҳама боло медонистанд ва доим дар гирди вай парвонавор чамъ меомаданд ва аз файзи илми вай баҳравар мешуданд.

Имом Зуфар дар синни чилуҳашт солагӣ дар 30 юми шаъбони соли 158 ҳичрӣ мутобиқ ба 7 июля 775 милодӣ ин дунёи фониро видъе гуфтанду рафтанд. Қайд кардан ба маврид аст, ки Ибни Обидин фақеҳи ҳанафӣ фуқаҳоро ба ҳафт табақа чудо намудааст. Табақаи аввал: Мұчтаҳидине, ки масъалаҳоро аз Қуръону суннат истихроҷ мекунанд ва барои ин корашон усулу қоидаҳои хосси мазҳаби хешро доранд ва дар ин иҷтиҳодашон касеро пайравӣ намекунанд, ба монанди, Имом Абӯҳанифа ва Имом Молик ва Имом Шофеъӣ ва Имом Аҳмад ибни Ҳанбал ва Имом Авзоъӣ. Табақаи дувум табақаи мұчтаҳидини дар мазҳаб мебошанд, ба монанди, Абӯюсуф ва Мұхаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ ва Зуфар ибни Ҳузайл ва дигар фақеҳони мазҳаб, ки бар қоидаҳое устодашон Имом Абӯҳанифа вазъ намудааст. Тибқи усули мазҳаб истихроҷи масъалаҳоро мустақилона қуввати иҷтиҳод доранд, бо вучуде ки дар баъзе масъалаҳои ҷузӣ бо устодашон мухолифат доранд, аммо дар усули мазҳаб бо вай ҳамфикранд. Мұхаммад Абӯзахра мегӯяд: «Дар ин гуфтаи Ибни Обидин каме назар бояд карда мунсифона қазоват бояд намуд, зеро Абӯюсуф ва Зуфар ибни Ҳузайл ва Мұхаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ ба монанди устодашон Имом Абӯҳанифа мұчтаҳиди мутлақ дониста шудаанд, на мұчтаҳиди дар мазҳаб, зеро онҳо на дар ҳамаи масъалаҳои мазҳаб бо устодашон ҳамфикранд, балки фикру андешаҳои хешро доранд. Дар ҳақиқат ин се нафар олиму фақеҳи баргузидаи олами Ислом ва мазҳаби ҳанафӣ дониста шудаанд». (31,181).

Хулоса Зуфар ибни Ҳузайл ва Абӯюсуф ва Мұхаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ хоҳ мұчтаҳиди мутлақ бошанд ва ё мұчтаҳиди дар мазҳаб, шарафи онҳоро коста намегардонад, зеро инҳо ба сабаби шогирдӣ ва эҳтироми устодашон Имоми Аъзам (р) машҳури олами Ислом гаштаанд ва паҳну васеъ ба мардум фаҳмондани мазҳаби устодашонро хизмати дар роҳи Ҳудо медонистанд, ки имрӯз пасомадагон барои ин эҳтирому

хизматҳои шоёнашон дар ҳаққи ин ҷавонмардон дуoi хайр мекунанд. Ҳақ ба ҷониби Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шероз аст, ки хуш гуфтааст:

**Давлати ҷовид ёфт ҳарки накӯ ном зист,
К-аз ақибаш зикри хайр зинда қунад номро. (70, 23).**

Имрӯз устодон ва донишмандони кишварро лозим аст ин шева ва тарзу услуби таълиму тарбият кардани шогирдонро аз ин шеваи Имоми Аъзам биёмӯзанд ва шогирдонеро таҳвили ҷомеа бидиҳад, ки ҳам номбардори устод ва ҳам ба дарди ҷоме биҳуранд. Дар ғайри ин сурат агар мунсифона қазоват ва баҳогири биқунем тарбияту одоб ва ахлоқи ҷавонони кишварамон бисёр коста гардида истодааст. Донишмандон ва зиёйёни кишварро лозим аст коре қунанд, ки ин ҷомеаи суннатии кишвари азизамон Тоҷикистон аз дасти миллат нараваду мардум ба беодобиву бад ахлоқи рӯй наоранд, зоро онҳоро ба роҳи дуруст гардониданд корест мушкил.

Агар мо Имоми Аъзам (р)ро пешвои динии хеш медонем ва мазҳабу роҳу равиши онро барои ҷомеаи хеш ихтиёр намудаем, биёд шева ва тарзу услуби тарбияту таълими ӯро низ дар баробари омӯхтани фиқҳу ақидааш хубтар биёмӯзем ва шогирдону фарзандони хешро бо ин тарзу услуг тарбият намоем. Мо хуб медонем, ки дар ин замони бархурди тамаддунҳо ва ҷаҳонишавии кишварҳо роҳу равиш ва тарзу услуби бегонагон низ вориди кишварҳо гардида истодааст. Агар зиёйён ва донишмандони ҳар миллат боҳабар ва ғамҳори миллату кишвари хеш набошанд, ҷавонон, ки ояндасози он кишвару миллат мебошанд, дар рӯҳияй бегонагон тарбият меёбанд, ба ҳамин тартиб дере нагузашта роҳу равиши суннатҳи миллат аз байн меравад.

Дар ин сурат мо киро гунаҳкор мекунем? Агар чанде гунаҳкор кардани касе бароямон суде надорад. Агар бар тарбияту таълимоти мактабҳои миёна ва олии кишвар дурусттар назар андозем, мебинем, ки методикаи таълими ниёкони бузургамон, алалхусус дар самти улуми

шаръӣ ба дурусти омӯхта ва муайян нашудааст. Дар ҳоле, ки ҳамаи мо мегӯем, мо мусалмонем ва дар мазҳаби Имоми Аъзам мебошем. Агар чунин аст, пас қучост тарзу услуби тарбияти ахлоқӣ ва динии Имоми Аъзам(р), ки дар гузашта сармашқи мударрисони Мовароуннаҳру Ҳурисон ва ҳатто қишварҳои араб буд? Дар дар мактабҳои миёна, ки фанни «Таърихи дин» таълим дода мешвад ва ё дар макотиби олӣ, алалхусус дар Донишкадаи исломӣ, ки таълими шеваи тадрису тарбияи Имоми Аъзам бояд мақоми асосӣ дошта бошад, аз методи таълими ин бузургвор истифода намешавад. Ҷавоби ин суолҳо худ муайян аст, ки дар ҳеч қадом. Омӯзгор бояд дониста бошад, ки аз мактаби миёна сар карда, то макотиби олӣ методика ва тарзу услуби динии хешро барои ҷавононамон аз ин мазҳаби абармарди таъриҳ ва фарзанди баруманди ин миллат Имом Абӯҳанифаи Нуъмон ибни Собит Имоми Аъзам (р) ба роҳ монем, то ҳақиқати дину диндорӣ барои ояндагони ин миллат равshan шавад ва бегонагон натавонанд аз бесаводии ҷавононамон сӯистифода карда, мақсадҳои шуму ғаразноки хешро дар қишвар роҳандозӣ кунанд.

Хулоса, баррасии рӯзгору осор ва андешаҳои шогирдони Имом Абӯҳанифа моро ба ин натиҷа расонд, ки шеваи таълиму тарбияти Имом Абӯҳанифа (р) тарзе ба роҳ монда шуда, ки аз мактаби ў шогирдоне баромадаанд, ки осору ақоиди эшон то ба имрӯз дархури ҷомеаи мусалмонист. Моро лозим аст, ки ин услугу шеваи таълиму тадриси онҳоро хуб биомӯзemu ба шогирдонамон биомӯзонем.

II.5. Андарзномаи Имом Абӯҳанифаи Нуъмон ибни Собит (р) ва шеваи таълими он

Панду андарзҳои Имом Абӯҳанифа аз муҳимтарин андарзҳои фарҳанги адаби форсии тоҷикист, ки баъдан дар адабиёти классикии мо мавриди истиқбол қарор гирифт ва шуарои бузург монанди Шайх

Аттор, Саъдии Шерозӣ аз он пайравӣ кардаанд. Имом Абӯҳанифа (р) дар ин андарзҳо шогирдон ва пайравони хешро ба сӯйи инсони комил будан ҳидоят мекунад. Агар устодон аз ин андарзномаи пешвои мазҳабамон бо шева ва услуби ў истифода кунанд, ҳатман комёб хоҳанд гардид. Дар ин фасл мавзӯю муҳтаво ва аҳаммияти амалии чанде аз ин панду андарзи пешвои мазҳаби ҳанафӣ баррасӣ шуда, шеваи осони таълими он ба шогирдон ироа шудааст. Имом Абӯҳанифа (р) дар баробари оне, ки фақеҳ ва донишманди замони хеш буданд, дар баробари оне, ки бештари вақти хешро дар таълиму тарбияти шогирдон мегузарониданд, барои шогирдону пайравони мазҳабаш панду андарзҳои судманде низ гуфтаанд. Устодони мактабҳои миёна ва олиро лозим аст, ки ин панду андарзҳои пешвои мазҳабамон Имоми Аъзам (р) ро хуб биёмузанду барои шогирдон дар рафти дарсҳои тарбиявӣ биёмузонанд. Бо ин корашон ҳам дарс ҷолиб мегузараад ва ҳам ҷавонони мо аз панду андарзҳои фарзанди фарзони ин миллат баҳравар мегарданд, ки дар ҳаводиси рӯзгор барояшон ба кор ҳоҳад омад. Омӯхтан ва донистани панду андарзҳои ҳакимон низ як методика ва шеваи дарс гуфтан аст, ки устод бо ин шева метавонад шогирдонро ба худ ҷалб намояд.

Ҳангоми мадриси пандномаҳои Имоми Аъзам чи дар мактаби миёна ва чи дармакотиби олий методи мубоҳиса ва суолу ҷавоб созгор аст. Методҳои нақл ва лексия дар таълими пандномаҳо созгор нест. Методҳои мубоҳиса ва суолу ҷавоб имкон медиҳад, ки хонандагон ба моҳияти панд сарфаҳм раванд ва дар зиндагӣ дар амал тадбиқ намоянд.

Масалан, Имоми Аъзам (р) дар пандномаи хеш мегӯяд: «**Чун дар садади кардани коре бошӣ, пас онро бо итминон ва виқори комил анҷом бидех**». Имоми Аъзам моро насиҳат мекунад, ки ҳаргиз дар анҷом додани кори хайр ба худ дудилагиро роҳ мадех. Бо виқору сарбаландӣ ва итminoни хотир дар анҷом додани ин амали хайр иқдом кун.

«**Дар фароҳӣ ва танғдастӣ дар ҳарду ҳолат бар худ мусаллат бошу тамаъ кардан аз бандагонро аз дил берун кун, вагарна хору бечора**

мешавӣ». Оре, вақте инсон аз бандагони Худованд дар зиндагӣ тамаъ дошта бошад, он шахс бечораву хору залил аст. Имоми Аъзам моро панд медиҳад, ки дар тамоми ҳолатҳои зиндагӣ, хоҳ доранда бошӣ ва ё нодор, такя бар Худовандат дошта бушу бар ӯ таваккул кун, зеро Худованд тавакулкунандагонро дӯст медорад. Инсонҳо ҳарчанд дорандаву бо давлат бошанд ҳам, шахси тамаъҷӯву муҳтоҷро дӯст намедоранд. Инсони оқил ҳаргиз бо ин рафтори норавояш хештанро пеши касон бечораву ҳақир нишон намедиҳад.

«Ҳангоми сухан гуфтан садои худро баланд макун, сухан гуфтан бо садои баланд хилофи шарофат аст ва ту медонӣ, ки ин амал сабаби қатъ шудани муҳаббату дӯстӣ гардида метавонад». Имои Аъзам (р) дар ин пандаш моро бо нарм гуфториву ахлоқи баланди инсонӣ даъват мекунад, зеро дар вақти сухан гуфтан беҳуда садоро баланд кардан аз одоби инсонӣ дурр аст ва ин кор шоистаи инсони бошарофат нест. Инсон бо ин беодобияш метавонад дӯстонашро аз даст бидҳад.

«Чун ба роҳе меравӣ, ба чизҳои дар атроф буда ба росту ҷап аҳаммияте мадех, дилро аз ҳами инҳо фориг дошта, ба сӯйи ҳадафи ҳудравон бош ва дили худро аз муҳаббати ғайри Аллоҳ поку муназаҳ дор». Вақте инсон дар роҳ рафтани ба ҷапу рост ҳамвора назар мекунад ин аз одобу шарофати инсонӣ нест, зеро он нафар дуздеро мемонад, ки дар пайи ҷустуҷуйи луқмае ва ё ҷизеро барои рабудан ҷустуҷӯ мекунад. Инсон вақти роҳ рафтани агар ҷашмонаш дар пеш ва бо оромиш ҳаракат кунад, иззу виқори хешро бисёр баланд бардоштааст, ки Имоми Аъзам (р) низ моро ба сӯйи ҳамин ҷиз даъват мекунад.

«Дар ҳар кор ва ҳар мумомала ва ҳар сухан тақво (тарси Ҳудо) ва амонатро нигоҳдор ва домани Ҳақро муҳкам бигир. Агар миёни падар ва ё бародар ва ҳамсоят ихтилофе ба вуҷуд ояд, пас ба ҷойи тарафдории падару бародарат тарафдории Ҳақро ихтиёр кун, ин корат бо падару бародарат низ эҳсон кардан аст. Ту боҳабар ҳастӣ, ки дар дарбори Аллоҳ Таъоло ҷизе мақбултар аз ҳақ гуфтани аз ҳақ пуштибонӣ кардан нест? Ҳангоми файсала кардани коре дар дил яқин дошта бош, ки

Парвардигори олам аз он чи дар дили ман мегузарад, хуб огох аст ва рӯзе аз ман бар ҳар амале, ки кардам ҳисобу китоб хоҳад гирифт».

Амонатро хиёнат накардан, аз ҳақ тарафдорӣ кардан агарчанде дар он миён наздионат низ бошанд, сифати ҷавонмардон аст, ки Имоми Аъзам ҳамвора шогирдону пайравони мазҳабашро ба ҷавонмардиву диловарӣ даъват мекунад. Инсон агар дар дил яқин дошта бошад, ки Парвардигори олам аз ҳама корҳои ў ҳабардошта ва ҳамвора ўро зери назар дорад, ҳаргиз ба гуноҳу хиёнату разолат даст намезанад ва аз ҳисобу китоби рӯзи қиёмат андеша карда, ҳудро аз ҳама бадиҳо дур нигоҳ медорад, ки ҷомеаи имрӯзай мо ба ҳамин гунна инсонҳои нақуқор ниёз дорад.

«Агар аз ҳамсоя кори нодурустери бинӣ, айби ўро ошкор макун, бо ин корат вай бар ту эътиමоду боварияш зиёд мегардад».

Сири мардонро пӯшидан ин аз нишонаи ҷавонмардии инсон ба шумор меравад. Шайх Аттор ҳуб гуфтааст:

**То тавони пардаи мардум мадар,
То надарад пардаат шахси дигар.**

(132, 43).

Имоми мазҳабамон Абӯҳанифаи Нуъмон (р) низ моро ба пӯшидану нигоҳ доштан асрори якдигарӣ меҳонад, ки ин рафтори мардум дӯстиву рафоқатро дар ҷомеаи мусалмонон ба бор хоҳад овард.

«Бо зане никоҳ макун, ки аз марди дигаре фарзанд дорад, агар меҳоҳӣ бо ин гуна зан оила барпо қунӣ, бо ҳуд тасмими қатъи гирифта бошӣ, ки то охири умр фарзанди ўро ҳамчун фазандони ҳуд бидонӣ».

Ин насиҳати Имоми Аъзам мардонро мардонагӣ ва шучоат меомӯзонад, зоро агар тасмимат қатъист, ки бо зани қӯдакдор издивоҷ қунӣ, пас пеш аз ин корат ҳуб андеша қун, ки метавони фарзанди ўро ҳамчун фарзанди ҳудат дӯст бидорӣ. Дар ғайри ин сурат беҳтар он аст, ки аз ин кор даст бикашӣ, зоро зиндагии оилавият дер давом намекунад. Дубора ҳанавайрон шудани он зани бечораро андеша қун, дар ҳоле, ки ту ҳам хоҳару модар ва шояд духтар дошта бошӣ, агар бо духтарони

мардум чунин муомала мекунӣ, дигаре бо духтари ту низ ҳамин муомаларо раво мебинад:

**Аз мукофоти амал ғофил машав,
Гандум аз гандум бирӯяд ҷав зи ҷав.
(72,45).**

«Аз хандаи бисёр парҳез қун, зеро хандаи бисёр боиси кушта шудани дил мегардад».

Инсон бояд дар зиндагӣ бо ҷидият рафтор қунад дар ҳар кор даҳонро боз кардану хандидан инсонро бекадр намуда, обирӯяшро мебараад ва дигар ин ки хандаи бисёр дилро мемиронад. Имоми Аъзам (р) моро насиҳат мекунад, ки марди ҷиддӣ бошу аз хандаҳои бисёри бемаъни худдорӣ намо.

«Бо мардуми бесаводу дорандагон баҳсу мунозира макун, зеро дар ин баҳс ҳайре нест, танҳо худатро бе иззату беобирӯй мегардонӣ».

Имом Шофеъӣ (р) низ мегӯяд: «Бо қадом олиме баҳсам афтод, ғолиб омадам ва бо қадом ҷоҳиле баҳсам шуд, мағлуб шудам». (29, 32). Дар ҳакиқат, баҳс кардан бо ҷоҳилону мардуми пулмаст ба ҷуз дарди сар ҷизи дигаре ҳосил намедиҳад ва инсон аз ин кораш вақти хешро зоеъ намуда, оқилии худро зери суол мебараад, ки Имом Абӯҳанифа (р) шогирдон ва пайравони мазҳабашро аз ин ҳолати ногувори зиндагӣ барҳазар медорад.

«Дар ҳангоми мунозара ҳаргиз аз қаҳру ҳашм кор нагирий ва ханда низ нақуниӣ».

Вақти мунозара бо қаҳру ғазаб барҳурд кардан ин нишонаи мағлубияти шахс аст ва бо ин рафтораш инсон ба иштибоҳот ва ҳатоҳое роҳ медиҳад, ки сабаби беобрӯйи ва паст шудани қадру манзалаташ мегардад. Имом Абӯҳанифаи Нуъмон (р) ҳарчанд бо гурӯҳҳои гумроҳу

фитнагарон баҳсҳо ва мунозараҳои зиёде намудаанду дашному ҳақорат ҳам шуниданд, аммо боре газаб накарданд ва ё шахси ҳарифу муқобили худро бо садои баланд ҷавоб нагуфтаанду таҳқир накардаанд. Имоми Аъзам (р) меҳоҳанд шогирдону пайравони мазҳабаш аз ин равия кор гирифта, бо сабаби қаҳру ҳашм ҳувияти инсонии хешро зери суол набаранд.

«Агар шахсе аз ту дар бораи масъалае бипурсад, ту сирф ҷавоби суоли ӯро бидех, аз худат чизе изофа мақун ва агар шахсе пурсиши номаъқуле бикунад, пас ту дили ӯро машикан, аз он мавзӯъ берун шав ва як ҷавоби муносиби дигаре бидех, зоро пурсишҳо ҳама маъқул намебошад, вале ту худро шахси маъқул медонӣ, бояд бо пешонии боз дур аз мавзӯъ ҷавоби муносибе бидиҳӣ».

Имоми Аъзам (р) аз мо пайравон ва шогирдонаш меҳоҳад дар вақти муносибат бо мардум бо ҷеҳраи боз сӯҳбат кунем, зоро ин яке аз сифатҳои ҳамидаи инсонист ва Набии Карим (с) умматро ба ҳамин кушодачехрагӣ дар вақти сӯҳбат кардан бо шахси муқобил тавсия намудааст. Имоми Аъзам (р) аз шогирдон меҳоҳад, ки вақте бо мардум сарукор доред ва онҳо барои масъалаҳои рӯзмарai худро аз шумо пурсидан ба наздатон ташриф меоранд, дар ҷавоб гуфтани масоил ба таври мӯъҷазу қӯтоҳ ва омафаҳм будан қӯшиш кунед, аз шарҳу эзоҳи бемаъни дар ҷавоби масоил худдорӣ намоед. Мешавад, ки инсон наметавонад ба таври фишурда мақсади хешро баён кунад, шумо ба таври ҳакимона ӯро ба роҳи дуруст оварда, масъалаашро ба таври олимона ва ҳакимона барояш баён кунед ва ҷавоби муносибера барояш ироа намоед. Имоми Аъзам (р) шогирдонро насиҳат мекунад, ки бикӯшед, то касеро озор надиҳед ва ё дили мӯъминеро нашиканед:

**Дил ба даст ор, ки ҳаҷчи акбар аст,
Аз ҳазорон Каъба як дил беҳтар аст.**

**Каъба бунёди Халили Озар аст,
Дил назаргоҳи Ҷалили Акбар аст.**

(72,56)

«Касе, ки илмро ба хотири дунё ҳосил мекунад, илм дар дили ў чой намегирад»

Имоми Аъзам (р) аз шогирдон меҳоҳад, то саъй кунанд, ки корҳоятон ба хотири Худо бошанд, на ба хотири ҳосил кардани дунё. Агар инсоне ба хотири ҳосил намудани дунё илмро талаб мекунад, илм чизи поке ҳаст, ки дар он гуна дил чой намегирад ва он шахс ба ҷуз зоеъ намудани вақти хеш чизе ба даст намеорад.

«Вазифа ва ё хидматеро, ки ту дар ҳуд қобилияти онро намебинӣ, ҳаргиз онро қабул накун, вагарна бо пушаймонии сахт рӯбарӯ гардида, ба ҳуд дарди саре меорӣ».

Набии Карим (с) мегӯяд: «Вақте вазифа ва ё коре ба ғайри аҳлаш супорида шавад, шумо интизори қиёмат бошед». (117, 42). Яъне интизори ҳараҷу мараҷ бошед, ки корҳо сомони худро гум мекунанд. Имоми Аъзам (р) низ тибқи ин гуфтаи Пайғомбар (с) шогирдонро бар он насиҳат мекунанд, ки ҳама вақт дар зиндагӣ ҷойятонро дида, поятонро бигузоред, то ба мувофақият бирасад. Дар коре тавонашро надоред, беҳуда ҳудатонро дарди сар надиҳед. Бигузоред то шахсе муносибе ба он кор ифои вазифа кунад. Чи қадар муносиб аст ин гуфтаҳо дар ин замони пурталотуми зиндагии мо.

«Чиҳати имоматии намоз то замоне, ки мардум туро даъват накардаанд, пеш нагузар».

Ин панди Имоми Аъзам чи қадар насиҳати хубест барои шогирдон ва толибilmон имрӯз ва ҳамарӯзи ҳаёти инсонҳо, зоро яке аз нофаҳмоиҳои ҷомеаи имрӯзаи мо ҳамин нофаҳмиҳост, ки гӯйё Имоми Аъзам (р) аз дуриҳои дур ин рафтари моро дида бошаду моро бо ин каломи гуҳарбораш насиҳатамон мекунад, ки агар мардум туро намехонанду даъватат намекунад, нарав ва ҳатто дар намоз ҳам пеш нагузар.

«Дұстон ва шогирдонам, ду ғалат дар зиндагің бисёр бузург ва ҳамоқати бисёр қалон аст, яке ин ки гунохонро барои худ ҹамъ мекунің ва дигар ин ки даводав мекунің молро барои ворисонат ҹамъовари мекунің».

Шогирдон ва мо пайравонро Имоми Аъзам (р) насиҳат мекунад, ки аз ин ду гунохи қалон ҳазар дошта бошед бо дуздій кардану хиёнат ва рохҳои ҳаром молро ҹамъ новаред. Бикүшед, ки касби ҳалол кунед, зеро ризқро аз касби ҳалол ба даст овардан фарз аст, дар ҳоле ки ту бо дуздій кардану хиёнат моли ҳаром ба даст меорӣ, гуноҳи ин корҳоят бароят навишта мешавад ва он молро ворисонат мөхӯранд ва ҹавоби гуноҳонатро ту танҳо ҹавоб мегӯй:

**Зар ҹамъ кунің баро се бегона,
Шуйӣ зану домоду аруси писарат.
(72,67).**

«Замоне никоҳ кун, ки яқинат комил гардид, ту метавонің масъулияти аҳлу аёли хешро бар дӯш бигирӣ, зеро никоҳ кардан ин ҷиҳати комил кардани шаҳват нест, балки никоҳ дар асл бардоштани масъулиятҳост».

Панди ачибу насиҳати нацибест барои ҹавонони булхаваси имрӯзаймо, ки издивоҷ мекунанд, вақте масъулият бар дӯшашон бор гардид, роҳи беномусиву фирорро пеш мегиранд, бо ҳамин он ҳамсари бечора солҳо дар интизор бо ҹашми гирён менишинад ва дар ниҳоят бо як паёмак занибечораро талоқ медиҳад. Ин ҷомеаро чӣ балое расида бошад, ки ҹавононаш ин қадар беномусу беор гаштаанд, на аз масъулияти имону вичдони ҹавонмардӣ ҳабар доранд ва на аз ҳисобу китоби рӯзи қиёмат. Имоми Аъзам (р) мо миллати мусалмонро насиҳат мекунад, ки зан гирифтани ин ҳаваси чанд рӯзаву колои шаҳватронӣ нест, балки ин масъулияти дунёву охират аст, ки агар яқин кардӣ, аз уҳдааш мебароӣ, ҳамон вақт ҳамсари хешро интихоб куну қадам дар кӯчай ҹавонмардон бигзор ва илло худро бадноми дунёву расвои рӯзи қиёмат магардон.

«Агар дар нишаси илмӣ саҳм мегириӣ, баъд аз андешаи комил суханеро бигӯй, ки дар исботи он далели қотеъ дошта боший».

Имом Абӯҳанифаи Нуъмон ибни Собит (р) шогирдонро насиҳат мекунад, ки дар маҷлиси илмӣ ҳаргиз бе хуччат сухан оғоз нанамоед, зоро вақте инсон дар назди уламо ва донишмандон суханаш ҳучате аз Қуръону суннат надошта бошад, ҳам сухан асар надорад ва ҳам қадру мианзалати шахс коста мегардад. Имом Абӯҳанифа (р) ҳамвора шогирдону пайравони мазҳабашро ба сӯйи он роҳе ҳидоят мекунад, ки ҳамвора дар ҷомеаи мусалмонон ҷойгоҳи хешро дошта бошанд. Таъриҳ ҳуд гувоҳи ҳол аст, ки шогирдони ин абармард пайравӣ аз насиҳати устодашон карда, то ба имрӯз дар ҷомеаи мусалмонони олам ҷойгоҳи хосси хешро доранд, монанди Имом Абӯюсуфу Имом Муҳаммад ва Имом Зуфар ва ғайра. Толибilmон ва донишҷӯёни мадраса бояд ин насиҳати пешвои мазҳабро хуб дар хотир дошта бошанду баро ироа доштани қаломе ва ё сухане дар ҷаласоти илмӣ ҳатман ҳуччаташон дар баробари қаломашон оварда шавад. Чунончӣ Шайх Саъдӣ мегӯяд:

**Нагуфтан надорад касе бо ту кор,
Вале чун бигуфтӣ далелаш биёҶ.**
(70,66).

«Касе ки фикри илмӣ надошта бошад, баёноти амиқи илмӣ дар назди ӯ кардан ӯро дарди сар додан аст».

Оре, шахси ҷоҳил қучову фаҳмиши илму фарҳанг кучо. Чунончи, гуфтаанд: «Ҳар чӣ донад ҳӯрдани қанду набот, ҳалтаи қадри бошаду кунчи работ». Барои ҳамин Имом Абӯҳанифа (р) шогирдону пайравони мазҳабашро насиҳат мекунад, ки ба ин ҳадиси Пайғомбари Худо (с) амал кунанд: «Мардумро ба қадри ақлу фаҳмишу дирояташон (илмашон) сухан бигӯед». 49,417). Вақте инсон аз илм ҳабаре надорад, чигуна метавони мақсадатро аз нигоҳи илму фарҳанг ба ӯ фаҳмонӣ, пас

туро лозим меояд, ки мувофиқи ақлу фаҳмиши ў сухан оғоз кунӣ, то ў туро бифаҳмад.

«Шумо медонед зааркунандатарини мардумон кист? Касе ҳаст, ки илм омӯзад ва ин илм ўро аз гуноҳу фаҳшо боз надорад ва дар ў тавозуъу ахлоқи нақӯро пайдо карда натавонад, пас шумо бигӯед: Оё аз ин шахс дида касе зиёновартаре ҳаст»?

Илм нурест ва ҷаҳл зулмату торикӣ, агар ин нур инсонро аз гуноҳу бадрафторӣ натавонад манъ кунад ва натавонад, ки тавозуъу нақуқориро дар ў зинда бигардонад, пас ин нур ба чӣ дарде меҳурад? Оё ин шахс аз ин илму донишмандияш суде ба даст овардааст? Яъне, илм бояд раҳнамои инсонҳо ба сӯи растагорӣ бошад.

«Бо шогирдон чунон меҳрубонона муомала бикун, ки агар шахсе аз дур туро бубинад, гумон кунад, ҳама фарзандони ту ҳастанд».

Агар мо устодон ин насиҳати пешвои мазҳабамонро сармашқи кору фаъолияти хеш гардонем, мебинем, ки дар ин соҳаи пурмасъулият чигуна мувафақ мегардем, зоро ин суханро касе ба мо гуфта истодааст, ки худ дар ин роҳ мувафақ гардидааст ва шогирдони барумандеро таҳвили ҷомеаи мусалмонон гардондааст.

«Касоне, ки бо одоби мунозара ошнӣ надоранд, бо онҳо ҳаргиз баҳси илмӣ ва гуфтугӯ макун».

Барои олимон ва донишмандон ин бисёр насиҳати хубест, зоро агар мо бо ингуна шахс баҳсу мунозира бикунем, ҳам чизе ба даст намеорем ва ҳам худро беобрӯй мегардонем. Ин гуна мардум ҳамон хирсеро мемонад, ки Абдурраҳмони Ҷомӣ қиссаашро дар «Баҳористон» овардааст: Ду марде лаб лаби дарё селовард ҷамъ мекарданд, яке аз онҳо сиёҳиеро дар байни дарё дида ба шариқаш гуфт: Бирав, он селовардро бигир. Шариқаш вориди об гардида, ба назди он сиёҳи расид. Он сиёҳӣ хирс буд, на селовард. Он мардро муҳкам гирифт, ҳарчанд зӯр мезад аз дasti хирс раҳо шуда наметавонист. Шариқаш садо зад, ки агар вазнин аст, раҳояш куну биё. Ин марди гирифткор дар ҷавоб гуфт: Ман раҳояш кардам, ин маро раҳо намекунад. Оре, ин хирс ҳамон

марди беадабро мемонад, ки агар бо ў ба бахсу мунозира нишастӣ, бо суханони пучу бемаънеаш туро хаста карда, ҳарчанд раҳой ҳам бичӯй, раҳоят намекунад.

«Ба қасе аз пушти сар бо овози баланд садо мадех, ин амал хилофи шарофати инсонист ва агар қасе аз пушти сар садоят кард. ҷавобашро мадех».

Одobi муомалаи инсонӣ ин нест, ки инсон бо садои баланд аз қафои шахсе садо бизанад ва таваҷуҳи ҳамагонро ба худ ҷалб намояд. Ҳамин беодобиҳо имрӯз дар ҷомеаи мо бисёр ба ҷашм мерасанд, ки одobi шаҳрдорӣ ва инсонии моро зери суол мебаранд. Бояд мо, мусалмонон дар рафтору гуфтор ва кирдoramон аз дигарон фарқ дошта бошем ва як қадам пештар гом бигзорем.

«Қасе дар баҳси илмӣ суханони беаслу пуч мегӯяд ва парвои он надорад, ки барои ин суханон рӯзе ҷавоб ҳоҳад гуфт. Он шахс на қадри манзалату мазҳаби хешро шинохтааст ва на парвои қадру обрӯйи шахсияти худро».

Инсон бояд ҳар қучо, ки сухан оғоз мекунад, хусусан дар ҳузури олимону донишмандон, бояд андеша кунад, ки ин сухан аз қучо то ба қучо мерасад, зоро аз оғози он сухан қадру манзалат ва роҳу равиши мазҳаби хешро барои ҳозирин нишон медиҳад.

То мард сухан нагуфта бошад,

Айбу ҳунараш нуҳуфта бошад.

(70,32).

«Таҳсили илми Қуръону ҳадисро аз ҳама илмҳо муқаддам бидонед, чун аз ин ду фориғ гардидед, пасон дар талоши илмҳои дигар ва корубори зиндагӣ бошед ва аз қасе тамаъ надошта бошед, бекору фориғбол низ нанишинед».

Бекорӣ ва фориғболиро Имоми Аъзам (р) барои шогирдону пайравонаш тавсия намедиҳад, Бояд инсон дар зиндагӣ аз қасе тамаъ надошта бошад ва дар талаби ризқу рӯзӣ ва қасби ҳалол талош намояд. Шогирдон ва пайравонашро Имоми Аъзам барои таҳсили илми

Куръону ҳадис ташвиқ менамояд, зеро ин ду илм асоси дину мазҳабанд, бе донистани ин ду илм инсон наметавонад аз дину мазҳабаш дифъ намояд.

Агар мардуми мусалмон аз илми Куръону ҳадис бехабар бимонанд, душманон дар чомеа ба осонӣ метавонанд ақаидаҳои шуми худро роҳандозӣ намоянд. Дигар ин ки Куръон қаломи Худованд аст ва ҳадисҳо суханони Пайғомбараш, пас барои бандагонаш лозим аст, ки дар донистани ин ду илми зарурӣ талош намоянд.

«Бо мардуми авом, хусусан бо сарватмандон ҳамнишиниро камтар кун, зеро онҳо гумон мекунанд, ки ту аз онҳо тавқуе (тамаъ) дорӣ ва онҳо бо ин гумон ба ту ришва медиҳанд, ки ин кор бароят бисёр гарон тамом мешавад».

Барои олимону донишмандони имрӯзи мо ҳам ин насиҳат бисёр бомаврид аст, зеро ҳамнишний ин тоифа мардум ва аз онҳо чизе хостан ва ё қабул кардан дар гуфтани сухани ҳақ забонатро банд меандозад, ки ҷурати сухани ҳақро гуфтан намекунӣ. Агар инсони донишманд ба кору бори хеш банд бошад ва аз қасе чизе тамаъ надошта бошад, албатта, ки бо ҷуръаттар аст ва метавонад, ки сухани ҳақро барои мардум бигӯяд.

«Ман шахси бахилро ҳаргиз одил дониста наметавонам, зеро вай аз ҷиҳати бахилииаш ҳаққи худро зиёдтар талаб мекунад, то бо товои рӯбарӯ нашавад, қасе чунин хислате дошта бошад қобили амонат нигоҳдорӣ нест».

Аслан шахси бахил қобили эътиmod нест, зеро бахил аз ҷавонмардӣ бисёр дур аст. Чигуна инсон метавонад бо ноҷавонмарде боварӣ ҳосил қунад. Имом Абӯҳанифа (р) бо ин насиҳат шогирдону пайравонашро ба ҷавонмардиву одамгарӣ даъват мекунад ва онҳоро ҳушӯдор медиҳад, ки дар зиндагӣ инсони бахил қобили эътиmodу дӯсти нест, ҳаргиз шумо бо ин тоифа мардум ҳушбин набошед ва боварӣ накунед.

«Бо подшоҳ нишаству хез ва рафтуомадро камтар кун ва аз ӯ доим ҳазар дошта бош, ҳамчуноне, ки аз оташ ҳазар мекунӣ. То замоне, ки

ҳоҷати хоссе пеш наомада бошад, ба дарбори ӯ марав, то иззу викори худро нигоҳ дошта бошӣ».

Имом Абӯҳанифа шогирдон ва пайравонашро насиҳат мекунад, ки рафту омад ба дарбори подшоҳон агар обирӯй ва манфиатҳам дошта бошад дар баробари ин ҳам хатари ҷонӣ дорад, зеро касе ба дарбои подшоҳон рафту омад мекунад, душманону бадҳоҳони зиёде низ дорад, ки доим дар камин нишаставу айби ӯро мечӯянд. Шояд рӯзе дар ин корашон мувафақ гардида, ҷону молу ҷоҳатро ба боди фано диҳанд. Барои ҳамин рафту омади кам ба дарбори подшоҳон ба нафъи туст, инро хуб бидон ва ин насиҳатро риоят кун, то дар зиндагӣ мувафақ гардӣ.

«Агар амали бидъатеро (чизи навпайдо) дар шариат мушоҳида кардӣ, пас ба таври ошкор он амалро маҳқум кун, то дигарон ҷурати амалкардан ба он бидъатро пайдо нақунанд. Ҳеч андешае ба хотират роҳ мадеҳ, ки шахси битъаткор соҳиби ҷоҳу манзалат ҳам бошад, балки ҳамвора битъатро саркӯб намо, зеро дар анҷом додани амали ҳақ Аллоҳ (ҷ) ёрӣ қунандай ту мебошад ва Ӯ ҳимоятқунандай дини худ ҳаст».

Оре, бидъатҳо ва хурофотҳо ҷомеаи мусалмонҳоро рӯй ба таназул ва ҳараҷу мараҷ меоварад. Имоми Аъзам (р) пайравони хешро насиҳат мекунанд, ки ҳаргиз пайрав ва дӯстдори битъаткорон набошед ва ҳамвора ин корҳои бидъатро маҳқум кунед ва нагузоред, ки бадҳоҳони миллати мусалмон бо роҳандозӣ кардани бидъатҳову хурофотҳо ҷомеаи мусалмононро пароканда кунанд. Дар ҳақиқат танзими ҷашну маросимҳои имрӯзаи мо аз ҳамин насиҳат сарчашма мегирад.

«Агар аз подшоҳ ҳаракати номуносибе дидӣ, пас бо қаломи равшану муносиб барояш бигӯ, ки аз рӯйи қонун ман фармонбардори туам. Аммо ин тадоруки ғалате, ки аз ҷониби шумо содир шудааст, бароям фарз аст, ки туро огоҳ кунам. Агар боз ҳам қабул накард, дар танҳоӣ ӯро бифаҳмон, ки ин корат хилофи Қуръону суннат аст. Агар ин дафъа ҳам суханатро нодида гирифт, худатро аз ӯ дур кун ва аз Худованд бихоҳ то туро аз шарри ӯ нигоҳ дорад».

Имоми Абӯҳанифа (р) шогирдон ва пайравонашро насиҳат мекунад, ки бо подшоҳону ҳокимони дарон ҳамкорӣ дошта бошед ва барои иттифоку ҳамbastagii миллататон бикӯshed, агар аз подшоҳ ва ё ҳокими замон хатое содир шуд, бо эҳтироми тамом ин хаторо барояш равшан бисозед, зеро ин вазифаи имониву вичдонии шумост. Агар баъди баёноту фаҳмонданат, ки ин кораш хилофи Қуръону суннат аст. боз ҳам гӯшат накард, худро аз ӯ дур бигир, ки машварати ту барояш лозим нест ва ӯ инро намехоҳад ва аз Худованд бихоҳ, то туро аз шарраш нигоҳ дорад, зеро бадҳоҳони ту ором наменишинанд.

Имом Абӯҳанифа (р) дар ҳама ҳолатҳо шогирдон ва пайравонашро насиҳат мекунад, ки аз тафриқаву фитнаҳо худро нигоҳ бидоред ва ҳаргиз сабаби тафриқаву низоъ дар ҷомеа нагардед.

«Шахсе аз Имом Абӯҳанифа (р) пурсид дар ҳосил кардани илм қадом амалҳо моро мадад карда метавонанд? Имом Абӯҳанифа (р) дар ҷавоб гуфтанд: Оромиши хотир. Он мард дубора пурсид: Оромиши хотир чигуна ҳосил мешавад? Имом Абӯҳанифа (р) ҷавоб доданд: Вобастагиатро аз дунё ва амалҳояш кам кун. Он мард сеюмбора пурсид, ки вобастагиамро чигуна аз дунё кам кунам? Имоми Аъзам (р) гуфтанд: Аз дунё ҷизҳои зарурати инсонро ихтиёр кун ва боқиро бигузор». (32,292-297).

Дар ҳақиқат дунё ва моғиҳояш инсонро намегузорад, ки бо хотири орам дунболи илму дониш биравад, ҳамвора фикру хаёлотамонро ба сӯйи худ мекашонад ва ҳарчанд орзуҳову хостаҳоямон зиёд гардид, ҳамон қадар ҳирсу даводавамон аз қафои дунё бештар мегардад. Он касе, ки дунболи дунёву зебогии дунё талоши беҳуда мекунад, наметавонад илми дилҳоҳашро ҳосил кунад. Аз ин рӯ, насиҳати Имоми Аъзам (р) барои толибилимну донишҷӯён ин аст, ки ҳамвора дунболи илм талош кунед, аз қафои дунё ва хостаҳояш наравед, зеро ин ду ба ҳам зид буда, ҳаргиз шумо наметавонед дар як вақт ҳар дуро ҳосил намоед. Устодон ва донишмандони кишварро лозим аст, ки ин тарзу услуби пешвои мазҳабамонро хубтар биомӯзанд ва ба шогирдон биёмӯзонанд, зеро донистани панду андарзҳои ҳакимон барои шогирдон ва донишҷӯён як

саҳифаи наверо мекушояд, ки дар ҳосил кардани мақсади устодашон мусоидат мекунад.

Мо, пайравони ин мазҳаби оламшумулро лозим аст аз ин панду андарзҳои ин фарзанди баруманди миллати форсӯ тоҷик ибрат бигирем ва дар дабистону мактабҳои миёнаву олӣ ин панду ҳикматҳоро барои фарзандҳои хеш таълим бидиҳем.

Аслан гузаштагони мо ҳама дар донистану ҳифз намудани панду ҳикмат қӯшидаанду донистаҳои худро барои мо ба мерос гузаштаанд. Мо имрӯз дар ин даврони истиқолият бояд ба асолати миллии хеш бештар ручуъ дошта бошему ҳувияти миллии худро барои ҷавонон ва мардумамон биомӯзонем, то ин корамон хизмати шоистае бошад барои ояндагону фарзандонамон. Дар ғайри ин сурат бояд устодон ва донишмандони ин миллат хабар дошта бошанд, ки ормонҳои миллии мо оҳиста-оҳиста аз байн рафта истодаанду дар оянда фикру ақидаи бегонагон ҷойи ин ақидаи аҳли суннати ва-л-ҷамоатро мегирад ва ояндагон ҳаргиз моро наҳоҳанд бахшид.

II.6. Шеваи мунозираҳои Имом Абӯҳанифаи Нӯмон ибни Собит (р) бо уламои замонаш ва методикаи таълими онҳо

Дар улуми шаръӣ биёр иттифоқ меатад, ки уламои шариат дар мавриди масоили гуногун байни худ мунозира мекунанд ва дар ин мунозираҳо масъалаҳо ҳалли худро меёбанд. Мунозираи шаръӣ шарту қавоиди худро дорад, ки на ҳама онҳоро риоя мекунанд. Дар ин масъала Имоми Аъзам намунаи ибрati дигарон буданд, ки сарчашмаҳо аз он хабар додаанд. Дар ин фасл азм дорем перомуни шеваи мунозираи Имом Абӯҳанифа(р)-ро бо донишмандони замонаш таҳқиқ намуда, методикаи таълими он пешниҳод намоем. Мунозираҳои шаръӣ имрӯз ҳам иттифоқ меафтад ва омӯзгоронро зарур аст, ки аз шеваи мунозараи

пешвои мазҳаби ҳанафӣ огоҳ бошанд, то тавонанд масоли шаръиро бо шогирдон дуруст ҳаллу фасл намоянд.

Имом Абӯҳанифа дар баҳсу мунозираҳо шеваи хосе доштанд. Имом ба ҳамсухбаташон эҳтиром қоил буданд ва мақсадашонро ба шахси муқобил тарзे иброз медоштанд, ки ў наранҷад ва ё ба иззати нафсаш нарасад. Эҳтиром қоил будан ба ҳамсухбат шарти аввали мунозира аст, ки Имом ба шогирдон талқин менамуданд, зоро низоъ аз беэҳтиромӣ ба ҳамсӯҳбат сар мезанад. Мунозираи Имом Абӯҳанифа ва Имом Авъири намунае аз шеваи мунозираи пешвои мазҳаби ҳанафист. «Сулаймони Шозкунӣ гуфт: Шунидам Суфён ибни Уяйнаро, ки мегуфт: Имом Абӯҳанифа бо Имом Авзоъӣ дар Маккаи мукаррама дар дори ҳаннотин бо ҳам нишаста буданд. Имом Авзоъӣ аз Имом Абӯҳанифа пурсиданд, ки чаро шумо ҳангоми ба рукуъ рафтан дар намоз дастонатонро ба гӯш намебардоред? Имом Абӯҳанифа (р) гуфтанд: Ба он хотир, ки дар ин маврид аз Расули Худо (с) ҳадиси сахехе ворид нагардидааст. Имом Авзоъӣ (р) фармуданд: Чигуна мегӯй, ки ҳадиси сахехе дар ин маврид событ нагардидааст? Дар ҳоле ки Захрӣ аз Солим Солим, аз падараш Абдуллоҳ ибни Умар (рз) ва ў аз Расули Худо (с) ривоят мекарданд, ки Пайгомбари Худо (с) ҳангоми ифтиҳи намоз дастонашонро мебардоштанд ва ҳангоми ба рукуъ рафтани аз рукуъ баргаштан низ ин корро такрор мекарданд. Имом Абӯҳанифа (р) дар ҷавоби Авзоъӣ (р) гуфтанд: Ҳаммод аз Иброҳим ва аз Алқама ва Асвад ва аз Абдуллоҳ ибни Масъуд (рз) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с) фақат дар ибтиди шурӯъи намоз дастони муборакашонро мебардошанду бас, дигар бора дар дохили намоз ин корашонро такрор намекарданд. Имом Авзоъӣ (р) гуфтанд: Ман аз Захрӣ ва Солим ва Абдуллоҳ ибни Умар (рз) аз Расули Худо (с) сухан мегӯям, ту бошӣ аз Ҳаммоду Иброҳим сухан мегӯй. Имом Абӯҳанифа (р) гуфтанд: Ҳаммод аз Захрӣ ва Иброҳим аз Солим олиму донишмандтаранд. Абдуллоҳ ибни Умар (рз) фазилати сұхбати Расули Худо (с) ро дорад, аммо Алқама дар илми фикҳ аз ў камтар нест. Асвад низ дар илм фазилати волоеро

касб кардааст ва Абдуллоҳ ибни Масъуд (рз) саҳобаи машҳури Расули Ҳудо (с) мебошад, ки доири фазилату маконаташ дар илм ҷойи баҳсу сұхбат нест. Имом Авзоъӣ (р) дар баробари ин фахму дирояти Имом Абӯҳанифа (р) хомӯш монданд ва дигар чизе нагуфтанд». (81, 111).

Дар ин фасл дар бораи мунозираҳои Имом Абӯҳанифа бо уламои замонаш дар мавридиҳои гуногун сухан рафтааст, ки донистанашон барои устодон ва шогирдон аз ғоифа ҳолӣ нест. Бояд мо дарк қунем, ки методикаи баҳсу мунозираи Имом Абӯҳанифа (р) бо олимону донишмандони замонаш аз рӯйи адлу инсоф сурат мегирифт. Имом Абӯҳанифа фақат санади ҳадисро аҳаммият намедоданд, балки шахсияти ривояткунандагони ҳадисро низ ба назар мегирифтанд, ки ин аз дақиқназарии Имом Абӯҳанифа (р) ба шумор меравад. Имом Абӯҳанифа ҳамвора кӯшиш мекарданد суханро аз шахси фақеҳу олим қабул карда бошанд. Дар ин сұхбати олимона мо метавонем инсофи Имом Авзоъиро низ баҳогирӣ қунем, зеро ин мард дар баробари сухани ҳақ хомӯш монданд ва ин сифати олимону донишмандон аст, ки ҳаргиз дар баробари сухани ҳақ сухане намегӯянд. Захҳоки хориҷӣ яке аз сардорони машҳури ҳавориҷҳо, ки дар замони бани Умая Кӯфаро ишғол карда буданд, дар ҳоле ки шамшере дар даст ба назди Имом Абӯҳанифа (р) омада гуфт: Тавба кун! Имом Абӯҳанифа (р) гуфтанд: Аз чӣ тавба кунам? Захҳок гуфт: Ту ақида дори ки Алӣ дар ҷангӣ бо Муовия шахсеро ҳакам таин намуда, ҳукми онро пазируфт. Агар Алӣ дар ин кораш ҳақ буд, ҷаро ҳакамияти шахси дигареро пазируфт? Имом Абӯҳанифа (р) гуфтанд: Агар мақсади ту күштани ман аст, ин чизи дигар аст. Аммо агар мақсади ту ҳақиқатро таҳқиқ кардан аст, бигзор то сұхбат кунам. Захҳок гуфт: Мақсадам ҳамин аст, ки бо ту мунозира кунам. Имом Абӯҳанифа (р) фармуд: Агар баҳс дар миёни ману ту ҳал нашавад, чӣ кор мекунем? Захҳок гуфт: Шахси дигареро мунсиғ ва довар қарор медиҳем. Дар ҳамон замон Захҳок нафареро аз тарафдоронаш довар қарор дод, то дар байни ҳардуюшон доварӣ кунад. Имом Абӯҳанифа барои Захҳоки хориҷӣ гуфтанд: Алӣ (рз) низ ҳамин корро анҷом доданд, пас муртакиби қадом

гунохе шуданд? Заххок бо шунидани ин сухан лол монда, ҳеч ҷавобе гуфтан натавонист ва ҳомӯшона баромада рафт». (145,105-106).

Шеваи баҳсу мунозираи Имом Абӯҳанифа (р) ин буд, ки бо олимону донишмандон бо далелҳои қавӣ, яъне ояту ҳадис сұхбат мекарданд ва бо ҷоҳилону бехирадон бо далелҳои ақлӣ онҳоро ба фикр кардану ақлашонро кор фармудан маҷбур месоҳтанд. Боре ҳамин Заххок дар Кӯфа дастури қатли оми мардумро содир намуд. Имом Абӯҳанифа ба муҷаради шунидани ин фатво худро ба ҳузури Заххок расонида пурсиданд, ки ин мардум муртакиби чӣ гунохе шуданд?

Заххок гуфт: -Инҳо ҳама муртад шуданд. Имом Абӯҳанифа гуфтанд: - Оё ин мардум пештар дар дину мазҳаби дигаре буданд ва ё бар ҳамин дину мазҳабе, ки ҳастанд?

Заҳок гуфт: -Ин суханатро бори дигар такрор кун!

Имом Абӯҳанифа (р) мақсадашро возеҳтар барояш баён намуданд. Заҳок ба аскаронаш гуфт: - Шамшерҳоятонро дар ғилоф кунед, ман иштибоҳ кардам. (145, 106).

Имом Абӯҳанифа (р) дар ҳама ҳолатҳо дар паҳлуи мардум буданд ва барои оромию амнияти мардуму кишвараш ҷонро ҳамеша сипар мекарданд. Ин шева ва услубест, ки бо худ муҳаббату ватандӯстӣ ва ҷоннисориву ғайрату шаҳомат дорад, ки мо - пайравони мазҳаби ин абармарди таъриҳ бояд шуҷоату ватандӯстӣ ва ғайрату мардонагиро низ аз ӯ биомӯзем ва ба насли навраси хеш биёмӯзонем.

Мунозираи Имом Абӯҳанифа (р) бо муҳаддис ва олими машҳур Қатодаи Басрӣ (р) равшангарӣ шеваи ҳаққонияти ин пешвои мазҳаби таҳаммулгарост; Қатодаи Басрӣ (р) боре ба Кӯфа омаданд ва эълон намуданд, ки ҳар касе дар масоили фиқҳӣ суоле дошта бошад, метавонад ба ман муроҷиат кунад. Мардуми зиёде ба даври ин олим ҷамъ омада суолҳои худро матраҳ менамуданду ҷавоб мегирифтанд ва мерафтанд. Имом Абӯҳанифа (р) низ дар ҷамъи ҳозирин буданд. Аз ҷой барҳоста пурсиданд: Марде ба сафар рафт, пас аз ду сол ҳабари маргаш ба ҳамсара什 расид, занаш шавҳари дигар кард ва аз он шавҳари наваш

фарзандоне ба дунё овард. Пас аз муддате шавҳари аввалааш аз мусофират баргашт. Масъалаи ин зан бо фарзандонаш чӣ мешавад? Қатода пурсид: Оё чунин масъалае пеш омадааст? И мом Абӯҳанифа (р) гуфтанд: На. Аммо бар уламо лозим аст қаблан омодагӣ дошта бошанд, агар ин маъала воқеъ шуд, шакку тардида барояшон пеш наояд. Қатода ки дар донистани илми тафсири Қуръон даъвои бештаре дошт гуфт: Ин масъаларо раҳо кунед, агар аз тафсир суоле доед, марҳамат биёред. И мом Абӯҳанифа (р) пурсиданд: Маънои ин ояти карима чист?

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتَيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إِلَيْكَ طُرْفُكَ﴾ (1,380).

Сураи «Ан-Намл», ояти. 40 . Дар ин маврид машҳур аст, ки Сулаймони набӣ (а) барои овардани тахти Билқис бо дарбориёнаш машварат карданд. Яке аз дарбориён голибан Осаф ибни Бархиё вазири Сулаймон (а) буд, гуфт: Дар як чашм ба ҳам барзадан онро ҳозир мекунам. Ривоёти аҳли китоб аст, ки Осаф ибни Бархиё Исми Аъзам медонист, бо истифода аз таъсири он дар як лаҳза аз Шом ба Яман омад ва тахти Билқисро бардошт ва ба маҷлиси Сулаймон (а) овард. Ин ривояти машҳурест, ки дар байни мусалмонон ҳама хабар доранд. Тибқи ҳамин ривоят Қатода ояти каримаро маъние баён фармуд. И мом Абӯҳанифа (р) пурсиданд: Оё худи Сулаймони Набӣ (а) ҳамин Исми Аъзамро медонист ва ё не? Қатода дар ҷавоб гуфт: Не намедонист. И мом Абӯҳанифа гуфтанд: Оё ин ҷоиз аст, ки дар замони набӣ шахсе бошад, ки набӣ набошаду аз набӣ илми бештар дошта бошад ва ё донотар бошад? Қатода дар ин суол ҷавоб гуфта натавонист ва гуфт: И淨 ҳам бигузоред. Дар боби ақоид суол кунед. И мом Абӯҳанифа аз Қатода пурсиданд: Оё шумо мӯмин ҳастед? (Аксари муҳаддисин аз ин ки худро мӯмин бигӯянд, метарсиданд ва аз гуфтани он ҳазар мекарданд ва инро ҷузӣ эиҳтиёт медонистанд. Ин суолро касе аз Ҳасани Басрӣ (р) пурсида буд. Эшон дар ҷавоб гуфта буд: «Ин-шо-Аллоҳ». Суолкунанда гуфта буд: Чӣ ҷои «Ин-шо-Аллоҳ» гуфтан аст? Ҳасани Басрӣ (р) дар ҷавоб гуфтанд: Ман метавонам хештанро мӯмин бигӯям, аммо метарсам, ки

Худованд дар ҷавоб бигӯяд: Дурӯғ мегӯйӣ!) Қатода (р) дар ҷавоби Имом Абӯҳанифа (р) низ ҳамин ҷавобро гуфтанд. (Аммо ин гуфтаи Қатода (р) як навъ ваҳму гумон аст. Имон номи иътиқод аст ва касе, ки ба Худо ва Расулаш иътиқод дошта бошад, ба таври қатъӣ ў мӯъмин аст. Албатта, агар дар ақоид шак дошта бошад қатъан кофир аст). Имом Абӯҳанифа (р) гуфтанд: «Ин-шо-Аллоҳ» дар инчо бемаврид аст.

Усули Имом Абӯҳанифа (р) дар баҳсу мунозира ин буд, ки дар вақти баҳсу мунозира ҳам меҳостанд масъаларо барои ҳама равшан баён кунанд, то фоидай ин баҳсу мунозираҳо умумӣ бигардад ва ин нофаҳмие, ки аз ҷониби ин олими бузурги олами Ислом ба назари Имом Абӯҳанифа (р) мерасид, хост ўро ба роҳи дуруст ҳидоят кунад.

Имом Абӯҳанифа аз Қатода пурсиданд: - Чаро ин қайд «Ин-шо-Аллоҳ»-ро овардед? Қатода дар ҷавоб гуфтанд: -Иброҳим (а) гуфта буданд: Ман умединорам Аллоҳ таъоло дар рӯзи қиёмат гуноҳони маро бибахшад. Имом Абӯҳанифа гуфтанд: -Ҳангоме ки Худованд аз Иброҳим (а) пурсиданд: «أَوْلَمْ تُؤْمِنْ» (сурай Бақара, ояти 260). Оё имон надорӣ? Иброҳим (а) дар ҷавоб гуфтанд: «بَلٰى» яъне, ман мӯъмин ҳастам бовар дорам. Чаро шумо аз ин сухани Иброҳим (а) пайравӣ накардед? Қатода (р) ҳашмгин шуда, аз ҷой бархостанд ва равонаи манзил гардианд. (145,107-108).

Ин тарзи услуби баёни Имом Абӯҳанифа (р) дарси муҳимест барои устодон ва донишҷуёни азизи кишвар, зоро басо авқот баҳсу мунозираҳо ба ҷангу низоъ меанҷомад. Мақсад аз баҳсу мунозираи илмӣ нишон додани қудрати худ нест, балки мунозираҳои илмӣ бояд барои равшан гардидан масъалаи мубрами рӯз сурат бигиранд.

Мунозираҳо асан перомуни масъалаҳои баҳсталаб ва мубҳам сурат мегирад. Беҳтарин методи таълими мунозираҳо, алалхусу мунозираҳои Имоми Аъзам методи мубоҳиса (диспут) мебошад. «Мубоҳиса, менависад М.Аҳмадов, дар радифи усулҳои таълим дар ҳолати баҳсталаб

будани мавзӯи дарс истифода мешавад»(47, 134). Омӯзгор ҳангоми баррасии мунозираҳои Имоми Аъзам бояд ҷавобҳоро амдан пинҳон дорад ва аз шогирдон суол кунад, ки ба ин савол чи тавр ҷавоб гуфтан мумкин аст? Ин суол водор мекунад, ки шогирдон андеша кунанд. Ин амал имкон медиҳад, ки ба моҳияти масъала дурустар сарфаҳм раванд. Омӯзгор баъд аз шунидани ҷавоби шогирдон метавонад ҷавоб Имом Абӯҳанифаро пешниҳод кунад. Шогирдон ҷавоби худро ба ҷавоби Имом муқоиса мекунанд ва камбудии худро мефаҳманд.

Дар баробари ҷавоб гуфтан ба масъала баҳсталаб рафтори кирдори мунозирақунанда низ бояд пеши ҷашми шогирдон бошад. Дар ин масъала рафтори кирдори Имоми Аъзам улгӯ (идеал)-и хонандагон буда метавонад. Масалан, дар мунозираи Имом Абӯҳанифа (р) бо Яхё ибни Саъид (р). Яхё ибни Саъид қозии Кӯфа буд ва дар дарбори Мансур - халифаи Аббосӣ ҷойгоҳ ва мақоми хоссае дошт. Бо вуҷуди ин ҳама шукуҳу шаҳомате, ки дошт, наметавонист бо Имом Абӯҳанифа баробар бошад, зеро муҳаббати мардум нисбат ба Имом Абӯҳанифа (р) бештар буд. Аз ин ҳолат Яхё ибни Саъид ҳамеша нороҳат буд. Ӯ мардуми Кӯфаро айб гирифта мегуфт: Аҳли Кӯфа ациб мардуми содалавҳе ҳастанд, ҳамаи онҳо ба ишораи як мард мечарҳанд. Имом Абӯҳанифа баъзе аз шогирдони хешро ба сардории Имом Абӯюсуф ва Имом Зуфар барои мунозира дар баъзе масоил ба назди ӽ фиристоданд. Имом Абӯюсуф (р) ки дар илми мунозира ҳамчун устодаш маҳорати тамоме доштанд, мунозираро оғоз намуда, аз қозӣ Яхё ибни Саъид пурсиданд: Агар ғуломе байни ду нафар муштарак бошад (он ғуломро ду нафар пул дода ҳарида бошанд) фақат як нафар аз соҳибон бихоҳад он ғуломро озод кунад. Оё метавонад ин корро биқунад ва ё не? Қозӣ Яхё гуфт: Наметавонад, зеро дар ҳадис омадааст: «Коре, ки аз он ба шахси дигар зарар бирасад, ҷоиз нест». (102,78). Ҳадиси. № 2340). Дар ин кор шарики дигар зарар мебинад, шарики аввал ҳаққи озод карданро надорад. Имом Абӯюсуф (р) пурсид: Агар шарики дувуми низ онро озод кард, чӣ мешавад? Қозӣ Яхё гуфт: Ин ҷоизу дуруст аст дар ҳол ғулом озод

мешавад. Имом Абӯюсуф гуфтанд: Шумо бо ин сухани дувуматон сухани авалаатонро рад намудед! Зеро назди шумо ғулом ба озод кардани як шарик озод намегардид ва ҳамчун ғулом боқӣ мемонд, пас чигуна ба озод кардани шарики дувуми озод мегардад? Қозӣ Яхё дар ҷавоби сухани Имом Абӯюсуф дар монда сукут ихтиёр карданд(145,109).

Муроди Имоми Аъзам дар баъзе мунозираҳо ба роҳи дуруст овардани шаҳси муқобил буд ва ё ба ишорае кибру ғуруре, ки дар он даъвогар медид, онро шикастан меҳост, то он олиму донишманд бо шикаста шудани кибру ғурураш ба мақоми баланди инсони бирасад. Ҳикмат чӣ буд, ки Имоми Аъзам (р) дар ин мубоҳиса ва ё мунозира ҷамъе аз шогрдонро фиристоданду худ нарафтанд ва факат Имом Абӯюсуф (р) сухан оғоз намуданд? Имом Абӯҳанифа ба ин қозии мағрур меҳост бифаҳмонад, ки мардуми Кӯфа ҳамчуноне, ки ту мепиндорӣ, содалавҳ нестанд, олиму донишманди хешро эҳтиром мекунанд ва олиму донишманди зиёде доранд, ки ту қудрати мубоҳисаи яктои онҳоро надорӣ. Ин буд яке аз шева ва тарзу услуби Имоми Аъзам барои қадршиносии миллату кишвараш, ки ҳаргиз розӣ намешуд кишварашро ва ё мардуми диёрашро касе носазо бигӯяд ва ё таҳқир намояд. Момардуми шарифи Тоҷикистон ин муҳаббати ватандориро бояд аз Имоми мазҳабамон - Имоми Аъзам (р) биёмӯзем. Барои ин устодону донишмандони кишварро лозим меояд, ки ин методика ва тарзу услубро боз ҳам хубтар биёмӯзанд, то дар таълим додани шогирдон ва зинда гардонидани ифтихори миллӣ дар дили онҳо қавӣ бошанд.

Мисоли дигар аз мунозироти Имом, ки хеле омӯзанда аст, интиқод ва айб гирифтани Имом Абӯҳанифаи Нуъмон ибни Собит (р) бар қозии Кӯфа Ибни Абӯлайло (р) мебошад. Методика ва тарзу услуби Имоми Аъзам (р) чунон ки дар боло ёдовар шудем, ин буд, ки дар масоили шаръӣ ҳомӯшӣ ва бетарафиро дӯст намедошт. Муҳаммад Абдурраҳмон машҳур ба Ибни Абӯлайло, аз фуқаҳо ва донишмандони машҳур ва соҳиби фикру андешаи маҳсуси хеш буд. Сиё се сол дар Кӯфа бар маснади қозигӣ кор ва фаъолият кардаст. Ва дар масоили шаръӣ ҳамвора

бо Имоми Аъзам (р) ихтилофи назар дошт. Ин қозӣ бисёри вақтҳо дар қазовати масоил ба иштибоҳ роҳ медоду Имом Абӯҳанифа ўро ислоҳ намуда, иштибоҳоташро барояш ошкор мегуфтанд. Ин методика ва тарзу услуби Имоми Аъзам (р) буд, ки изҳори ҳакро бар худ лозим гирифта буданд.

Вале Ибни Абӯлайло аз ин нороҳат мешуд ва Имом Абӯҳанифаро дўст намедошт. Қозӣ Абӯлайло (р) одати дошт, ки дар масcid менишаст ва ба шикояту даъвои мардум гӯш медоду ҳочаташонро раво мекарданд. Рӯзе Абӯлайло баъд аз тамом шудани соати кориаш равонаи манзил буд. Дар миёнаи роҳ бо зане рӯ ба рӯ шуд, ки бо касе ҷанҷол мекард. Қозӣ вақте ин ҷанолро шунид, дар ҷояшон истода ба раддубадали онҳо аҳаммият дод. Он зан дар рафти ҷанҷол ба ғазаб омада тарафи муқобилро гуфт: Эй фарзанди зино, туро падару модарат зинокор буданд! Ба муҷаради шунидани ин сухан қозӣ амр намуд, то он занро дастгир карда, ба маҳкамаи қазо, ба масcid оварданд. Қозӣ фатво дод, ки он занро дар ҳолати истода ду бор ҳад бизананд. Имом Абӯҳанифа (р) вақте аз ин мочаро иттилоъ пайдо намуданд, гуфтанд, ки қозӣ дар ин фатвояш муртакиби панҷ иштибоҳ шудааст: 1. Як бор аз маҷлиси қазо хеста, боз дубора он маҷлисро баргузор кардааст, ин хилоғи ойини додрасӣ мебошад. 2. Дар масcid ҳаддро ҷорӣ кардааст. Дар сурате, ки Расули Ҳудо (с) дар масcid ҳадд ҷорӣ карданро манъ фармудааст. 3. Бояд зан дар ҳолати нишаста ҳадд зада шавад. Ва қозӣ хилоғи онро ҷорӣ намудааст. 4. Аз як лафз фақат як ҳадд лозим меояд ва агар гоҳе ду ҳадд лозим ояд, ҳар дуро ҳамзамон дар як вақт ичро намекунанд, балки муҷрим (гунаҳкор)-ро пас аз ичрои як ҳадд раҳо мекунанд, то ба таври комил захмҳояш беҳбуд ёбанд. Баъд аз он метавонанд ҳадди дувумро ичро кунанд. 5. Касе, ки дашном дода шуда буд, даъво накардааст, пас қозӣ чигуна метавонад аз пеши худ қазоват кунад?

Ибни Абӯлайло аз шунидани ин эътирозоти Имоми Аъзам саҳт барошуфта, назди шаҳрдори Кӯфа рафт ва аз Имом Абӯҳанифа шикоят

намуд. Шаҳрдори Кӯфа фармон содир намуд, ки Имом Абӯҳанифа (р) дигар фатво надиҳад. (145,111).

Мақсад аз овардани ин баҳсу мунозираҳо ин аст, ки Имом Абӯҳанифа (р) дар ҳама ҳолатҳои зиндагӣ аз масоили рӯзмарai мардумаш бехабар намемонданд ва дар ҳама ҳол аз онҳо хабардор буда, барои ҳалли масоили мардумаш расидагӣ мекарданд.

Ин як шева ва услубу мароми зиндагии Имоми Аъзам ба шумор мерафт, ки олимону донишмандони мо низ бояд ин шеваро аз Имоми мазҳабамон таълим бигиранд ва барои расидагӣ кардан бар масоили рӯзмарai мардум омода бошанд. Нагузоранд, ки мардуми бегона бо мазҳабу роҳу равиши бегона дар кишвар мардумсолорӣ кунанд ва мо бетарафиро ихтиёр карда, хомӯш биншинем. Барои ин моро лозим аст аз мазҳаб ва методи тарзу услубаш хуб огоҳӣ пайдо карда, шогирдону мардуми кишварро низ аз ин роҳу равиш огоҳ созем, то аз фитнаву дасисай бегонапарварону хочагонашон бехабар намонанд.

Боби III

Методикаи таълими ақоиди мазҳабии Имоми Аъзам

III.1. Таснифоти Имоми Аъзам Абӯҳанифаи Нуъмон ибни Собит (р) дар илми калом ва шеваи таълими онҳо.

Таърихнигорон навиштаанд, ки Имом Абӯҳанифа (р) дар илми калом кутубе навиштааст ба номи «Ал-ғиқҳ-ул-акбар», «Ал-ғиқҳ-ул-абсат», «Ал-олим –вал- мутааллим» ва китоби «Ар-Рисола» барои Муқотил ибни Сулаймони муфассир ва китоби дигаре ба номи «Ар-Рисола» барои фақеҳи Басра Албаттӣ навишта буд. Ҳамчунин китоби «Ал-васийят», ки дар ин китоб Имом Абӯҳанифа (р) чанд васияте барои шогирдон ва ҳамсұхбатонаш навишта буданд. (149, 290). Имом Абӯҳанифа (р) чанд рисолаи қўтоҳе низ навиштааст, ки баъзе олимони мазҳаб барои онҳо шарҳ навиштаанд. (13, 258). «Ғиқҳи акбар» китобест, ки то ба имрӯз таваҷуҳи олимон ва донишмандонро ба худ ҷалб кардааст, агарчанде рисолаи хурдест, аммо маъонии амиқе бо худ дорад. Ин китоб бо чанд ривоят аз Имом Абӯҳанифа (р) ривоят шудааст. Яке ривояти Ҳаммод ибни Абӯҳанифа (р) аст, ки Мулло Алий қорӣ (р) бар ин китоб шарҳи муфассале навиштааст, ки имрӯз ҳам донишчуёну толибилимон аз он истифода мекунанд. Дигар ин китоб ба ривояти Абӯлмутеъи Балхӣ ривоят шудааст, ки онро «Ғиқҳи абсат» мегӯянд ва ба ин китоб Абӯлайси Самарқандӣ - олими машҳури диёри Самарқад шарҳу эзоҳ навиштааст. Ҳамчунин Ато ибни Алии Ҷурҷонӣ низ бар ин китоб шарҳе навишта ва олимону донишмандони дигари мазҳаб низ бар ин ду китоби мазкур шарҳу эзоҳҳо навиштаанд. (164,187). Баъзе таърихнависон китоби «Ғиқҳи акбар»-ро ба Абӯмансури Мотуридӣ нисбат додаанд, ки иштибоҳ аст. (17, 28). Баъзе таърихнигорон бар ин гуфтаҳои боло, ки китоби «Ғиқҳи акбар» китоби навиштаи Имом Абӯҳанифа буда бошад, розӣ нестанд. Ин тоифа таърихнависон ва ё шориҳон бар он ақидаанд, ки ин китоб дар таърихи на чандон дур бар ақидаи Мотуридӣ ва Ашъарӣ навишта шудааст, зеро дар ин китоб

суханхое дарч гардидааст, ки он суханон дар замони Имом Абӯҳанифа (р) набудаанд, хато дар асли қабл аз Имом Абӯҳанифа низ дар масоили дар «Фиқҳи акбар» дарч гардида сухан нарафтааст, ба монанди фарқ гузоштан байни муълизаву каромоту истидроч. Ин тоифаи муаррихин ва шореҳини қаломи Имом Абӯҳанифа (р) мегӯянд: Шояд ин суханон дар асрҳои баъдӣ мувофиқи ақидаҳои Мотуридӣ (р) вориди ин китоб гардида бошанд. (164, 189).

Ба пиндори мо, ин таърихнависон тарзи услуг ва шеваи таълимот ва шахсияти Имом Абӯҳанифа (р) ро дуруст нашинохтаанд ва ё шинохтаанду аз рӯйи таъассуб ба ҷашми кам менигаранд, зоро агар мунсифона вориди мазҳаби Имом Абӯҳанифа (р) бигардӣ, мебинӣ, ки масоили фаразӣ дар байни гуфтаҳои Имом Абӯҳанифа (р) ҳеле зиёд аст. Яъне, Имом Абӯҳанифа дар байни шогирдон ва ҳамсуҳбатонаш баъзан масъалаҳоеро матраҳ менамуд, ки дар гӯши хотири касе аз ҳозирин чунин масъала нагузашта буд, балки баъзеи онҳо таъаҷҷуб карда мепурсиданд: Оё чунин воқеъае ба вуқӯй пайвастааст? Имом Абӯҳанифа (р) дар ҷавоб мегуфтанд: «Мо илочи воқеъаро пеш аз воқеъ шуданаш мечӯем, ки агар воқеъ шуд, дар ҳайрат намонем». (145,107).

Китобҳои фиқҳи мазҳаби Имом Абӯҳанифа (р) худ гувоҳи ин гуфтаҳо боло мебошанд. Метавонад гуфтаҳое, ки ин таърихнависонро ба шубҳа овардааст, аз ҳамон масоили фаразие бошанд, ки аз ақлу заковат ва фахму дирояти Худододии Имом Абӯҳанифа (р) маншарь гирифтаанд. Ҳудо худ донотар аст. Ҳулоса «Фиқҳи акбар» китобест, ки баёни асли тавҳид ва эътиқодоти саҳҳ дар он дарч гардидааст. Имом Абӯҳанифа (р) дар ин китоб масоили қаломӣ ва ё ба ибораи дигар, масоили эътиқодиро барои шогирдон ба тарзу услуби хоссаи хеш барои осонтар ва фахмотар будан, бисёр кӯтоҳ ба гайри шарҳу тавзих ва ё овардани далел зикр намудааст. Ба ҷуз ду масъала, ки яке масъалаи маҳлуқ гуфтани Қуръон ва дигаре дар баёни зикри яд (даст) ва ваҷҳ (рӯй) ва нағфс (зот) барои Ҳудованди мутаъол. «Фиқҳи акбар» китобест, ки ба масоили имону Ислом ва қуфру фисқ (аз амри Ҳудованд берун рафтани, яъне, итоат

накардан) бештар аҳаммият додаст, то хонандай худро аз ақидаи хавориҷ (*Хавориҷ қасонеро мегӯянд, ки ҳалифа ва домоди Расули акрам* (с) Усмони зиннурайн (рз) ро золимона ба шаҳодат расониданд. Ин тоифа ақидаи фосиде доранд, ки мегӯянд: *Мусалмон ба сабаби анҷом додани гуноҳи кабира коғир мегардад ё аз имон хориҷ шуда, ба қуфр мерасад. Муътазилиҳо бошанд мегӯянд: ба сабаби гуноҳи кабира инсон аз имон хориҷ шуда, ба қуфр намерасад, балки дар байни қуфру имон манзиле қоиланд.* Фикри ҳарду ботил аст (62,482), огоҳ гардонад.

Имом Абӯҳанифа (р) дар ин китоб баъд аз рад кардани ақидаи хавориҷ ақида ва эътиқоди қадарияҳоро (Ин тоифаро барои он қадария меноманд, ки ба муқадарот имон надоранд ва эътиқод доранд, ки банда худ холиқи феълҳои хеш мебошад, на Аллоҳ (ҷ). Шарҳ-ул-ақидат-и Таҳовӣ. 1/68), низ рад карда, ҳалқи ҳамаи афъоли бандагонро ба сӯйи Худованд нисбат медиҳад. Имом Абӯҳанифа (р) дар ин китоб дар бораи сифоти Аллоҳ (ҷ) ва маъсум (аз гуноҳ пок) будани анбиё ва мӯъцизаҳои пайғомбарон ва қаромоти авлиё ва дидори Худованди маннон дар охират ва дин чӣ маъно дорад ва шафоъат ва мизони аъмол ва ҷаннату дузах ва азоби қабр ҳамаро барои хонанда бо тарзу услуг ва шевай равону фаҳмо баён намудааст. Пайравони мазҳаби Имоми Аъзам (р) метавонанд ақида ва эътиқодҳои хешро бо хондану доностани ин китоб мувоғиқ ба ақидаи аҳли суннати вал ҷамоат росту дуруст гардонанд.

«Фиқҳи абсат» низ дар боби ақида сухбат мекунад ва ба ривояти Абӯмутеъ навишта шудааст. Абӯмутеъ Ҳакам ибни Абдуллоҳи Балхӣ яке аз шогирдони Имом Абӯҳанифа (р) мебошад. Абӯлайси Самарқандӣ (р), ки соли вафоташ дар соли 373 ҳичрӣ баён шудааст, ба ин рисолаи «Фиқҳи абсат» шарҳе навиштанд. Абӯлайси Самарқандӣ ин китобро нисбат ба Абӯмансури Мотуридӣ додаст, ки ин нисбат иштибоҳ маҳз аст ва ё сароҳатан метавонем бигӯем, ки хатое беш нест. «Фиқҳи абсат» агар ҷанде «Фиқҳи акбар»-ро мемонад, аммо дар тариқи навишташ аз ривояти Ҳаммод ибни Абӯҳанифа ба куллӣ фарқ мекунад.

«Фикҳи абсат» дар боби калом ва ё акида сухан мегӯяд, аммо ин ба ҷавоби Имом Абӯҳанифа дар суолоти шогирдаш Абӯмутеъ рӯйи коғаз омадааст. Дар ин рисола ба баъзе масоили ақидати Имом Абӯҳанифа (р) муфассал ба шогирдаш Абӯмутеъ масъаларо баён кардааст. Имом Абӯҳанифа дар бисёри масоили «Фикҳи абсат» кӯшидааст, то шогирди хеш Абӯмутеъро ба ҷавобаш қонеъ гардонида бошад, бинобар ин «Фикҳи абсат» як китоби возеху равshan ва дар ҷавоби масоили каломия бисёр муфассал ва барои донишҷӯёну толиб илмон бисёр китоби муфид аст. (38, 339). Азбаски рисола «Фикҳи абсат» ҷавобҳои Имом Абӯҳанифа ба суолҳои шогирдаш Абӯмутеъ рӯйи коғаз омадааст, беҳтарин шеваи таълими он методи сӯхбат мебошад. Омӯзгор ҳангоми таълими ин рисола ва ҳамчунин дар равshan намудани андешаҳои каломии Имоми Аъзам методи сӯхбатро ба кор бурда, масъалаҳоро ба тариқи суолу ҷавоб бо шогирдон матраҳ кунад, дарки масъала осон ба даст меояд. Дар ин рисола баъзе масоили ақидати Имом Абӯҳанифа (р) муфассал ба шогирдаш Абӯмутеъ баён шудааст.

Имом Абӯҳанифа саъӣ намудааст бо дaloили илмӣ, такя ба Қуръону суннат шогирди хеш Абӯмутеъро қонеъ гардонад. Бино бар ин «Фикҳи абсат» як рисолаи возеху равshan ва муфассал дар масоили каломия буда, барои донишҷӯёну толибилмон дар шинохти андешаҳои каломии пешвои мазҳаби ҳанафӣ муфид аст.

Дигар рисолае, ки аз Имом Абӯҳанифа (р) то ба имрӯз барои мусалмонон ба ёдгор мондааст, ин рисолаи «Ал-олиму -вал-мутааллим» мебошад. Ин рисола аз ду китоби дар боло зикр гардида фарқ мекунад, зоро Имом Абӯҳанифа (р) дар ин рисола аз имон ва он чи ба имон вобастагӣ дорад, шурӯъ нанамудааст, балки фикру хаёли донишҷӯро ба сӯйи илм бурда, барои мо мефаҳмонад, ки ҳамчуноне аъзои инсон пайрави ҷашми инсон аст, амал кардан дар амрҳо ба илм вобастагии кулӣ дорад. Яъне, илм шамъе ва ё ҷашмҳои инсонро мемонад, ки роҳи дурусти зиндагиро бар соҳибаш нишон медиҳад, то дар печутоби зиндагӣ пешипо нахурда, роҳашро ҳамвор намояд. Имом Абӯҳанифа (р)

бо тарзу услуби хоссаи худ дар ин рисола баъзе фикрҳои хешро нисбат ба берун шудани имон аз бадани шахси зинокор ва ё дар бораи носиҳу мансух ва дар бораи фарқи миёни шариат ва дин баён намудааст. Дин аз нигоҳи Имом Абӯҳанифа ин яккаву ягона доностани Худованд аст, зоро Худованди маннон тамоми пайғомбаронашро амр намуд, ки мардумро ба сўйи дин, яъне ваҳдонаияти Худованд бихонанд. Имом Абӯҳанифа (р) дар ибтидои ин рисола аз илми калом ё ақида низ сухане гуфтааст ва қазоёи имон ғайри амал буданашро аз нигоҳи хеш баён намудааст. (38, 339-341). Имом Абӯҳанифа (р) ба Усмон Албаттӣ рисолае навишта, барои ў фаҳмонида, ки фиреби фитнагаронро нахурад ва бидонад, ки Имом Абӯҳанифа (р) бар ақидаи марцияҳо мувоғиқ нест. (Марцияҳо тоифае ҳастанд, ки ақида доранд агар инсон ба Худо имон оварад, яъне агар Худоро шинохт ва калимаи Лоилоҳа иллаллоҳро ба забон ронд, ҳарчанд гуноҳ ҳам кунад, ин гуноҳон барояш зарар надоранд, ҳамчуноне, ки барои коғирон тоату ибодат фоида надорад. (62,297).

Имом Тирмизӣ аз Ибни Аббос (рз) ривоят меқунад, ки Расули Худо (с) фармуданд: Ду гурӯҳе аз фарзандони Одам (а)-ро аз Ислом насибе нест, яке марция ва дигаре қадария. (115, 249). Дар ин рисола Имом Абӯҳанифа (р) меҳоҳад ақидаи ин шогирдро аз ҳамлаи муғризони бадҳоҳ ҳифз намояд. Барои ҳамин ўро хушдор медиҳад, ки ин тоифае, ки имрӯз меҳоҳанд туро ба сўйи ақидаи хеш бихонанд, ақидаи онҳоро ман қабул надорам, набояд, ки фиреби онҳоро бихурӣ ва аз ақидаи аҳли суннати вал ҷамоат берун шавӣ. Дар он сурат ибодат ва илму фақоҳататро зери суол мебаранд ва умуман ибодатҳоят мақбули Худованд намегардад, ба хотири хато будани ин ақидаи Марцияҳо.

Қайд кардан ба маврид аст, ки имрӯз низ дар қишвари азизамон, Тоҷикистон ақидаҳои бегонағон аз гӯшаву канор ба гӯш мерасад ва ё садоҳои гӯшҳароши ақидаҳои бегонапарастон фазоро ноором кардан меҳоҳанд. Бояд уламо ва фузало ва ҳамзамон зиёйён ва масъулини қишварамон аз ин қазия хуб огоҳӣ дошта бошанд ва қадамашонро

ҳамчун, Имомашон Абӯҳанифаи Нуъмон (р) дар ин роҳ устувор бигузоранд ва бо тарзу услуби ин абармарди таърих ақидаи ҷавонон ва умуман мардуми мусалмони кишварро ҳифз намоянд.

Имом Абӯҳанифа (р) дар ин рисола аз биъсати Набии карим (с) шурӯъ намуда, ҳолу аҳволи мардуми Маккаро ёдовар шудааст, ки чигуна дар ширку ҷаҳолат зиндагӣ мекарданд ва қадри одаму одамиятро фаромӯш карда буданд ва ҷӯбу ва сангҳои бечонро Ҳудо гуфта парастиш мекарданд ва ахлоқи ҳамидаи инсонро тамоман фаромуш карда буданд. Чигуна Расули Ҳудо (с) ин тоифаи ҷафопешаву мушрикро даъват намуда, аз ботлоқи ҷаҳолат берун овард ва чигуна фароиз аз ҷониби Ҳудованд ба воситаи Пайғомбар (с) бар муваҳидин ва яктонастоне, ки даъвати Пайғомбарашро қабул карда буданд, нозил шуд.

Бочд донист, ки Имом Абӯҳанифа барои имон ду руҳн қоил аст: яке тасдиқи ба қалб, дигаре иқрори ба забон. Амалро рукне аз имон намедонад. (38,341). Барои омӯзгорони дабистонҳову мактабҳои миёна ва олӣ имрӯз лозим аст, ки ҷавонони кишварро аз тарзу услуг ва шевai ақида ва фикру андешаҳои Имом Аъзам (р) доири Ислому Қуръон ва ҳадисҳои Пайғомбари гиромии Ислом огоҳ кунанд, то аз ақида ва фитнаҳои бегонагон дар баробари мазҳабашон дифоъ карда тавонанд ва дар давоми зиндагӣ ва фаъолияташон дар кишвар ва ё берун аз кишвар фиреби мусалмоннамоҳоро.

Рисолаи дигаре, ки Имом Абӯҳанифа (р) навиштааст, рисолаи «Ал-Васият» мебошад. Дар ин рисола низ Имом Абӯҳанифа (р) аз масъалаи ақида ва фикру андешаҳояш нисбат ба имону Қуръон ва дигар масоили муҳими динӣ сухбат намудааст. Муло Ҳусайн ибни Искандари ҳанафӣ барои ин рисола шарҳе навиштааст ба номи «Ал-Ҷавҳар-ул-мунифа фӣ шарҳи васияти Ал-Имом Абиханифа». Шева ва тарзу услуби Имом Абӯҳанифа дар масоили ақидати бисёр нозук ва омафаҳм баён шудаанд.

Як вақте дар Мисри араб бо як нафари сухбатам афтод, он шахс вақте фаҳмид, ки ман пойбанди мазҳаби ҳанафӣ мебошам, нороҳат шуду

гуфт: Имоми шумо аз ҳадис ҳабар надоштанд, фақат ҳабдаҳ ҳадис ҳифз медонистанду бас. Ман дар ҷавоби ӯ гуфтам: Агар Имом Абӯҳанифа (р) бо ҳабдаҳ ҳадис мазҳаберо ташкил намудаанд, ки аксари мусалмонони олам пайрави мазҳаби ӯ мебошанд. Пас маълум мешавад, ки хеле олим ва донишманди бузурге будаанд. Он нафар мақсади манро фаҳмида, хичолат қашиданду гуфт: Ччунин ривоят меқунанд. Ман риштаи сухбатро аз ӯ буридам, зоро аз сухбати нодон ба ҷуз зарару дарди сар суде ба даст намеояд. Мутаассифона, баъди чанд соле ин суханонро аз забони баъзе ҷавонони кишварамон, Тоҷикистони азиз шунида хеле нороҳат шудам ва дарк намудам, ки ин натиҷаи онаст, ки ҷавонони мовакте аз кишвар бесаводона берун мераванд, барои таълим ҳар чизеро барояшон мегӯянд, онро тутивор ҳифз меқунанд. Баъди баргаштанашон ба ватан балои ҷони кишвар мегарданд ва фитнаҳоеро эҷод меқунанд, ки имрӯз мо баъзе аз онҳоро мушоҳида карда истодаем. Омӯзгорон, ки дарди ҷомеаро аз дигарон дида пештар эҳсос менамоянд, бояд шогирдонро аз ҳатари бемазҳабӣ огоҳ созанд ва шева ва услуби баёни Имом Абӯҳанифаро низ хуб бидонанду ба шогирдон омӯзонанд.

Таснифот ва андешаҳои Имом Абӯҳанифа (р) ба ин чанд рисолае, ки зикр намудем, тамом намешаванд, зоро Имом Абӯҳанифа (р) ҳамвора дар такопуву ҷустуҷӯ будаанд. Агар китобҳои маноқиби Имоми Аъзам (р) ва ё таснифоти Имом Абӯюсуф ва Имом Муҳаммад (р)-ро варақ бизанем, мебинем, ки Имоми Аъзам (р) дар тамоми илмҳои исломӣ, алалхусус қалому фиқҳу ҳадису тафсир бо вусъати тамом суханронӣ ва ё баёноти илмӣ намудааст. (113, 137-138). Ва ҳамчунин (74, 84-85).

Имом Абӯҳанифа (р) дар навиштану ҳифзи ҳадисҳои Расули Ҳудо (с) маҳорати тамоме доштанд. Эшон аз зориёни ва ноқилони ҳадисҳои Пайғомбари гиромии Ислом (с) ҳадисҳои зиёде китобат кардаву ҳифз намуда будаанд. Имом Абӯҳанифа (р) фақат аз осори саҳобагони Расули Ҳудо (с) чиҳил ҳазор ҳифз намуда буданд. Имоми Аъзам (р) аз ривояти ҳадис ба иҷтиҳоду масъалаҳои фиқҳии ҳадисҳои Пайғомбари гиромии

Ислом (с) ихтиёр ва кӯшишу заҳмати хешро равона карда буд. Яҳё ибни Наср ибни Ҳочиб ривоят меқунад, ки шунидам Имом Абӯҳанифа (р)-ро ки мефармуданд: «Назди ман сандуқҳое аз ҳадисҳои Пайғомбари Ислом (с) маҳфуз аст, ман фақад андаке аз онҳоро барои фоидай мардум ривоят кардаам». (164,187).

Ҳадисҳои ривоят кардаи Имом Абӯҳанифа (р)-ро дар ҳабдаҳ муснад шогирдонаш ҷамъ намуда буданд. Имом Абӯҳанифа (р) аввалин нафаре аст, ки ҳадисҳои Пайғомбари гиромии Ислом (с)-ро бар бобҳои фикҳ чудо ва тасниф намудааст. (149,166-167). Барои исботи ин гуфтаҳо мо метавонем китоби «Муснад»-и Имом Абӯҳанифа (р) ро мисол биёварем, ки ин китоб то ба имрӯз барои ҷаҳони Ислом хизмат карда истодааст. Имрӯз мо пайравони ин мазҳбро лозим аст, ки тарзу услуг ва шеваи Имоми Аъзам (р)-ро дар баён кардани ҳадисҳои Пайғомбари гиромии Ислом (с) аз ин китоб биёмузем ва шогирдонамонро бифаҳмонем.

III.2. Шеваи омӯзиш ва методикаи таълими андешаи ақидатии Имом Абӯҳанифа (р)

Андешаҳои ақидатии Имоми Аъзам доир ба масоили шариату имон, алалхусус масъалаи шинохти Ҳудованд аз ҷумлаи масоили муҳимми мазҳаби ҳанафӣ мебошад ва шеваи тадриси он вобаста ба муносибати босалоҳият ба таълим имкон медиҳад, ки шогирдон ба нукоти асосии он даст ёбанду дониши андӯхтаашонро дар ҳаёт тадбиқ кунанд. Ба андешаи Имом Абӯҳанифа (р) «শиноختани Ҳудованд бо ақлу заковат воҷиб аст». Яъне, аз он ҷо ки Ҳудованд ба инсон ақлу заковат додааст, пас барои ӯ воҷиб аст, ки бо ақли худододааш Ҳолиқи хешро бишиносад ва ба ӯ имон оварад. Омӯзгор бояд ақидаи Имоми Аъзамро ба самъи шогирдон бирасонад, ки Ҳудоро бо ақл мешиносанд ва бо дил ба ӯ имон меоваранд. Омӯзгор бояд вобаста ба шинохти Офаридгор сифатҳои Ҳудованд аз нигоҳи Имом Абӯҳанифа (р) бо корбурди методи муқоиса баррасӣ кунад. Шеваи таълими шинохти ваҳdonият, яккаву ягонагӣ ва поку муназаҳ будани зоти ақдаси Илоҳӣ аз шарику анбоз бояд бо дaloили илмӣ, такя ба Қуръон бояд баррасӣ шавад. Ақидаи

Имоми Аъзам (р) тибқи ақоиди саҳобагони Пайғомбари гиромии Ислом (с) ва уламои аҳли суннати вал ҷамоат роҳандозӣ шудааст.

Мусалмонони воқеъиро танҳо аз рӯйи ақидаҳояшон муаян кардан метавон. Ақоиди Имоми Аъзам (р) метавонад барои мо маҳак ва ё тарозуе бошад, ки дар баробари он ақидаи мусалмононро муаян намоем. Барои ҳамин мро лозим аст шева ва тарзу услуги мазҳабамонро хуб бидонем ва барои мусалмонони кишварамон таълим диҳем, ки ин таълимот бояд аз мактаб шурӯъ шуда, то муассисаҳои олии кишвар, алалхусус Донишкдаи исломӣ интиҳо биёбад. Дар ин даврони пурмоҷарои олам ва бархурди тамаддунҳо моро лозим аст миллатамонро, ки мардуми мусалмон мебошанд ба сӯйи ақидаи дуруст равона бисозем, то фиреби сиёsatбозони хориҷӣ ва дохилиро нахуранду аз роҳи рост мунҳариф нагарданд. Барои ин корро карданд ба мо лозим меояд, ки шева ва тарзу услуги ин ақидаеро, ки то ба имрӯз роҳи дурусти зиндагиро аз нигоҳи дину ойин барои миллатҳои пайрави хеш нишон додаст, хубтар биомӯзemu барои ҷавононамон биомӯзонем.

Омӯзгор бояд аз авзои сиёси замон боҳабар бошад ва проблемаҳои рӯзмарраро бо шоигрдон дар миён гузошта, бо тарзу услуги хоссаи Имом Абӯҳанифа ҳаллу фасл намояд. Агар мо меҳоҳем мардуми кишварамон дар иттифоқу ҳамbastagӣ зиндагии оромона дошта бошанд, бояд нуктаҳо мазҳаби аҷдодиро ба онҳо биомӯзонем. мардум, хусусан ҷавонон бояд бидонанд, ки ақидаи аҳли суннати вал ҷамоат аз кучо сарчашма мегирад ва чигуна роҳандозӣ шудааст. Дар ин кор тарзу услуги Имоми мазҳабамон - Имоми Аъзам Абӯҳанифаи Нуъмон ибни Собит барои мо дастурамали хубест, ки моро ба қуллаҳои мақсадамон мерасонад.

Дар ҷомеаи имрӯзаи кишвари азизамон Тоҷикистон баъзан ғавғои ақидаҳои бегонағон ба гӯш мерасад ва гӯйё меҳоҳанд он нафарон мо, мусалмонони ин диёрро ақидаи саҳехро биёмӯzonанд. Мутаассифона, нафароне низ пайдо шуда истодааст, ки аз мақсадҳои шуми онҳо бехабар, гӯйё ақидаи хешро росту дуруст мекарда бошад, дар доми

чаҳли ҷоҳилон бозӣ мекунад. Мо метавонем фикру андешаи Имом Абӯҳанифа (р)-ро аз таснифоташ ва ё аз шарҳи шориҳини таълифоти Имом Абӯҳанифа (р) пайдо қунем ва мебинем, ки фикру андеша ва тарзи услугу баёни Имом Абӯҳанифа (р) на танҳо барои пайравони мазҳабаш, балки барои тамоми ҷомеаи башарӣ манфиатбахш аст. Имом Абӯҳанифа (р) дар корҳои динӣ ва дунявӣ назарҳои нозуке доштанд ва ҳамин нозукбиниро барои шогирдон ва пайравонаш низ тавсия мекарданд. Барои муқобала кардан ба муҳолифони дин ва файласуфон низ услугу шевай хоссеро доро буданд.

Имом Абӯҳанифа (р) омӯхтани илми қаломро лозим медонистанд. Гарчанде Пайғомбари гиромии Ислом (с) ва саҳобагонаш ба ин илм машғул нашуда буданд, аммо Имом Абӯҳанифа (р) мегуфтанд дар он замон зарурате барои омӯхтани ин илм пеш наёмада буд, имрӯз донистани ин илм барои дифоъ кардан аз ақидаи хеш барои толибilmон заруратеро пеш овардааст. Имом Абӯҳанифа (р) мегӯяд: Донистани ин илм моро барои шинохтани хато ва ё дуруст будани сухан ва фарқ гузоштан байни ин ду ва барои дур кардани шубҳаҳои дар сухан буда ёрдам мекунад. (131, 9-10). Тарзу услуги Имом Абӯҳанифа (р) дар шинохти ақидаи солим ин буд, ки олам ва зиндагиро ба ҷашми ақлу хирад назар мекарданд ва дар шинохти Ҳолиқ ва сониъи ин кавну макон низ ҷустуҷӯйи ақли солимро низ воҷиб ва зарурӣ медонад. Ӯ мегӯяд, ки барои қасе ҳоҳ илм дорад ва ё не, дар шинохтани Ҳудованд ҳеч узре надорад, яъне бояд бо он ақли Ҳудододияш Ҳолиқи хешро бишиносад ва қонунҳояшро риоят қунад ва ҷаҳлу нодонӣ дар ин масир узр шуда наметавонад. Имом Абӯҳанифа (р) мегӯяд: Аввалин воҷиб барои инсони оқилу болиғ дар шинохти Ҳудованд ин аст, ки бо ақл дар санъати Ҳудованд назар карда, Ҳудованд ва сифатҳои ӯро бишиносад. Омӯзгор барои хубтар дарк кардани шогирдон дар шинохти Ҳудованд барои далели фикраш аз ашъори шоирони бузурги миллат шоҳиди шеърӣ биоварад. Масалан, дар ин маврид Шайх Саъдӣ (р) низ хуб гуфтааст:

**Барги дарахтони сабз дар назари ҳӯшёр,
Ҳар варақаш дафтарест маърифати Кирдугор.
(70,24).**

Имом Абӯҳанифа (р) мегӯяд: Баъдан бар инсон лозим аст, ки дар фиристодани Пайғомбарон аз ҷониби Худованд барои башарият ва таклифи инсонҳо андеша қунад, то ҳақиқат барояш равshan гардад, ки барои чӣ Худованд Пайғомбаронашро ба сӯйи ҳалқаш фиристод. Солисан, бояд инсон биандешад, ки сабаб чӣ буд, ки ин Пайғомбаронашро Худованд муъцизаҳо дод, то сидқу садоқаташон барои пайравонашон ошкор гардад. Арбаъан, инсон бояд назар қунад ва биандешад, ки шариат ва қонунҳои шариат ҷаро барои мусалмонҳо воҷибуличро гардид ва барои ҷомеаи мусалмонҳо ва ё умуман ҷомеаи башарӣ чӣ манфиат меоварад. Имом бар он назар аст, ки ҳамаи ин фикарҳо инсонро водор мекунад, ки Ҳолиқи хешро бишиносад ва имон биёрад. Имом Абӯҳанифа (р) бо ин тарзи услугу баёнаш ва бо ин назару андешааш ақоиди баъзе мутакаллимин ва файласуфҳоро дар назар надорад, ки бо ин фикру андешаҳояшон гумроҳкунандаашон ҳам худ ва ҳам пайравонашниро дар ҷоҳи сардаргуми андохтаанд. Имом Абӯҳанифа (р) бо ақоиди ин тоифа мухолиф будаанд. Ба андешаии ӯ ҳар инсони оқил бояд бо қадри вусъу тоқати хеш дар корҳо ва зиндагияш биандешад, то Ҳолиқашро бишиносад.

Ҷолиби таваҷҷуҳ аст, ки Имом Абӯҳанифа (р) барои осонфаҳм шудани ақоидаш мисолҳо меорад. Масалан, менависад: Ақл қабул намекунад, ки киштие пур аз бор бидуни ноҳудо (киштирон) дар байнин амвоҷи пӯрталотуми баҳр шино қунад, дар ҷое наистад ва ё самташро дигар накунад ва он бору бандашро солим ба маконаш бирасонад. Чигуна ақл қабул мекарда бошад, ки ин дунё, ҳафт осумону замин бо вучуди тағийри ҳолу аҳволи наботот, маъданҳои зери заминӣ, сайр кардани саёргон дар масири хеш. Тағийир ёфтани ҳолу аҳволи ҳайвонҳо ва инсонҳо дар масири зиндагӣ, тағийир ёфтани шабу рӯз, ҳаракоту саканоти тамоми мавҷудот бидуни сониъе, ки мавсуф ба камоли

сифатхост, сурат бигирад? Ҳатман дар ҷавоби ин ақли солим бедаранг мегӯяд: На ҳаргиз имкон надорад. (74, 84-85). (113, 138). Пас, бояд инсони солим фикр сониъи ин олами пурмоҷароро бишиносад ва иътироф кунад, ки ин дунё бо ҳамаи ин мавҷудоте, ки дораду дар масири хеш дар ҳаракатанд ва роҳи зиндагии хешро ёфтаанд, наметавонад бе нозиру сонеъ ва ё розиқе, ки ризқи ҳамаро дар вақташ мерасонад, роҳи худро пайдо карда ба маҷрои хеш раҳсипор гардад.

Беҳтарин методе, ки омӯзгор метавонад дар ин масъала ба кор барад, методи проблемавии таълим аст. Омӯзгор ҳангоми баррасии масоили шинохти Ҳудованд ва сифатҳои ӯ тарзе суолҳо гузорад, ки шогирдонро ба андешаидан водорад, яъне саволҳо бояд проблемавӣ бошанд. Ҳамзамон далелҳои овардаи Имоми Аъзамро дар маърази баррасӣ қарор дихад, то хонандагон сари ҳар масъала амиқ андешанд. Имом Абӯҳанифа (р) бар мавҷудияти Ҳолиқи осмонҳову заминҳо далели дигаре низ овардааст, ки ёдовар шуданаш бисёр ба маврид аст. Ӯ мегӯяд: Инсон бояд бо ақлу заковаташ дар хилқати хеш бингарад. Ҷанине, ки бо як сурати комил аз батни модар берун меояд, оё табиати бечону бешӯр ин ҷаниро дар батни модар бо ин сурати зебо ҳалқ намудааст? Ва ё ситорагону саёрагон метавонанд дар тақдири ин ҷанин ва ё ин тифлӣ навзод муассир бошанд? Албатта ақли инсон агар камбудие надошта бошад, Ҳолиқу Сонеъи ин ҷанин ва ин ҷисми зеборо мешиносад, ки он Ҳолиқи яктост. (74, 91-92). Овардани шоҳиди шеърӣ вобаста ба ин масъала дарки онро барои шогирдон осонтар мегардонад. Чуночи, дар ин боб Шайх Саъдӣ (р) хуб гуфтааст:

**Дихад нутфаро сурате чун парӣ,
Кӣ кардаст бар об суратгарӣ?**
(170, 13).

Омӯзгор метавонад ҳамчун Имом Абӯҳанифа аввал ақли ҷавононро бедор карда, онҳоро ба фикр кардан омода гардонданад. Пасон далелҳо оварда, бо ин услуб дониши онҳоро ғанӣ гардонад.

Имом Абӯҳанифа (р) бо ин тарзу услуг ва шеваи баёнаш ва бо ин суолҳову масал заданҳояш меҳоҳад ақлу зеҳни хонанда ва ё шунавандай хешро бедор кунад, то дар ин дунёи пурталотуми зиндагӣ масири хешро пайдо карда, Холик ва Сонеъи ин ҷисми зебо ва ин дунёи пуробу рангро бишиносад, сабаби ба дунё омадани хешро бидонад, умри худро бо хурӯҳ ҳамчун ҳайвон нағузаронад, зоро ӯ инсон асту инсоният дар пешгоҳи азamatи Ҳудоанди хеш афзали маҳлукҳост. Бинобар инсон барои ин неъматҳо ва ҷисми зебову ақли солиме, Ҳудованд ба ӯ додаст, пеши ӯ ҷавоб ҳоҳад гуфт. Ҳулосаи қалом ин аст, ки назди Имом Абӯҳанифа (р) шинохтани Ҳудованд бо ақлу заковат воҷиб аст. Имоми Аъзам (р) мегӯяд: Агар Ҳудованд Пайғомбар ва китобе намефиристод ва инсон дар болои кӯҳе зиндагӣ мекарду ба гайр аз замину осумону ситорагон ва кӯҳу талу тепаи атроф чизеро намедид ва Ҳудованди меҳрубон ба ӯ ақлу заковат медод, пас барои ӯ воҷиб буд, ки бо ин ақли Ҳудододиаш Ҳолики хешро бишиносад ва ба ӯ имон биорад. (74,95).

Масъалаи дигаре, ки дар андешаҳои ақидатии Имоми Аъзам мавқеи муҳим дорад шинохти сифатҳои Ҳудованд аст. Имом Абӯҳанифа (р) дар қитобаш «Фиқҳи акбар» дар боби шинохти вахдоният ва яккаву ягонагӣ ва поку муназаҳ будани зоти ақдаси Илоҳӣ аз шарику анбоз ҷунин мегӯяд: Ҳудованд ягонааст, на аз тариқи аداد, зоро вахдоният аз тариқи аداد ин маҳсуси Ҳудованд нест. Инсон вақте як мегӯяд нисфи дуро дар назар дорад, инро як аз тариқи аداد мегӯянд, лекин Ҳудованд ягонааст, шарик ва мислу монанде надорад. Имом Абӯҳанифа (р) дар рисолаҳои хеш бо далелҳои қуръонӣ исбот меқунанд, ки Ҳудованд шарику анбоз надорад ва аз зану фарзанд поку муназаҳ аст. Омӯзгор бояд дар масъалаи шинохти Ҳудованд аз нигоҳи Имоми Аъзам аз методи муаммовӣ (проблемавӣ) кор гирад. Яъне, дар ин масъала саволҳое пешниҳод кунанд ҳусусияти проблемавӣ дошта бошанд ва шогирдонро ба фикр кардан водор кунанд.

Ба тариқи намуна метавон чунин суол гузошт: Агар Худованд пайғамбару китобе намефиристод ва инсон дар болои кӯхе мезисту ба ҷуз осмону ситорагон ва таллу теппа чизеро намедид, чӣ тавр Ҳолики худро мешиноҳт? Дар масъалаи шинохти сифатҳои Худованд омӯзгор илова ба методи проблемавӣ метавонад аз зиндагии Пағамбар (с) мисолҳо биоварад, ки пешвои мазҳаби ҳанафӣ дар осораш ёд кардааст. Дар ин масъала омӯзгор метавонад таърихи нозил шудани Сураи «Ихлос»-ро барои шогирдон баён кунад: «Ҷамъе аз мушрикон назди Расули Худо (с) омаданд ва гуфтанд: Эй Муҳаммад, Худоятро барои мо васф кун» Оё Ӯ аз чинси тилло ва ё нукра аст ва ё аз чинси фирузаву ёқут? Он гоҳ Худованд ин сураро дар ҷавоби он мушрикон нозил фармуд»:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) الَّلَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوَلَّدُ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ (4)﴾ (1,604).

Имом Абӯҳанифа (р) дар ваҳдонияти Худованд сураи «Ихлос»-ро далел оварда, мегӯяд: Худованд дар ин сураро фармудааст: Эй Муҳаммад! (с) Бар ин мушрикони масҳаракунанда бигӯ: Он Худованде, ки ман парastiш мекунам ва шуморо низ ба парastiши Ӯ даъват мекунам, яккаву ягона ва бешарику беназир аст, на дар зоташ шабехе дорад ва на дар сифатҳову феълҳояш. Худованди Азза ва Ҷалла (ғолибу бузург) бар хилофи тасавур ва ақидаи насрониён, ки ба сегонагии Худованд эътиқод доранд, «падару писар ва рӯҳ-ул-қудс», яккаву ягона аст. Ва бар хилофи назар ва ақидаи мушрикон, ки эътиқод ба төъдоди худоён доранд, яккаву мунфарид ва танҳо мебошад. Дар китоби «Тасҳил» омадааст: «Васф намудани Худованд ба ягонагӣ дорои се маъно мебошад, ки ҳар қадомаш мақом ва маъни махсусе доранд:

1. Ӯ якка аст, дувуми надорад, пас ин маъно төъдодро аз Худованд дур мекунад, ки ин ақида ва назари мушрикон буду ҳаст.

2. Ягонаву беназир аст ва шарик надорад. Ин ақидаи насрониён ва яҳудиёнро рад мекунад, ки яҳудиён Узайр (а)-ро ва насрониён Исо (а)-ро писари Худо мегуфтанд.

3. Яккаву ягона аст, яъне Худованд (ч) тақсим ва ҷузъ намешавад. Худованд дар бисёри ояҳои Қуръон ягонагии хешро исбот кардааст, аз ҷумла дар чаҳор ҷои қаломаш бо далели возеху равшан ягона буданашро баён фармудааст ва гуфтаҳои дар боло зикр гардидаи Имом Абӯҳанифа (р), ки инсонро ба фикр кардану ақлашро кор фармудан водор мекунад, аз ҳамин сарчашмаҳои қуръонӣ маншаъ мегиранд. Аввал:

(1, 269). ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

(Сураи Ан-наҳл, ояти. 17). Худованд дар ин оят инсонҳоро водор ба андеша кардан мекунад, ки шумо, эй инсонҳо, биандешед, оё он зотеро, ки ҳамаи замину осмон ва ҳамаи мавҷудот ва шуморо ҳалқ кардааст, ба сангу чӯбҳои бечон ва худсоҳти хеш баробар мекунед? Оё магар ақл надоред ва намеандешед? Ин оят далолат бар холиқияти Худованд мекунад, пас вакте собит шуд, ки Худованд холики чамеъи мавҷудот аст, пас чигуна метавонанд маҳлукот шарики Худованд бошанд? Ин гайри имкон аст.

Дувум, Худованд мефармояд:

(1,323). ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾

(Сураи Ал-анбиё, ояти. 22). «Агар дар осмону замин худоҳое ба гайри Худои ягона мавҷуд бошад, ҳар ойина замину осмон фосид мешаванд, яъне ҳалок мешаванд, он чи дар осмону замин ва дар байни ин ду вучуд доранд». (18,354). Ин оят далели бисёр устувору мустаҳкам аст бар яккаву ягона будани Худованд.

Севум, Худованди маннон мефармояд:

(1,286). ﴿لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَتَغْرِيْرُ إِلَيْ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾

(Сураи Исро, ояти 42). «Агар фарз кардем бо ҳамроҳии Худованд худоҳои дигаре мебуданд, ҳамчуноне ки мушрикон мепиндоранд, ҳар ойина роҳе мечустанд, то аз Худованди ғолибу тавоно мулку

кудраташро бигиранд, ҳамчуноне ки подушохони дунё баъзешон барои баъзешон мекунанд». (112, 130). Дар ин оят низ Худованд барои ҷаҳониён ғолибият ва ягонагии хешро баён мекунад, ки ақли хешро кор фармоед ва дар қудрату санъати Худованд бо ҷашми ибрат назар кунед.

Чаҳорум, Худованди бенаёз мефармояд:

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلِيٍّ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَهُبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

(1,348).

(Сураи Ал-мӯъминун, ояти 91). «Худованд аз фарзанду навъу чинс поку мунаザҳ аст ва бо Ӯ шарике дар улуҳият нест, агар худои дигаре мебуд, маҳлуқоташро ба сӯйи худаш мекашид ва ҳар қадом қаламрав ва мулки худашро чудо мекард ва баъзеашон бар баъзеашон галаба мекарданд, ҳамчуноне, ки ин одати подушохони дунё аст. Худованд дар давоми оят мефармояд: Аз он чи кофируну мушрикон васф мекунанд ва мепиндоранд, аз зану фарзанду шарик Худованд поку мунаザҳ аст». (14, 391).

Дар ин оят низ Худованд ягонагии хешро бо мисоҳои возеху равшан баён кардааст, ки барои оқилон басандааст. Худованд дар давоми сураи «Ихлос» бенаёзии хешро баён карда мегӯяд: ﴿الله الصمد﴾ Худованд аз ҳамаи ҳалқаш бенаёз аст ва тамоми маҳлуқоташ дар ҳама вақт ба Ӯ ниёзманду ихтиёҷ доранд. Аллома Олӯсӣ мегӯяд: ﴿صَمَد﴾ яъне , сарваре, ки ҳеч кас болотар аз ӯ нест ва дигарон ба ӯ рӯй меоранд ва инсонҳо барои рафъи ҳочатҳояшон ва ҳаллу фасли корҳояшон ба ӯ паноҳ мечӯянд. ﴿بِلَمْ يَرَ﴾ фарзанде надорад, яъне дорои писар ва ё духтаре нест.

Ҳамчуноне ки Худованд ба сифатҳои камол васф карда шудааст, аз сифатҳои нақзу нуқсон низ пок аст. Муфассирин мегӯянд: Оят назари тамоми афрод ва қавмҳоеро, ки барои Худованд фарзанд қарор медиҳанд рад мекунад, зоро фарзанд бояд аз чинси падар бошад.

Дар сурате, ки вучуди Худованд азалий ва қадим аст ва ҳеч чиз монанди Ӯ нест, пас имкон надорад дорои фарзанд бошад ва фарзанд барои шахсе ҳаст, ки дорои ҳамсар бошад. Худованд аз ҳамсар низ поку мунаザҳ мебошад, чунончи худ фармудааст:

﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَئِ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبٌ﴾ (1, 140).

(Сураи Ал-анъом, ояти 101). «Худованд пайдо қунанда ва халқ қунандаи осмонҳову замин аст, чигуна барои Ӯ фарзанде мебошад, ки Ӯ ҳамсар надорад? Яъне фарзанд аз ду чизи мутаносиб ба вучуд меояд Худовандро чизе аз халқаш на муносиб ва на мушобеҳи Ӯст, зоро Ӯ таъоло Ҳолиқи ҳама ашёст ва аз зану фарзанд мунаЗаҳ аст».

﴿15,308﴾ ﴿وَلَمْ يُؤْلَدْ﴾ Аз падару модар мутавалид нашудааст, зоро ҳар мавлуде ҳодис ва навпайдо аст ва зоти Худои мутаъол азалист. Бинобар ин лоиқ нест, ки касе аз Ӯ зода ва ё Ӯ аз касе зода шуда бошад. Худованд бидуни ин ки вучудаш оғозе дошта бошад, қадим аст ва чизе ҳамроҳ надоштааст. ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ﴾ Худованд на дар зот ва на дар сифот ва на дар афъол шабеҳ ва назире надорад.

﴿لَيْسَ كَمُثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

(1,484). (Сураи Аш-шӯро, ояти 11). Ибни Кассир мегӯяд: Худованд молик ва ҳолиқи ҳамаи чиз аст, пас чигуна аз миёни халқаш монанд ва ё наздик ба ӯро метавон пайдо кард. Пок ва мунаЗаҳ аст. Дар ҳадиси Қудсӣ (Ҳадиси қудсӣ ҳадисеро мегӯянд, ки дар вақти баён карданаш Пайғомбар (с) ба сӯйи Худованд нисбаташ медиҳад, яъне мефармояд: Худованд чунин фармудаанд. (111, 19)) омадааст: «Худованд мефармояд: Фарзандони Одам маро дуруғғӯ гардонанд ва чунин ҳақке ҳам надоранд ва ба ман носазо гуфтанд, чунин ҳақке ҳам надоштанд. Мегӯянд: Худованд моро дубора халқ карда наметавонад.

Оё онҳоро ман аз адам ба вуҷуд наёвардаам, дар ҳоле ки дубора бар сурати авалаашон баргардонданашон бар ман осон аст. Аммо носазо гуфтанашон ин аст, ки мегӯянд: Худованд фарзанд дорад, дар ҳоле ки ман Худованди ягонаам ва ҳамаи маҳлукот ба ман рӯй меоранд ман аз касе зода нашудаам ва касе аз ман зода нашудааст ва ман шабеҳ ва назире надорам». (112, 847-848).

Имом Абӯҳанифа (р) дар давоми суханаш мегӯяд: «Ло ҳадда лаҳу ва ло зидда лаҳу ва ло нидда лаҳу ва ло мисла лаҳу». Ин гуфтаҳои Имом Абӯҳанифа (р) дар китоби «Шарҳи фикҳи акбар» Абӯлмунтаҳо чунин шарҳ дода шудааст: «Ло ҳадда лаҳу». Ҳад шинохти моҳияти он чиз аст ба зикри ҷузъҳояш, Худованди воқибалвучуд чунончи, дар боло ҳам ба ин ишорате карда будем, ба ҷузъҳо ҷудо намешавад ва имкон ҳам надорад, ки барои Худованд ҳадду аҷзое бошад. Ҳад ғоҳе ба маънои ниҳоят низ меояд ва Худованди мутаъол ниҳояте надорад. «Ва ло зидда лаҳу». Худованд назир ва қуфву монанде надорад ва ё ба Ӯ касе ва ё ҷизе баробар намешавад. «Ва ло нидда лаҳу», Худованд назир ва мислу монанде надорад, яъне Худованд шарике дар навъи худаш надорад, зоро Ӯ навъе надорад ҳамчуноне, ки ҷинсे ҳам надорад. «Ва ло мисла лаҳу». Худованд мислу монанде низ надорад. (16, 30-31).

Имом Абӯҳанифа (р) нисбат ба сифатҳои Худованд чунин ақида рондааст: Сифатҳо ва номҳои Худованд ҳамааш азали ҳастанд, ки ибтидое надоранд ва абадӣ ҳастанд, ки ниҳояте ҳам надоранд. Барои Худованд ном ва ё сифате навпайдо намебошад, зоро агар сифат ва ё номе аз номҳои Худованд нав пайдо бошанд ва ё заволе пайдо шавад, пас қабл аз пайдо шудани он сифат ва ё ном ва ё баъд аз заволашон дар ном ва сифатҳои Худованд (ҷ) нуқсон эҷод мешавад, ки ин гайри мумкин аст. Зоро Ӯ таъоло ба номҳо ва сифатҳои комил васф карда шудааст. Омӯзгор бо матраҳ кардани суолҳо дар шинохти Худованд ва бо ҷавобҳои он суолҳо аз «Фикҳи акбар»-и Имом Абӯҳанифа метавонад зехни шогирдонро барои дар шинохти Худованд аз нигоҳи мазҳаби Имоми Аъзам бедор қунад.

Чуноне ки зикр намудем, усули муамовӣ (проблемавӣ) беҳтарин усул дар шинохти Худованд аст. Талаботи ин методи таълим он аст, ки омӯзгор дар ҳалли мавзӯъҳои проблемавӣ бештар хукми доварро дорад, мавзӯъро пешниҳод мекунад, шогирдон худ дар ҳалли масъалаи пешниҳодшуда меандешанд ва дар натиҷаи қиёсу муқобала ба натиҷа мерасанд. Методҳои баҳс, суолу ҷавоб низ имкон медиҳад, ки суолҳои проблемавии пешгузошташуда ҳалли худро ёбанд.

Имом Абӯҳанифа (р) сифатҳои Худовандро ба ду қисм тақсим карда мегӯяд: «Сифатҳои Худованд чи зотӣ бошанд ва ё феълӣ, ҳама азали мебошанд, зоро Худованд ба сифатҳои зотӣ ва феълӣ аз азал васф карда шудааст ва барои ӯ таъоло сифати наве пайдо намешавад ва сифатҳои Худованд ба сифатҳои маҳлуқоташ намемонанд. Зоро Худованд медонад, аммо на мисли донистани мо. Донистан ва илми мо навпайдост ва ҳар рӯз мо метавонем аз ҷаҳлу нодониямон ба сабаби таълим гирифтан чизеро кам кунем, аммо Худованд аз азал ҳамаро медонад. Дар «Шарҳи «Фиқҳи акбар» Абӯлмунтаҳо сифатҳои зоти ва феълии Худовандро чунин баён ва ҷудо намудааст: «Аммо сифатҳои зотии Худованд, яъне сифатҳое, ки дар зоти Худованд ҳастанд, ба монанди ҳаёт. Худованд зиндааст ба ҳаёти азали ҳаргиз намемираад ва ҳаёт сифати Худованд аст. Қудрат Худованд бар ҳамаи ҷиз қодир аст ва қудрат сифати азалии Худованд аст. Илм: Худованд олим ва доно аст, ба ҷамеъи ҳолу аҳволи мавҷудот Худованд мавҷуд ва маъдумро медонад, ба илме, ки сифати ӯ таъюлост дар азал. Калом Худованд сухангӯяндааст ба қаломе, ки сифати ӯст дар азал. Қаломи Худованд ба қаломи маҳлуқоташ намемонад ва монанди надорад, зоро маҳлуқоти Худованд ба олат ва ҳарфҳо сӯҳбат мекунанд ва қаломи Аллоҳ субҳонаҳу бе ҳуруф ва олат мебошад. Самъ: Худованд садоҳо ва суханҳои маҳлуқоташро мешунавад ва шунавои сифати азалии Худованд аст. Басир: Худованд шаклу шамоил ва ранги маҳлуқоташро мебинад ва ин биной сифати Худованд аст дар азал.

Иродат: Худованд иродакунанда аст, ба иродаи қадимаш онеро, ки дар дунё вучуд дорад ва ё дар оянда мешавад . Дар дунё ва ё охират чизи хурд ва ё бузург ва ё бешу кам ва ё хурду бузург ва ё хайру шар ва ё нафъу зарар ва ё зиёдату нуқсон намегузарад, магар ба иродату хоҳиши Худованд аст. Ва мо шоаллоҳу кона ва мо лам яшъя лам якун. Онеро Худованд хост шуд ва онеро Худованд нахоҳад, намешавад. Самадияту аҳадият ва азamatу қибири ё ва ғайра аз сифатҳои зотии Худованд (ҷ) мебошанд. Аммо сифатҳои феълии Худованд, ба монанди ҳалқ кардан, ризк додан, эҷоду ибдоъу сунъ, ки ҳама қариб ба як маъно меоянд, ки он ба маънои нобудро пайдо кардан аст, ҳоҳ ба монанди сурати собиқ бошад ва ё не. Ибдоъ ба маънои пайдо кардани шайъ аст аз адам. Ҳамеша Худованд буд ва ҳамеша мебошад ба ҳамин сифатҳои зотӣ ва феълияш. (16, 13-16).

Худованд қодир аст, на мисли қодир будани мо, зоро ҳар рӯз, ки мегузарад, дар қудрати мо ё меафзояд ва ё кам мекунад, аммо Худованд аз азal бар ҳамаи осмонҳову заминҳо ва бар ҳамаи кавну макону маҳлукоташ қудрат доштанду то абад доранд. Ҳулоса Имом Абӯҳанифа (р) дар боби сифатҳои дар боло зикр гардида, ки дар Қуръон омадаанд, ба зоҳирашон ҳамл намекунад, зоро ба суратbastanu чисм қоил шудан оварда мерасонад, ки ин тоифаро дар китоби ақоид мӯчассима ном мебаранд, ки бо фикру ақидаи Имом Абӯҳанифа (р) мувофиқ намеояд. (74,109-112).

Имом Абӯҳанифа (р) дар «Фиқҳи акбар» сифати илми Илоҳиро чунин баён мекунад, ки Аллоҳ Субҳонаҳу дар азal бар вучуди ашё (чиҳҳо) доно буд ва медонист, ки вучуди онҳо чигуна мебошад. Илми Худованд азали буда, ҳамаи куллиёт ва ҷузиёти оламашро медонад ва ҷизе дар олам аз илми Худованд берун намондааст ва намемонад. Ҳилқати одам худ далели возеху равшан аст, ки аз адам ба вучудаш овард, пас маълум мегардад, ки пеш аз ҳилқаташ бар вучуди ӯ ва чигуна будану чигуна зиндагӣ кардани ӯ дар оянда олим буд.

Барои ҳамин ақлаш доду тарзи зиндагӣ ро барояш омӯзонид. Аммо илми мо, бандагон муҳдису навпайдо аст, ки метавонад ҳар рӯз ба сабаби таълиму таъаллум пешрафт қунад ва дар навбати худ қосиру кӯтоҳ ва нотамом мемонад. Омӯзгор агар бо ин метод сифатҳои Худовандро бо шогирдон фаҳмонад, онҳо дар шинохти сифатҳои Худовандашон муҳтоҷ ба ақидаи муғризону ифратгароён намегарданд. Дар баробари он чӣ баён шуд, омӯзгорон метавонанд дар ин масъала аз гуфтаҳои дигари Имоми мазҳаби ҳанафӣ истифода қунанд. Масалан, Имом Абӯҳанифа (р) мегӯяд:

﴿لَمْ يَزِلْ وَلَا يَزَالْ عَالَمًا بِعْلَمٍ، وَعِلْمُهُ تَعَالَى الشَّامِلُ لِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْجُزَئِياتِ وَالْكُلِّيَّاتِ صَفَتُهُ الْقَائِمَةُ﴾

﴿بِهِ فِي الْأَزْلِ﴾

«Аллоҳ субҳонаҳу ба илми хеш ҳамеша олим буд ва ҳамеша олим мемонад ва илми Илоҳӣ дарбаргирандаи ҷузъиёт ва куллиёти ҳамаи ашё аст, сифатҳои Худованд қоим ба зоти Ӯ таъоло дар азal буданд». (74,130-136). Имом Абӯҳанифа (р) дар сифати қудрати Худованд чунин ибрози ақида намудааст, ки: «Қудрати Илоҳӣ шомил ва дарбар гирандаи тамоми мумкинот аст ва ғайри мутаноҳи ва тамом шавандаа аст». Ин суханашро дар «Фикҳи акбар»чунин ишора намудааст:

﴿لَمْ يَزِلْ وَلَا يَزَالْ قَادِرًا بِقُرْتَهِ، وَالْقَدْرَةُ صَفَةُ فِي الْأَزْلِ﴾

«Аллоҳ субҳонаҳу ҳамеша қодир буд ба қудраташ ва ҳамеша қодир мемонад ва қудрат сифати азалии Худованд аст». Камолиддини Баёзӣ (р) дар китобаш «Ишороту-л-маром мин ибороти-л-имом» сухани Имом Абӯҳанифа (р)-ро ки фармудаанд: «Қудрати Илоҳӣ шомил ва дарбаргирандаи тамоми мумкинот аст», чунин шарҳ додаанд, ки: ﴿إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلِ﴾

﴿«أَغَارْ خُدُوفَانْدَ چِيزَرُوْ خُوْسْتَ كَارْدَ وَ چِيزَرُوْ نَاهُسْتَ نَاكَارْدَ»﴾

Яъне Худованд қодири мутлақ аст чизеро хост мекунад ва агар нахост намекунад, кардану нокардани корҳо бар Худованд вошиб нест, балки тибқи иродай худи Ӯ таъолост. Имом Абӯҳанифа (р) чунин ақида доранд, ки Аллоҳ субҳонаҳу ва таъоло сонеъи қадим аст, ҳамаи корҳое, ки дар олам мегузаранд аз некиву бадӣ, ҳама ба Ӯ марбут аст ва ба майлу иродай Ӯ таъоло сайр мекунанд. Имом Абӯҳанифа (р) дар ин фикраш бо мұтазилиҳо мухолиф буданашро иброз медорад, ки ин тоифаи гумроҳ баъзе корҳои бандагонро марбут ба худи бандагон медонанд, ки ин мухолифи ақидаи аҳли суннати вал-чамоат мебошад. (38, 347). Имом Абӯҳанифа (р) дар сифати «Басар» (биноиш) дар «Фиқҳи акбар» ва ҳам дар «Фиқҳи абсат» чунин гуфтаанд, ки: «Аллоҳ субҳонаҳу мебинад ашёро на мисли дидани мо аз сабаби очизу ноқис будан ба олат, ки ҷашм аст ихтиёқ дорем. Аллоҳ субҳонаҳу аз айбу нуқсон поку мунаザҳ аст ва бе олат ашёро мебинад». Соҳиби «Талхис ва кифоя» сухани Имом (р) ро чунин шарҳ додаст: «Имом Абӯҳанифа (р) дар суханаш, ба дидани Аллоҳ субҳонаҳу ашёро ишорат фармудааст, ин дидани мавҷудотро дар назар дорад, на дидани маъдумотро (чижҳои набударо), зеро онҳо баъди мавҷуд шуданашон дига мешавад. Дар ин сухан нақси сифати Худованд лозим намеояд». (38,348.) Имом Абӯҳанифа (р) дар «Фиқҳи акбар» ба сифати «самъ» (шунавои)-и Худованд ишора карда мегӯяд: «Аллоҳ субҳонаҳу мешунавад, на мисли шунидани мо». Имом Абӯҳанифа (р) дар ин масъала ба Қуръон ва суннат ва иҷмоъи уламо такя карда мегӯяд: «Дар ин сифатҳо далел овардан ҳочат нест, зеро дар Қуръонва суннат зикр шудаанд». Чунончи, дар боло низ зикр кардем, барои дидану шунидан Худованд ба олат ихтиёче надорад. (74,138).

Хулоса, Худованди мутаъол дар ҳамаи сифатҳояш ба ҳалқаш намемонад, зеро ҳарчи дар фикри банда мегузарад, Худованд фавқи он аст, балки ҳалқ кунандай он аст. Барои бандай мӯъмин лозим аст, ки ба ин ва соири сифатҳои Худованд бе чуну ҷаро ва бе қайфаву чигунагӣ имон оварда, тасдиқ дошта бошад.

Монанди Имоми мазҳабамон Имом Абӯҳанифаи Нуъмон (р), ки ин ақидаи ахли суннати ва-л-чамоатро барои мо пайравонаш хуб баён кардааст. Омӯзгор бояд ин сифатҳоро тибқи дастурот ва методи Имом Абӯҳанифа омӯхта, шогирдонро таълим намояд. Дар ғайри ин сурат шайтон ва пайравонаш барои инсон ба воситай суолҳои хеш дарҳои фитнаро мекушоянд ва ақли ноқиси мо инсонҳо аз ҷавоби баъзеи онҳо очиз монда, дар фитна гирифтор ҳоҳем шуд. Имом Абӯҳанифаи Нуъмон (р) дар сифати қаломи Илоҳӣ чунин ибрози ақида намудааст: «Аллоҳ субҳонаҳу мутакллим аст ва барои ӯ қаломе ҳам вуҷуд дорад, лекин қаломи Аллоҳ (ҷ) мисли қаломи мо нест. Мутакаллим будани Аллоҳ таъоло ба зарурати динӣ ва иҷмоъи ҳамаи Пайғомбарони Илоҳӣ дониста мешавад, ки Аллоҳ субҳонаҳу мутакаллим ва сухангӯянда аст, ки ин ба ривояти мутавотира аз Пайғомбарони Илоҳи ривоят шудааст. Қаломи мо аз олат ва савту ҳарфҳое пайдо мешаванд, ки аз маҳраҷҳои гуногун бароварда мешаванд. Қаломи Аллоҳ субҳонаҳу сифати ӯ таъолост дар азal ихтиёҷ ба сӯйи олату ҳарфҳо надорад, зеро Аллоҳ (ҷ) аз айбҳо ва муҳтоҷиҳо пок асту бенаёз». Абӯлмунтаҳӣ дар «Шарҳи фикҳи акбар» аз Имом Абӯҳанифа (р) ёдовар шудааст, ки мефармоянд: «Рангу коғазу давоту китобат аз сабаби феъли бандагон буданашон маҳлуқанд, зеро китобат ва ҳарфҳо ва қалимаҳо ва оятҳо далолати Қуръонист ва дар баъзе нусхаҳо омадааст, ки инҳо ҳама олатҳои Қуръон аст ва барои ҳочати инсонӣ оварда шудаанд.

Қаломи Аллоҳ (ҷ) қоим ба зоти худи ӯ таъолост ва маънии Қуръонро бандагон ба ҳамин ҳарфу садоҳо метавонанд бифаҳманд. Маънои қоим ба зот ин аст, ки на ҳарфе ва на садое, зеро ҳарфҳу садо маҳлуқ мебошанд ва қаломи Аллоҳ таъоло сифате аз сифатҳои ӯ буда ғайри маҳлуқ аст, зеро ҳаводис ба зоти Аллоҳ (ҷ) асаре надорад». Ин фикру ақидаи Имом Абӯҳанифа (р) муҳолифи ақидаи муътазилҳо мебошад, зеро онҳо ақида доранд, ки қаломи Аллоҳ таъоло маҳлуқ мебошад. Қаломи Аллоҳ (ҷ) он аст, ки дар ҷисми лавҳ-ул-маҳфуз ва ё дар нафси Ҷибраил ва ё дар нафси Пайғомбарон ҳалқ карда шудааст, иборат аз қаломи лафзист ва он

шомили садоҳову ҳарфҳо мебошад. Мұтазилих қаломи нағсии Аллоҳ субҳонаху ва таъолоро қабул надоранд. Имом Абӯҳанифа бо ин фикру ақидаи хеш зиёдаравӣ ва ёвагӯйиҳои ҳашвияҳоро низ рад кардааст, ки «Куръон»-ро қаломи лафзии Худованд медонанд. Инчунин, Имом Абӯҳанифа (р) бо ин фикр ронияш ақида ва суханони киромияҳоро (Киромия гурӯҳи зола ва гумроҳро мегӯянд, ки пайравони Абдуллоҳ ибни Киром мебошанд ва Худованди мутаъолро ба ҳалқаш монанд мекунанд ва иқори танҳоро имон медонанд). (62, 6). низ рад кардааст, ки мегӯянд: ««Куръон» қаломи лафзии Аллоҳ (ҷ) буда, ҳодис ва қоим ба зот аст». (16, 13). (74,151).

Чунончи, аз гуфтаҳои боло бар меояд, Абӯҳанифаи Нуъмон (р) дар илми қалом моҳир ва донишмади беназиранд, ки метавонистанд дар як қалима ва ё овардани як қалом ақида ва фикр ронии мухолифини хешро ҳамаро рад кунанд, таърих ва китобҳои ақидаи аҳли суннати ва-лҷамоат далели ин гуфтаҳост. Мақому ақида ва фикр ронии Имом Абӯҳанифа (р) дар бораи шахсе, ки муртакиби гуноҳи кабира мегардад, нисбат ба он нафаре, ки муртакиби гуноҳи кабира мегардад, байни уламо ва фирқаҳои золлаву гумроҳ ради бадалҳое ҳастанд. Баъзе аз фирмқаҳои гумроҳ ба монанди хавориҷ муртакиби гуноҳи кабираро аз доираи имон хориҷ медонанд. Мұтазилих қалом муртакиби гуноҳи кабираро на мусалмон медонанд ва на коғир, балке мегӯянд, ки муртакиби гуноҳи кабира байни қуфру имон қарор дорад. Гурӯҳи савуми, ки онҳоро марция ном мебаранд, мегӯянд, ки агар инсон ба Ҳудо имон дошта бошад, гуноҳ барояш заарар надорад. Худованд ӯро мебахшад ва агар коғир бошад, ҳаргиз тоъат барояш фоидае надорад. Аммо аҳли суннати ва-лҷамоат мегӯянд: Ҳар касе ки гуноҳи кабираро анҷом медиҳад (агар анҷом додани он гуноҳро ҳалол надонад), он кас коғир намешавад, балки мӯъмини гунаҳкор ва саркаш ҳисобида мешавад. Имом Абӯҳанифа (р) мегӯяд: Аҳли қибларо мӯмин медонем, ба сабаби тарқ кардани баъзе аз фароиз онро аз имон хориҷ намедонем.

Ҳар касе ки Худоро дар адои фаризаҳояш итоъат карда, ба Ӯ имон биёварад, аз аҳли чаннат мебошад ва ҳар кассе, ки ба Худо имон наёварда ва фармонҳои Худовандро ичро накард, кофир ва аз аҳли дузах медонем. Ҳар кассе, ки ба Худо имон оварду баъзе аз фарзҳои Илоҳиро зоеъ намуд, он дар машияти Худованд аст, хоҳад ӯро азоб мекунад ва агар хоҳад ӯро мебахшад (130, 37). Дар «Фиқҳи акбар» омадааст, ки «касеро ба анҷом додани гуноҳи кабира кофир намехонем ва имонро ҳам аз ӯ дур намедонем». (17, 2). Чунончи, дар боло ёдовар шудем, Имом Абӯҳанифа (р) дар фатво додан барои кассе, ки сабабори гуноҳи кабира шудааст, худдорӣ намуда мегӯяд: «Амри ӯро ба Аллоҳ субҳонаҳу месупорем, агар хоҳад ба адли хеш ба миқдори гуноҳонаш азобаш мекунад ва агар хоҳад ба фазлу қарамаш ӯро мебахшад».

Агар мо ба гуфтаҳои Имом Абӯҳанифа (р) аҳамият бидиҳем, мебинем, ки бо як шева ва тарзу услуби хоссаи худ дар баробари Худованд ва бандагонаш бисёр иҳтиёт кориро пешаи худ кардааст. Барои ҳамин имрӯз аксарияти мусалмонони олам аз ин ақида ва ин мазҳаб пайравӣ мекунанд, зоро мазҳаби Имом Абӯҳанифа (р) мазҳабест, ки аз ифрату тафрит дур аст ва пайравонашро ба худотарсӣ, қадри яқдигарро донистан, ба яқдигар бо ҷашми ҳақорат нанигаристан, ба сабаби суханони ноҷо ва ноандешида бандагони Худоро аз Худо дур накарданд, худро дар вартай ҳалокат қарор надодан даъват мекунад.

Омӯзгор бояд ин методро бо тамоми нозукиҳову ҷузиёташ ба шогирдон бифаҳмонад, то дар масири зиндагӣ ба лағжишҳо рӯбарӯ нагарданд.

III.3. Услуби фиқҳи Имом Абӯҳанифаи Нуъмон ибни Собит (р) ва шевай омӯзиши таълими усули мазҳаби ӯ»

Устодони муассисаҳои таълимӣ бояд хуб бидонанд, ки илми фиқҳ дар масоли рӯзмарai мардуми кишвар бисёр муҳим ва нақши калидӣ дорад, зоро мушкилоти динии мардуми мусалмони кишварро мо аз

роҳи донистани илми фикҳ бо тарзу услуби Имоми Аъзам (р) метавонем ҳал намоем. Барои донистан ва ё омӯхтани ин шева ва тарзу услуг моро лозим аст, ки аввал усул ва сарчашмаи ин мазҳабро биомӯзем, ки Имоми Аъзам (р) аз қадом сарчашмаҳо фикҳи мазҳаби хешро поягузорӣ кардааст. Аз Имом Абӯҳанифа (р) ривоят аст, ки мегӯяд: «Ман масоилро аз Қуръон мегирам ва агар дар Қуръон пайдо накардам, ба суннати Расули Худо (с) амал мекунам. Агар он масъаларо на дар Қуръон ва на дар суннат пайдо накардам, ба қавли саҳоба амал мекунам ва қадом сухане аз саҳобагон дар назарам мувофиқ омад, ҳамонро мегирам ва бοқиро мегузорам» .(149,133). Саҳл ибни Музоҳим мегӯяд: «Каломи Имом Абӯҳанифа (р) гирифтан ва амал кардан аст ба қавли муътамад ва гурехтан аст аз суханони ракику беасар» (149, 131).

Имом Абӯҳанифа дар амрҳо ва муомалоти мардум низ назар мекард ва баъзе корҳоро бо қиёс фатво медоданд ва корҳоро роҳандозӣ мекарданд ва агар бо қиёс қазия ҳалли хешро пайдо намекард, ба истиҳсон ручӯй мекарданд. Агар бо истиҳсон мувофиқ намеомад, ба амалкарди мусалмонон назар карда, фатвои он масъаларо содир менамуданд. Яъне, одати шарифи эшон ҳамин буд, ки баъди Қуръон бо ҳадисе амал мекарданд, ки уламо ва фуқаҳо бар сиҳаташ иттифоқи назар доранд. Баъдан бо қиёсу истиҳсон масъаларо барои корафтодагон ҳал менамуданд». Хулоса фикҳ назди Имом Абӯҳанифа (р) ин Қуръони карим асту суннати набавии шариф ва иҷмоъу қиёс ва истиҳсон ва урғу одати мусалмонҳо.

Ҳангоми таълими усули фикҳи Имом Абӯҳанифа беҳтар аст омӯзгор сараввал бо методи нақл оғоз қунад, зеро дар баёни мавзӯи нав нақли муаллим, алалхусус барои мавзӯъҳои ҳаҷман бузург ва аз ҷиҳати назариявӣ нисбатан душвор созгортар аст. Аммо методи нақл ҳангоми баёни масъалаи фикҳӣ набояд аз 25-30 дақиқа зиёд бошад. Омӯзгор баъд аз нақли нуктаҳои асосии усули ҳанафӣ ҳам дар дарси додани дониши нав ва ҳам дар дарси мустаҳкам намудани дониш метавонад аз методи сұхбат истифода барад. Ба фикри мо, муҳимтарин метод барои таълими

усули фиқҳ методи сұхбат ё худ суолу ғавоб мебошад. Методи сұхбат имкон медиҳад, ки шогирдон бештар ба мавзұй діққат диҳанд ва масоили барояшон норавшанро ба тариқи суолу ғавоб бо омұзгор мушахас гардонанд. Дар таълими усули фиқҳ аз ду намуди методи сұхбат: сұхбати маълумотдиҳанда ва баҳотироваранда истифода бурдан мувофиқи мақсад аст.

Яке аз руқнҳои фиқҳи Имоми Аъзам **пайравī намудан аз суннати Пайғомбари гиромии ислом (с)** аст, ки баъд аз Қуръон дувумин сарчашма ба шумор меравад. Омұзгор бояд мақоми ақодиси набавī ва суннатҳои пайғамбарро дар қаҳони ислом ва шеваи баҳрабардории пешвои мазҳаби ҳанафиғо бо далоил собит қунад, то шогирдон ба усули фиқҳи ҳанафī ба дурусти огох шаванд. Дар таълими ин масъала методи нақл бештар мувофиқ аст. Омұзгор метавонад ривояти зерро аз рұзгори Пайғамбар (с) ба шогирдон нақл қунад, то тавонад қойғоҳи ҳадисҳои Пайғомбари Худо (с), ки дувумин масдаре аз масдарҳои шариат аст, равшан намояд: «Вақте Пайғомбари Худо (с) Маъз(рз)-ро ба Яман, ба ҳайси муфтī меғиристод, аз вай пурсид, ки: «Ба чī ғызы амр мекунī?» Гуфт: «Ба Қуръон.» Расули Ақрам (с) дигарбора пурсиданд: «Агар он масъаларо дар Қуръон наёбī?» Гуфт: Ба ҳадисҳои Пайғомбари Худо амр мекунам. Набий Карим (с) бори севум пурсиданд: «Агар он масъаларо дар ҳадисҳои Расули Худо (с) пайдо накардī?» Маъз (рз) гуфт: «Иңтиҳод мекунам ба раъям». Пайғомбари Худо (с) гуфтанд: «Алҳамду лиллоҳ, ки муваффақ гардонид расули Расулашро» (45,3). Шеваи хоси Имом Абұҳанифа (р) низ дар ҳалли масоили шаръī ба ҳамин минвол буд. Яъне, нахуст масъаларо аз Қуръону суннат истинбот мекард. Агар дар Қуръону суннат он масъаларо пайдо накард, пас иңтиҳод мекард ба раъяш. Ногуфта намонад, ки дар мазҳаби Имоми Аъзам (р) ба ҳадиси заиф амал кардан аз қиёс намудан авлотар аст. Имом Абұҳанифа (р) мегүяд: «Мо аввал ба китоби Худо амал мекунем, баъд аз он ба ҳадисҳои Пайғомбари Худо (с), баъдан ба фатвои сахобагон дар он масъалахое, ки иттифоқ доштанд. Агар дар масъалае, ки ихтилоф дошта бошанд,

хукми он масъалаи ихтилофиро бо ҳам қиёс мекунем, то ки маъно бармо равшан гардад» (63, 67).

Муаллим бояд ба саъми шогирдон расонад, ки донишмандони ҳадис ҳатмист. Бояд донист, ки ҳадисҳои Пайғомбарро ба адади ровиёни ҳадис ба се гурӯҳ тақсим кардаанд: Ҳадисҳои мутавотира, ҳадисҳои машҳура ва ҳадисҳои оҳод. Ҳадисҳои мутавотир назди Имом Абӯҳанифа (р) хучҷат асту илми яқиниро ифода мекунад. Шеваи баҳрабардорӣ ва тарзу услуби Имом Абӯҳанифа (р) ин буд, ки ҳамаи суннатҳои воридгардида аз ҷаноби Пайғомбар (с) -ро дар як мартаба қарор намедоданд, балки суннати қавлиро аз суннати феълӣ муқаддам медонистанд.

Шеваи дигари усули фикҳи Имом Абӯҳанифа ин **пайравӣ намудан аз фатвои саҳобагони Пайғомбари ислом (с)** аст. Дар баррасии ин масъала омӯзгор нахуст бояд кӣ будани саҳобагон ва мақоми онҳоро дар ислом равшан созад. Баъд аз он метавонад дар масъалаи фатвои саҳобагон ва шеваи баҳрагирии Имоми Аъзам (р) аз он сухбат кунад. Усулу шеваи мазҳаби Имом Абӯҳанифа (р) ин буд, ки дар масоил аз Қуръону суннат ва ё фатвои саҳобагони Пайғомбари ислом (с) хучҷат меоварданд, агар пайдо намешуд пасон масъаларо бо амсолаш қиёс мекарданд ва ҷавобашро мегуфтанд.

Усули дигар фикҳи Имом Абӯҳанифа(р) **пайравӣ намудан аз иҷмоъи мусалмонон** аст. Шева ва тарзу услуби фикҳи Имом Абӯҳанифа (р) аз он масъалаҳое, ки уламои аҳли суннати вал ҷамоат иттифоқ доштанд, ҷудо набуд, балки бо ин уламо ва ин ҷамоа ҳамроҳ буданд ва пайравонашро низ бар пайравии ин иҷмоъ ҳидоят мекарданд. Омӯзгор бояд дар ибтидо маънои луғавӣ ва истилоҳии иҷмоъро ба шогирдон фаҳмонад ва нақши онро дар ҳалли масоили шаръӣ бо дaloили илмӣ бо такя ба Қуръону суннат, рӯзгори саҳабагон ва дигар ҳаводис таърихии марбут ба дини ислом шарҳ диҳад. Танҳо баъд аз равшан шудани ин масъалаҳо омӯзгор метавонад, ба шарҳи ҷойгоҳи иҷмоъ дар фикҳи мазҳаби ҳанафӣ пардозад ва шеваи корбурди онро аз тарафи Имоми Аъзам шарҳ диҳад.

Дар ин масъала донишмандони илми фиқҳ рисолаву мақолоти боарзиш навишкаанд, ки барои омӯзгор метавонанд чун дастуралӣ хидмат кунанд. Аз ҷумла Ваҳҳаби Сулаймони Ғоваҷӣ менависад: «Ином Абӯҳанифа (р) аз он қавл ва ё фатовое, ки асҳоби Пайғомбар (с) бар он иттифоқи назар доштанд ва ё ба истилоҳи дигар иҷмоъ карда буданд, ҳаргиз берун намебаромаданд ва ба он қавли иҷмоъ гардида амал мекарданд. Иҷмоъ амрено мегӯянд, ки имомон ва ё муҷтаҳидон дар ягон асрे баъд аз реҳлати Расули акрам (с) дар ягон ҳукми шаръӣ иттифоқ карда буданд. Ин иттифоқи саҳобагон ва муҷтаҳидони асри саҳоба дар мазҳаби Имоми Аъзам (р) ҳӯҷҷати маъмулунбих (амалкардашуда) ва радишавандааст» (37,85). Ва ё дар китоби «Усули Шошӣ» омадааст: «Иҷмоъи ин уммат баъд аз вафоти Расули Худо (с) дар масоили фаръии динӣ ҳӯҷҷати воҷибуламал аст (воҷиб аст, ки ба он амалкарда шавад) ва ин амр ба хотири қаромати умати Ислом аст.

Омӯзгор бояд бо иштироки фаъоли шогирдон ҳар як аз ҷаҳор қисми иҷмоъро баррасӣ кунанд: 1. Иҷмоъи саҳобагони Набии карим (с) бар ҳукме аз аҳкоми ҳодисае. 2. Иҷмоъи баъзе саҳобагон ва сукуту ҳомуший ихтиёр карданӣ баъзеи дигар. 3. Иҷмоъи улами ислом баъд аз саҳобагон дар он масъалае, ки аз аҳли салафу гузаштагони солеҳи мозизе наёмадааст. 4. Иҷмоъи уламо бар яке аз гуфтаҳои гузаштагони солеҳи мозизе. Аз ҷумла омӯзгор бояд таъкид кунад, ки улами усули мазҳаби Имоми Аъзам (р) иҷмоъи саҳобагони Пайғомбар (с)-ро ба манзалаи ҳукми Қуръони карим медонанд. Иҷмоъи баъзе саҳобагону ҳомӯш мондани дигаронро ҳукми ҳадиси мутавotир додаанд. Иҷмоъи баъди саҳобаро ба ҳукми ҳабари машҳур баробар гуфтаанд. Иҷмоъи ҷаҳорум, яъне иҷмоъи улами мутаҳириро бар яке аз гуфтаҳои гузаштагони солеҳ ҳукми саҳеҳи аз ҳабари оҳодро додаанд. Қайд кардан ба маврид аст, ки ин иҷмоъ дар он сурат ба назар гирифта мешавад, ки иҷмоъи уламо ва соҳибони дирояту маърифати илмӣ бошанд ва илло иҷмоъи авому бесавodon ба эътибор гирифта намешавад.

Шеваи дигари усули фикҳи Имом Абӯҳанифа (р) **амал кардан ба қиёс** аст. Дар ин қисмат аз қиёс кардани масоил бо амсолашон сухан рафтааст, ки ин яке аз усули фикҳи мазҳаби Абӯҳанифаи Нуъмон ибни Собит (р) мебошад. Омӯзгор дар таълими ин усули фикҳи ҳанафӣ низ чун усулҳои дигар аз методҳои нақл, сұхбат ё худ суолу ҷавоб метавонад истифода кунад. Ба андешаи мо ҳангоми таълими усули қиёс дар фикҳи мазҳаби Имоми Аъзам усули муқоиса мувофиқи мақсад аст. Бино ба қавли А.В. Текучев, “муқоиса ва муқоисакунӣ аз воситаҳои муҳими дарки ҳақиқату воқеият аст” (152,16). Бояд донист, ки қиёс ҳүҷҷате аз ҳүҷҷатҳои шариат аст, ки дар вақти наёфтани далел ба он амал карда мешавад. Омӯзгор ҳангоми таълими қиёс бояд ҳүҷҷат дошта бошад. Яъне, аз Қуръону суннат, рӯзгори пайғамбари ислом ва ё саҳобагону донишмандони дин мисол оварад. Педагоги машҳури рус К.Д. Ушинский менависад: “Ҳама чизро дар олам танҳо бо воситаи муқоиса кардан дарк меқунем” (157, 448). Дар боби амал кардан ба қиёс аз рӯзгори Расули Худо (с) ҳикояти зер намунаи олӣ шуда метавонад: “Зане аз қабилаи хасамия назди Расули Худо (с) омада суол кард, ки бар гардани падарам ҳаҷ фарз шудааст, аммо ўпир гаштааст ва бар болои уштур ва ё саворие нишаста наметавонад. Оё ман аз ҷониби ў ҳаҷ кунам раво мегардад? Расул (с) дар ҷавоби он зан гуфтанд: «Оё бар гардани падарат агар қарзе бошад, онро аз ҷониби падарат пардоҳт кунӣ ҷоиз мешавад? Он зан гуфтанд: Оре, ҷоиз мешавад. Набии карим (с) фармуданд: Қарзи Худованд авлотар ва беҳтар аст, ки аз ҷониби падарат бипардозӣ» (34, 23).

Омӯзгор бояд тавзех диҳад, ки дар ин ривоят Расули акрам (с) ҳаҷ кардан аз ҷониби шайхи фониро ба адой қарзи молӣ қиёс намуданд. Барои дарки дурусти мавзӯи қиёс омӯзгорро зарур аст бо иштироки фаъоли шогирдон панҷ шарти ҷоиз шудани қиёсро баррасӣ намояд:

1. Бояд қиёс дар муқобили насси сарех (оят ё ҳадиси саҳех) воқеъ нашавад.
2. Тағйир додани ҳукме аз аҳқоми нассро дар худ надошта бошад.

3. Қиёс дар зимни худ ҳукмеро дар бар нагирад, ки маънояш зохиру равшан набошад.

4. Иллати қиёс ҳукми шаръӣ бошад, на амри луғавӣ, яъне он масъаларо бо ягон ҳукми шаръӣ бояд қиёс намуд, на бо ягон амри луғавӣ.

5. Бо асли масъала бояд қиёс кард, на бо масъалаи фаръӣ.

Бояд зикр кард, ки дар мазҳаби Имом Абӯҳанифа (р) суннати Расули Худо (с) бар қиёс муқаддам аст, агарчанде он суннат ва ё ҳадиси Набии карим (с) мурсал ва ё заиф ҳам бошад. Шеваи Имом Абӯҳанифа (р) ин буд, ки корҳоро бо қаломи Раббонӣ ва ҳадисҳое, ки аз ҷаноби Пайгомбар (с) назди ӯ буданд, қиёс мекард ва ҳукми он масъаларо истинбот карда, фатвояшро медод. Ва агар дар он боб ҳадисе аз шахси муътамад ривоятшуда пайдо мекард, аз қиёси кардааш ручӯъ карда ба он ҳадис амал менамуд. Омӯзгор бояд доир ба масъалаи қиёс батафсил маълумот диҳад ва масъалаи қиёсро вобаста ба усули фиқҳи мазҳаби Имом Абӯҳанифа таълим диҳад.

Шеваи дигари фиқҳи Имом Абӯҳанифа (р) **амал намудан ба истеҳсон** аст. Ҳангоми таълими масъалаи фиқҳии амал намудан ба истеҳсон омӯзгор аз методи муқоиса истифода кунад беҳтар аст. Дар таълими масоли фиқҳӣ мавзӯъҳо ҳастанд, ки бояд онҳоро на ҷудогона, балки дар якҷоягӣ бо истифода аз усули муқоиса таълим додан роҳи ҳуби ҳалли масъала ба шумор меравад. Масалан, маввзӯи амал намудан ба истеҳсон бо мавзӯи қиёс дар муқоиса бо ҳамдигар бо усули муқоиса таълим дода шаванд, дарки ҳар ду мавзӯъ барои хонандагон осон даст медиҳад. Омӯзгор сараввал бояд мағҳуми истеҳсонро ҳам аз лиҳози луғат ва ҳам аз ҷиҳати истилоҳ шарҳ диҳад. Дар ин амал бояд аз рисолаҳои таълимӣ истифода кунад. Аз ҷумла, Имом Шавқонӣ (р) менависад: “Истиҳсон далилест, ки дар нафси муҷтаҳид пайдо мешавад барои осон шудани масъала. Ба ибораи дигар, гузаштан аст аз қиёс ба

сўйи қиёси қавитар. Истеҳсон- тарк намудани қиёс аст ва амал кардан аст ба он масъалае, ки барои мардум муваффақтар аст аз рӯи ақли мұчтахид. Ё ба ибораи дигар, истеҳсон, тарк намудани уср (саҳтӣ) ва амал кардан ба юср (осонӣ) аст, яъне ҳукми он масъалае, ки аз нигоҳи мұчтахид аз рӯи қиёс амал кардан барои мардум вазнинӣ меорад, ба истеҳсон фатво медиҳад. Яъне ба он амре, ки барои мардум амал карданаш осонтар бошад. Албатта, дар чорчубаи қавонини ислом” (123, 181). Қайд кардан ба маврид аст, ки истеҳсон дар мазҳаби Имоми Аъзам як амре мувофиқи ҳавову хоҳишоти нафсонӣ нест, балки ихтиёр кардани мұчтахид аст барои пайравонаш қавитарини далелҳоро дар муайян кардани ҳукми ҳодиса.

Охирини усули фикҳии мазҳаби Имом Абӯҳанифа (р) **амал кардан ба урфу одати мусалмонон** аст. Дар фикҳи мазҳаби Имоми Аъзам (р) урф як далели шаръӣ ва яке аз усули асосӣ ба шумор меравад. Омӯзгор бояд донад, ки урф ҳамон вақт далел шуда метавонад, ки мұчтахид далели шаръӣ аз Қуръону суннат пайдо карда натавонад, аммо агар урф мухолифи Қуръону суннат бошад, пас он ҳаргиз далел шуда наметавонад. Урфи ом урфоро мегӯянд, ки дар тамоми гӯшаву канори олам мақсад аст. Аммо урфи хос урфи як шаҳре аз шаҳрҳои мусалмононро гӯянд, ё урфи тоҷирон, ё урфи зироаткорон. Хулоса, урф хоҳ хос бошад, хоҳ ом, дар баробари наssi сарех далел шуда наметавонад. Чунончӣ, дар китобҳои усули фикҳи ҳанафӣ ривоят мекунанд, ки Расули Худо (с) ҳар шаҳреро фатҳ менамуд, дар баробари ҷорӣ намудани қавонини ислом ба урфу одатҳои он мардум низ назар мекард ва агар ба қонунҳои ислом муқобил намебуданд, дар бораи манъи он чизе намегуфтанд. Имоми Аъзам (р) ҳамвора мекӯшиданд, ки масъалаҳои шаръиро фаҳмо ва осонтар баён кунад, зеро мухотаби асосии эшон мардуми одӣ буданд.

Дар замони зиндагии Имоми Аъзам низ чун замони мо касоне буданд, ки аз нодонии мардум истифода мекарданду онҳоро гумроҳ мекарданд. Ин ҳафт сарчашмае буданд, ки Имоми Аъзам (р) дар раванди фиқҳи мазҳабаш аз онҳо истифода кардааст. Омӯзгорон ва алахусус толибилмон лозим аст, ки аз ин сарчашмаҳо боҳабар бошанд, то ба доми муҳолифини мазҳаб ва ё касони муғризу фитнаангез наафтанд. Бояд донист, ки мазҳаби Имоми Аъзам (р) бо заҳматҳои зиёд ва мушкилотҳои пайи ҳам рӯ ба рӯ гардида, бо муғризону бадҳоҳони ислому муслимин ва ҳосидону кинатузон баҳсҳо кардаву дар арсаи вуҷуд омадааст. Мо – ворисону пайравони мазҳаби ҳанафӣ, ки онро фарзанди бузурги халқи тоҷик Имом Абӯҳанифа (р) бунёд ниҳода ва аҷдодони мо гаравидаи ин мазҳаби таҳаммулгаро будаанд, бояд онро ба хубӣ донем ва аз рӯйи он дар зиндагӣ амал намоем.

ХУЛОСА

Омӯзиши дақиқи рӯзгору осор ва андешаҳои Имом Абӯҳанифа ва коркарди методикаи таълими он моро ба ачуни н хулоса овард:

1. Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собит маъруф ба Имоми Аъзам (р) – фарзанди фарзонаи халқи тоҷик яке аз нобигагони тамаддуни исломӣ буда, мактаби фикҳии бунёднамудаи ўаз тавонотарин ва баргузидатарин мазҳаби фикҳии ҷаҳони ислом маҳсуб мешавад.

2. Дар замони муосир, ки даврони бархурди тамаддунҳост ва дар дохили ислом равияву мазҳабҳои тундгаро ба гумроҳ намудани мусулмонон, хоса ҷавонон машгуланд, зарурат ба омӯзиш ва таълими усулҳои мазҳаби таҳаммулгарои ҳанафӣ, ки бештари мардуми Тоҷикистон гаравидаи онанд, беш аз ҳар замоне ба миён омадааст.

3. Таълиму тарбия ва фаро гирифтани дониш дар ислом аз масъалаҳои бунёдӣ буда, омӯхтани илму талаби дониш барои мусулмон фарз маҳсуб мешуд. Роҷтарин усули таълим дар мактабҳои Ҳурисону Мовароуннаҳр дар асрҳои миёна ҳамоно усули хониши меҳаникӣ ва қориёна аз ёд кардани матн буд, ки бовучуди нақсу камбуҷдо бартарию дастовардҳо низ доштааст.

4. Рӯзгор ва шеваи зиндагии Имом Абӯҳанифаи Нуъмон (р) оғанда аз аҳамияти тарбиявӣ буда, таълими босалоҳияти он дар камолоти маънавии шогирдон муассир ҳоҳад буд. Ҷаҳор унсури муносибати босалоҳият ба таълим (донад, тавонад, азхуд кунад ва дар амал тадбиқ намояд) ҳангоми таълими шеваи зиндагии пешвои мазҳаби ҳанафӣ бояд аз ҷониби омӯзгор риоя шавад ва ичро ҳар як унсури он аз шогирдон тақозо шавад.

5. Шеваи зиндагии Имом Абӯҳанифа (р) намунаи олии Инсони Комил будан аст ва таълими босалоҳияти он хонандагонро дар рӯҳияи ҳудшиносию ҳудошиносӣ тарбият намуда, онҳоро ба роҳи рост ҳидоят мекунад, то саодати дучаҳониро ба даст оваранд.

6. Шеваи тадрис ва методи таълими Имом Абӯҳанифа ҳангоми омӯзиши масоили фикҳ, ки аз усули таълими суннатӣ бартарӣ дошт, дар асоси мубоҳисаву мусоҳиба бунёд ёфта, шогирдон дар изҳори андеша озод буданд. Ин методи таълим имкон дода, ки душвортарин масоили фикҳӣ дар якҷоягии устоду шогирдон натиҷагирий карда шавад ва зиддияти андеша бартараф гардад.

7. Шеваи бархурд бо андешаи шогирдон ва муносабати Имоми Аъзам бо онҳо, ки намунаи олии инсондӯстӣ ва педагог-тарбиятгар будан аст, бояд сармашқӣ зиндагӣ ва фаъолияти педагогии ҳар як омӯзгор қарор бигирад.

8. Имом Абӯҳанифа ҳангоми фаъолияти педагогии худ шогирдоне тарбият намуданд, ки ҳар яке алломаи замони худ шуданд ва мактаби фикҳи бунёдниҳодаи пешвои мазҳабро идомаву равнақ доданд.

9. “Васиятнома” ва андарзҳои Имоми Аъзам намунаи олии андарзгуӣ на танҳо дар тамаддуни исломӣ, балки дар тамаддуни башарист, ки баъдина мавриди истиқболи бузургтарин шоирон, амсоли Шайх Аттору Саъдии Шерозӣ ва дигарон қарор гирифтааст. Таълими босалоҳияти ин васиятнома ва андарзҳо дар тарбияи маънавии шогирдон ва ташаккули тафаккури онҳо муассир ҳоҳад буд.

10. Шеваи мунозираи Имом Абӯҳанифа бо дигар донишмандон ва ҳатто бо мухолифон поя бар мантиқ, эҳтиром ва ҳилму сабурӣ дошт. Ин ҳама сифатҳо, ки бояд хоси ҳар як донишманд бошад, дар аксари мунозираҳо ба эшон имкон медод, ки пирӯз шаванд ва ҷониби муқобил ногузир тан медоду фирмри мутафаккирро мепазируфт.

11. Осори Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собит, ки аз Қуръону суннат сарчашма мегирад ва то кунун марҷаи асосии пайравони мазҳаби ҳанафист, бояд ба дурустӣ ва бо салоҳият таълим дода шавад. Муҳимтарин методе, ки барои таълими осори пешвои мазҳаби ҳанафӣ пешниҳод мешавад, методи сухбат ё худ суолу ҷавоб аст, зоро ин осор, пеш аз ҳама, ба тарзи мусоҳибаву мубоҳиса эҷод шудааст.

12. Андешаҳои қаломии Имом Абӯҳанифа, ки дар ҷомеаи мусулмонӣ мақоми воло дорад, бояд ба тарзи муносибати босалоҳият таълим дода шавад. Ин тарзи таълим имкон медиҳад, ки шогирдон ҳар масъалаи қаломиро ба дурустӣ бишносанд ва дар амал тадбиқ намоянд.

13. Дастури ҳуқуқии Имом Абӯҳанифа ба ҳафт марҷаъ (Қуръон, суннат, фатвои саҳобагон, қиёс, истеҳсон, ичмоъ, ва урф)-и бунёдӣ асос ёфтааст, ки бояд ҳар яки онҳо ҷудогона, ба тартиби таъйиншуда бо иштироки фаъоли шигирдон баррасӣ шавад. Муносибати босалоҳият дар тадриси ин ҳафт марҷаъ имкон фароҳам меоварад, ки шогирдон унсурҳои асосии ҳар як марҷаъро дарк намоянд ва ҳангоми ҳалли масоили фикҳӣ дар амал тадбиқ карда тавонанд.

14. Дар тадриси унсури фикҳии қиёс, истеҳсон ва ичмоъ метод ё худ усули муқоиса ба мақсад мувофиқтар аст. Ин метод имкон медиҳад, ки шогирдон ҳангоми ҳалли масоили шариъӣ аз унсурҳои фикҳӣ ҳанафӣ, чун қиёсу истеҳсон ва ичмоъ тавъам, ба тариқӣ муқоиса истифода баранд. Моҳияти ин метод дар он аст, ки масоили фикҳӣ дар асоси муқоиса бо он масъалаҳое, ки ҳалли ҳудро ёфтаанд, таҳлил мешаванд ва сипас ҳукм бароварда мешавад.

15. Таълими огоҳона ва босалоҳияти рӯзгору осор ва андешаҳои мазҳабии Имом Абӯҳанифа дар ҳалли мушкилоти динии ҷомеаи мо, бархурд бо равияҳои тундгаро ва сулҳу суботи кишвар нақш бузург бозида метавонад.

16. Рӯзгору осор ва андешаҳои Имом Абӯҳанифа вобаста ба синну соли хонандагон ва зинаҳои таҳсил бояд таълим дода шавад. Ҳангоми дарси “Таърихи дин”, ки муаллимони муассисаҳои таҳсилоти миёна умумӣ ба тадриси рӯзгори осори ин бузургвор машғул мешавад, бояд руқнҳои асии мазҳаби ҳанафӣ ба тариқи содаву фахмо таълим дода шавад. Аз масоили баҳсангези масоили шаръӣ омӯзгори мактаб бояд даст назанад.

17. Таълими рӯзгору осор ва андешаҳои ақидатии Имоми Аъзам дар муассисаҳои олии кишвар, алалхусу Донишкадаи исломӣ бояд

ҳамачониба таълим дода шавад. Дар ин зинаи таҳсил, ки донишчӯён ба дарки ҳамачонибаи илмӣ ва шаръӣ омода ҳастанд, руқнҳои асосии мазҳаби ҳанафӣ ва рӯзгори осори ин фарзанди фарзонаи ҳалқи тоҷик бо қиёсу муқобала бояд таълим дода шавад.

18. Суолоте, ки омӯзгорон ҳангоми мустаҳкамкуни дониш ва санҷидани дониши шогирдон пешниҳод меқунанд, ҳатман бояд муаммовӣ (проблемавӣ) бошанд, зоро усули омӯзиши проблемавӣ донишчӯёнро ба фикр кардан вомедорад ва ба ин васила онҳо ба раванди андешаҳои илмию пажӯҳиши ворид мегарданд.

Китобнома:

1. «Куръони Карим» (асл ва матни тарҷумаи тоҷикӣ). Матни тарҷумаи тоҷикӣ ва тавзехоти Муҳаммадҷон Умаров,- Душанбе: Эр-граф, 2011. 640с.
2. Эмомалӣ Раҳмон. Ҷеҳраҳои мондагор\ Эмомалӣ Раҳмон.- Душанбе:Эр-граф, 2016.-364 с.
3. Эмомалӣ Раҳмон. Мероси Имоми Аъзам ва гуфтугӯи тамаддунҳҳо\ Эмомали Раҳмон.- Душанбе: Шаарқи озод, 2009, 319 с.
4. Эмомалӣ Раҳмон. Муҳити зиндагӣ ва олаами андешаҳои Имоми Аъзам\ Эмомалӣ Раҳмон.- Душанбе: Шарқи озод, 2009, 368 с.
5. Эмомалӣ Раҳмон. Имоми Аъзам ва фарҳанги миллӣ». \ Эмомалӣ Раҳмон: Душанбе: Эрграф, 2009, саҳ 36.
6. Эмомали Раҳмон. Имоми Аъзам: Рӯзгор ва афкор. \Эмомалӣ Раҳмон. -Душанбе: ЭР-граф, 2009, 416 с.
7. Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Ҷаъфар ибни Алӣ ибни Ҳакамуни Қузоии Мисрӣ.Муснаду шиҳоб-ил-Қазоъӣ». Муассисат-ур-рисола \Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Ҷаъфар. -Берут. 2004.450 с.
8. Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Аҳмад машҳур ба Ақансус. Ал-мавсуат-ул-арабияти таърихи ал-Валуч». \Муҳаммад ибни Аҳмад. –Қоҳира, 1979. – 600 -с.
9. Абӯбакр ал-Ҷазоирӣ. Айсар-ут-тафосир». \ Абӯбакри ал-Ҷазоирӣ. Бейрут: Дор-ул-фикр, 1995.- 445с.
10. Абӯлфазл Ҷалолиддин Абдурраҳмон ибни Абубакри Суютӣ «Табийзу-с-саҳифа. \Абӯлфазл Ҷалолиддин Абдурраҳмон ибни Абубакри Суютӣ. - Мадинаи мунаварра: Ар-рашид, 1414 ҳичрӣ. 126 с.
11. Абдусамади Мулло. Методикаи таълими адабиёти тоҷик.\Абдусамад М. –Душанбе, 2014.

12. Абұмухаммад Ҳусайн ибни Масъуди Бағавӣ. Маолим-ут-Танзил. Абұмухаммад Ҳусайн. Дору-ут-Тайiba. 1417 ҳичрӣ. 1997 милодӣ. 453с.
13. Абулфарақ Мұхаммад ибни Исҳоқ машхур ба Ибни Надим. Ал-Фехрист.\Абұлфарақ Мұхаммад ибни Исҳоқ.-Мадина: Муассисат-ул-Фурқон. 2009. 200 с.
14. Абулбаракот Абдуллоҳ ибни Аҳмад ибни Махмуди Насафӣ. Тафсири Насафӣ.\Абұлбаракот Абдуллоҳ ибни Аҳмад. - Мадина: Муассисат-ул-Фурқон. 2003. 378 с.
15. Абулфидо Исмоил ибни Умар ибни Касири Қуршии Димишқӣ. Тафсири Ибни Касир.\Ибни Касири Қуршии Димишқӣ. -Дору Тайiba. 1999. 552 с
16. Абулмұнтаҳо. Фиқҳи акбар Абұлмұнтаҳо.\Абұлмұнтаҳо. - Пешовар:Мактабат-ул-Ҳаққония, 1352 ҳичрӣ. 128 с.
17. Абұмансури Мотуридӣ. Шарҳи фиқҳи акбар.\ Абұмансури Мотуридӣ. Пешовар: Мактабат-ул-Ҳаққония, 1355 ҳичрӣ. 240 с
18. Абұлҳасан Мұқотил ибни Сулаймон ибни Башири Азадии Балхӣ. Тафсири Мұқотил ибни Сулаймон. \Мұқотил ибни Сулаймон. -Лубнон: Дор-ул-кутуб-ил-илмия, 1424 ҳичрӣ (2003 милодӣ). -552 с.
19. Абӯисҳоқ Аҳмад ибни Иброҳими Саълабии Нишопурӣ. Ал - Кашф-ул- баён ан тафсир-ил- Қуръон. \ Аҳмад ибни Иброҳим.- Мадина: Дору эҳёи туроси арабӣ. 1422 ҳичрӣ (2001 м.), 534 с.
20. Абӯисҳоқи Шерозӣ. Табақоту-л-фуқаҳо. \ Абӯисҳоқи Шерозӣ. Бейрут: Дор-ур-роиди арабӣ, 1899. -321с.
21. Абдулазиз ибни Аҳмад ибни Мұхаммад Алоуддини Бухорӣ. Кашфу-ул-Асрор ан усули Фаҳр-ул-ислом Баздавӣ. \Абдулазиз ибни Аҳмад. -Бейрут: Дор-ул-кутуб-ил-илмия, 1418 ҳичрӣ (1997 мелодӣ).- 400 с.

22. Абӯлхусайн Муслим ибни Ҳаҷоҷ ибни Муслими Қушайрии Нишопурӣ. Саҳеҳи Муслим. \Муслим ибни Ҳаҷоҷ.-Бейрут: Дорулҷил. 1978. -760 с.
23. Абулғазл Ҷалолиддин Абдурраҳмон ибни Абӯбакри Суютӣ. Ад-дур-ул-Мансур фӣ тафсир билмаъсур.\Абдурраҳмон ибни Абӯбакри Суютӣ. –Қоҳира: Дор-ул-ҳичр, 1424 ҳ. (2003 м.). -560 с.
24. Абулғазл Ҷалолиддин Абдурраҳмон ибни Абӯбакри Суютӣ. Уқуд-ул-ҷуммон.\ Абдурраҳмон ибни Абӯбакри Суютӣ. Қоҳира:Мактабат-ул асрия, 2000. - 460 с.
25. Абӯмуҳаммад Абдурраҳмон ибни Абӯҳотими Розӣ. Тафсири ибни Абӯҳотим.\ Абдурраҳмон ибни Абӯҳотими Розӣ. – Қоҳира:Мактабат-ул-асрия, 1987. -670 с.
26. Абӯлҳасан Алӣ ибни Муҳаммад ибни Ҳабиби Мовардии Басрӣ. Тафсири ал-Мовардӣ. \ Муҳаммад ибни Ҳабиб. Бейрут: Дор-ул-кутуб-ил илмия, 1999. -600 с.
27. Абӯлҳасан Алӣ ибни Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Алии Воҳидии Нишопурӣ. Ал-Ваҷиз лилвоҳидӣ. \Аҳмад ибни Муҳаммад. Ҳайдаробод: Доират-ул-маорифи Усмония, 1311ҳичрӣ. -312 с.
28. Абӯлғазл Аҳмад ибни Алӣ ибни Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Ҳаҷари Асқалонӣ. Таҳзиб-ут-таҳзиб.\ Аҳмад ибни Алӣ. Ҳайдаробод: Доират-ул-маорифи Низомияи Ҳинд, 1326 ҳичрӣ. -543 с.
29. Абӯзакариё Яҳё ибни Иброҳими Азадӣ Салмосӣ.\ Манозили аимат-ил-арбаъа. Яҳё ибни Иброҳим. Мактабату Малиқфаҳд. 224с.
30. Абдулфатоҳ Абӯғуддаҳ. Қимат-уз-замон инд-ал-уламо. \Абдулфатоҳ Абӯғуддаҳ. Бейрут: Дор-ул-ғиқр, 1948. -212 с.
31. Абусаттори Ҳомид. Ал-Имом Зуфар фиқуҳу ва усулуҳ. \Абусаттор Ҳомид. Бағдод: Вазорат-ул-авқоғ, 1982. -290с.

32. Абумухтор Мұхаммад Абдуррауф Ҳақёри ибни Мұхаммад Абдулхай. Афзал-ул-ҳикоёт. \Мұхаммад Абдуррауф. Бағдод: Мактабату Қосимия, 2000. -650 с.
33. Абулқосим Сулаймон ибни Аҳмад ибни Аюб ибни Мутири Лахмии Шомии Табаронӣ. Тафсири Қуръони азим. \Абулқосим Сулаймон. Қоҳира: Дор-ул-ҳичр, 2001. - 543с.
34. Аҳмад ибни Шуъайб Абдурраҳмони Насой. Сунани Насой.\ Аҳмад ибни Шуъайб. Ҳалаб. 1986. 324с.
35. Абӯдовуд Сулаймон ибни Ашъаси Сичистонӣ.\ Сунани Абӯдовуд. Сулаймон ибни Ашъас. Бейрут. 2001. 460с.
36. Абӯҳанифа: Зиндагӣ, рӯзгор андеша ва фиқҳи ӯ, хайати тарҷума ва таҳрири Доғишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имом Абӯҳанифа. Ирфон 2009, -535 с.
37. Аёз ибни Номии Салмӣ. Усули фиқҳи лазӣ лоясаъ-ул-фақиҳа ҷаҳлуху. \ Аёз ибни Номии Салмӣ. Димишқ: Мактабат-ул Асрия. 2000. 346с.
38. Алӣ Абдулфаттоҳи Мағрибӣ. Алфарқ-ул-каломият-ил-исломия. Абдулфаттоҳи Мағрибӣ. –Мадина: Муассисат-ул-Фурқон. 2001. -321 с.
- 39.Ал-Имом Абӯсаъд Абдулкарим ибни Мұхаммад ибни Мансури Тамимии Самъонӣ. Ал-Ансоб ли Самъонӣ. \Абдулкарим ибни Мұхаммад. Бейрут: Дор-ул-чинон, 1789. -432 с.
40. Ал-муваффақ ибни Аҳмад Ал-маккӣ маъа Мұхаммад ибни Мұхаммад ибни Шаҳоби кардарӣ. Маноқиби Абӯҳанифа лилкардарӣ. Мұхаммад ибни Шаҳоби кардарӣ.\ Ҳайдаробод.1321ҳичрӣ. 300с.
- 41.Ас-Саймарӣ. Ахбору Абӯҳанифа ва асҳобух. Ас-Саймарӣ. Димишқ: Дору-ул- фикр, 1408 ҳичрӣ. – 234 с.
- 42.Атахонов Т. Имоми Аъзам Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собит. \Т. Атахонов. -Душанбе: Ирфон, 2016, 158 с.

- 43.Афкор ва рӯзгори Имоми Аъзам аз нигоҳи муҳаққиқон. - Душанбе: ЭР-граф, 2009, -460 с.
44. Аҳмад ибни Ҳусайнӣ Байҳақӣ. Маърифату сунани валосор. \Аҳмад ибни Ҳусайнӣ Байҳақӣ.-Карочӣ: Ҷомеат-уд- диросот-ил-исломия, 1412 ҳичрӣ (1991 милодӣ). -345 с.
- 45.Аҳмад ибни Исмоил ибни Муҳаммади Таймур. Назрат-ут-торихияти фӣ ҳудус-ил-мазоҳиб-ил-фиқҳият-ил-арбаъати.\ Аҳмад ибни Исмоил.-Бейрут: Дор-ул-Қодирӣ, 1996. -654 с.
- 46.Аҳмадов С. Баъзе ҳусусиятҳои фиқҳ ва қаломи Имоми Аъзам Абуҳанифа (рҳ)». \ Аҳмадов С. - Душанбе: Соҳибкор, 2009, 204 с.
47. Аҳмадов М. Таълими адабиёти тоҷик. \М.Аҳмадов –Хуҷанд: Ношир, 2012.-292 с.
- 48.Аҳмадов М. Таълими адабиёти тоҷик (қисми 2). \М.Аҳмадов –Хуҷанд: Ношир, 2016.-292 с.
- 49.Бадриддини Айни Ҳанафӣ. Умдат-ул-қорӣ шарҳи «Саҳехи Бухорӣ». \Бадриддини Айни Ҳанафӣ. – Димишқ: Мултақо аҳли ҳадис, 2006. - 446 с.
50. Боқизода А. Рисолаҳои Имом Абӯҳанифа.\А. Боқизода.\ Паёми ошно, 2013, с., 108.
51. Боқизода А. Имоми Аъзам(рҳ) - бузургмарди таърихи башарият. Боқизода А. - Душанбе: ЭР-граф, 2009, 320 с..
- 52.Бурҳониддини Бузургмехр. Аҳвол ва осори Ҳазрати Имоми Аъзам Абуҳанифа(рҳ).\ Бурҳониддини Б. - Душанбе: Мавлавӣ, 2008, - 400 с.
- 53.Ваҳаб ибни Сулаймони Ғоваҷӣ. Абӯҳанифаи Нуъмон.\ Ваҳаб ибни Сулаймон. - Қоҳира: Мактабат-ул асрия. 2000. -238 с.
54. Васоёи Имом Абӯҳанифа. Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам. 2009, -68.
55. Ваҳҳобов А., Қозиҷонов М. Таълими адабиёт дар мактаб.- Душанбе, 1988.

56. Волии Эгамӣ. Достони Имоми Аъзам. \Волии Эгамӣ. - Душанбе: Эҷод, 2009, -64.
57. Диҷоҳҳои тарбиятии Имоми Аъзам ва мушкилоти омӯзишу парвариш. -Душанбе, 2009, -116 с.
58. Довудхони Абдухон. Зиндагонии Имом Абӯҳанифа». \ Довудхони Абдухон: Сифат, 2009, -68 с.
59. Ёқут ибни Абдуллоҳ Ҳамавӣ. Муъзам-ул Билдон. \Ёқут ибни Абдуллоҳ. -Бейрут: Дор-ул-фикр. 1988. - 349с.
60. Закариё ибни Муҳаммад ибни Маҳмуди Қазвинӣ. Осор-ул-Билод ва ахбор-ул-Ибод. \Закариё ибни Муҳаммад.- Ҳайдаробод: Доират-ул-маорифи Усмония, 1312 ҳичрӣ.- 435с.
61. Имом Аҳмад ибни Ҳанбал Абӯабдуллоҳи Шайбонӣ. Муснади ал-Имом Аҳмад ибни Ҳанбал. \Имом Аҳмад.- Қоҳира: Муассисаи Қуртуба, 1980. -543с.
62. Ибни Абӯлиззи Ҳанафӣ. Шарҳ-ул-ақидат-ит Таҳовӣ. \Ибни Абӯлиззи Ҳанфӣ. Бейрут: Ал-Мактабат-ул-исломия. 1391 ҳичрӣ. -880 с.
63. Ибни Абӯлафои Куршӣ. Ал-Ҷавоҳир-ул-Музийя. \Ибни Абӯлафои Куршӣ. Қоҳира: Мактабату Исо Алҳалабӣ, 1979. - 231с.
64. Имоми Аъзам. Биобиблиография. Мураттиб Темур Атаханов, - Душанбе: Ирфон, 2016, 46 с.
65. Имоми Аъзам (Абӯҳанифа) кист?. -Душанбе, 1999, 46 с.
66. Имоми Аъзам (р): Ақида, насиҳатнома, зиндагинома. - Душанбе, 2009, 167 с.
67. Имоми Аъзам ва гуфтугӯи тамаддунҳо-Имоми Аъзам ва ҳувияти милли». -Душанбе: Адиб, 2009. 111 с.
68. Иноятуллои Иблӯғ. Имоми Аъзам Абуҳанифа ва афкори ў. Иноятуллои Иблӯғ. -Душанбе: Ирфон, 2009, 256 с.
69. Исломов Ш. Ба нақшагирии дарсхои адабиёти тоҷик дар синфҳои 5-11 .-Маҷаллаи «Адаб», 1993, №7-8.

- 70.ИсроФилниё Ш.Р. Шарҳи мунтахаби «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ.\ИсроФилниё Ш.- Душанбе: Пайванд, 2016 (бо хуруфи форсӣ ва кирилӣ), 250 саҳифа.
71. ИсроФилниё Ш.Р. ва М.А. Султонмамадова. Методикаи таълим ва шеваи шарҳу тафсири каломи мавзун дар муассисаҳои таълими. \Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,2016,№-4\3,(203) С.146-150.
72. ИсроФилниё Ш.Р. Сухани аҳли дил (Шарҳи осори шоирони ориф). \ИсроФилниё Ш. –Душанбе: Дониш, 2007.
73. ИсроФилниё Ш.Р. Шарҳи бист ғазали Ҳофизи Шерозӣ.\ИсроФилниё Ш. -Душанбе: Пайванд, 2016 (бо хуруфи форсӣ ва кирилӣ), 160 саҳифа
74. Камолиддини Баёзӣ. Ишорот-ул-Маром мин иборот-ил И мом. \Камолиддини Баёзӣ. Дехӯӣ: Матбаат-ус-Саодат, 1324 ҳичрӣ. 123с.
75. Қодиров Қ. Б. Таърихи тарбия аз аҳди бостон то замони Сомониён\Қодиров Б.-Душанбе, 2012,-240 с.
76. Лоҳурӣ, Муҳаммад. Ҳадоики ҳанафия. \М. Лоҳурӣ. Пешовар: Мактабат-ул-ҳаққония, 1355 ҳичрӣ. -165 с.
- 77.Луйис Маълуф. Ал- Мунцид. Тарҷумаи Муҳаммад Бандаррегӣ. \Луйис Маълуф. -Техрон: Интишорот, 2008. 1064 с.
- 78.Лутфуллоев М. Имоми Аъзам ва равиши донишандӯзӣ. \Лутфуллоев М. -Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2009, 24 с.
79. Лутфуллоев М. Дарс.\Лутфуллоев М.-Душанбе: Маориф, 1993
- 80.Мавлавӣ Муҳаммадсарвари Фанизода. Рӯзгор ва пайкори ибратангези Имоми Аъзам. М. Фанизода. -Душанбе: Шарқи озод, 2009, - 219 с.
81. Мавлоно Абӯмуҳаммад Мирзотоҳир ибни Давлат ибни Ҳалифатоҳир.Кашф-ул-Ҳақиқат фӣ маноқиби Имом-ил-Аъзам Абӯҳанифа. \Мирзотоҳир ибни Давлат. - Душанбе. 2017. 280 с.

82. Маноқиби Имоми Аъзам: Тарчимаи ал Хайроту-л-ҳисон фи маноқиби Имоми-л-Аъзам Абиханифата-ан-Нуъмон. -Хуҷанд: Ношир, 2011, 342 с.
83. Маъсумӣ. Усули таълими адабиёт дар синфҳои 5-8.-Сталинобод, 1960.
84. Маҳкамов С. Мақоми Имоми Аъзам дар тамаддуни ислом ва ҷаҳон». \ С. Маҳкамов. -Душанбе: Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2009, -С., 308.
85. Маҳкамов С. Омӯзиши ҳаёт ва эҷодиёти Имоми Аъзам дар мактаб. \ С. Маҳкамов.- Душанбе: Оғсад:, 2009, 88 с.
86. Маҷмӯаи мақолоти ҳамоиши байналмилалӣ: Муқоламаи фарҳангҳо ва ҷойгоҳи Имоми Аъзам дар фарҳанги исломӣ. -Хуҷанд: Нури маърифат, 2009, -378 с.
87. Мероси Имоми Аъзам ва гуфтугӯйи тамаддунҳо. -Душанбе: Шарқи озод, 2009, 320 с.
88. Мероси Имоми Аъзам ва фарҳанги исломӣ. -Душанбе: Дониш, 2009, 75 с.
89. Муҳаммадзоҳиди Кавсарӣ. Ҳусну тақозӣ фӣ сирати Абӯюсуфилқозӣ. Муҳаммадзоҳиди Кавсарӣ.\ Мактабат-ул-азхарияти. 1999. 117с.
90. Мероси Имоми Аъзам ва фарҳанги миллӣ. Маҷмӯаи мақолоти конфронси ҷумҳуриявии, 26-28 феврали соли 2009, -Душанбе-Хуҷанд. Хуҷанд: Нури маърифат, 2009, 196 с.
91. Мирзоев F. Таълими таърихи адабиёти тоҷик дар синфи У111.\ Мирзоев F.-Душанбе, 1982.
92. Мирзоев F. Омӯхтани эҷодиёти Саъдӣ дар синфи 9.\ Мирзоев F.-Душанбе, 1966.
93. Мирзозода М. Имоми Аъзам ва мазҳаби ӯ. \ Мирзозода М. -Душанбе: Паёми ошно, 2009, 121с.

- 94.. Мирзозода Х. Аҳамияти эстетикии порчаҳои адабии китоби «Таҳсиб-ус-сибён»- и С.Айнӣ.\Мактаби советӣ, №1, 1970, с.40 – 43.
95. Мустафо ибни Абдуллоҳ ҳочи Ҳалифа. Қашф-уз-зунун ан асомилкутуби вал фунун. Мустафо ибни Абдуллоҳ.\ Дор-ул-иҳёи туроси арабӣ. 2008. 1023с.
- 96.Мирзозода Х. Адабиёт, таълим ва тарбия. – Душанбе: Маориф, 1983.
- 97.Мирзозода Х. Адабиёт, ҳаёт, таълим.\Мирзозода Х. –Душанбе, 1975.
- 98.Миров Т., Хочав Қ. Исломов Ш. Методикаи таълими адабиёти тоҷик.\Миров Т., Хочаев Қ., Исломов Ш. -Душанбе, Маориф, 1991, 249 саҳ.
- 99.Молик ибни Анас Абӯабдуллоҳи Асбаҳӣ. Муватаъӣ Имом Молик. \Молик ибни Анас. -Қоҳира: Дор-ул-иҳёи туроси арабӣ, 1899. 600 с.
100. Музаффаров М. Омӯхатани афкори гуманистӣ дар дарси адабиёт.\Мактаби советӣ, №1, 1978, с.,30.
- 101.Муҳаммад Аҳмади Абӯнур. Китоби таҳорат мин фиқҳӣ ало мазоҳиб-ил-арбаъа. \ Муҳаммад Аҳмад. Қоҳира. 1986. 120 с.
- 102.Муҳаммад ибни Язид Абӯабдуллоҳи Қазвинӣ. Сунани ибни Мочча. \Муҳаммад ибни Язид. –Бейрут: Дор-ул-фикр, 1989. 718 с.
103. Муҳаммадфариди Ваҳидӣ. Доиратулмаориф. М. Ваҳидӣ, - Бейрут: Дорулмаърифат, 1997. -679 с.
104. Муҳаммад Зоҳиди Кавсарӣ. Ҳусну тақозӣ фи сирати Ал-Имом Абӯюсуф-ил- Қозӣ. \Муҳаммад Зоҳид. Бей рут:Дор-ул- Анвор, 1948. -380 с.
105. Муҳаммадошиқи Илоҳӣ ал-Барнӣ. Ал-мавоҳиб-иш-шариф фи manoқиби Абиханифа. \Муҳаммадошиқи Илоҳӣ. -Мадинаи Мунаввара: Матбааи Рашид. 1994. -230 с.

106. Мұхаммад ибни Солеҳи Саймарі. Ахбори Абұханифа ва асқобуҳу. Мұхаммад ибни Солеҳ. Дәхлі: Доират-ул-маорифи Низомия, 1326 ҳичрі. -389 с.
107. Мұхаммад Амин ибни Мұхаммад Мұхтор ибни Абдулқодири Җакани Шанқиті. Азва-ул-Баён фī изоҳ-ил-Қуръони бил Қуръон. \Мұхаммад Амин.-Бейрут: Дор-ул-фикр, 1995. -390 с.
108. Мұхаммад ибни Алій ибни Мұхаммади Шавконі. Иршод-ул-фұхул ило таҳқиқилхақ мин илмил усул. \Мұхаммад ибни Алій. Мадина: Дорулкүтуб-ил арабі. 1419 ҳичрі. (1999 милоді). -432 с.
109. Мұхаммад ибни Иброхім ибни Ҷамоат. Ал-Мунхал-ур-Рові. \Мұхаммад ибни Иброхім. Димишқ: Дору-ул-фикр, 1406 ҳичрі. -234 с.
110. Мұхаммад Анвари Бадахшоні. Тасхили усули шошій. \Мұхаммад Анвари Бадахшоні. –Карочі: Идораи Қуръон ва ва улуми исломій, 2000. -217 с.
111. Мұхаммад Анвари Бадахшоні. Мұсталаху-л-ҳадис. \Мұхаммад Анвари Бадахшоні. –Душанбе, 2012. -114 с.
112. Мұхаммад Алии Собуні. Сафват-ут-тафосир. \Мұхаммад Алии Собуні. Мадина: Мактабат-ул Асрия. 2000. 514с.
113. Мулло Алии Қорі. Шарҳи фиқҳи акбар. \Мулло Алии Қорі.- Дәхлі: Матбаѧи Ғулом Ҳусайн, 2000. 166 с.
114. Мұхаммад Абұзахра. Абұханифа ҳаётуху ва асруху. \Мұхаммад Абұзахра. Димишқ: Дорулфикр-ил- арабі, 1982. 221 с.
115. Мұхаммад ибни Исой Абұисои Тирмизій. Ал- чомеъ ас-саҳех. Сунани Тирмизій. Мұхаммад ибни Исой Тирмизій. Бейрут: Дору-ул-иҳёи туроси арабі, 1987. 433 с.
116. Мұхаммад ибни Ҳиббон Абұҳотими Бустій. Саҳехи Ибни Ҳиббон. \Мұхаммад ибни Ҳиббон. –Бейрут: Муассисат-ур-рисола, 1993. -453 с.

- 117.Муҳаммад ибни Исмоил ибни Иброҳим ибни Муғираи Бухорӣ.
Саҳеҳи Бухорӣ. \Муҳаммад ибни Исмоил. Қоҳира: Дор-уш-шაъб, 1987. -1503 с.
118. Муҳаммад Абӯзахра. Абӯҳанифа. \Муҳаммад Абӯзахра. –
Мадина: Мактабат-ул-Ватанӣ, 2002.- 254 с.
119. Муҳаммад ибни Солеҳи Саймарӣ. Аҳбори Абӯҳанифа ва
асҳобуҳу.\Муҳаммад ибни Солеҳи Саймарӣ.-Димишқ,1999. -220
с.
- 120.Муҳаммад Фариди Ваҳидӣ. Доиратулмаъориф.\Муҳаммад
Ваҳидӣ. –Бейрут: Дорулмаъифат, 1897.
- 121.Муҳаммадзод X. Хуршеди олами ислом: Имоми Аъзам. \X.
Муҳаммадзод. -Душанбе: Деваштич, 2009, 88 с.
122. Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ. Инсонгароии омӯзиш ва
забони миллӣ. Душанбе, 2002
- 123.Муҳаммад ибни Алии ибни Муҳаммади Шавконӣ. Иршод-ул-
фуҳул ило таҳқиқ-ил-ҳақи мин илм-ил-усул. Муҳаммад ибни
Алии.\Дор-ул-кутуб-ил-арабӣ. Бейрут. 1999. 470с.
- 124.Муҳаммад ибни Алии ибни Ҳасан. Тазкират-ул-хуффоз.
Муҳаммад ибни Алии.\Дор-ул-кутуб-ил-илмияти. 2009. 458с.
- 125.Назаров М. Жизненно ориентированные практиковки
педагогических возрений Имама Азама в контексте
современного образования. \Назаров М. –Душанбе, 2015, 167 с.
- 126.Насиҳатномаи Имоми Аъзам. Таҳияи А Боқизода. -Душанбе:
Маориф ва фарҳанг, 2009, 88 с.
- 127.Насриддинов Ф. Усули таълим ва тадриси Имоми
Аъзам.\Ф.Насриддинов//Маорифи Тоҷикистон, 2009,№4,-С.,35.
128. Носириддин Абӯсаъид Абдуллоҳ ибни Амр ибни Муҳаммади
Шерозии Байзовӣ. Тафсири Байзовӣ. \Носириддин Абӯсаъид.
Бейрут: Дор-ул-фикр, 1895. -388 с.
- 129.Нури ҳақиқат: Зиндагиномаи Имоми Аъзам Абуҳанифа(рҳ)
тақлид ва масоили перомуни он. - Душанбе: Ирфон, 2009, 136 с.

130. Нуъмон ибни Собит Абӯҳанифа. Ал-Имомулаъзам Абӯҳанифат-ан-Нуъмон рисолатуху ило Усмони Албаттӣ. \Нуъмон ибни Собит. –Пешовар: Мактабат-ул-Ҳаққония, 1355 ҳичрӣ. -21 с.
131. Нуъмон ибни Собит Абӯҳанифа Имоми Аъзам. Ал-Олиму вали-мута-ал-лим. \ Нуъмон ибни Собит. Қоҳира: Мактабат-ул-Ватанӣ, 2002. -34 с.
132. Пандномаи Шайх Аттори валиӣ. Деҳлӣ: Матбаъи Фулом Ҳусайн, 2000. -65с.
- 133.Пандномаи Имоми Аъзам. Таҳияи Абдушариф Боқизода. Ирфон: 2013, 96 с.
- 134.Рӯзгор ва осори Ҳазрати Имоми Аъзам. -Хучанд, 2008, 68 с.
- 135.Рахнамои Имоми Аъзам. -Душанбе: Матбааи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2009, 32 с.
136. Рустамов Қ. Таърихи методикаи таълими забони тоҷикӣ дар мактаб. Қисми 1\Рустамов Қ. – Душанбе: Империал – Групп, 2001
137. Рустамов Қ. Таърихи методикаи таълими забони тоҷикӣ дар мактаб. Қисми 2\Рустамов Қ. – Душанбе: Империал – Групп, 2003
- 138.Сад суолу ҷавоб перомуни Имоми Аъзам. Мураттиб С. Сайдов. Хучанд: Ношир 2008, -108 с.
139. Сайидиброҳими Дасуқии Қуршӣ. Ал-Ҷавҳар-ул-Музия. \Сайидиброҳими Қуршӣ. –Бейрут: Дор-ул-кутуб-ил-илмия, 2007. -234 с.
140. Саидаҳмадов Мирзоҳомид. Муҳтасари ҳаёти илмии Имом Абӯҳанифа ва шогирдони ў. \Саидаҳмадов М. –Душанбе: Паёми ошно. 2014. 99 с.
141. Саидаҳмадов М.Сарчашмаи мазоҳиб. \Саидаҳмадов М. - Душанбе 2009, 128 с.

- 142.Саидов С., Раҳимов И. Шинохтани Имоми Аъзам дар мактаб.
\\С. Сайдов, И. Раҳимов. -Хучанд, 2009, 153 с.
143. Сирати Нуъмон. Симои Имоми Аъзам (р). \\Сирати Нуъмон. –
Пешовар: Мактабат-ул-Ҳаққония, 2000. -345с.
- 144.
- 145.Симои Имоми Аъзам Абуҳанифа(рх). -Душанбе: Паёми ошно,
2009, -304 с.
146. Сироҷиддин ибни Вурдӣ. Аҷоиб-ул-булдон мин хилол-ил
Маҳтут. \\Сироҷиддин ибни Вурдӣ. Бейрут: Дор-ул-фикр, 1949. -
176 с.
147. Сорбонзод М. Мазҳаби Имоми Аъзам. \\М. Сорбонзод. -
Душанбе: Деваштич, 2009, -168 с.
148. Сулаймон ибни Аҳмад ибни Аюб ибни Матири Лахмии
Шомӣ. Муъзам-ул-Авсат. \\Сулаймон ибни Аҳмад. –Қоҳира:
Дор-ул- ҳарамайни Қоҳира, 1899. -243с.
149. Сулаймони Ғовачӣ. Абӯҳанифаи Нуъмон. \\Сулаймони
Ғовачӣ. Бейрут: Дору-ул-иҳёи туроси арабӣ, 1988. 222 с.
- 150.Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомали Раҳмон дар мавзӯи «Имоми Аъзам ва ҷаҳонӣ мусосир»
дар Симпозиуми байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе. -Душанбе:
Шарқи озод, 2009, саҳ 16.
151. Тағоев Ш. Эҷодиёти Ҷомӣ дар синфи 9. \\Мактаби Советӣ,
№9, 1970, с.21– 23.
152. Тақијуддин ибни Абдулқодири Тамими дории Ғаззии
Мисрии Ҳанафӣ. Ат-табақот-ус-сания фи тарочум-ил-ҳанафия.
\\Тақијуддин ибни Абдулқодир. Димишқ: Дор-ур-Рафоӣ, 2014. -
232с.
153. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе.\\
А.В. Текучев. –Москва: Просвещение, 1988.
154. Таърихи Имоми Аъзам (Ал-Калом-ул-Афҳам фи маноқиби
Имоми Аъзам. -Душанбе, 2001, -40 с.

- 155.Убайдуллоев Ф.К. Имоми Аъзам: Зиндагӣ, мазҳб ва васоё. \Убайдуллоев Ф.К. -Душанбе: Ирфон, 2008, -160 с.
- 156.Усмон Олим. Асолати Имоми Аъзам. \Усмон Олим. -Хуҷанд: Ношир, 2009, 114 с.
157. Ушинский К. Д. Избр. Пед.соч. –Москва, 1969. -950 с.
- 158.Фиқҳи Акбари Имоми Аъзам Абуханифа. -Душанбе: Ирфон, 2009, 25 с.
159. Хочаев Қ. Тахлили порчаҳои манзум дар синфҳои 5-8.\Хочаев Қ.- Душанбе, 1990.
- 160.Хатиби Бағдодӣ. Таърихи Бағдод. Хатиби Бағдодӣ.\ Дор-ур-рисола. Бейрут. 1965. 470с.
161. Шиҳобиддин Аҳмад ибни Ҳаҷари Ҳайтамии Маккӣ. Ал-Ҳайрот-ул-Ҳисон фӣ маноқиб-ил-Имом-ил- Аъзам Абӯҳанифат-ан-Нуъмон. \Шиҳобиддин Аҳмад. –Деҳлӣ: Матбаат-ус-Саодат, 1324 ҳичрӣ. -273 с.
162. Шайх Асъад Муҳаммадсаъид Ac-Соғарҷӣ. Фиқҳ-ул-ҳанафӣ ва адилатуҳу. \Шайх Асъад Муҳаммадсаъид.Димишқ: Дор-ул-Калими Тайиб, 2000. – 487 с.
163. Шамсиддин Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Усмон ибни Қоймозии Заҳабӣ. Сияри аъломи Нубало. \Шамсиддин Абӯабдуллоҳ. –Бейрут: Дор-ул-фикр, 1995. - 456 с.
164. Шайх Муҳаммад Абӯзахра. Абӯҳанифа ҳаётуҳу ва асрӯҳу ва ороуҳу ва фиқхуҳу. \Шайх Муҳаммад Абӯзахра. Мадина: Мактабат-ул-Ватанӣ, 2002.- 222 с.
165. Шамсиддин Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Усмон ибни Қоймозии Заҳабӣ. Маноқиби Имом Абӯҳанифа ва соҳибайҳ. \Шамсиддин Абӯабдуллоҳ. Ҳайдаробод: Лаҷнаи ихӯи маорифи Нуъмония, 1408 ҳичрӣ.-345 с.
- 166.Шербоев С. Методикаи таълими забони тоҷикӣ.\Шербоев С.- Душанбе: Бухоро, 2014. -460 с.

167. Қиссаҳо аз рӯзгори Имоми Аъзам. Таҳияи Равшани Ҳамро, -
Душанбе : Сифат, 2008, 140 с.
168. Ҳофизуддин Муҳаммад ибни Муҳаммад Ал-Бариқайний
Хоразмии Баззозӣ. Кардарӣ. \ Ҳофизуддин Муҳаммад. Қоҳира:
Мактабат-ул Асрия, 2001. -234 с.
169. Ҳусайнпур М. Зиндагиномаи Имоми Аъзам (рҳ) ва васиятҳои ў.
\ Ҳусайнпур М. -Душанбе, 2009, 84 с.
170. Ҳусайн устод Валий. «Бӯстон»-и Саъдӣ. \ Ҳусайн устод Валий. –
Пешовар: Чопхонаи Муртазо. 1987. – 456 с.
171. Ҷомеу-ул-мутун - панҷ ганчи эътиқодии ҳар муъмин. Таҳияи А
Имомӣ. - Душанбе: Бебок, 2014 с.
172. Ҷавонон ва илми муосир: Маҷмуаи мақолаҳои илмӣ-
назариявии конфронси ҷумҳуриявии олимони ҷавон баҳшида ба
1310-солагии Имоми Аъзам. -Душанбе, 2010, -340 с.
173. Яҳё ибни Муин Абӯзакариё. Таърихи Ибни Муин. \ Яҳё ибни
Муин. –Бейрут: Дор-ул-Маъмун литурос. 1965. -343 с.